

**И. АБДУЛЛОЕВ, З. АБДУЛЛОЕВ,  
М. ЧАЛИЛОВА**

# **ЗАБОНИ МОДАРИЙ**

**Китоби дарсӣ барои синфи 3-юми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

*Нашри чоруми такмилёфта*

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2021**

**ТДУ (УДК) 81. Точик +373+371.671  
ТКБ (ББК) 81.2 Точик – 4+74.261.4+92Я2  
И-65**

**И-65.** Абдуллоев И., Абдуллоев З., Чалилова М. **Забони модарӣ.** Китоби дарсӣ барои синфи 3-юми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2021. – 304 сах.

### **Хонандагони азиз!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки ин китоб соли таҳсили оянда ҳам ҳамин гуна тозаву озода дастраси додару хоҷаронатон гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

### **Ҷадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

## АЛОМАТХОИ ШАРТӢ



Хонед ва нақл кунед



Машқи хушнависӣ



Савол



Супориш



Кори дунафара. Нақшбозӣ




Кори гурӯҳӣ



Бозӣ. Кӣ зудтар?



Чистон



Ба хотир гиред. Такрор



Имло. Нақли хаттӣ. Иншо



Кор аз рӯйи ғалатҳои имлой



Саволу супоришҳои тестӣ



Хушгӯйӣ. Тезгӯяк

Таъриф

Лугат

## ЧОРЯКИ I I. ШИНОСОЙ БО ҲИССАҲОИ НУТҚ. МАКТАБ. ВАТАН. ЗАБОНИ МОДАРӢ



### ЯКУМИ СЕНТЯБР – РӮЗИ ДОНИШ Хонандагони азиз!



Имрӯз дар тамоми гӯшаю канори Ватани ализамон – Тоҷикистон иди ҳақиқии хонандагон – Рӯзи дониш ҷаҳн гирифта мешавад. Мо имрӯз бо сару либоси озода, ҷеҳраҳои шоду хурсанд ва бо як ҷаҳон орзу ба мактаб омадем. Дар ин рӯз мардуми саодатманди Тоҷикистон бо Рӯзи дониш яқдигарро муборакбод мегӯянд.

Ҷусуф ба бобояш табрикнома менависад: «Салом, бобоҷон! Имрӯз **Рӯзи дониш** аст. Ман акнун дар синфи сеюм меҳонам. Кӯшиш мекунам, ки бо баҳои хубу аъло бихонам. Ба шумо сиҳатию саломатӣ меҳоҳам, бобоҷони азиз».

*Набераи шумо – Йусуф.*



Бо ҳамин мазмун матн нависед.

## 1. ТАЪТИЛИ ТИЛЛО ГУЗАШТ



Се маҳи гармо гузашт,  
Кайфу сафоҳо гузашт,  
Давраи аъло гузашт,  
Таътили тилло гузашт.

Давраи хуштар аз он  
Омадааст ин замон,  
Давраи касби камол,  
Мужда\* диҳед, дӯстон!

Савти\* хуши занги дарс  
Мешунавам ин нафас,  
Оҳ, дилам меқунад  
Дарси якумро ҳавас!...

Мактаби чон, ассалом!  
Хурду калон, ассалом!  
Муҳтарам устодҳо,  
Аз бачагон ассалом!

*Наримон Бақозода*

**мужда** – хушхабар

**савт** – садо



1. Бигӯед, ки барои чӣ шоир се моҳи таътилро «дavrai аъло» ва «таътили тилло» номидааст.
2. Банди сеюми шеърро бори дигар хонед. Гӯед, ки бачаҳо чӣ ҳавас доранд.
3. Бигӯед, ки шоир шуморо барои чӣ кор даъват меқунад.

## КАЛИМА



1. Калимаҳои душворфаҳмро шарҳ дода, аз ёд кунед.
- 2. Машки 1.** Аз рӯйи нақша **О О О О О** се калима нависед.
3. Калимаи «мактаб»-ро дар нақша нишон диҳед. Овозҳои ин калимаҳоро пайиҳам бурро талаффуз кунед.

## 2. ҚОИДАҲОИ МАКТАБРО РИОЯ КУНЕД!



Ба мактаб дар вақташ биё, аз дарс дер намон!  
Дар синғ ва гирду атрофи мактаб мағалу бетартибӣ накун!

Сарулибоси мактабӣ, синф ва атрофи мактабро ҳамеша тоза нигоҳ бидор!

Ба ягон ҷойи китоб қалам назан! Китоб барои хондан аст, на барои навиштан!

Асбобу анҷоми синф ва мактабро ҳамчун гавҳараки ҷашм муҳофизат намо.

Бо ҳамсинфонат хушмуомила бош, ба сустхонҳо ёрӣ расон.

Ба гуфтаҳои омӯзгор эътибор бидех, супоришҳои ӯро дар хотир нигоҳ бидор ва дар вақташ ичро бикун.



Бачаҳои азиз, қоидаҳои номбаршударо дар хотир нигоҳ доред ва риоя кунед.

## ФАРҚИ КАЛИМА АЗ ҶУМЛА



Аз рӯйи ҷумлаи «Бачаҳо аз мактаб меоянд» бозии «Калимаҳои зинда»-ро ичро карда, ба саволҳои зерин ҷавоб гардонед.

Дар ин ҷумла ҷанд қалима ҳаст?

Калимаи якум қадом аст?

Калимаҳои дуюм, сеюм ва ҷорум қадомҳоянд?

Дар ҷумла қалимаҳо нисбати ҳамдигар чӣ гуна ҷой гирифтаанд?

– Бозиро ичро карда, ба чӣ ҳулоса омадед?

Калимаҳои ҷумларо дар нақша ин тавр ишора мекунем:



**Ҷумла аз қалимаҳо иборат аст.**



**1. Машқи 2.** Ҷумлаи охирини матни болоро нависед ва ба саволҳои зерин ҷавоб дихед:

2. Дар ин ҷумла ҷанд қалима ҳаст? Фарқи байни қалима ва ҷумла чист?

### 3. ВАТАН – МОДАР



Калимаҳои **Ватан** ва **Модар** аз ҷиҳати маъно бо ҳамдигар хеле наздиканд. Зоро ки инсон як **Модар** ва як **Ватан** дорад. Баъзан ин ду калимаро паҳлуи яқдигар менависанд: **Ватан – Модар ё Модар – Ватан**. Ба қадри **Ватан** расидан маънои онро дорад, ки ба қадри **Модар** бирасем. Оғӯши **Ватан** мисли оғӯши **модар** аст. Дар он деҳаҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои зиёд меғунҷанд.

Ватан аз чӣ сар мешавад?

Ватан сар мешавад аз:

- аллаи **Модар**;
- афсонаҳои **модаркалон**;
- китоби «**Алифбо**»;
- панду насиҳати бобо;
- зодгоҳ.

*Муҳаммад Лутфуллозода*



1. Чаро дар ибтидои калимаҳои **Ватан** ва **Модар** ҳарфи калон навишта мешавад?
2. Ватан аз чӣ оғоз мейбад?

### ФАРҚИ ОВОЗ АЗ ҲАРФ. ҲИЧО



1. Калимаҳои **Ватан** ва **Модарро** дар нақша нишон дихед. Ҷойи овози «**а**»-ро дар ҳар ду калима муайян кунед.
2. Калимаи **Ватан** аз чанд ҳичо иборат аст? Барои чӣ?
3. Бигӯед, ки дар ҷумлаи аввали матни боло чанд калима ҳаст. Калимаи ҷорӯмро хонед.
4. **Машқи 3.** Овозҳои калимаи **Модарро** мувоғиқи нақша ботартиб ва бурро талаффуз кунед ва нависед: **О О О О О**. Фарқи овоздро аз ҳарф шарҳ бидиҳед.
5. Ба фикри шумо, Ватан боз аз чӣ оғоз мейбад? Андешаатонро баён кунед.



## 4. ТОЧИКИСТОН



Ватан сар мешавад аз гоҳвора,  
Зи шири поку аз пистони модар.  
Ватан сар мешавад аз он тавора\*,  
Ки онро сохта дастони модар.

Ватан беҳбудиву беҳрӯзии мост,  
Ватан хушномиву фирӯзии мост.  
Ватан дилҷамъиву озодии мост,  
Ватан хушбахтиву ободии мост.

Ватан сар мешавад з-он оstonе\*,  
Ки бар дунёи рӯшан по ниҳодем.  
Ватан сар мешавад з-он парда боме,  
Ки парвозӣ шудему пар кушодем.



*Лоук Шерали*

**тавора** – чое, ки дар атрофаш шифдевор ё панҷарадевор сохтаанд.

**остон** – поёни дар, даромадгоҳ; даргоҳ

## ЧОЙИ КАЛИМА ДАР ҶУМЛА



- Машқи 4.** Сарбанди дуюми шеърро нависед.
- Мисраи якуми банди дувумро дар нақша нишон диҳед. Бигӯед, ки он аз ҷанд калима иборат аст. Аз рӯйи нақша калимаҳои ин мисраъро аз рӯйи тартиб номбар кунед. (\_\_\_\_\_ .)
- Маънои калимаҳои **гоҳвора, пистон, тавора, фирӯзӣ, оstonро** шарҳ диҳед.

## 5. ҲАРФҲОИ ЙОТБАРСАР САДОНOKАНД.

### ТОЧИКИСТОНИ МАН



Ватан аз зодгоҳ сар мешавад. Ман зодгоҳи худро, ки як пораи Ватани азиз аст, дӯст медорам.

Манзараҳои зебою дилрабои диёрам дидаву дилҳоро навозиш мекунанд. Ҳар лаҳза шукронай оби шаффофаш, хоки ҳосилхезаш, меваҳои лазизаш, кӯҳҳои сарбалаңдаш, суруди чашмасоронаш, навои булбулу кабкҳои хушхонаш мекунам. Ҳудро дар оғӯши Ватанам хеле хушбахт меҳисобам.



1. Шумо дар зодгоҳатон чиро аз ҳама бештар меписандед?
2. Ҳарфҳои **е**, **ё**, **й**, **я**, **ю** чанд овоз доранд?
3. Ин ҳарфҳо чӣ ном доранд?



- 1. Машқи 5.** Монанди мазмуни матни боло манзараҳои зодгоҳи ҳудро нақл кунед ва нависед.
- 2. Машқи 6.** Калимаҳои **Тоҷикистон**, **Ватан**, **диёр**, **зодгоҳро** ба ҳичоҳо чудо карда нависед. Чаро калимаи **диёр** ба ду ҳичо чудо мешавад?
- 3. Машқи 7.** Сарҳати аввали матни **Тоҷикистони манро** нависед. Бигӯед, ки калимаи «хеле» аз чанд ҳичо иборат аст. Барои чӣ?



## 6. ЗАБОНИ ТОЧИК



Дурри гаронӣ,  
Ширинбаёнӣ,  
Хуштар зи ҷонӣ,  
Забони тоҷик.

Чу лафзи Ҷомӣ,  
Шеъри Низомӣ  
Ҳастӣ гиромӣ,  
Забони тоҷик.

*Исҳоқ Ҷӯбов*

дурри гарон – гавҳари қиматбаҳо, пурарзиш

гиromӣ – азиз

## МАШҚҲОИ ЛУҒАТОМӮЗӢ



1. Сурудро сароед.
2. Банд (чор мисраъ)-и охири шеърро нависед.
3. Маънои луғавии калимаҳои банди шеъри навиштаатонро шарҳ дихед.

4. Бигӯед, ки чаро сарҳарфи калимаҳои «Ҷомӣ» ва «Низомӣ» дар шакли калон навишта шудааст.

**5. Машқи 8.** Матни зеринро нависед ва ба калимаҳои **оғил**, **Пешониқашқа**, **навзод**, **чингила**, **мезаданд**, **рехтам** савол гузоред.

Ман ба сӯйи оғил давидам. Гӯсфандамон – Пешониқашқа барраҳои навзодашро мелесид. Паҳми ҷингилиаи барраҳо ялақкос мезад. Ман аз барра зоидани мешамон хурсанд шудам. Ба охураш ҷаву кунҷора рехтам.

*Нуъмон Розик*

6. Маънои калимаҳои **оғил**, **барра**, **навзод**, **яллақкос** ва **охурро** шарҳ дихед.

**7. Машқи 9.** Калимаҳои **оғил** ва **барраро** дар нақша нишон дихед: **oooooooo** Муайян кунед, ки ин калимаҳо аз қадом овозу ҳарфҳо иборатанд.

Ба калимаҳо савол гузоред.

## 7. НУҲУМИ СЕНТЯБР – РӮЗИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқтол ба даст овард. Алҳол мамлакати моро беш аз 130 давлати дунё мешиносад ва эътироф мекунад.

**ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ  
ТОҶИКИСТОН**



**НИШОНИ ДАВЛАТИИ  
ТОҶИКИСТОН**



Истиқлол чист? Истиқлол мустақил, озодӣ, соҳибихтиёр будан, бо хости худ кору зиндагӣ кардан аст .

Истиқлол сарватест бебаҳо, ганҷест беҳамто.

## САВОЛГУЗОРӢ БА КАЛИМАҲО



1. Калимаҳои **ҳастӣ** ва **ганҷро** дар нақша нишон дихед. Муайян кунед, ки ин калимаҳо аз кадом овоз ва ҳарфҳо иборатанд:

**О О О О** ва **О О О О**. Ба калимаҳо савол гузоред ва нависед.

**2. Машқи 10.** Матни зеринро нависед. Ба калимаҳо саволҳои мувофиқ гузоред.

## ИСМОИЛИ СОМОНИЙ



Қабои\* хусравӣ дар бар наояд ҳар касеро хуш, Сари ҳар носазоero назебад точи султонӣ.

Салоҳи\* мулк агар хоҳӣ, биомӯз, эй шаҳи олам, Тариқи подшоҳиро зи Исмоили Сомонӣ.

*Муинуддини Ҷувайнӣ*



**қабо** – як навъ либоси мардона, челак

**салоҳ** – некӣ, некукорӣ, дурустӣ



1. Ба калимаҳои **тоҷ**, **шоҳ**, **султонӣ**, **биомӯз** савол гузоред. Аз рӯйи савол ҳиссаҳои нутқро муайян кунед.

**2. Машқи 11.** Шеъри «Исмоили Сомонӣ»-ро нависед.

**тифл** – кӯдак

**физол** – оху

**эҳсон** – нозу неъмат, меваҳо

**рӯд** – дарё

## 8. ТОЧИКИСТОН



Тоҷикистони зи ҷон ширинтарам,  
Тоҷикистони ҷавону дилбарам,  
Мисли тифле\* дӯст медорам туро,  
Аз ту ояд бӯйи шири модарам.

Дӯст дорам ҳалқи гулдасти туро,  
Чашмаҳову рӯди пуршости туро.  
Дӯст дорам кӯху даштатро зи ҷон,  
Ҳар ғизоли\* шӯху сармасти туро.

Дӯст дорам резасангони туро,  
Боғу роғи пур зи эҳсони\* туро.  
Дӯст дорам ҳар ниҳоли сабзи ту,  
Ҳам Бадаҳшон, ҳам Зарафшони туро.

*Ҳадиса Қурбонова*

## МАШҚҲОИ САВОЛГУЗОРӢ



1. Дар шеър оид ба Тоҷикистон чиҳо гуфта шудааст.
2. Маънои калимаҳои **тифл** ва **рӯдро** шарҳ дихед.
3. Ба калимаҳои **тифл**, **шир**, **модар**, **ҳалқ**, **ғизол**, **резасанг** савол гузоред ва бинависед.
- 4. Машқи 12.** Банди аввали шеърро нависед.
5. Овозу ҳарфҳои садоноки калимаҳои **тифл**, **ҳалқ**, **дӯст**, **сабз**, **эҳсонро** номбар кунед.



**Машқи 13.** Калимаҳои **ғизол** ва **эҳсонро** дар нақша нишон дихед: **ooooo**. Муайян кунед, ки ин калимаҳо аз қадом овозу ҳарфҳо иборатанд. Ба калимаҳо савол гузоред.

## 9. ҲИССАХОИ НУТҚ



**Машки 14.** Ба калимаҳои зерин савол гузоред. Онҳоро мувофиқи саволҳо чудогона нависед.

Саодат, пахта, омад, духтарон, сурх, дарахт, калон, сарбаланд, мебинад, Исмоил, меҳонад, модар, меҳрубон.

**Намуна:**

1. Қӣ – Саодат, ...  
2. Ҷӣ – пахта, ...

3. Ҷӣ кор кард? – омад, ...  
4. Ҷӣ хел? – сурх, ...



*Саодат, сарбаланд, сурх,  
Исмоил, меҳрубон, модар*

### БОҒ



Боғ манзараи зебое дошт. Духтарону писарон ба дарахти пурбори шафттолу нигаристанд. Меваҳои калон-калони сурху сафеди шафттолу аз нури офтоб медураҳшиданд. Боғбон ба мактаббачаҳо як доман шафттолуи пухта дод. Гавҳар ба бобои боғбон ташаккур гуфт.

Савол гузошта, калимаҳои ҳар гурӯҳро нависед.

- Номи одамон ва ашё (**исм**) – боғ, духтарон, ...
- Амали одамон ва ашё (**феъл**) – дошт, дод, ...
- Аломати ашё (**сифат**) – пурбор, сурх, ...



*Исл, феъл ва сифат ҳиссаҳои нутқ мебошанд.*



Номи одамон, ашё ва аломатҳоро нависед. Бо ҳар яки онҳо чумла тартиб дихед.

+ рӯ = ?	+ сер = ?	+ 4 = ?
+  = ?	+ 100 = ?	+ боғ = ?

## 10. МАКТАБУ МУАЛЛИМ



Сар мешавад ба олам  
Роҳи муроду матлаб...  
Аз сухбати муаллим,  
Аз остоны мактаб...

Бе мактабу муаллим  
Оlam чӣ тангу тор аст!  
Бо мактабу муаллим  
Одам бузургвор аст!

*Mуродалӣ Собир*

**матлаб** – мақсад, хоҳиш, талаб

**остон** – қисми поёни чорҷӯбаи дар, даромадгоҳ

### САВОЛИ ҲИССАҲОИ НУТҚ



1. Маънои калимаҳои **тангу тор, бузургворро** фаҳмонед.
2. Калимаҳои зеринро аз рӯйи саволҳо ба ҳиссаҳои нутқ ҷудо кунед.

Хусрав, менависад, гарм, дурахшон, дафтар, падар, Офтоб, бедор шуд, меояд, фарбех, гӯсфанд, зирақ, сурх, мегирад.

Исл	Феъл	Сифат
(кӣ?, чӣ?)	(Чӣ кор мекунад?, Чӣ шуд?)	(Чӣ хел?, Кадом?)
Хусрав, ...	менависад, ...	гарм, ...

- 3. Машки 15.** Панди Саъдирио навишта, аз ёд қунед.

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист?  
Калиди дари ганчи соҳибҳунар.

4. Калимаҳоро мувофиқи саволҳои **кӣ?** ва **чӣ?** дар ду сутун нависед.

Чӣ? – Забон,	Кӣ? – Хирадманд,
--------------	------------------

## 11. НАСИҲАТ



Забонро барои сухани нек бояд қушод ва барои ҳафт чиз бояд бубаст:

- аз гуфтани дурӯғ, ки дурӯғгӯй душмани одамон аст;
- аз ваъдахилофӣ, ки сифати дурӯягон аст;
- аз ғайбат ва тухмат, ки амали бадахлоқон аст;
- аз муноқиша, душманӣ, суханчинӣ ва айбҷӯйӣ;
- аз таърифи худ, ки нишони худписандист;
- аз ҳақорат, ки бадлафзист;
- аз мазоҳу масхара ва ҳазле, ки боиси ранчиш бошад.

*Хусайн Вонзи Кошифӣ*



Насиҳатро дар бораи забон дар хотир нигоҳ доред ва риоя кунед.

## МАШҚХОИ САВОЛГУЗОРӢ

**Машқи 16.** Хусусиятҳои шифобахшии чelonро бигӯед. Калимаҳоро аз матн мувофиқи саволҳо чудо карда нависед.

## ЧЕЛОН

Дарахти чelon барги дарозрӯя, пӯстоҳи сурх ва чӯби сурхранг дорад. Меваи чelon ба дарди диққи нафас, сулфа даво аст. Челон хунро соф, фишори баландро паст мекунад.

**Намуна:**

Исм (**Чӣ?**) – дарахт, ...

Феъл (**Чӣ кор мекунад?**) – соф мекунад, ...

Сифат (**Чӣ гуна?**) – дарозрӯя, ...



**Машқи 17.** Аз матни зерин калимахоро мувофики саволҳо ба ҳиссаҳои нутқ чудо карда нависед.

Забонро барои сухани нек бояд кушод. Забони ширин шахсро ба мартабаҳои баланд мерасонад. Ман забони модариамро азиз медорам.

**Намуна:**

**Чӣ?** – забон,...

**Кӣ?** – шахс, ...

**Чӣ гуна?** – нек, ...

**Чӣ кор меқунад?** – мерасонад,



Забони тоҷикӣ таърихи қадима дорад. Бо забони тоҷикӣ асарҳои зиёде навишта шудаанд.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ бо ин забон шеър оғарид. «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ низ бо забони тоҷикӣ навишта шудааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар китобашон «Забони миллат – ҳастии миллат» бо ифтихор қайд намудаанд: “Барои ман забони тоҷикӣ на танҳо воситаи гуфтугӯю муошират ба шумор меравад, балки болотар аз он, шиносномаи миллати азизам, рӯҳи поки гузаштагонам ва оинаи осори ниёконам мебошад. Аз ин рӯ ман ба ин забони шевои шоирона сидқан арҷ мегузорам, бо ҳисси баланди ватандӯстӣ аз минбарҳои баланд бо ин забон сухан мегӯям, аз лаҳни шаккарину дилнишинаш лаззати маънавӣ мебаррам ва ҳастии забонам пайванд дониста, ин гавҳари хушоб ва дурри ҷаҳонтобро пайваста ситоиш ва тарғиб менамоям...”

Бачаҳои азиз! Биқӯшед, ки забони тоҷикиро беҳтару бештар омӯзед. Бо забони модарӣ дуруст гуфтани навиштан нишони ифтихори миллии ҳар инсони босавод аст.

## ДАРКИ МАЊНОИ ЧУМЛА

1. **Машқи 18.** Аз матн номҳои одамон ва миллатҳоро бинависед.
2. Чумлаи “**Забон дар даҳон посбони сар аст**“-ро дар нақша нишон дода, ба саволҳои зер ҷавоб дихед.
  - Калимаи “**забон**” дар ҷойи чандум аст?
  - Онро дар ҷойи сеюми нақша гузошта, чумларо бихонед.
  - Оё мањнои ҷумла дигар шуд? Барои чӣ не?
3. **Машқи 19.** Ин ду мисраъ шеъри Лоиқро навишта, аз ёд бикунед. Ба исмҳо саволҳои мувоғиқ гузоред.

Заҳр бодо шири модар бар касе,  
К-ӯ забони модарӣ гум кардааст!


## 13. МАКТАБИ КУҲНА



Дар синни шашсолагӣ маро падарам ба мактаб бурд. Модарам мегуфт:

– Туру дар вақти чорсола, чормоҳа, чорҳафта ва чоррӯза буданат ба мактаб фиристо-да будем. Он вақтҳо ту бисёр хурд будӣ. Диљ ман ба ҳоли ту месӯҳт, ки дар мактаб азоб мекашӣ. Бинобар ин, туру аз мактаб гирифтем. Акнун хуб қӯшиш карда хон, то бо ҳамсолонат ба-робар шавӣ.

Ба ман ин тавсияи модарам хуш омад. Ман қӯшиш мекардам, ки ҳар чӣ зудтар сабақ\* омӯхта, бо ҳамсолонам баробар шавам ва ҳатто аз онҳо гузарам.



Ман ба мактаб даромадам. Дар як синфхона бачагони аз даҳ то дувоздаҳсола ҷамъ шуда буданд.

Омӯзгор маро рӯ ба рӯйи худ дузону шинонда, тахтачаро наздам гузошт...

Бо ҳамин, падарам ба хона баргашт ва ман дар мактаб мондам...

### Сабак – дарс, таҳсил



1. Модар аз чӣ дар ташвиш буд?
2. Ҳангоми иҷрои вазифаи хонагӣ падару модаратон ба шумо чӣ тавсияҳо медиҳанд?
3. Чор солу чор моҳу чор ҳафтаю чор рӯз ҷанд моҳу рӯзро ташкил медиҳад?
4. Баъди ҷанд вақти аз мактаб гирифтан падараш Садриддинро бори дуюм ба мактаб бурд?



1. Аз матн сарҳатеро ёбед, ки дар бораи таҳсили хуби Садриддин аст.
2. **Машқи 20.** Аз матн калимаҳоеро нависед, ки ба саволи **Чӣ?** ҷавоб мешаванд.

## 14. МАКТАБИ КУҲНА (давоми ҳикоя)



Ман дар дарсҳо мунтазам иштирок карда, то ба абҷад-хонӣ расидам. Рӯзе падарам ба ман гуфт:

– Акнун ки ту абҷадхон шудӣ, ман ба ту ҳисоби абҷадро ҳам ёд медиҳам.

Падарам таҳтаси абҷад навишташударо ба пешам гузошт. Аз он таҳтаси ҳарфҳоро ба ман нишон дода мепурсид:

– Ин чист? Инаш –чӣ?

Ман ба пурсишиҳои падарам ҷавоб дода натавонистам, зоро чӣ будани он ҷизҳоро касе ба ман ёд надода буд.

Падарам гуфт:

– Охир, ҳамин рӯзҳо ту дар мактаб чӣ хонда истодай? Халифаат ба ту ҳар чизро тӯтивор ёд додаанд, аммо ҳеч чизро ёд надодаанд. Имрӯз ту ба мактаб нарав!...

Рӯзи дигар маро модарам ба мактаби духтарона бурд. Ман дар ин мактаб китобхон шудам, ҳатто аз Хоҷа Ҳофиз ҳам меҳондам. Вале ҳатнависиро ҳеч наметавонистам. Он вақт ман даҳсола будам. Ҳисоби абҷадро ба ман падарам ёд дод.

*Садриддин Айнӣ*

**Халифа** – сардори синф, дастёри омӯзгор

**Ҳисоби абҷад** – ҳарфҳои алифбои арабӣ, ки ҳар яке миқдори муайяни шумораҳоро ҳам ифода мекунанд. Ҳисоби абҷад ба воситаи ҳарфҳо шумурдан аст.



1. Чаро падараш дар мактаби писарона таҳсил кардани Садриддинро наҳост?
2. Садриддин дар мактаби духтарона чӣ гуна меҳонд?
3. Дар он давра чанд гуна мактаб мавҷуд будааст? Оё дар замони мо ин гуна мактабҳо ҳастанд?



Мазмуни ҳар як қисми ҳикояро дунафарӣ рӯбарӯ истода, аз номи худатон нақл биқунед. Ба ҷойи калимаи «ман» калимаи «Садриддин»-ро истифода баред. Масалан:

Садриддинро дар синни шашсолагӣ падараш ба мактаб бурд. Модараш мегуфт:...



**Машқи 21.** Аз матни “**Мактаби қӯҳна**” калимаҳоеро, ки ба саволҳои чӣ? ва чиҳо? ҷавоб мешаванд, нависед.



## 15. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

## 16. ЗАБОНИ МОДАРИИ МАН



Равон чун оби чўй астӣ,  
Ба гулҳо атри бўй астӣ.  
Чу шири нури маҳтобӣ  
Шабонгаҳ аллагўй астӣ.

Забони модарии ман,  
Забони модарии ман.

Ба нармӣ субҳи хандонӣ,  
Ба гармӣ шамси тобонӣ.  
Фурӯғи гавҳари тоҷик  
Ба фарқи тоҷи Сомонӣ.

Забони модарии ман,  
Забони модарии ман.

Ту кони ҳикмату пандӣ,  
Куҳандунёи пайвандӣ.  
Ту ёди нақши гумкарда:  
Бухорой, Самарқандӣ!

Забони модарии ман,  
Забони модарии ман.

Дили бедори тоҷикӣ,  
Ба ҳикмат ёри тоҷикӣ.  
Фурӯғи шамъи ҷовидон  
Ба шоми тори тоҷикӣ.

Забони модарии ман,  
Забони модарии ман.

*Юсуфҷон Аҳмадзода*



- 1. Маҳқи 22.** Шоир дар шеър забони модариро ба чӣ монанд кардааст?
- 2. Маҳқи 23.** Шаш мисраи охири шеърро нависед. Ба исмҳо савол гузоред.

## АҲАММИЯТИ САВОЛ ДАР ҲИССАҲОИ НУТҚ

**Маҳқи 24.** Матни зеринро нависед. Аз рӯйи саволҳои зери матн ба қадом ҳиссаи нутқ тааллук доштани калимаҳоро муайян биқунед.

### АНЦИР

Дарахти анцир сершоху барг аст. Меваи он нокшакл, тугмашакли зард ё сиёҳ мешавад.

Анцир меваи хуштаъм аст. Он барои табобати дарди гулу, шуш, ҷигар, меъдаву рӯда ва санги гурда давост.

Исм	Феъл	Сифат
(Чӣ?)	(Чӣ кор мекунанд?)	(Чӣ хел?, Кадом?)
дараҳт,..	мебаранд,..	сершоху барг,...



## 17. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 18. ЯКТОСТ ТОЧИКИСТОН



Бо арзу тӯлу паҳно\*  
Дунёст беканора,  
Пурнуру гарму зебо  
Мулк аст бешумора.

Аммо ба зери гардун\*  
Танҳост Тоҷикистон,  
Мобайни ҷумла афзун  
Яктост Тоҷикистон.

Дар ҳар канори олам  
Як пора нон тавон ёфт,  
Натвон валек бегам  
Дигар чунин ҷаҳон ёфт,

Аз ҳар ҷарову ҳар ҷун  
Болост Тоҷикистон,  
Дар зери ҷархи гардун  
Яктост Тоҷикистон.

*Низом Қосим*

арзу тӯлу паҳно – бару дарозию паҳнӣ  
гардун – осмон, олам, дунё



- Шеърро бо оҳанг сароед.
- Машқи 25.** Банди охирини шеърро нависед.

## БА НАЗДИ ДУХТУР РАВАД



Бачае ба рафиқаш шахсеро нишон дода, гуфт:  
– Дӯстам ӯро бад мебинад.  
Рафиқаш гуфт:

– Ин тавр бошад, ў ба назди духтур равад. Эҳтимол, чашмаш хира шудааст.

*Азизи Азиз*



**Машқи 26.** Латифаро нависед ва ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.

- Оё «бад мебинад» маъни хирагии чашмро мефаҳмонад?
- «Дӯстам ўро бад мебинад» ба қадом маъно омадааст?

## 19. ВАТАН



Ин замину ин чаман,  
Ин ҳаёту ин Ватан  
Бошад ба ҷон баробар  
Чун мероси халқи ман.

Аз бобову аз падар  
Омад ба мо ин кишвар.  
Кишвар ба мо азиз аст  
Монанди рӯйи модар.

Ҳар кас, ки дорад номус,  
Кишварашро дорад дӯст.  
Мо ба кишвар пайвандем  
Монанди нохуну пӯст...

Бошад кишвар гулистон,  
Бошад Ватан саробон.  
Мо Ватану кишварро  
Ба ҷон ҳастем нигаҳрон.

*Шоҳмузаффар Ёдгорӣ*



1. Шоир Ватанро чӣ гуна васф кардааст?
2. Ватан аз кӣ ба мо мерос мондааст?

## МАШҚИ САВОЛГУЗОРӢ БА КАЛИМАҲО



**Машқи 27.** Банди дуюми шеърро нависед ва ба калимаҳо савол гузоред.

### БАҲС

Акрам дар когазе 6 навишту аз Акбар пурсиid:

– Ин қадом рақам аст?

Акбар гуфт:

– Нуҳ!

Акрам қоҳ-қоҳ хандид.

– Нодон! – гуфт вай. – Ин нух не, шаш аст! Дурусттар зеҳн бимон!

Акбар ранцид.

– Худат нодонӣ, – гуфт вай норозиёна, – нуҳро шаш мегӯйӣ! Боз меҳандӣ?

– О, ин шаш аст!

– Не, нух!

Ин дам Аскар омад. Ба баҳси онҳо гӯш доду хандааш омад. Вай маслиҳатомезона гуфт:

– Фикри ҳардуятон ҳам дуруст аст. Барои он ки рӯ-барӯ нишастаед.

*Азизи Азиз*



Дар нақши Акраму Акбар ва Аскар бозӣ кунед. Рақами 6-ро тавре гузоред, ки аз тарафи муқобил ба 9 монанд бошад.

## 20. МУСТАҲКАМКУНИИ МАВЗӰХОИ БОБИ АВВАЛ

1. Фарқи байнни калима аз чумла дар чист?
2. Овоз аз ҳарф чӣ фарқ дорад?
3. Ҳичро чист?
4. Ҷойи калимаро дар чумла муайян кунед.
5. Ҳарфҳои садоноки забони тоҷикиро номбар кунед.

## II. ИСМ. ОБҲОИ ШИФОБАХШИ ТОЧИКИСТОН



Хо'чаобигарм



Чилучорчашма

### 21. САВОЛҲОИ “КӢ?,” “КИҲО?” ВА “ЧӢ?” ЧИҲО?

1. Маконҳои тасвириёфтари номбар карда, ба онҳо савол гузоред.
2. Аз рӯйи расмҳо ҳикоя тартиб дихед.
3. Ашё ва одамони синфро ном бибаред ва ба ҳар қадомаш савол гузоред.



*Танҳо ба одамон саволҳои “кӣ?,” (киҳо?) ва нисбат ба ашё саволҳои “ҷӣ?,” (ҷиҳо?) ба кор бурда мешаванд.*



МО ба тарафи Хоруғ равон шуда, ба деҳаи Поршнев расидем. Аз даруни ҷордеворе як ҷӯй оби софи нуқрагун шилдиро сизонон ҷорӣ мешавад. Ин ҷашмаи Шоҳносир Ҳусрав аст.

Нақл мекунанд, ки шоири машҳури мо Носири Ҳусрав ҳамин ҷашмаро кушода, боиси ободии ин деҳа гардидааст...

Дар ҳавлие, ки дар он ҷашмаи Шоҳносир ҷойгир аст, ғайр аз як-ду дарахт ва як хонача чизи дигаре нест...

Хонача дукони китобурӯй будааст, ки дар он китобҳои дарсӣ ва асарҳои бадеӣ нигоҳдорӣ мешудаанд.

Дар ин ҳавли ҳам чашмаи оби зулол будаасту ҳам чашмаи илму маърифат.

*Абдусалом Дехотӣ*



1. Дехаи Поршнев дар кадом вилоят чойгир аст?
2. “Чашмаи илму маърифат” гуфта, нависанда чиро дар назар дорад?
3. Чаро ҳикоя “Ду чашма” номида шудааст?
4. Калимаҳои **дарё, деха, об, чашма, шоир, Шоҳносир** ба кадом саволҳо ҷавоб мешаванд?



1. Аз матн пораэро пайдо кунед, ки он дар бораи саҳми Носири Хусрав дар бунёди ин чашма ва манзараҳои атрофи он сухан мравад. Онро мустақилона мутолиа намоед.

**2. Машқи 28.** Матни зеринро нависед. Калимаҳоеро, ки ба саволҳои “кӣ?” ва “чӣ?” ҷавоб мешаванд, номбар биқунед.

Ҳоло атрофи чашмаи Шоҳносир ободу зебо гардидааст. Муҷасама ва осорхонаи Носири Хусрав бино ёфтааст.

## 22. НАВОҲОИ ГУЛДАРА



Гулдара дара дорад,  
Дара шаршара дорад.  
Шаршара наво\* дорад,  
Хусни дилрабо дорад.

Гулдара ёна\* дорад,  
Ёна бедона дорад.  
Бедона наво дорад,  
Сози\* босазо дорад.

Гулдара гулҳо дорад,  
Дара булбулҳо дорад.  
Булбулаш наво дорад,  
Савти\* дилкушо дорад.

Гулдара дар Ҳатлон аст,  
Дар мулки Балҷувон аст.  
Балҷувон сафо\* дорад,  
Хуш созу наво дорад.

*Сайидали Маймур*

**наво** – оҳанг, садо

**ёна** – доманакӯҳ, теппа

**соз** – мусиқӣ, овозхонӣ

**сафо** – озодагӣ



1. Дар матн сухан дар бораи чӣ меравад?
2. Гулдара дар кучо воқеъ аст?
3. Гулдара чихо дорад?
4. Шоир кадом садоҳоро таъриф кардааст?



1. Банди дуюми шеърро нависед. Ба исмҳо савол гузоред.
2. Аз рӯйи расм мазмуни шеърро баён биқунед.

## МАШҚИ ЧУМЛАСОЗӢ

**1. Машқи 29.** Аз рӯйи намунаи зерин, бандҳои якуму чоруми шеърро таҳлил биқунед.

**Намуна:**

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Гулдара чӣ дорад?   | – Гулдара дара дорад.     |
| Гулдара дар кучост? | – Гулдара дар Хатлон аст. |

**2. Машқи 30.** Бо калимаҳои **шаршара**, **булбул** ва **бедона** чумла тартиб дихед.

3. Аз харитаи Тоҷикистон вилояти Хатлонро ёбед.

## 23. ШУКРИ ПОДШОХ



Малике дар айёми подшоҳӣ ҳудро бемор вонамуд кард. Ӯ бифармуд, ки тамоми атрофи мамлакатро бигарданд. Аз вайроне хишти қуҳна биёранд ва бемории ӯро табобат кунанд. Фиристодагон атрофи мамлакатро гаштанду ғишти қуҳна наёфтанд вагуфтанд:

– Дар саросари мамлакат ягон ҷойи вайроне ва як хишти қуҳна наёфтем.

Малик шод шуд ва шукр карду гуфт:

– Ман санцидам, то бидонам, ки дар мамлакатам ягон ҷойи вайроне мондааст, ё не? Акнун ки вайроне намондааст, пас подшоҳиям пурра гардидааст.



1. Сабаби хурсандии шоҳро шарҳ дихед.

**2. Машқи 31.** Аз матн калимаҳоеро нависед, ки ҳарфи йотбарсар доранд.

## ИМЛОИ ЙОТБАРСАРҲО

**3. Машқи 32.** Матни зеринро нависед. Ба зери калимаҳое, ки ҳарфи йотбарсар доранд, хат кашед.

## ҲАМСИНФОН

Яхёву Сайёра дар синфи сеюм меҳонанд. Ба онҳо омӯзгор Саъдизода дарс медиҳад. Ҳамсинфон се ҷӯяк лӯбиё коштанд. Онҳо ҳар бегоҳ ба бузу гӯсфондон ем медиҳанд. Ҳар дуяшон ҷонваронро хеле дӯст медоранд.



1. Мазмуни матни **Ҳамсинфонро** ба мазмуни матни «Ҳамсинфон» ҷӣ гуна тасвир менамоед?

**Намуна:** Ман расми ду духтаракро мекашидам, ки наздашон омӯзгор рост истода бошад. ...

**2. Машқи 33.** Сарҳати охирини матни “Шукри Нӯшервон“-ро нависед.

## 24. ЧАШМАИ САБОҲӢ\*

Бароӣ субҳидам аз хандаи гул  
Равону соф чун овози булбул.  
Аҷаб нармӣ, аҷоиб бегуборӣ,  
Чу шарми духтарони кӯҳсорӣ.  
Ту ҳомӯшию сад оҳанг дорӣ,  
Зи гулҳо бӯй дорӣ, ранг дорӣ,  
Чу нози духтарони шӯхи Дарвоз.  
Ҷӣ ширинӣ, аё сарчашмаи ноз!  
Бинӯшам об аз оби ҳаётат,  
Барам ҳар гӯшаи дунё сифотат.  
Туро, ёри ҷавонӣ, ёд кардам,  
Ба ёдат мазрае\* обод кардам.

*Муъмин Қаноат*



**сабоҳ** – пагоҳӣ, бомдод, субҳ

**мазраъ** – замини корам, киштзор



- Шоир манзараи қадом ҷашмаро васф кардааст? Ӯ чӣ гуфтааст?
- Ноҳияи Дарвоз дар қадом вилояти Тоҷикистон воқеъ аст?



- Байтҳои шеърро интихобан аз ёд биқунед.

## ТАЪРИФИ ИСМ



- Номи одамон ва ҷизҳои атрофро нависед. Ба ҳар яки он савол гузоред.



*Калимаҳое, ки номи одамон ва ашё (ҷизҳо)-ро мефаҳмонанд, исм номида мешаванд.*

*Исл ба саволҳои “кӣ?”, “киҳо?” ва “чӣ?”, “чиҳо?” ҷавоб мешавад.*

*Мисол: омӯзгор (кӣ?), хонандагон (киҳо?); дафтар (чӣ?), китобҳо (чиҳо?), ...*

**Машқи 34.** Матни зеринро нависед. Ба калимаҳо савол гузошта, зери исмҳо ҳат кашед.

Тирамоҳ фаро расид. Пахта шукуфт. Дехқонон ҳосили пахтаро ҷамъоварӣ мекунанд. Аз пахта газвор тайёр мешавад. Аз пунбадонааш равған мекашанд.

## 25. ХОЧАОБИГАРМ



Хочаобигарм дар 50 километрии қисми шимолии шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Дар болотари деха, аз бағали кӯҳ бо ҳарорати баланд оби гарм ва буғи табиӣ фаввора зада мебарояд.

Таркиби об ва буғ аз ҳаждаҳ навъи моддаи кимиёвии муолиҷавӣ иборат буда, ба бемориҳои гуногун шифо ме-бахшад. Инро ба назар гирифта, дар ин макон табобатгоҳ сохтаанд. Одамон ба ин ҷо барои табобат меоянд.

Об ва буғ ба бемориҳои пӯст, дарди устухон, буғум, асаб ва узвҳои нафаскашӣ давост. Хосиятҳои табобатии ин обу буғи шифобаҳш шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Ҳар сол дар ин табобатгоҳ ҷандин ҳазор бемор шифо меёбад.



1. Хочаобигарм дар кучо ҷойгир аст?
2. Обу буғи Хочаобигарм чӣ гуна хосиятҳои шифобаҳшӣ доранд?
3. Обҳои шифобаҳш боз дар қадом минтақаҳои кишварамон мавҷуданд?



**Машки 35.** Сарҳати охирини матни “Хочаобигарм”-ро нависед ва ба исмҳо савол гузоред.



Тезгӯякҳои зеринро аввал оҳиста ва баъд босуръат хонед.

1. Шаш шаршара дар дара,
2. Дар дара – шаш шаршара.
3. Сӣ сада шинондем, сӣ шамшод.
4. Аспам лойолуд, ёли аспам лойолуд.

## 26. БУЗГОЛА



Вақте ки Сорою Шодӣ ба пеши буз меомаданд, аз дидани бузу бузгола хурсанд мешуданд. Бузгола бо ишораи

Соро ба ҳар тараф медавид. Вай ба болои танӯр мебаромад ва зуд монанди кафтар аз ҳаво худро ба замин мепартофт. Бузғола ду пойи пешашро бардошта, монанди одам рост мешуд. Вай бо як частан ба сари девор мебаромад.

*Садриддин Айнӣ*

## МАВҚЕИ САВОЛГУЗОРӢ БА ИСМҲО



**Машқи 36.** Аз матни «Бузғола» исмҳоро мувофиқи саволҳо ба ду сутун чудо карда нависед.

**Намуна:**

“Ҷӣ?,” “Чиҳо?” буз, ...	“Кӣ?,” Киҳо? Соро, ...
----------------------------	---------------------------



*Саволи “кӣ?” (киҳо?) танҳо ба калимаҳое, ки одамро мефаҳмонанд, гузошта мешавад: падар, хонандагон, Амина, донишмандон, табиб, одамон ва гайра.*

*Ба ҳамаи исмҳои дигар саволи “ҷӣ?” (чиҳо?) гузошта мешавад: сабза, уқоб, об, булбулон, палангон, донаҳо ва гайра.*



**Машқи 37.** Аз матни «Бузғола» ҷумлаҳои якуму сеюмро нависед ва ба исмҳо савол гузоред.

$$44 +$$



$$+ a =$$



Ноҳияи Носири Хусрав яке аз гӯшаҳои гармтарини Тоҷикистон мебошад. Аммо оби Чилучорчашма доим хунук аст.

Аз бағали сангҳо чилу чор ҷашма ҷудо-ҷудо мебарояд. Оби ҳамаи ҷашмаҳо якҷо шуда, рӯдро ташкил

медиҳад. Оби чашма соф, хунук ва сермоҳӣ мебошад. Моҳӣ ва морҳои дохили об ба одамон одат кардаанд.

Зери чинорҳои баланду маҷнунбедҳо кату курсиҳо гузошта шудаанд. Дар фасли тобистон одамон барои истироҳат ба ин ҷо меоянд.



1. **Багали сангҳо** маънно дорад?
2. Ҷойҳои истироҳатии маҳалли зисти худро ба ёд биёред ва ҳикоя нависед.

## 27. АЛАФИ ГАЗАНДА



Тобистон модари Ҳасану Ҳусейн барои табобат ба табобатгоҳи Ялта рафт. Падар ҳар ду писарро аз шаҳр ба зодгоҳи худ – дехаи Ҳуснободи соҳили Зарафшон овард. Бачаҳоро модаркалонашон оғӯш кушода пешвоз гирифт.

Рӯзҳои аввал бачаҳо аз назди модаркалон дур на-мерафтанд. Чун аз байн ду-се рӯз гузашт, Ҳасану Ҳусейн ҷашми модаркалонро хато карда, ба кӯча мебаромаданд...

Модар ва падари бачаҳо гаштаю баргашта таъкид мекарданд, ки мабодо, онҳо поён фуромада, дар оби рӯд оббозӣ накунанд. Онҳо аз он ҳавотир буданд, ки бачаҳо дар рӯд гарқ мешаванд.



1. Падар бачаҳоро барои ҷӣ ба деха овард?
2. Ба фикри шумо, бачаҳо дар рӯди деха оббозӣ мекунанд?

## АҲАММИЯТИ САВОЛ ДАР ИСМ

**1. Машқи 38.** Аз сарҳатти якуми ҳикояи «Алафи газанда» калимаҳоеро нависед, ки ба саволи «ҷӣ?» ҷавоб мешаванд.

**2. Машқи 39.** Сарҳати дуюми ҳикояро пурра нависед ва ба калимаҳое, ки шахсро ифода мекунанд, савол гузоред.



**Машки 40.** Матни зеринро нависед ва ба чор саволи зери матн ҷавоб гардонед.

Фирдавс аз мактаб омад. Ҳоҳаронаш – Моҳпарӣ, Нигора ва додарақаш – Доро ба пешвози ӯ баромаданд. Фирдавс ба хона даромад ва ба амакаш – Зафар салом дод.



- Кӣ аз мактаб омад?
- Қиҳо ба пешвози ӯ баромаданд?
- Фирдавс ба кӣ салом дод?
- Чаро ин саволҳо танҳо аз “кӣ?” ва “қиҳо?” иборатанд?

### АЛАФИ ГАЗАНДА (давоми ҳикоя)



Ҳаво хеле тафсид. Бачаҳо аз ҳавои гарм гурехта, ба лаби рӯди шӯҳоб рафтанд. Ба оббозӣ кардан ҳавасашон омаду Ҳасан маслиҳатомез гуфт:

- Ҳусейн, биё, ба лабаки об медароему даррав мебароем.
- Рафту падарам фаҳманд, чӣ мешавад? Ҷанг намекарда бошанд? – гуфт Ҳусейн.
- Ту ачибӣ, Ҳусейн, – хандид Ҳасан, – набинанд, аз кучо мефаҳманд?
- Хуб, – гуфт Ҳусейн, – лекин шарт ҳамин, ки ҳар дуямон баробар медароем.

Бачаҳо дасти ҳамдигарро гирифта, аз байни сангҳо эҳтиёткорона гузаштанд. Ногоҳ пойи Ҳусейн лағжиду ҳар дуяшон ба рӯйи алафи ҳулбӯймонанд афтиданд. Аз шарфай афтиданни онҳо як мори чипор тарсида, шитобон ҳудро ба даруни об андохт. Ҳасан морро диду часта хест ва тахтапушташро дошта гуфт:

- Аз афташ, маро мор газид. – Ногоҳ кун, аз ягон ҷойи баданам хун набаромадааст?
- Не, – ҷавоб дод Ҳусейн ва ҳудаш низ парида хесту гуфт: – Банди дасти ман ҳам сӯзиш карда истодааст.



1. Аз чӣ сабаб дар бачаҳо майли оббозӣ пайдо шуд?
2. Бачаҳо бо ҳамдигар чӣ маслиҳат карданд?
3. Бо онҳо чӣ ҳодиса рӯй дод?  
Ҷавоби ин саволҳоро нависед.



1. Мувофиқи мазмуни матн барои ин қисми ҳикоя сарлавҳа интихоб кунед.
- 2. Маҳқи 41.** Сарҳати аввали матнро рӯйнавис биқунед. Ба калимаҳо савол гузашта, зери исмҳо хат қашед.

## 29. МАҲҚИ ҲИКОЯНВИСӢ

(давоми ҳикоя)



Бачаҳо дар бозгашт ба табобатхона, ба назди холаи Саодат даромаданд. Холаи Саодат баробари дидани бачаҳо аз ҷояш хест:

- Ҳа, ба шумо чӣ шуд?!
- Ҳар дуямонро мор газид, – гуфт Ҳасан.

Холаи Саодат як қад парида, ҷашмонашро калон кушод:

- Кай газид?
- Ҳозир, худи ҳозир, – гуфт Ҳасан.

Холаи Саодат ҷойҳои сӯзнони бадани онҳоро аз наزار гузаронду гуфт:

– Натарсед: – Шуморо мор не, алаф газидааст, алафи газанда.

Як навъи алафе ҳаст, ки хорҳои ноаёни рӯйи баргҳояш бисёр тезанд. Номаълум ба пӯсти кас ҳалида, моддаи заҳрдор мебароранд ва тани касро месӯзонанд. Бинобар ин, номашро “алафи газанда” мондаанд.

Баъди суханони холай Саодат, бачаҳо алафи ҳулбӯй-монаңдеро, ки ба болояш афтида буданд, ба хотир оварда, ба ҳамдигар маънидорона нигоҳ карданд.

Холай Саодат бачаҳоро ба курсӣ шинонда, ба ҷойҳои сӯзони танашон доруи обакӣ молид.

– Ҳӯш, чӣ тавр? – пурсид ӯ.

– Сӯзишаш андак монд. Ташаккур, холачон, – гуфта хандиданд бачаҳо.

*Болта Ортиқов*



1. Барои ин қисми ҳикоя сарлавҳай дигар ёбед.
2. Шумо таътили тобистонаро чӣ тавр гузарондед?



1. Дар бораи ягон лаҳзаи аҷоиби таътили тобистонаатон ҳикояи хурд нависед.

**2. Машки 42.** Аз аввали қисми дувуми ҳикоя, яъне аз ҷумлаи «Бачаҳо дар бозгашт...» то ҷумлаи «– Ҳозир, худи ҳозир, – гуфт Ҳасан»-ро рӯйнавис кунед.

## 30. КӮЛИ САРЕЗ



Кӯли Сарез соли 1911 дар натиҷаи заминчунбӣ дар ба-ландии З ҳазору 265 метр аз сатҳи баҳр, дар тори кӯҳистони ноҳияи Рӯшони Вилояти Мухтори Кӯҳистон пайдо шудааст. Бо оби мусаффои\* ошомидани ва хатарнок будани макони ҷойгиршавиаш дар Осиёи Марказӣ машҳур аст. Оби кӯл дар муддати даҳ сол ҷамъ шудааст. Кӯли Сарез 60 км дарозӣ, 3 км бар, ва 500 метр ҷуқурий дорад.

Ҷаҳониёни зиёде ба обҳои ширину мусаффо мухтоҷанд. Ба гайр аз ин, дар водиҳо сол аз сол заминҳои кишт васеъ ва талабот ба об зиёд мешавад.

Қисме аз олимон дар чунин ақидаанд, ки оби Сарезро барои обёрии замин истифода бурдан мумкин аст.

Қисми дигари олимон шубҳа доранд, ки агар кӯхпора ё сангу хоки соҳили кӯл ба дарунаш резад, об баланд мешавад. Дар натиҷа чандин ободиҳои аҳолинишинро ҳароб намуда, метавонад боиси бадбахтии мардум гардад.

**мусафро** – тоза

**шубҳа** – гумон, нобоварӣ




1. Кӯли Сarez дар кадом вилояти Тоҷикистон воқеъ аст?
  2. Ин кӯл кай ва чӣ гуна пайдо шудааст?
  3. Оё кӯли Сarez хатар дорад? Аз матн далел биёред.
- 
- 
1. Аз рӯйи расми манзараҳои кӯл ва мазмуни матн муайян кунед, ки ин мавзӯя гарм аст ё хунук.
  2. Дар мавзӯи “Барои чӣ бояд обро тоза нигоҳ дорем?” ҳикоячае нависед.

## 31. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

### 32. ГАРМЧАШМА



Мо ба Хоруг равон шудем. Қариби шом ба Гармчашма расидем. Рӯбарӯ ду теппаи сап-сафед менамуданд, ки гӯё бо яхи шаффофф пӯшида шудаанд.



Барфу ях дар тобистон? Ачаб манзараҳои зебо дорад Тоҷикистон! Маълум шуд, ки оби ҷашма аз ҳамон баландӣ фавворазанон баромада, ба рӯйи теппа паҳн шуда, поён мешоридааст.

Ҳарорати оби Гармчашма дар ҳолати табиӣ аст. Дар ин ҷо дардҳои буғум, тарбод ва бемориҳои пӯстро табобат мекунанд.

Табобатгоҳ се бинои маҳсус ва гармоба дорад. Одамони зиёде барои муолиҷа ба Гармчашма омада, шифо меёбанд.

*Абдусалом Дехотӣ*



1. Бигӯед, ки оби Гармчашма ба қадом дардҳо дармон мебахшад.
2. Аз рӯйи расм дар бораи Гармчашма андешаатонро нависед.
- 3. Машқи 43.** Аз матни “Гармчашма” номи шаҳр, деҳа, чашма ва ҷумхуриро нависед.

## НОМИ ХОСИ ИСМҲО



- Машқи 44.** Матни зеринро нависед.

Шаҳри Душанбе дар соҳили рӯди Душанбе воқеъ аст. Биноҳои шаҳр дар доманаи теппаҳо ва кӯҳҳои Варзоб то канори водии Ҳисор ҷойгир шудаанд. Кӯчаи аз ҳама қалони шаҳр хиёбони Рӯдакӣ мебошад. Шаҳри Душанбе рӯз то рӯз ободу зебо мегардад.



1. Сарҳарфи номи **шаҳр, дарё, теппа, кӯҳ, водӣ ва кӯчаҳо** бо қадом шакли ҳарф навишта шудааст?
2. Аз иҷрои ин машқ ба ҷӣ хулоса омадед?



## 33. КОР АЗ РӮЙИ ҒАЛАТҲОИ ИМЛОӢ

### 34. ИМЛОИ ИСМҲОИ ХОС

### РУСТАМ ВА ДАВАНД



Рустам аспсавориро дӯст медорад. Аспи ў Рахш ном дорад. Рахш бо тойчааш дар алафзори кӯҳи Нор ҷарида мегашт. Азбаски тойча ҷолок ва тездав буд, Рустам ба вай Даванд ном гузошт.

Рӯзе Даванд бемор шуд. Рустам тойчаашро назди байтор (духтури ҳайвонот) бурд. Байтори деҳаи Дуқонӣ ба тойча доруву дармон таъйин намуд. Рустам аз рӯйи фармудаи байтор тойчаро нигоҳубин кард. Тойча шифо ёфт.



- 1. Машқи 45.** Номи одам, ҳайвон, кӯҳ, деҳаро аз матн рӯйнавис биқунед.

2. Аввали калимаҳои навиштаатон бо кадом шакли ҳарф саршуд?
3. Даванд аз даванд чӣ фарқ дорад?
  - Хулоса бароред.



*Баъзе калимаҳо номи хоси шахс ва ашёро мефаҳмонанд: Рустам – номи одам, Раҳш – ном (лақаб)-и ҳайвон, Нор – номи кӯҳ. Инҳо исми хос мебошанд. Сарҳарфи исмҳои хос бо ҳарфи калон навишта мешавад.*



**2. Машқи 46.** Сарҳати дуюми матни Рустам ва Давандро на висед. Ба зери исмҳои хос хат кашед. Чаро баъзе исмҳои хос ба саволи “чӣ?” ва баъзеи онҳо ба саволи “кӣ?” ҷавоб мешаванд?



*Саволи “кӣ?” танҳо ба одамон гузошта мешавад.*



Ба чор гурӯҳ чудо шавед. Ҳар як гурӯҳ интихобан номи ҳайвонот, дарёҳо, шаҳрҳо ва кӯҳҳоро нависад.



**Машқи 47.** Матни зеринро нависед. Ба зери исмҳои хос хат кашед.

## САЁҲАТИ БУХОРО

Мо ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба вилояти Бухоро сафар кардем. Қатораи мо шаҳрҳои Деҳнав, Тирмиз ва Қарширо тай намуд. Мо дар истгоҳи Бухоро аз қатора фуромадем. Ҳамон рӯз шаҳри Бухоро ва ҷойҳои таърихии онро тамошо кардем.



### III. ИСМ. ОДОБ ВА РАФТОРИ НЕК. ИДИ КАСБИИ ОМЎЗГОР



Аз рўйи расм ҳикояча тартиб дихед. Ба рафтори чавонписар ва духтарак баҳогузорӣ биқунед.



#### 35. МЕҲРИ УСТОД

Айёми тобистон буд. Дар вақти алафдаравӣ хонандай синфи сеом – Доро бандоғоҳ бо дос поящро бурид.

Соли таҳсили нав оғоз ёфт. Доро дар дарсҳо иштирок карда натавонист. Як ҳамсинфаш, дар даст қуттии дору, хабаргирӣ омаду гуфт:

– Муаллимамон одами меҳрубон аст. Ин дорухоро барои ту фиристод.

Ҳамсинфи Доро пахтаро ба доруи обакӣ тар карда, онро ба атрофи захми пой молиду баст. Рӯзи дигар варами пой паст шуд. Доро фардои он рӯз ба мактаб рафт.

*Хайрулло Раҳимов*



1. Ба Доро чӣ воқеа рӯй дод?
2. Барои муолиҷа ба ӯ кӣ кумак расонд?

## ИСМҲОИ ТАНҲО ВА ҶАМЬ



1. Расмҳои ҳар ду гӯшаро аз назар гузаронда, ба саволҳои зерин ҷавоб гардонед.

“Кӣ?,” “Чӣ?” “Кихо?,” “ҷихо?”

- Дар гӯши якум ҷанд китоб, ҳаргӯш ва писарбача инъикос ёфтаанд? Дар гӯши дуюм-ҷӣ?



- Адади расмҳои гӯши якумро бо дуюм муқоиса кунед. Адади расмҳои қадом гӯша зиёд аст?

2. **Машқи 48.** Исломҳои зеринро муқоиса биқунед ва нависед.

омӯзгор – омӯзгорон

хонанда – хонандагон

қалам – қаламҳо

даст – дастҳо

анор – анорҳо

хона – хонаҳо



*Исломҳои танҳо ва ҷамъ мешаванд. Исломи танҳо якто будани шахс ё ҷизро мефаҳмонад. Исломи ҷамъ бисёриро мефаҳмонад.*



**Машқи 49.** Аз матни “Мехри устод” исломҳои танҳоро дар сутуни якум ва исломҳои ҷамъро дар сутуни дуюм нависед.



Амир Наср Аҳмади Сомониро муаллиме буд, ки айёми хурдсолӣ ӯро таълим медод ва чӯб бисёр мезад. Амир Наср он замон мегуфт, ки ҳар гоҳ ба султонӣ расам, ҷазои ӯро хоҳам дод.

Чун ба амирӣ расид, ғуломеро бифармуд, ки аз боғ даҳ ҷӯб биёрад ва якеро гуфт: «Муаллимро ҳозир биқун!»

Ходим рафт, то муаллимро ҳозир гардонад. Муаллим пурсид: «Амир ҷаро маро ёд кард?»

Гуфт: «Ғуломеро фармуд, ки биравад, аз боғ даҳ чӯб биёварад ва маро гуфт, ки муаллимро ҳозир биқун».

Муаллим донист, ки амир дар фикри интиқоми вай аст. Дар роҳ ба дукони мевафурӯшӣ даромад ва чанд мевае хариду дар остин кард.

Чун омад, амир чӯбе гирифт ва гуфт: «Дар ин чӣ мегӯйӣ?»

Гуфт: «Саҳл аст».

Даст дар остин кард ва он меваҳоро берун оварду гуфт: «Зиндагии подшоҳ дароз бод, калимае дорам!»

Гуфт: «Бигӯй!»

Гуфт: «Ин мева бад-ин латифӣ зодаи он чӯб аст!»

Амир чун ин сухан бишнид, бафоят писандид ва то зинда будан ба муаллими худ маوش таъйин кард, то зиндагии ў бо фароғат гузарад.

*Муҳаммад Авғӣ*

**тадбирир** – чора, илоҷ

**саҳл** – осон

**ходим** – хидматгор

**латиф** – хушрӯй, нозук



1. Амир Наср ба ходим чӣ фармон дод? Ба ғулом – чӣ?
2. Муаллим ба подшоҳ меваҳоро нишон дода, чӣ гуфт?



- 1. Машқи 50.** Мувофиқи саволҳои зерин исмҳоро ба гурӯҳҳо чудо карда, сипас онҳоро нависед.

**Кӣ?** – инсон, ...

**Чӣ?** – хона,...

## ЙОТБАРСАРҲО

- 2. Машқи 51.** Матни зеринро навишта, зери йотбарсарҳо хат кашед.

Субҳ медамад. Хурӯсҳои деҳа ҷеф мезананд. Булбулон дар ҷаҳ-ҷаҳанд. Зебо аз хоб меҳезад. Ӯ дасту рӯ мешӯяд ва ба бузу гӯсфандон ем медиҳад.



1. Чаро ҳарфи «е» дар калимаи «ем» дувоза (йэ) ва дар калимаҳои дигар яковоза (э) талафуз мешавад?
2. Барои чӣ калимаҳои **деха**, **Зебо** аз ду ҳичро иборатанд?



**Машки 52.** Матни зеринро нависед. Ба зери калимаҳое, ки ба саволи “**кӣ?**” ҷавоб мешаванд, ҳат бикашед.

Бобои Мирсайид то ба нафақа баромадан муаллим буд. Имрӯз ў бо шогирдонаш фаҳр мекунад. Устод аз аҳволи шогирдони худ, ки дар мактаб омӯзгоранд, зуд-зуд ҳабар мегирад.

Бобои Мирсайид имрӯз ба мактаб омад. Шогирдон аз омадани устоди худ шод шуданд. Устод шогирдонро бо рӯзи омӯзгор табрику муборакбод гуфт.



1. Барои чӣ сарҳарфи калимаи Мирсайид дар шакли калон на-вишта шудааст?
2. Оё ҳамаи калимаҳое, ки шахсро ифода мекунанд ва ба саволи “**кӣ?**” ҷавоб мешаванд, исми хосанд?

## 38. ОДОБИ САЛОМ



Агар пурсанд, ки дар қадом маврид салом бояд кард, бигӯй:

- чун бародарро бинӣ;
- дар роҳ биравӣ, ба одамон;
- ба дари хонаи бародар равӣ;
- ба назди одамон дарой;
- ба мақбарае расӣ;
- ба хонаи худ дарой, ба аҳли хонавода салом бояд кард.

\*Агар пурсанд, ки одоби салом кардан қадомҳост, бигӯй:

- савора бар пиёда салом кунад, истода бар нишаста ва нишаста бар такязада;
  - он, ки хурдтар аст, бояд бар бузургтар, камтар бар бештар салом кунад;
  - дар салом кардан рӯй хандон ва пешонӣ кушода дорад;
  - бо ишорат салом накунад, балки бо лафз (бо овози шунаво) бигӯяд, ки “Ассалому алайк” ва агар гурӯҳе бошад, «ассалому алайкум»;
  - чун ду ба яқдигар рӯ ба рӯ оянд, вохӯрӣ кунанд.
- \*Агар пурсанд, ки одоби ҷавоб додан қадомҳост, бигӯй:
- он, ки бо тозарӯйӣ ҷавоб дихад;
  - бояд, ки ҷавобдиҳандай салом тозаву озода ва покиза бошад;
  - агар гурӯҳе бошад, як нафар ҷавоби салом дихад, басандай аст;
  - ҷавоби салом бо лафз (бо овози шунаво) диханд, на бо ишорат, то ки саломкунанда бишуванд.

*Ҳусайн Волзи Кошифӣ*



**Машқи 53.** Чор одоби ҷавоби саломро нависед ва ба исмҳои навиштаатон савол гузоред.



Одоби салом ва ҷавоби онро дунафарӣ машқ бикунед.



**Машқи 54.** Аз матни “**Одоби салом**” шаш одоби салом карданро нависед ва дар хотир гиред.

## 39. МАШҚИ НАВИШТАНИ ТАБРИКНОМА РЎЗИ ОМЎЗГОР



Олим, бинокор, муҳандис, табиб, рассом, адиб ва касбҳои зиёди дигаре мавҷуданд. Ин касбҳо аз омӯхтани ҳарфҳои аввалини «Алифбо» оғоз меёбанд. Ҳарчанд касбҳо гуногунанд, аммо тамоми соҳибқасбон аз омӯзгор сабақ омӯхтаанд.

Барои ҳамин ҳам, ин ид на танҳо иди касбии омӯзгорон, балки иди ҳамаи он соҳибқасбоне мебошад, ки аз омӯзгор дониш омӯхтаанд.

Идатон муборак, устодони азизу меҳрубон!



**Машқи 55.** Аз сарҳати аввали матни боло исмҳои танҳоро ба шакли исми чамъ баргардонед.



1. Дар васфи омӯзгор қадом шеърҳоро аз ёд медонед?
2. Шумо ба омӯзгори худ чӣ орзу мекунед?



**Машқи 56.** Ба муносибати Рӯзи омӯзгор муаллими худро аввал шифоҳӣ, баъд ҳаттӣ табрик кунед.

**Намуна:**

Муаллими азиз!

Шуморо ба муносибати Рӯзи омӯзгор муборакбод мегӯем, бароятон тандурустиву умри дароз ва барори кор орзу дорем.

Бо орзуи нек, хонандагони синфи 3-и «б»...

## 40. БА МУАЛЛИМ



Азизу меҳрубони ман, муаллим,  
Сафобахши\* равони ман, муаллим.

Чу ширинӣ ту шаҳди ҳарфҳоро  
 Ниҳодӣ бар забони ман, муаллим.  
 Зи нури меҳри ту гардид рӯшан  
 Замину осмони ман, муаллим.  
 Зи илми туст андар зиндагонӣ  
 Ҳама тобу тавони\* ман, муаллим.  
 Ҷӣ рангину мунаvvар\* гашту зебо  
 Зи файзи ту ҷаҳони ман, муаллим.  
 Бимонад ёди неку рӯшани ту  
 Чу нуре дар ниҳони\* ман муаллим.

*Камол Насрулло*

**сафобахш**— покӣ, осоиш

**мунаvvар**— пурнур

**тобу тавон** — қувват, тавонӣ

**ниҳон** — дил, пинҳон



- Ба фикратон, тухфаи беҳтари шумо ба муаллим чист?
- Дар мактаб ба гайр аз муаллими худ боз киҳоро табрик кардан меҳоҳед?

## ИМЛОИ ОВОЗ ВА ҲАРФИ «Ъ» ДАР КАЛИМА



Аз ҳарфҳои аввалини калимаҳои зерин калимаи нав ёбед ва нависед.

Мехринисо, Умар, Акбар, Лола, Лутфия, И smoil, Маъруф.



**Машки 57.** Калимаҳои зеринро ҷуфт-ҷуфт хонед. Дар вақти хониши калимаҳои ҳарфи «ъ»- дор ба талафузи овози «ъ» эътибор дихед. Маънои калимаҳои ҳар як ҷуфтро шарҳ дихед. Сабаби дигаршавии маънои ҷуфти калимаҳоро фаҳмонед. Калимаҳоро нависед.

шер	бад	шӯла	ман	тана
шеър	баъд	шуъла	манъ	таъна

## 41. СОАТИ БИБИАМ



Дар хонаи мо соат ҳаст. Вале бибиам аз рӯйи «соат»-и аз ҳама қадимтарин – ҷеги хурӯсон кор мекунад. Ҳамин ки хурӯсон **бори аввал** ҷеф мезананд, бибиам китфамро чунбонда мегӯяд:

– Вақти хестан шуд, ҷони бибӣ!

Ҳоло ҳаво торик. Мехоҳам, ки камтари дигар даруни ҷогаҳи гарм бошам. Аммо бибиам мегӯяд:

– Саҳар хестан ҳосияти хуб дорад. Саҳарии барвакт аз хоб бихезӣ, дилат кушода мешавад, тану ҷонат осоиш меёбад. Саҳар китоб хонӣ, дар хотират беҳтар нақш мебандад...

Агар соатҳои муқаррарӣ барои аз хоб ҳезондани мардум фақат як бор занг зананд, соатҳои ҷондор, яъне хурӯсон, боз ду бори дигар овоз мебароранд: **бори дуюм**, вақте ки субҳ медамад ва олам тамоман равшан мешавад, **бори сеюм**, вақте ки офтоб ба миёни осмон наздик мерасад.

Бибиам боз таъкид мекунад, ки хурӯсон бо **ҷеги якум** меҳоҳанд одамони ҳушӯрҳоб аз хоб бархезанд!

Бо **ҷеги дуюм** коргарон бархезанд.

Бо **ҷеги сеюм** танбалон бархезанд.

Охир, танбалон, беҳавсалагон, коргурезон хеле дер аз хоб меҳезанд.

Ана ҳамин хел ақидаҳо дорад бибии сахтигири ман.



1. Саҳархезӣ чӣ ҳосият дорад?
2. Хурӯсон пагоҳӣ чанд бор ҷеф мезананд?
3. Дар хонаводаатон доир ба саҳархезӣ чӣ мегӯянд?
4. Хурӯсон бо ҷеги аввал чӣ меҳоҳанд?
5. Бо ҷеги дуюму сеюм-ҷӣ?
6. Шуморо ҳар саҳар кӣ аз хоб бедор мекунад?
7. Агар шумо хурӯс медоштед, ба вай чӣ ном (лақаб) мегузоштед?

## КОР АЗ РҮЙИ ТЕСТ



Дар чойи холӣ калимаи мувофиқ гузошта, чумлаҳоро нависед.

1. Бибӣ аз рӯйи «соат»-и аз ҳама қадимтарин \_\_\_\_\_ кор мекунад.

*A) садои гӯсола; B) садои булбул; C) ҷеги ҳурӯсон; D) садои мотин.*

2. Ҳурӯсҳо \_\_\_\_\_ бор ҷеф мезананд.

*A) 2 бор; B) 3 бор; C) 1 бор; D) 4 бор.*



**Машқи 58.** Аз матни “Соати бибиам” сарҳатти аввалро нависед.

## 42. МОР ВА МОҲӢ



Бачаҳо моҳидорӣ мекарданд. Ногоҳ моҳӣ ва мор ба тӯр афтоданд. Бачаҳо сангӯ чӯб гирифта, ба қасди чони мор афтоданд. Мор як тоб ҳӯрду аз сӯроҳи тӯр баромада, худро ба дарё андоҳт ва ҷон ба саломат бурд.

Моҳии беозор ҳатто кӯшиши аз дом раҳо шудан накард, ҷунки на ягон ҳилаю найрангро медонисту на роҳи ҳалосиро.

*Mирзо Файзали*

## ҲАРФИ КАЛОН ДАР АВВАЛИ НОМИ ҚАҲРАМОНОНИ ТАМСИЛИИ ҲИКОЯ



1. Дар симои қаҳрамонони ҳикоя чӣ гуна рафтори одамон тасвир ёфтааст?

2. Аз мазмуни ҳикоя ба чӣ ҳулоса омадан мумкин аст?



**Машқи 59.** Сарҳати аввали матнро нависед. Ба зери номи қаҳрамонони ҳикоя хат кашед.



Чист он, ки раванда, по надорад,  
Дорад даҳану забон надорад.  
Бар даст гирӣ, лағжонаку ваҳшист,  
Сад чӯб занӣ, фифон надорад.

оооо



*Дар аввали ҳар як сатри чистон, кадом шакли ҳарф на-  
вишта шудааст? Чаро?*



Тирамоҳи зарринрӯ,  
Тирамоҳи зарринмӯ,  
Гӯям, ту ба кӣ – монанд?  
Ба арӯсаки хушрӯ!

Анори дона-дона,  
Зардолую дӯлона.  
Харбузаҳои ширин,  
Себаки сурхи хона.

Ранга ба ранга ангур,  
Анциру ноки хушхӯр.  
Ҳам чормағзу бодом  
Бар ҳама созӣ манзур.\*

Тирамоҳи заркокул,  
Набошӣ гарчи пургул,  
Аз ҳамаи фасли сол  
Ба ман ту ҳастӣ маъқул!  
*Латофат Кенчаева*

манзур – пешниҳод кардан

**Машки 60.** Бигӯед, ки дар матни шеър кадом меваҳо номбар шудаанд. Номи онҳоро нависед.



Зоф як кирморо дошта гирифт ва барои хӯрдани он ба шоҳи дараҳт нишаст.

Кирм дид, ки нобуд мешавад, роҳи халосиро ёфт.  
Вай гуфт:

– Ман падару бобои туро медонам, зоги азиз. Онҳо парандагони нағз буданд.

Зоф чизе нагуфт.

Кирм хушгӯйиашро давом дод:

– Ман бародарону ҳоҳарони туро ҳам мешиносам. Онҳо чонварони бисёр зебоянд. Лекин ту аз ҳамаи онҳо фарқи зиёд дорӣ. Ман то ҳоло ягон парандай аз ту зеботару донотарро надидаам.

Ин таъриф ба зоф форид. Вай «ғо...» гуфта буд, ки кирм аз нӯли зоф афтид ва ба даруни алафҳо даромада рафт.



1. Дар симои қаҳрамонони масал чӣ гуна рафтори одамон тасвир ёфтаанд?
2. Аз мазмуни ин масал ба чӣ хулоса омадан мумкин?

#### 44. МЕҲРГОН-ИДИ ДЕҲҚОН ВА РАМЗИ ФАРОВОНИЙ



Меҳргон яке аз қадимтарин ҷаҳонҳои фасли тирамоҳ аст. Меҳргон иди ҳосилот, иди фаровонӣ ва шодиу хурсандист.



Солҳои охир дар кишвари мо ҷашни Меҳргон ботантана баргузор мешавад. Масалан, Иди ҳарбуза, Иди асал ва намоишу фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ. Ин ҷорабиниҳо низ аз оинҳои ҷашни Меҳргонанд, ки имрӯз аз нав эҳё шудаанд.



1. Меҳргонро дар қадом ғасли сол ҷашн мегиранд?
2. Дар ҷумҳурии мо дар айёми тирамоҳ боз қадом идҳоро ҷашн мегиранд?

## МАШҚИ НАВИШТАНИ ТАБРИКНОМА ВА ЭҶЛОН



- 1. Машқи 61.** Аз рӯи намуна баҳшида ба ҷашни Меҳргон табрикнома нависед.

### Табрикнома

Ҳамсинфони азиз!

Шуморо бо фарорасии ҷашни Меҳргон табрик мегӯям.

Ҳамеша тандурусту хушҳол ва меҳрубони ҳамдигар бошед.

*Бо орзуҳои нек ва салому эҳтиром Юсуф Ақбарзод.*

- 2. Машқи 62.** Аз рӯи намуна баҳшида ба ҷашни Меҳргон эҷлон нависед.

### Эҷлон!

Имрӯз, 07.10.2021, соати 13:00 дар саҳни мактаб баҳшида ба ҷашни Меҳргон намоиш баргузор мегардад.

*Марҳамат ба намоии.*

## 45. ЧИЗИ БЕҲТАРИН



Хочае ба хизматгораш мефармояд, ки барои меҳмонон таоми беҳтарин бипазад. Хизматгор барои пухтани таом аз бозор забон меорад. Хоча мепурсад:

- Чӣ овардӣ?
  - Забон,— чавоб медиҳад хизматгор.
- Хочааш бо ғазаб мегӯяд:
- Наход ки аз забон беҳтар чизе набошад?
- Хизматгор мегӯяд:
- Забон одамонро ба яқдигар муттаҳид месозад. Мо ба воситай забон бо ҳамдигар сухан мегӯем ва изҳори муҳаббат мекунем. Забон калиди дари дониш аст. «Забон дар даҳон посбони сар аст». Забон чизи беҳтарини олам аст.



1. Чавоби хизматгорро дар ситоиши (таърифи) забон аз ёд кунед.
- 2. Машқи 63.** Сарҳати аввали матнро нависед. Ба зери калимаҳои ифодакунандай шаҳс хат кашед.
3. Зарбулмасали «Забон дар даҳон посбони сар аст»-ро шарҳ дихед.

## ФАРҚИ ИСМИ ТАНҲО АЗ ИСМИ ЧАМЪ

Омӯзгор аз хонандае пурсиid:



- Шим исми танҳост ё чамъ?
- Аз боло исми танҳо ва аз поён исми чамъ аст, – гуфт хонанда.



- 1. Машқи 64.** Латифаро нависед. Ба исмҳо савол гузоред.
- 2. Машқи 65.** Исмҳои танҳои зеринро ба исмҳои чамъ баргардонед.

Кӯдак, дӯст, асп, себ, ситора, боғ, буз, аскар, шаҳр, дашт, кабӯк, фарзанд.

3. Саволгузориро машқ кунед. Гӯед, ки исми чамъ чӣ тарз сохта мешавад.

**4. Машқи 66.** Бо исмҳои танҳо се чумла нависед.

## 46. ЧИЗИ БАДТАРИН (давоми ҳикоя)



Бори дигар хоча ба хизматгораш мефармояд, ки аз бозор чизи аз ҳама bemazaro биёрад. Мард аз бозор, боз забон меорад. Хоча мепурсад:

- Чӣ овардӣ?
- Забон, – ҷавоб медиҳад хизматгор.

Хоча боз газабнок шуда мегӯяд:

- Боз забон?!

Хизматгор ҷавоб медиҳад:

– Оре. Забон сабаби ҳамаи ҷудоиандозӣ ва ҷангу ҷидолҳост. Ба воситаи забон дурӯғ мебофонд, ҳақиқатро пинҳон медоранд, тухмату ғайбат мекунанд. Забон ҳашму ғазаб ва қинаву адоватро ифода мекунад. Забон аст, ки мардум бо он ҳамдигарро дашном медиҳанд, меранҷонанд. **Забони сурх сари сабз медиҳад бар бод. Забон чизи бадтарини олам аст:**

Ин гуфтаҳои хизматгор ба хоча писанд меояд. Ӯ хизматгорашро маслиҳатгари худ интихоб мекунад.



1. Ҷавоби хизматгорро дар танқиди забон аз ёд қунед.
2. Сабаби хизматгорашро маслиҳатгари худ интихоб кардани хочаро фахмонед.



1. Дар нақшҳои хоча ва хизматгор саҳнача ташкил намоед.

**2. Машқи 67.** Панди зеринро нависед. Ба зери исмҳо ҳат кашед.

Сухан заҳру позаҳру\* гарм асту сард,  
Сухан талху ширину дармону дард.

*Абӯшакури Балҳӣ*

позаҳр – доруи зидди заҳр



- Ба назари шумо бадтарин чиз чист?
- Зери мафхуми беҳтарин чиз чиро мефаҳмедин?
- Магар сухан сарду гарм мешавад?
- Сухани сард хуб аст ё сухани гарм?



Мазмуни пандро бо мазмуни матнҳои «Чизи беҳтарин» ва «Чизи бадтарин» муқоиса карда, андешаҳои худро баён кунед.

## 47. ДИЛСҮЗИИ УСТОД



Устодони мо ҳамеша барои доно шудани мо кӯшиш мекунанд. Агар сабакҳоямонро нағз донем, аз худи мо ва аз падару модари мо бештар шоду хурсанд мешаванд. Мақсади устодон ин аст, ки мо боақл ва соҳиби илм гардем. Агар устодон моро гоҳе сарзаниш қунанд, аз дилсӯзӣ аст. Азбаски онҳо моро мисли фарзанди худ медонанд, аз боадабу боақл шудани мо хурсанд ва аз андак беадабию беҳавсалагии мо хафа мешаванд.

Моро лозим аст, ки эҳтироми устодонро нигоҳ дорем ва насиҳаташонро ба гӯш гирем.

*Садриддин Айнӣ*



1. Кадом кору рафтори шогирд боиси хурсандӣ ва кадомаш боиси ранчиши устодон мешавад?
2. Устодон дар ҳаққи шогирдон чӣ гуна орзухо доранд?

## КОР АЗ РӮИИ МАТН



**1. Машқӣ 68.** Се ҷумлаи аввали матнро нависед ва ба зери калимаҳое, ки шахсро ифода мекунанд, хат кашед.



**2. Машқӣ 69.** Матни зеринро нависед ва ба зери исмҳои танҳо хат кашед.

Мактаби мо ид дорад. Карнайҷӣ менавозад, нағорачӣ нағора мезанад. Зубайда мераксад. Одамон базмро бо завқ тамошо мекунанд. Базми имрӯза хуб гузашт.

**3. Машки 70.** Пандро навишта, аз ёд кунед.

То ин ки тифл хонаду сохибхунар шавад,  
Устоди меҳрубони ӯ хунин чигар шавад.

*Ибни Ямин*

## 48. ОДОБИ ҲУРМАТ ВА ҲИКМАТИ ТАОМХӮРӢ



Агар пурсанд, ки **одоби** хӯрдани таом қадомҳоянд, бигӯй:

- ба таом айб намонад, агарчи бад пухта бошад;
- то маълум нагардад, ки аз қучост, нахӯрад;
- таомро танҳо нахӯрад;
- дигаронро ба ҳамхӯрӣ даъват кунад, ки баракат дар сарчамъист;
- бо як навъи таом қаноат кунад.

Чаҳор одоби таом хӯрдан: дар вақти хӯрдан сар нахӯрад; бинӣ пок накунад; оби даҳон наяфканад; таом дар даҳон бо касе сухан нагӯяд.

Агар пурсанд, ки чаҳор ҳикмати таомхӯрӣ дар чист, бигӯй: луқма калон нагирад; хуб бихояд; бисёр чиз нахӯрад; ба серӣ нахӯрад.

*Ҳусайн Воизи Кошифӣ*



1. Одоб, ҳурмат ва ҳикмати таомхӯриро риоя бикунед.

**2. Машки 71.** Чаҳор одоб ва чаҳор ҳикмати таомхӯриро нависед ва дар хотир нигоҳ доред.



Ҳангоми сари дастархон нишастан матни «Насиҳат»-ро ба аҳли хонавода бо овози баланд бихонед ва дар амал ичро кунед.

## 49. ЭХТИРОМИ УСТОД. КОР АЗ РҮЙИ ДИАГРАММА



Хангоми шунидани калимаи устод пеши назарамон шахси донишманду фозил ва барнодил намудор мегардад. Дар ҳақиқат, устод онест, ки ба кас хату савод омӯхта, дари бахту саодатро боз мекунад.

Аҳмади Дониш дар шинохти устод гуфтааст: «Ҳаққи падар бузург аст, аммо ҳаққи устод бузургтар».

Хулоса, омӯзгор он шахсияти бузург ва нотакрорест, ки бо ҷароғи ақл олами фикрии моро равшан намуда, дунёи пурасори илмро барои мо ошкор мекунад. Аз ин рӯ, ҳар яки мо бояд нисбат ба устодон муомилаи хуш дошта бошем ва ҳурматашонро ба ҷо биёрем.



1. Чаро ҳар кас устоди худро эҳтиром мекунад?
2. Барои чӣ Аҳмади Дониш ҳаққи устодро аз падар бузургтар мешуморад? Шумо ба ин фикр розиед?



1. Ба хотир биёред ва бигӯед, ки устодонатон ба шумо чӣ ёд додаанд.
  2. Байти устод Рӯдакиро нависед ва аз ёд кунед.
- 3. Машки 72.** Сарҳати охири матни болоро шарҳ дода, бо ёрии омӯзгор дар ҳаққи устод чор ҷумла нависед.

## ЛУТФИЯ



Лутфия савори автобус ба мактаб мерафт. Дар истоҳоҳи автобус истод. Пиразане ба автобус савор шуд. Лутфия зуд аз ҷой хеста, ба пиразан салом дод ва ӯро ба нишастан даъват кард. Пиразан дар ҷои Лутфия нишаста, ӯро миннатдорӣ ва дуои нек кард.



1. Шумо ба рафтори Лутфия чӣ гуна баҳо медиҳед?
2. Агар Лутфия ба кампир ҷой намедод, чӣ мешуд?
3. Дар бораи одоб боз қадом панд ё ҳикоятро медонед?



**Машки 73.** Матни «Лутфия»-ро нависед ва ба зери исмҳо хат кашед.

## 50. ТИЛЛО НАРМ АСТ



Рӯзе омӯзгор ба шогирдони худ тилло ва оҳанро нишон дода пурсид:

—Кадоме аз ин ду нарм аст?

Ҳама гуфтаанд: —Тилло нарм аст.

Баъд аз он пурсид, ки кадоме аз ин ду арзиши бештар дорад?

Ҳама гуфтанд: —Тилло.

Баъд аз он фармуд:

— Шумо ҳам меҳоҳед, ки дар назари мардум соҳиби қадру қимати бештар дошта бошед? Пас мисли тилло нарм шавед, яъне бо мардум саҳтмуомилагӣ накунед.

*Садриддин Айнӣ*



1. Омӯзгор ба шогирдон чӣ нишон дод ва чӣ пурсид?
2. Хонандагон ба саволҳои омӯзгор чӣ ҷавоб доданд?
3. Аз саволу ҷавобҳо чӣ ҳулоса баровардед?

**1. Машки 74.** Аз матн исмҳои танҳо ва ҷамъро дар ду сутун ҷудо-ҷудо нависед.

**Намуна:**

Исмҳои танҳо

Омӯзгор,...

Исмҳои ҷамъ

шогирдон,...

**2. Машки 75.** Сарҳати охири матни болоро рӯйнавис кунед ва дар хотир гиред.



Дар нақши омӯзгору хонандагон бозӣ кунед.

## ФАРҚИ ИСМҲОИ ТАНҲО АЗ ИСМҲОИ ҶАМЬ

**Машқи 76.** Аз исмҳои ҷамъи зерин исмҳои танҳо сохта, нависед.  
Ба калимаҳо савол гузоред.

Модарон, дафтарҳо, пахтаҳо, булбулон, ҷашмаҳо,  
ғӯсфандон, моҳиён, дуҳтарон, мурғҳо, кӯҳҳо, подшоҳон,  
вазирон, табақҳо, дехқонон, оҳувон, бобоён.

### 51. БАЧАҲОИ ХУБ



Чаро ашкат равон аст?  
Ба ту чӣ шуд, писарҷон?  
Модар пурсид аз Акрам  
Бо хотири парешон.

Акрам оҳе қашида,  
Ба модараш бигуфто:  
– Оҳ, ин қадар гандаанд  
Бачаҳои синфи мо!

Наход, ҳамаи онҳо  
Ганда бошанд, Акрамҷон?  
Нобоварона пурсид  
Модар табассумкуон.

– Ҳа, ҳамааашон – ганда  
– Ҳатто Музаффарҷон ҳам.  
– Албатта, вай ҳам – ганда!  
– Намеояд боварам?!

Ана, дирӯз ў чӣ гуфт:  
«Аз партаам хез, Акрам!  
Дигар ман ҳамроҳи ту  
Дар як ҷо намешинам»...

– Шавкат – чӣ? Вай ҳам – ганда?  
– Аз ганда ҳам гандатар?  
– Дурӯғгӯю нобовар,  
– Ҳабаркашу ифвогар!...

– Шиши тирезаро, –  
Бигуфто: – Акрам шикаст!  
Ана, дидӣ, очаҷон,  
Вай чӣ қадар ганда аст!

Модар гуфто: - Писарҷон,  
ОНҲО АЙБЕ НАДОРАНД.  
Бачаҳои бамаъни  
Дар синфи ту бисёранд.

*Алӣ Бобоҷон*



1. Акрам дар бораи ҳамсинфонаш ба модараш чӣ гуфт?
2. Ба рафтори Акрам шумо чӣ гуна баҳо медиҳед?

## МАШҚИ ИСМҲОИ ХОС



Суханҳои Акрамро дар бораи Музаффар ва Шавкат бо тарзи худ нависед ва ба зери исмҳои хос хат кашед. Нақлро ин тавр оғоз кунед:

Музаффар ба ман гуфт, ки .....



**Машқи 77.** Матни зеринро рӯйнавис кунед. Бигӯед, ки номи водӣ, вилоят, дарё, чумхурӣ, канал, шаҳрҳо ба қадом гурӯҳи исмҳо доҳил мешаванд.

## КАНАЛИ КАЛОНИ ФАРГОНА



Мардуми водии Фарғона ва вилояти Суғд, ки як қисми ҳамин водист, канали қалоне кофтанд. Заҳмат-кашони Ҷумҳурии Тоҷикистон кофтани каналро давом дода, онро аз шаҳри Конибодом ба Ҳуҷанд расониданд.

Ҳалқ ба воситаи ин канал аз оби дарёи Сир заминро обёрӣ мекунанд.

## 52. ДУ АМИРЗОДА



Ду амирзода дар Миср мезистанд. Яке илм омӯхту дигаре мол ҷамъ кард. Оқибат ин яке донишманд гашт ва он яке подшоҳи Миср шуд. Подшоҳ таъна зада гуфт:

– Ман ба салтанат\* расидам ва ё ҳамчунон дар масканат\* мондааст.

Донишманд гуфт:

– Эй бародар, шукр мекунам, ки ман мероси пайғамбарон ёфтам, яъне илм омӯхтам. Ту бошӣ, мероси Фиръавну Ҳомон, яъне подшоҳии Миср.

*Саъдии Шерозӣ*

салтанат – подшоҳӣ

масканат – мискинӣ, камбағалӣ,



- Шумо рафтори кадоме аз амирзодаҳоро меписандед? Барои чӣ?
- Калимаҳои **таъна, ҷамъ, Ҷиръавн, як, ёфт** аз ҷанд овоз иборатанд?



Дар асоси нақши ду амирзода саҳнача тартиб диҳед.



**4. Машки 78.** Исмҳои ҳаммаъни **амир, илм, мол, мерос**ро аз рӯйи намунаи зер нависед.

амир –...

мол – ...

илм –...

мерос – ...



*Баъзе исмҳо як маъноро ифода мекунанд.*

**Машки 79.** Сарҳати охирини ҳикояи «Ду амирзода»-ро нависед ва ба зери исмҳои ифодакунандай шаҳс ҳат қашед.

## 53. ПИРИ ХОРКАШ



Султон Маҳмуд пири заифро дид, ки пуштораи хор мекашад. Бар ӯ раҳмаш омад.

Гуфт;

– Эй пир, ду-се динор зар меҳоҳӣ, ё дарозгӯше ё ду-се гӯсфанд. Бое ба ту бидиҳам, то ки аз ин заҳмат ҳалос ёбӣ?

Пир гуфт:

– Зар бидех, то дар миён бандам ва бар дарозгӯше бишнам ва гӯсфандонро ронда, ба боғ биравам ва дар давлати ту боқии умрро осуда гузаронам.

Ба султон ин гап хуш омад ва фармуд ҷунин карданд.

*Убайди Зоконӣ*



- Султон Махмуд ба пири хоркаш чӣ гуфт?
- Пир ба султон чӣ ҷавоб дод?
- Султон дар ҷавоби пир чӣ фармуд?



- Аз матн исмҳои ҳаммаъни **зαιф, динор, зар, заҳмат, осударо** нависед.
- Ду сарҳати охири матнро нависед. Ба зери исмҳо ҳат кашед.
- Аз қалимаи “дарозгӯш” қалимаҳои нав созед ва нависед.
- Ҳаммаъни қалимаи “дарозгӯш”-ро нависед.

## МАШҚХОИ САДОНОКУ ҲАМСАДО



- Ҳарфҳои садоноку ҳамсадои қалимаҳои **зαιф, миён, ва раҳмро** номбар кунед.
- Машқи 80.** Шеърҳоро нависед ва аз ёд кунед.

Хирсак асалдуздӣ рафт,  
Хирсака ору газид.  
Вай дод гуфта мегурехт,  
Харгӯшбача меҳандид.

*Гаффор Мирзо*



ору – занбӯри асал

Умеда дуҳтари хушрӯ,  
Сиёҳчашму дарозмӯ.  
Хандида медарояд,  
Гирёнда мебарояд

*Гуломи Раҷаб*

- Машқи 81.** Маъни қалимаи **ору** шарҳ дода, ҳарфҳои садоноку ҳамсадои онро муайян бикунед.

## 54. ЁФТАНИ ҲИССАИ АДАД ТАРТИБИ РЎЗ



Бисёр хуфтан одати хуб нест, зеро хоби зиёд танро суст, табъро нохуш ва пўсти рўйро пажмурда мекунад.

Донишмандон 24 соати шабонарўзро ба се қисм чудо кардаанд: ҳашт соат машғули кор бояд буд, ҳашт соатро барои истироҳат чудо бояд кард ва ҳашт соат бояд хобид, то ки узвҳои бадан осуда шаванд.

Чоҳилон (нодонҳо) ду ҳиссаи он (16 соат) бихобанду як ҳисса (8 соат) бедор бошанд.


Оқилон (боақлон, доноҳо) як ҳиссаи он (8 соат) бихобанду ду ҳисса (16 соат) бедор бошанд.

Рўзона хоб макун. Агар зарур шавад, фақат як соат ба вақти нисфириӯзӣ бихоб.

Барвақт хестанро одат бояд кард. Пеш аз офтоббаро бояд барҳест. Ва ҳар касе, ки баъди баромадани офтоб барҳезад, тангриӯзӣ бошад...

Пас пагоҳӣ барвақт барҳезу ба коре машғул бишав.

*Унсурулмаолии Кайковус*



1. Тартиби рўзро риоя кунед. Бикӯшед, ки дар қатори оқилон бощед.
- 2. Машки 82.** Сарҳатти дуюми «Тартиби рўз»-ро нависед ва дар хотир нигоҳ доред. Ба навиштаатон савол гузошта, исмҳоро муйян биқунед.
3. Аз се ду ҳиссааш адади чанд аст, мисол тартиб дода, ҳал кунед.
4. Аз се як ҳиссаи ин адади 24 чанд мешавад, ҳисоб кунед.
5. Кадоме аз ин ҳиссаҳои шабонарўз ба оқилон ва кадоме ба ҷоҳилон мувоғиқат мекунад, ба нақшаи боло нигаред.
- 6. Машки 83.** Матни зеринро навишта, ба зери исмҳои танҳо хат кашед.

Дар дөхәи мо дөхқоне буд. Ӯ дар бораи аҳли адаб сүхан шуниданро дўст медошт. Ҳар гоҳ ки шоиреро таъриф мекардам, дарҳол мегуфт:

– Шоири хуб мегўйӣ? Ку, ягон байташро бихон!...

*Абдурауф Муродӣ*

## 55. ДАР ЗАРАРИ ПУРХӮРӢ



Яке аз донишмандон писарро аз бисёр хӯрдан манъкард, ки:

– Пурхӯрӣ мардумро бемор кунад.

Писар гуфт:

– Эй падар, гуруснагӣ халқро бикушад. Нашунидай, ки зарифон (доноён) гуфтаанд: «Аз гурусна будан ба серӣ мурдан беҳ».

Падар гуфт:

– Андоза нигоҳ бидор.



1. Пурхӯрӣ одамро ба чӣ ҳол гирифтор мекунад? Камхӯрӣ–чӣ?
2. Панди падарро дуруст мешуморед? Чаро?



## МАШҚИ ИСМҲОИ ТАНҲО ВА ҶАМЬ

3. Калимаҳои “мардум” ва “халқ” аз ҷиҳати маъно чӣ фарқ доранд? Ин калимаҳо исми ҷамъанд ё танҳо? Барои чӣ?

1. Маслиҳати падарро шарҳ дихед.
2. Маслиҳати падарро бо ҷавоби писар муқоиса бикунед.

**3. Машқи 84.** Панди зеринро бинависед ва мазмuni пандро бо мазмuni матни боло муқоиса бикунед.

Некбахт он касе, ки доду бихӯрд,

Шӯрбахт он, ки нахӯрду надод.

*Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ*



Калимаи “шўрбахт”-ро ба исми чамъ баргардонед ва аз ҳарфҳои он чанд исми танҳо тартиб дихед.

**Намуна:**                   Хат,...



1. Аз матни «Дар зарари пурхўрӣ» исмҳои танҳоро дар як сутун ва исмҳои чамъро дар сутуни дигар нависед.
2. Аз мазмуни матн ба тарзи худ 2–3 чумла нависед

## 56. ИСМҲОИ ГУНОГУНМАҲО



1. Аз рӯйи расмҳои ҳамном исмҳоро муқоиса биқунед. Фарқи Анор (номи духтаракро) аз анор (номи мева) бигўед.
2. Фаҳмонед, ки чаро дар аввали номи духтарон ҳарфи калон ва дар аввали номи гулу меваҳо ҳарфи хурд навишта шудааст.




лола



Лола



Анор



анор



*Ислҳо аз ҷиҳати маъно гуногун мешаванд.*

**Машки 85.** Матни зеринро нависед. Бигўед, ки барои чӣ дар аввали яке аз калимаҳои ҳамшакл ҳарфи калон ва дигаре ҳарфи хурд навишта шудааст.

Гулистон ва дугонааш – Лола, аз гулистан лола мечинанд. Гул ба холааш як даста гул тақдим кард. Ба муносибати рӯзи таваллуд, ҳамкорон ба Тилло як соати тилло ҳадя карданд.

## ҚИССАИ ХИРС ВА БОҒБОН



Хирсеву боғбоне бо ҳам дўст буданд. Ҳар боре ки боғбон хаста шуда, барои истироҳат сар ба болин мемонд, хирс аз меҳру муҳаббати дўстӣ магас аз рӯйи ў меронд.

Боре боғбон хобида буд, ки магаси бисёр ба рӯйи ў чамъ омад. Хирс ҳарчанд магасҳоро меронд, онҳо боз ба рӯйи боғбон менишастанд. Хирс ба газаб омад ва сангери гирифта, бо мақсади куштани магасҳо ба рӯйи боғбон зад. Аз ин зарба ба магасҳо зараре нарасид, аммо боғбон захмӣ шуд. Аз ин чост, ки бузургон гуфтанд: «Аз дўсти нодон душмани доно беҳ аст».

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*



1. Сабаби захмин шудани боғбон дар чист?
2. Нодонии хирс боғбонро ба чӣ ҳол овард?



3. Дар зиндагӣ ҳамин гуна ҳолатро дидаед ё шунидаед, ки шахсе аз нодонии дўсташ зарар дида бошад?



## 57. НАҚЛИ ХАТТИЙ ДАР МАВЗУИ «ҚИССАИ ХИРС ВА БОҒБОН»

**Нақша:**

1. Дўстии хирс ва боғбон.
2. Сабаби захмӣ гардиданни боғбон.
3. Хулоса.

## 58. ОДОБИ МУОШИРАТ



Касе дарро тақ-тақ зад. Дарро кушодам, ки дар рӯ ба рӯям марди хушандоме истодааст. Ў пас аз салому алайк гуфт:

– Падаратро назди ман бихон.

Ман дар ҳайрат мондам, ки чӣ хел бихонам. Магар падарро ҳам меҳонанд? Бо вуҷуди ин, назди падар рафтам ва гуфтам, ки «марде падаратро назди ман бихон» мегӯяд.

Баъдтар аз падарам пурсидам:

– Магар он шахс тоҷикиро намедонад, ки «падаратро бихон» мегӯяд?

Падарам гуфтанд:

– Китоби «Фарҳанги забони тоҷикӣ»-ро гирифта бин, ки «хондан» чӣ маъно дорад.

Дар ҳақиқат, дар луғат (фарҳанг) дидам, ки «хондан» фақат «мутолиа» набуда, маъноҳои **даъват кардан, ҷеф задан, номидан, сурудан** ва ҳатто **ҳисоб карданро** ҳам доштааст.

*Худойдорд Ҳусейнов*

## МАШҚИ ИСМҲОИ ГУНОГУНМАЊНО

**2. Машқи 86.** Дар бораи калимаи “**дурбин**” ва маъноҳояш, ки дар поин оварда шудаанд, мулоҳиза биқунед ва вобаста ба ҳар як маънояш ҷумлае нависед.

**дурбин:**

- афзоре, ки масофаи дурро наздик нишон медиҳад;
- ба маънои аз масофаи дур дидани чизҳо;
- дурандеш, мулоҳизакор, ояндабин.

**Намуна:**

Фирдавс бачаи **дурбин** аст.

## ТЕЗГӮЯК



Ду Гул ба чаман рафта,  
Биёварданд гул.  
Як Гул ду гул овард,  
Гули дигар – як гул.

Он Гул ба Гули дигар  
Бигуфто : – Эй Гул!  
Ман – Гул, ду гул овардам,  
Ту – Гул, як гул.



1. Тезгүякро аввал оҳиста, баъд тезтар бихонед.
2. Калимаҳои гул барои чӣ гоҳе бо ҳарфи калону гоҳе бо ҳарфи хурд омадаанд? Шарҳ дихед.
3. Ҳисоб кунед ва бигӯед, ки ду Гул якҷоя чанд гул овардаанд?
- 4. Машқи 87.** Тезгүякро нависед ва онро аз ёд бикунед.



## 59. ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 60. МАРДИ ДОНО



Рӯзе марди ғарибе ба меҳмонӣ омада, дар ҷойи ноаёне нишастан. Суҳбат оғоз ёфт ва навбати сухан ба он марди ғарib расид. Ҷавоби суханҳои ў ба нишастагон хуш омад. Ўро болотар шинонданд. Он мард ба ҳамаисаволҳо бо суханҳои хирадмандона ҷавобҳои дуруст дод.

Пас аз анҷоми суҳбат ба марди ғарib таҳсину оғарин гуфтанд.

Аз ин ҳикоят бармеояд, ки илму хирад мардумро ба баландиҳо расонад.



1. Барои чӣ марди ғарib дар меҳмонӣ бologузар шуд?
2. Чаро ба он мард таҳсину оғарин гуфтанд?



1. Аз хондани ин ҳикоят ба чӣ хулоса омадед, бигӯед.

## МУҚОИСАИ КАЛИМАҲО АЗ ҶИҲАТИ МАЪНО

**2. Машқи 88.** Калимаҳои ҳаммаъни вожаҳои хирадманд, шахс, баҳс, оғоз ва дирамро нависед.

**3. Машқи 89.** Матни зериро нависед. Ба зери калимаҳои гуно-гунмаъно хат кашед. Бигӯед, ки барои чӣ яке аз калимаҳо бо ҳарфи калон ва дигаре бо ҳарфи хурд сар шудааст.

Мо ба Саодат бахту саодат меҳоҳем. Сафар пагоҳ аз са-фари Душанбе бармегардад. Ҳамроҳ бо Баҳодур ҳамеша ҳамроҳ мегардад.

4. Аз ду машқи боло фарқи калимаҳои ҳаммаъно ва гуногунмаъ-норо бигӯед.

## 61. ДАР БОРАИ ДӮСТИЮ ДУШМАНӢ



Чун дӯсти нав гирӣ, дӯсти қуҳнаро фаромӯш нақун.  
Дӯст онро дон, ки туро дӯст дорад.

Агар душман дошта бошӣ, аз ӯ натарс ва дилтанг на-шав, зоро ҳама кас душман дорад. Ба душманат душ-маний нақун. Агар аз душман шакар ёбӣ, онро захр шу-мор. Душмани худро кам мабин ва нагӯй, ки ӯ хурду нотавон аст.

Үнсурулмаолии Кайковус



1. Матни боло доир ба дӯстию душманӣ чӣ мегӯяд?
2. Мазмуни чумлаи охири матнро бо панди зерин муқоиса бикунед:

*Душманат гар паша бошад, камтар аз филаши мадон.*

**3. Машқи 90.** Аз матни «Дар бораи дӯстию душманӣ» исмҳои танҳоро нависед.

## ИСМҲОИ МУҶОБИЛМАЪНО



Фарқи исмҳои зериро аз ҷиҳати маъно муайян бикунед:  
Сулҳ –чанг, доно–нодон, фоида–зарар, дӯст–душман, шакар–захр.



## **Баъзе исмҳо муқобилмаъно мебошанд.**



**1. Машқи 91.** Аз исмҳои муқобилмаънои супориши боло ду-се чумла нависед.

**2. Машқи 92.** Сарҳати аввали «Дар бораи дӯстию душманий»-ро нависед ва хифз биқунед.



**Машқи 93.** Вожаҳои муқобилмаънои калимаҳои зеринро нависед.

ободӣ – ...

осон – ...

тандурустӣ – ...

орзуи нек – ...



Дӯстӣ иттифоқию ободӣ меорад, меҳру муҳаббатро зиёд мекунад, душманий – чӣ?

## **62. ХИЧО. ДАР ОДОБИ АЁДАТИ БЕМОР**



Беморбинӣ кори нек ва савоб аст.

Агар пурсанд, ки одоби аёдати bemor кадом аст, бигӯй:

- баъд аз торик шудан ба аёдати bemor нараванд;
- чун ба назди bemor дароянд, наханданд, нагирянд;
- бар сари болини bemor бисёр сухан нагӯянд;
- бо bemor бо лутфу нарми сухан гӯяд;
- зуд аз пеши bemor раванд.

*Хусайн Воизи Кошифӣ*



1. Бигӯед, ки ҳангоми хабаргирии bemor кадом қоидаҳоро риоя бояд кард.

2. Калимаҳои **беморбинӣ**, **аёдат** ва **дарояд**-ро ба хичо чудо карда нависед.



1. Чаро калимаҳои **аёдат** ва **дарояд** сехиҷоянд? Калимаҳои **бисёр**, **бемор**, **гӯяд** ва **нарми** дуҳиҷоиянд.



*Калима аз ҳиссаҳо иборат аст. Ҳиссаи калима ҳиҷо ном дорад.*

*Дар калима чанд садонок бошад, ҳамон қадар ҳиҷо ҳаст.*

*Ҳарфҳои йотбарсар ва «ӣ» ҳамчун садонок калимаро, ба ҳиҷо ҷудо мекунанд, аз ин ҷиҳат, ба гурӯҳи садонокҳо дохил мешаванд.*



Чаро калимаҳои **аёдат, дарояд** сеҳиҷоиянд?



**1. Машқи 94.** Калимаҳои **айёр, Сайёра, ҳалқӣ, гиёҳ, Айюб, Қайюм Яҳё** ва **якоякро** дар шакли ҳиҷои нависед.

**2. Машқи 95.** Матни зеринро нависед. Ҳангоми навишт калимаҳоеро, ки ҳарфҳои ҳамсадои такрорӣ доранд, ба ҳиҷоҳо чудо кунед. Бигӯед, ки ду ҳарфи дар як ҷой такроршудаи калима чӣ гуна ба ҳиҷоҳо чудо карда мешавад.

Латтахор гиёҳи хордор аст. Он ба оилаи мураккаб-гулҳо дохил мешавад. Латтахор гули гирда дорад. Дар тибби ҳалқӣ латтахорро барои табобати заҳм ва ҷароҳати пӯст истифода мебаранд.

## 63. МАРДИ САҲӢ

Рӯзе Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар азми сафар карда буд. Дар нахлистоне\* фуруд омад, ки ғуломи сиёҳе боғбонӣ мекард. Се пораи нон барои қути\* вай оварданд.

Саге он ҷо ҳозир шуд. Он ғулом як пораи нонро пешӣ саг гузошт, саг бихӯрд. Ва пас пораи дуюмро дод, онро ҳам бихӯрд. Пас пораи сеюмро дод, онро низ бихӯрд.

Абдуллоҳ аз ғулом пурсид, ки:

– Ҳар рӯз қути ту чист?

Гуфт:

– Он чӣ дидӣ.

Боз пурсид, ки:

– Чаро вайро худ нахӯрдӣ?

Гуфт:

– Саг дар ин ҷо ғарib аст, гумон мебарам, ки аз роҳи дур омадааст ва гурӯсна аст. Нахостам, ки вайро гурӯсна гузорам.

Пас гуфт:

– Имрӯз чӣ ҳоҳӣ ҳӯрд?

Гуфт:

– Рӯза ҳоҳам дошт.

Абдуллоҳ бо худ гуфт: «Ҳама ҳалқ маро дар саҳо\* таъриф мекунанд, vale ин ғулом аз ман сахитар\* аст». Ӯ ғуломро, нахлистонро ва ҳар чӣ дар вай буд, ҳамаро би-ҳарид. Пас, ғуломро озод кард ва онҳоро ба ӯ бахшид.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

нахлистон – хурмозор, боди хурмо

кут – ҳӯрок, ҳӯрданӣ

саҳо – ҳимматбаландӣ

саҳӣ – дасткушод, саҳоватманд



1. Абдуллоҳ аз ғулом чӣ пурсид? Ғулом чӣ ҷавоб дод?
2. Чаро Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар ғуломро аз худ сахитар шуморид?

## БА САТРИ ДИГАР ГУЗАРОНИДАНИ ҲИССАИ КАЛИМА



**Машқи 96.** Калимаҳои Ҷаъфар, нон, сеюм, қут, нахлистон, ҳоҳӣ ва таъриф-ро хичо-ҳичо нависед.



*Агар калима дар сатр нагунчад, онро ба ҳиҷоҳо ҷудо карда, ҳиссаи калима ба сатри дигар гузаронида мешавад.*

*Калимаи якҳиҷодор аз сатр ба сатри дигар гузаронида намешавад.*



Дар нақши Абдулло ва ғулом саҳнача ташкил кунед.  
Доир ба мавзӯю мазмуни ҳикояти «Марди сахӣ» андешаи худро бигӯед.



**Машқи 97.** Аз матни «Марди сахӣ» калимаҳоеро нависед, ки ба шаҳс далолат кунанд. Бигӯед, ки калимаҳои навиштаатон ба қадом савоб ҷавоб мешаванд.

## 64. ПУШАЙМОНӢ



Дар автобус одам – пур,  
Ҷойи нишастан набуд.

Як мӯйсафеди беҳол  
Дар барам истода буд.

Дар дасташ –халтаи бор,  
Ба ман нигаҳ мекард ӯ,

Чӣ шуд, ки ман нишастан  
Гардонда як тараф рӯ?

Чаро чунин нишастан?  
Чаро ҷояш надодам?

Одамгариву одоб  
Магар бирафт аз ёдам?!

Аз кори кардаи худ  
Беҳад пушаймон шудам.

Одоби ман кучо шуд?  
Худаз худ ҳайрон шудам.  
*Ҳабиб Фақир*



1. Чаро бача аз кори кардааш пушаймон шуд?
2. Ӯ бояд чӣ кор мекард?

## ТАРЗИ ДУРУСТИ АЗ САТР БА САТРИ ДИГАР ГУЗАРОНИДАНИ ҲИССАИ КАЛИМА

Тарзи дурусти ба сатри дигар гузаронидани ҳиссаи калимаи **одамонро** нишон дода, ба саволҳои зерин ҷа-воб гардонед:

- Барои чӣ ин калимаи сеҳиҷодор танҳо як тарзи аз сатр ба сатри дигар гузарондан дорад?
- Оё ҳиссаи калимаҳои **одам** ва **ёдам**-ро аз як сатр ба сатри дигар гузаронидан мумкин аст? Агар «ҳа», ҷаро «ҳа»? Агар «не», ҷаро «нега»?

**Машқи 98.** Калимаҳои зеринро аз рӯйи намуна ба ҳиҷоҳо чудо карда нависед. Тарзи дурусти ба сатри дигар гузаронидани ҳиҷоҳои калимаҳоро дар хотир бигиред.

**Ёсуман, Умарҷон, юнучқа, Сурайё, лӯбиё, мураббӣ, якҷоя.**



**A.** Агар ҳиҷои аввали калима аз як ҳарф иборат бо-шад, он дар сатри боло танҳо гузошта намешавад.

**Нодуруст:**

Ё–суман  
У–марҷон  
ю–нучқа

**Дуруст:**

Ёсу–ман  
Умар–ҷон  
юнуч–қа



**B.** Агар ҳиссаи охири калима аз як ҳарф иборат бо-шад, он ба сатри поён гузаронида намешавад.

**Нодуруст**

лӯби–ё  
мураббӣ–  
якҷо–я

**Дуруст**

лӯ–биё  
мураб–бӣ  
як–ҷоя



## 65. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКЙ

### 66. МАРДУМОЗОР



Мардумозоре санге бар сари некмарде зад. Он бенаворо\* маҷоли\* интиқом набуд. Сангро нигоҳ медошт, то замоне, ки маликро бар он мардумозор хашм омад\* ва дар ҷоҳаш\* кард. Дарвеш\* омад ва санг бар сараш кӯфт.

Гуфто:

—Ту кистӣ ва маро ин санг чаро задӣ?

Гуфт:

—Ман ҳамон дарвешам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таърих бар ман задӣ.

Гуфт:

—Чандин рӯзгор\* кучо будӣ?

Гуфт:

—Аз ҷоҳат\* меандешидам, акнун ки дар ҷоҳат дидам, фурсат ғанимат донистам\*.

*Саъдии Шерозӣ*

**бенаво** – нотавон, бечора

**дарвеш** – қашшоқ, камбағал

**маҷол** – қувват

**рӯзгор** – муддат, рӯзҳо

**ба хашм омадан** – ба ғазаб омадан

**ҷоҳ** – мақому мансаб

**ҷоҳ – зиндан**

**фурсат ғанимат донистан** – аз

фурсат истифода бурдан



1. Дар матн яке аз қаҳрамонони ҳикоя, бо се ном ифода ёфтааст. Онро аз матн ёфта, шарҳ дихед. (Ин се номи як нафарро аз сарҳати аввали матн ёфта метавонед).

## МАШҚҲОИ ЛУГАТОМӮЗӢ

2. Аз чумлаи охир маънои калимаҳои **ҷоҳат** ва **ҷоҳат**-ро шарҳ дихед.

**3. Машқи 99.** Маънои калимаҳои зеринро дар барашон нависед:

**Намуна:**

мардумозор – озордиҳанда

малик – ...

мардум, одами бад.

некмард – ...

интиқом – ...

бенаво – ...

дарвеш – ...



## 67. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

## 68. КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН



Дар таърихи 9-уми сентябри соли 1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлоли худро эълон кард. Давлатҳои олам Тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил ва соҳибихтиёр расман шинохтанд.

Баъд аз соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабули Конститутсияи нав ба мардуми мо насиб гардид. Дар моддаи 1-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад».

«Давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ



ва ягона» гуфта, мо ҳокимияти миллӣ, озодии шахс, истиқоли кишварро дар назар дорем. Мо ҷомеае соҳтем, ки дар он ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳудро озод ва хушбахту сарбаланд ҳис мекунад.



1. Барои чӣ дар рӯйи муқоваи китоби «Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» расми Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст?
2. Шумо «Давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона»-ро чӣ гуна мефаҳмед?



- 1. Машки 100.** Аз матни боло исмҳои танҳоро нависед ва онҳоро ба исмҳои ҷамъ баргардонед.
2. Калимаи “соҳибистиқлол”-ро дар нақша нишон дихед.



Конституция, ҳуқуқбунёд,  
истиқлол, сарбаланд

**Машки 93.** Ба ҷойи нуқтаҳои матни зерин исми хоси мувофиқ гузошта, матнро рӯйнавис биқунед.

Ҳомид аз шаҳри ... баргашт. Шаҳри Боҳтар маркази вилояти ... аст. Замини Боҳтар аз дарёи ... обёрӣ мегардад. Дар дарёи Вахш неругоҳҳои барқи обии ... соҳта шудаанд.

**Калимаҳо барои истифода:**

Норак, Рогун, Вахш, Боҳтар, Ҳатлон.

## 69 – 70. ТАҚРОР ВА МУСТАҲКАМКУНИЙ

## ЧОРЯКИ 2

### IV. ИСМ. ЭХТИРОМИ ПАДАРУ МОДАР



Ба панч гурӯҳ чудо шавед. Ҳар як гурӯҳ расме интихоб карда, аз рӯйи он ҳикояча нависад.



#### 1. ДИЛСҰЗЙ

Чавонмарде зери офтоби сұзон заминро шудгор мекард. Нисфириүзің падари пир ҳамрохи наберааш барояш хұроки гарм овард. Падар писараашро ба хұрокхұрый даъват кард:

– Хұрок овардам, биё! Дар ҳавои тафсон кор накун, писарчон!

Вале қавон сар аз кор набардошт.

Пирамард, ба چойи он ки зери сояи дарахт равад, қасдан миёначайи замини шудгор рафта, рүйи кулұхе нишастан ва набераашро низ дар паҳлуи худ шинонд.

Чавонмард дид, ки теги офтоб ба сари писараш меза-  
над, фарёд кард:

- Падарчон, писарамро ба соя баред! Офтоб назанад!
- Ба писарат дилат месүзад? – пурсыд пирамард.
- Дили ман ҳам ба писарам месүзад. Бинобар ин, пи-  
сарчон, аз офтоби тафсон ба соя гузар, хўрок бихўр,  
истироҳат бикун. Баъди пешин, тафси ҳаво, ки пасттар  
шавад, коратро давом медиҳӣ...

*Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ*



1. Чаро мӯйсафед набераашро дар офтоби сӯзон нишонд?
2. Чавонмард аз падар чӣ ҳоҳиш кард?



Дар нақши падару писар ва набера сахнача ташкил кунед.



1. Ба рафтори чавонмард баҳо бидиҳед.
2. Чавоби чистон-масъаларо ёфта нависед. Барои ёфтани чавоби  
чистон, масъала, нақша ва матни зерин ба шумо ёрӣ мерасонад:

O ← O → O

***Ду падар ду писар се нафар. Барои чӣ?***



Падар аз писараш пурсыд:

- Оё омӯзгор фахмид, ки дар ҳалли масъалаҳо ман ба  
ту ёрӣ додаам?

Писар ҷавоб дод:

- Баъди санчиш омӯзгор ба ман рӯ оварда гуфт:  
«Бовар намекунам, ки ин ҳама ғалати бисёрро як кас  
карда бошад».



- Латифагӯйиро машқ биунед.
- Машқи 101.** Матни латифаҳоро нависед.

## 2. НАСИҲАТ БА ФАРЗАНД



Мекунам бар ту насиҳат, эй писарчон, гӯш дор,  
Модари пурдидаат гӯяд суханҳо, ҳуш дор.

Аз барои ту кашидам ранҷҳо, эй нури чашм,  
Худ нахобидам, туро хобонда шабҳо дар канор.  
Гуфтамат:

«– Мактаб раву омӯз илму маърифат,  
То ба ҳалқат нафъ бахшӣ чун дарахти мевадор.

Гуфтамат:

– Хушфеъл бошу кордону хоксор,  
То ки байни ҳалқи олам умр ёбӣ пойдор...»

*Розия Озод*




- Модар ба писара什 чӣ насиҳат кард?
- Дар бораи Бобоҷон Ғафуров чӣ медонед.
- Модар одами боилму маърифатро ба чӣ гуна дарахт монанд  
кардааст?



**Машқи 102.** Чор сатри охири шеърро навишта, аз ёд биунед.



Шоира Розия Озод ҳуд фарзанде ба  
дунё овард, ки ў насиҳатҳои модарро  
амалӣ намуда, азизи тамоми мардуми  
тоҷик шуд. Он фарзанди фарзона – олимӣ  
бузург, Қаҳрамони Тоҷикистон, академик  
Бобоҷон Ғафуров аст.



## МУҚОИСАИ ИСМҲОИ МУҶОБИЛМАЊО ВА ҲАММАЊО



**1. Машқи 103.** Дар муқобили калимаҳои зерин исмҳои аз ҷиҳати мањно муқобилро нависед ва ба онҳо савол гузоред.

шоҳ –	сулҳ –	ханда –
бой –	рӯз –	чавон –

**2. Машқи 104.** Аз рӯйи намуна ҳаммањои исмҳои **ранҷ, мактаб, маърифат, нафъ, халқ, олам**ро нависед.

**Намуна:**

ранҷ – азоб, ...	нафъ –
мактаб –	халқ –
маърифат –	олам –

**3. Машқи 105.** Аз матни “Насиҳат ба фарзанд” ҳаммањои исмҳои **писар, ранҷ, ҷашм, камар, нафъ пойдор**-ро интихоб карда, бо ҳар яки он ҷумла тартиб дидед ва онҳоро нависед.

### 3. ҲУРМАТИ ПАДАРУ МОДАР



**1. Машқи 106.** Пандро нависед, аз ёд кунед ва ҳурмати падару модарро ба ҷой биёред.

Бо модари хеш меҳрубон бош,  
Омодаи хизматаш ба ҷон бош.  
Бо ҷашми адаб нигар падарро,  
Аз гуфтаи ӯ мапеч сарро.

Эраҷ Мирзо

## МУҶОИСАИ ИСМҲО АЗ ҔИҲАТИ МАЊНО



**2. Машқи 107.** Дар зер се гурӯҳи исмҳо оварда шудаанд. Ба ҳар як гурӯҳ чанд исми дигар нависед.

- 1) Ислам хаммаъно:** модар, оча,...;
- 2) Ислам гуногунмаъно:** меҳрубон–Меҳрубон, ...;
- 3) Ислам муқобилмаъно:** боадаб–беадаб, ... .

## ОҲУ



Оҳуе барои обнӯшӣ ба назди чашмае рафт. Он чашма дар қаъри ғор буд. Оҳу Баъди об нӯшидан Оҳу ҳарчанд ҷаҳид, баромадан натавонист. Рӯбоҳе, ки ҳоли ўро тамошо мекард, гуфт:

– Эй бародар, пеш аз поён фаромадан фикри баромаданро бояд кард.



1. Аз мазмунни масал хулоса бароред. Ин масал аз ҷиҳати мазмун кадом афсонаро ба хотир меорад, бигӯед.
- 2. Машқи 108.** Аз матн исљоми ҳаммаъни оҳу, қаър, ғор, ҳол, тамошо, фикрро ёфта, бо ҳар яки он ҷумла тартиб дихед ва нависед.

## 4. ҲАРФИ КАЛОН ДАР АВВАЛИ САТРИ ШЕЪР ПАНДИ ПАДАР



Тифлам, калон шавӣ, кош,  
Бегам расӣ ба пири.  
Қадри касон шиносӣ,  
Дасти касон бигири.

Дастат шавад бақувват,  
Эй тифли поку зебо,  
Дар ҳар қадам бигири  
Дасти фитодаеро\*.

Поят шавад бақувват,  
Аз бахти бад гурезӣ,  
Хушбаҳт бошӣ, эй кош,  
Бо бахти бад ситези\*.

Гӯшат шавад бақувват,  
Эй ҷону эй дили ман,  
Имдодҷӯ\* садоро  
То бишнавӣ ту рӯшан.

*Низом Қосим*

**фитода** – нотавон

**имдодчұ** – мададчұ, ёрихоҳ

**ситетидан** – муқобил баромадан



- Ин расм ба кадом банди шеър мувофиқ аст?
- Падар ба писарашиб чи орзухо кардааст?



Кадом яке аз орзухои зеринро падар баён накардааст? Онхоро нависед.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ба пирі расидан;</li><li>дасти бақувват;</li><li>пойи бақувват;</li><li>хушбахт шудан;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>давлатманда шудан;</li><li>кайхоннавард шудан;</li><li>рұхи бақувват;</li><li>гүши бақувват.</li></ul> |
|--|--|



- Кор аз рұйи лугат.
- Аз рұйи мазмуни расм ба таври хаттің қикояча тартиб дихед.
- Аввали ҳар сатри шеър бо чи гуна ҳарф сар мешавад?



*Дар аввали ҳар сатри шеър ҳарфи калон навишила мешавад.*



**Машқи 109.** Калимаҳои зеринро ба ду гурұх чудо карда, дар сутуни аввал кирдори нек ва дар сутуни дуюм кирдори бадро нависед.

Қадршиносій, әхтироми падару модар, дүздій, мардумозорӣ, хабаркашӣ, хушмуомилагӣ, дурӯғгӯйӣ, ростгӯйӣ, фиребгарӣ, хушсуханӣ.

## 5. ПАДАР ВА ПИСАРОНАШ. КОР АЗ РҮЙИ ТЕСТ



Пирамарде чор писар доштааст. Байни писарон ҳамдигарфаҳмй набудааст.

Падар ба писаронаш як бандчай химчаро дода, фармудааст, ки онро шикананд. Писарон банди химчаҳоро шикаста натавонистанд. Падар банди химчаҳоро күшода, ба дасти онҳо яктой химча дода, фармудааст, ки шикананд. Писарон химчаҳои танҳоро ба осонӣ шикастанд. Аз ҳамон лаҳза чор писар дўстона зиндагонӣ карданд.



1. Аз мазмуни ҳикоя мақсади падарро мулоҳиза кунед. Ҷавобҳои дурустро нависед ва дунафарӣ муҳокима намоед.

- иттифоқӣ;
- бадбинӣ;
- дараҳтишиканӣ;
- танбалӣ;
- меҳнатдӯстӣ;
- чудоӣ.

2. Аз навиштаҳои боло калимаҳоеро нависед, ки барои зиндагии шоиста заруранд.



1. Сабаби дўстона зиндагӣ кардани бародаронро бигӯед?

2. Ҳар яке аз тарзи зиндагии хонаводаатон нақл кунед.

**3. Машқи 110.** Матни ҳикояи зеринро нависед. Ба исмҳо саволҳои мувоғиқ гузоред.

Нӯшервони Одил ба занчире зангӯлаҳо баста буд. Ӯ як тарафи занчирро дар зери болишту тарафи дигари онро дар майдон бар дарахте баст. Агар касе ба подшоҳ кори муҳим медошт, занчирро мечунбонд, то шоҳ аз мушкилоти ӯ боҳабар шавад.

*Саъдии Шерозӣ*



- Барои чӣ Нӯшервон бо одилӣ ном баровардааст?
- Калимаҳои **Одил** ва **одил** аз **чиҳати** маъно ба қадом гурӯҳи қалимаҳо дохил мешаванд?



**Машқи 111.** Аз матни ҳикоя танҳо исмҳоро рӯйнавис биқунед ва савол гузоред.

## 6. МУСТАҲКАМКУНИИ ИСМҲОИ ҲАММАҶНО ОДОБИ ҲУРМАТИ ПАДАРУ МОДАР



Агар пурсанд, ки адаб бо падару модар қадом аст, бигӯй:

- ҳурмати ононро ҳамеша нигоҳ дорад;
- барои моли дунё ва ҷизу ҷора нисбати онҳо саҳтӣ накунад;
- барои ҳурмат ва хидмате, ки бо падару модар мекунад, миннат накунад;
- ба рӯйи онҳо саҳт нанигарад;
- чун бихонандаш, зуд ҳозир шавад;
- дар вақти сӯҳбати онҳо рӯй турш накунад;
- бе маслиҳати падару модар ба сафар наравад;
- барои ҳурсандии онҳо бикӯшад.

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*



- Одоби муносибат бо падару модарро, ки дар матни боло гуфта шудааст, аз номи ҳуд бинависед.

**Намуна:** Ман ҳурмати падару модарро ҳамеша ба ҷой меорам. ...

- Машқи 112.** Ҳаммаҷнои қалимаҳои **ҳурмат**, **ҳамеша**, **дунё**, **зуд**, **ҳозир**, **сухан** ва **овоз**-ро аз рӯйи намунаи зерин бинависед.

**Намуна:**

ҳурмат – иззат

## 7. РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ПЕШВОИ МИЛЛАТ



Ба ҷашми аҳли миллат ўзиё шуд,  
Ба дарди ақли миллат ўз даво шуд,  
Ба ҷисми ақли миллат муттако\* шуд,  
Ба фарди ақли миллат раҳнамо шуд,  
Аз ўз миллат чу миллат бобақо\* шуд.

Чу кӯҳе дар раҳи тӯфони шар гашт,  
Сипар андар раҳи тири хатар гашт,  
Шаби пурбими миллатро саҳар гашт,  
Чу хуршеди дигар ўз шуълавар гашт,  
Ватан аз ўз чу гулшан дилрабо шуд.

Ҷудоиро зи қавми мо ҷудо кард,  
Ба ҳам моро ба мисли қатраҳо кард,  
Хирадро баҳри мо ўз раҳнамо кард,  
Равон моро ба зери як ливо\* кард,  
Ки фахри мо ба мо аз мо раво шуд.

Кунун моро замон бо ўз шиносад,  
Кунун моро ҷаҳон бо ўз шиносад,  
Замину осмон бо ўз шиносад,  
Чу қавми ҷовидон бо ўз шиносад,  
Ки ин бо амру бо лутфи Ҳудо шуд.

Зиҳӣ, ин садри сар то по ҷасорат!  
Зиҳӣ, ин марди сар то по маҳорат!  
Зиҳӣ, ин марди сар то по адолат!  
Зи фардои дурахшон бобашорат,  
Ки миллатро аз ўз сар то само шуд!



*Абдусаттори Раҳмон*

**муттако** – такягоҳ, ҳомӣ  
**бако** – ҷовидон, пояндагӣ

**ливо** – парчам  
**башорат** – мужда, хабари хуш



1. Кор аз рӯйи лугат.
2. Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақши ӯ дар сулҳу ваҳдат ва ободии кишвар чӣ медонед?
3. Мазмуни ҳар як банди шеърро бо ёрии омӯзгор шарҳ дихед.
- 4. Маҳқи 113.** Банди охирини шеърро рӯйнавис ва аз ёд биқунед.

## 8. Д҃УСТИ ШАРҲИ МА҃ННОИ ЗАРБУЛМАСАЛҲО



Дӯстӣ бо шахсе бояд кард, ки аз дӯст ғараз (манфиат) начӯяд ва панҷ хислат дошта бошад.

Аввал, боақл бошад, ки беақл хубӣ надорад. Бузургон гуфтаанд: «Аз дӯсти нодон душмани доно бех».

Дуюм, некхӯ бошад, ки суҳбати бадхӯ душвор аст.

Сеюм, бадкор ва бадаҳлоқ набошад.

Чаҳорум, гурусначашм ва баднафс набошад.

Панҷум, фиребгар ва қаллоб набошад.

*Ҳусайн Вуизи Кошифӣ*



1. Исмҳои муқобилмаъни дӯст, ғараз, гурусна-ро номбар кунед ва бо ҳамин калимаҳо чумла нависед.
2. Маъни зарбулмасали «Аз дӯсти нодон душмани доно бех»-ро шарҳ дихед.



Ба се гурӯҳ чудо шуда, яке дар бораи дӯсти забонӣ, гурӯҳи дигар, дӯсти нонӣ ва гурӯҳи сеюм дар бораи дӯсти ҷонӣ ақидаҳои худро баён биқунед.



- 1 Маҳқи 114.** Панҷ хислати дӯстро баён ва рӯйнавис кунед.
2. Маъни зарбулмасалҳои «Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ

сиёҳ шавӣ» ва «Доно ба иморати сухан машгул асту нодон ба иморати бадан»-ро шарҳ дихед.

## 9. ПАДАР



Падар ҳам дӯст медорад чу модар нек фарзандаш,  
Давоми умри вай бошад, зибаски ин чигарбандаш.  
Намехоҳад ба дунёе диҳад як хандаи ӯро,  
Намояд чони худро садқаи як ҳарфи дилбандаш.  
Навозиш карда ӯро, парварад бо як чаҳон умед,  
Баҳори рӯзгораш бишмарад бо як чаҳон умед.

*Aшӯр Сафар*



1. Падар фарзандашро монанди кӣ дӯст медорад?
2. Чаро падар фарзандро давомдиҳандай умри худ меҳисобад?



1. Бо калимаҳои падар, модар, фарзанд яктой ҷумла тартиб дихед.
2. Дар бораи ғамхориҳои падари худ нисбат ба хонавода нақл бикунед.

## КАСБИ ДЕҲҚОНИЙ



Касби падари ман деҳқонист. Ӯ пахтакор аст. Вай ин касбро аз бобоям омӯхтааст. Падари бобоям – бобокалонам ҳам, аз пушти касби деҳқонӣ нон меҳӯрдааст.



1. Маъни зарбулмасали «Хокро гирӣ, зар шавад»-ро шарҳ дихед.
2. **Машқи 115.** Матни болоро нависед ва зери исмҳое, ки ба саволи “кӣ?” ҷавоб мешаванд, хат кашед.

## 10. ФАРЗАНД БОШАД, ЧӢ СОН БОШАД?



Фарзанд бошад, чӣ сон\* бошад?  
Қобил бошад, пурдон бошад,  
Дар меҳнат қаҳрамон бошад,  
Ифтихори ёрон бошад,

чӣ сон – чӣ хел  
шоён – шоиста,  
нафъ – фоида,  
паймон – аҳд.

Ба таҳсинҳо шоён\* бошад,  
Васфаш дар ҳар забон бошад.

Модар аз ӯ шодон бошад,  
Падар аз вай хандон бошад.

Фарзанд бошад, чӣ сон бошад?  
Зирак бошад, кордон бошад,  
Бахри нафъи\* халқу кишвар  
Кӯшишҳояш аз ҷон бошад.  
Ҳамсаф гашта бо хушбахтон  
Дар икрои паймон\* бошад.

Модар аз ӯ шодон бошад,  
Падар аз вай хандон бошад.

*Сүҳайлӣ Ҷавҳаризода*



1. Дар бораи васфи фарзанди хуб шоир чӣ фармудааст?
2. Хислатҳои фарзанди хубро номбар кунед. Кадоме аз ин хислатҳо ба шумо бештар писанд аст? Ҷаро?
3. Кадом рафтори шумо боиси норизой падару модар ва кадом рафторашон сабаби хушнудии онҳо мегардад?



- 1. Машқи 116.** Банди дуюми шеърро рӯйнавис кунед.
2. Кор аз рӯйи лугат.

## 11. АРЗЁБӢ БА РАФТОР. КУЛБАИ ФАҚИРОНА



Марде соҳиби вазифа, молу мулк ва давлат гардид. Ӯ хонаи боҳашамат соҳт. Дар паҳлуи он мард модари пираш дар кулбаи фақирона мезист. Мардум маломат ме-карданд ва меҳандиданд: «Хонаи писарро бинеду кулбаи модари зорро!». Писар назди модар омада, гуфт:

- Моҳе дар хонаи ман бош, то дар таҳҷои кулбаат хонаи боҳашамат бисозам.
- Модар пурсид:
- Ин кор ба хотири чӣ мекунӣ?
- Писар ҷавоб дод:
- Ба хотири ду чиз:
- Якум ин ки аз маломати мардум халос шавам. Дуюм он, ки кулбаи назарногир дар паҳлуи хонаи боҳашамати ман намезебад.

*Аз «Қиссаи оғози тарбия»*



1. Шумо маломати мардумро нисбат ба писар дуруст мешуморед?



2. Писар ба хотири чӣ барои модар хонаи боҳашамат сохтани ўшуд?

1. Аз рӯйи рафттору гуфтори писар ба чӣ хулоса омадан мумкин аст? Ўчӣ гуна одам аст?

**2. Машқи 117.** Аз матни боло гуфтугӯйи модару писарро нависед. Калимаи “боҳашамат”-ро дар нақша нишон дихед. Бигӯед, ки чаро ин калима аз чор ҳичо иборат аст.



*Мард хонаи боҳашамат соҳт.*

*Модар дар кулбаи фақирона меҳист.*



**Машқи 118.** 2. Панди зерини Фаридуддини Атторро нависед. Мазмуни пандро бо мазмуни “Кулбаи фақирона” муқоиса кунед.

Ҳар кӣ гашт аз кибр боло гарданаш,  
Дӯстон гарданд охир душманаш.

## 12. МАШҚИ ИСМҲОИ ГУНОГУНМАЊНО. ПАНДИ ПАДАР



Як рӯз ҳамроҳи шарикдарсам – Шаҳбоз ба бозор рафтам.  
Ният доштам, ки мурӯд бихарам. Шаҳбоз маро боздошт:

– Саросема нашав! – Биё, бозорро давр мезанем. Шояд  
аз мурӯди дӯстдоштаи ту меваи хубтаре пайдо шавад.

Шаҳбоз пеш даромад ва аз меваҳо якто–якто гирифта  
мехӯрд ва гоҳ-гоҳ ба ман муроҷиат мекард: «Ту ҳам чашида  
бин». Аммо ман шарм медоштам, ки ба моли мардум даст  
расонам. Ҳамин ки барои харидан пул мебаровардам, ша-  
рикам «гарон» ё «хом» гӯён маро аз фикрам мегардонд...

Ин ҳол чанд бор такрор шуд. Акнун, ман ҳам бароба-  
ри ӯ аз меваҳои гуногун чашидам ва аз бозор бо шика-  
ми пурӯдасти холӣ баромадам.

– Сер шудем, харид кардан чӣ даркор! – мегуфт Шаҳ-  
боз...



1. Оё, рафтори Шаҳбоз дуруст аст?
2. Агар шарики Шаҳбоз шумо мебудед, ба вай чӣ мегуфтед?
3. Магар меваро ношуста хӯрдан равост?



1. Бо калимаҳои **шарикдарс, бозор, мурӯд** се ҷумла нависед.
  2. Ба исмҳои сарҳатти сеюми матн савол гузоред.
- 3. Машқи 119.** Исмҳои гуногунмањнои **Шаҳбоз, мол, ширин** ва  
пулро нависед.



Кист он, ки рӯз то бегаҳ давид,  
Ошу нон баҳри шумо тайёр кард.  
То шумо дар мактаб омӯзед илм,  
Ҷумла кори хонаву бозор кард.  
То шумо доно шаведу ботамиз,  
Аз насиҳат гӯшатон пурбор кард?

*Садриддин Айнӣ*



1. Чавоби кистонро бигүед.
  2. Дар бораи заҳматҳои падаратон барои таъмини ризқу рӯзии хонавода ва таълиму тарбияи фарзандон нақл биқунед.
- 3. Машқи 120.** Матни кистонро рӯйнавис ва аз ёд биқунед.

## 13. МУСТАҲКАМКУНИ ИСМҲОИ ҲАММАЪНО. ПАНДИ ПАДАР (давоми хикоя)



Боре ҳамроҳи падарам барои харидани мавиз ба бозор рафтем. Падарам ҷо-ҷо истода, мавизҳоро аз назар меғузаронд, нарҳашро мепурсид ва роҳашро давом медод.

Тоқатам тоқ шуд. Ҳамин ки ў пештар рафт, аз тӯдаи мавизе як каф гирифта, ба даҳон партофтам.

Вале ноҳост падарам қафо гашту аз соҳиби ҳамон мавиз ҳоҳиш кард:

- Ду кило баркашед...
- Дар бозгашт аз ў пурсиdam:
  - Падар, чаро аз мавизе харидед, ки ҳам гарон асту ҳам пастсифат?...
  - Аз дуздии ту шармам омад, – гуфт ў. – Чӣ амали паст! Чӣ шармандагӣ!...

**Фаромӯш накун, ки ҳасдузд шутурдузд мешавад!**

Вай дигар чизе нагуфт. Аммо ман хатоямро фаҳмидаам.

Инак, ҳар гоҳ ба моли мардум бо тамаъ нигарам, панди падарам ба ёдам меояду аз он даст бозмедорам.

*Эҳсон Субҳон*



Барои чӣ падар аз мавизи гарон ва пастсифат харид? 2. Панди падар “Ҳасдузд шутурдузд мешавад”-ро чӣ тавр мефаҳмад?



1. Калимаи **шутурдузд**ро дар нақша нишон дихед. Гӯед, ки қадом овоз дуруст шунида намешавад.

**2. Машқи 121.** Аз матни исмҳои ҳаммаънои **шарикдарс**, панд, **furӯшандаро** нависед.

## ЧИЙ ХЕЛ НАҒЗ?



Писар аз шаҳр ба аёдати падару модари пираш ба деха омад. Дар пеши ў косаи қарамшўрбои бегўштро монданд. Модараш гуфт:

– Нафақаамон ба харидани гўшт намерасад, ноилоч қарамшўрбои бегўшт мепазем.

Писар хурсандона гуфт:

– Чиҳъе! Ҳар рӯз хўрдани кабобу гўштбирён ба дилам задааст.

*Бурҳон Ганӣ*



1. Модар бо кадом мақсад чунин гуфт?
2. Ба андешаи шумо, писар дар ҷавоби суханони модар бояд чи мегуфт?



1. Ба рафтору гуфтори писар баҳо дихед.
2. **Машки 122.** Исломи ҳаммаъни **писар, аёдат, деха, дил**-ро нависед.

## 14. ЧОН МОДАРАМ



Чон модарам, чон модарам,  
Ман бар ту имон оварам,  
Эй кош, боши ҳар кучо  
Умре саломат бар сарам.

Хоҳам, ки дар оғӯши ту  
Бори дигар кӯдак шавам,  
Бори дигар бо табъи хуш  
Бар хоби тифлиям равам.

Аз нав ба лафзи кӯдакӣ  
Дар пеши ту хонам суруд,  
Челон бичинам баҳри ту  
Дар тоқии нақшини худ.

Бо саллаи бобои хеш  
Аз нав сарафрозӣ кунам,  
Хоҳам, чу кӯдак бо ҳама  
Бозӣ кунам, бозӣ кунам...

Аммо манам акнун калон,  
Бар дӯш бори ҷустуҷӯ.  
Бас дур рафтам аз барат  
Бо роҳҳои орзу. ...

Чон модарам, чон модарам,  
Ҳар қадр меёбам камол,  
Дар ҷашми ту чун кӯдакам  
Ман бе саволу бе вубол.

*Раҳмат Назрӣ*



Бигүед, ки чаро күдакон калон шудан меҳоҳанд, vale шоир меҳоҳад аз нав күдак шавад? Ба гурӯҳҳо тақсим шуда, фикрҳои худро дар гурӯҳ муҳокима бикунед.



Банди шеъри писандидаи худро интихоб карда, бисароед.

*Ҳурмати падару модарро ба ҷо биёред.*

## МАШҚИ ТАҲЛИЛИ ОВОЗИИ КАЛИМА



1. Калимаи “хурсанд”-ро аввал тез, байд оҳиста ва бурро хонед. Дар нақша нишон дихед ва гӯед, ки он аз қадом овозҳо иборат аст: **oooooooo**.

Ҳангоми тез хондан қадом овоз суст талаффуз мешавад, муайян бикунед.

**2. Машқи 123.** Бо калимаҳои **подшоҳ**, **омаданд**, **саҳттар**, **Сабзимоҳ** чумла тартиб дихед ва нависед. Бигүед, ки дар ин калимаҳо қадом овозҳо шунида намешаванд.

**3. Машқи 124.** Шеъри Лоиқро рӯйнавис намуда, онро аз ёд бикунед.

Ту монанди Замин танҳоӣ, модар,  
Ту монанди Замин яктоӣ, модар.

## 15. ИСМҲОИ ҲАМГУНИ ХОСУ ЧИНС

**Машқи 125.** Матни зеринро нависед. Ба зери исмҳои ҳамгун хат бикашед. Бигүед, ки чаро дар аввали яке аз исмҳо ҳарфи калон ва дар дигаре ҳарфи хурд омадааст.

- Нишон Маҳмудзода ба хонандагон қоидаҳои ҳарарат дарроҳро нишон дод.
- Орзу дар дил орзуи духтур шудан дорад.
- Садбарг дар рӯзи ҷашни Рӯзи модар дугонаашро бо як даста гули садбарг табрик кард.
- Ситораи панҷгӯшаро хеле зебо тасвир намуд.

## НОЛАИ ПАДАР



Падару писаре гуноҳе содир карданд. Ҳоким фармуд, ҳар якero садчӯй зананд.

Аввал падарро хобонданд ва сад чӯб заданд. Оҳе нагуфт ва дам назад. Баъд аз он, писарашро хобонданд ва чун як чӯб заданд, падараш нолаву фарёд кард.

Ҳоким гуфт:

– Ту сад чӯб хӯрдиву ва дам назадӣ. Бо як чӯбе, ки писарат хӯрд, ин нолаву фарёд чист?

Гуфт:

– Он чӯбҳо, ки бар тани ман меомад, тоқат мекардам, акнун, ки бар ҷигарам меояд, тоқат надорам.

*Ҳусайн Ваизи Кошифӣ*



1. Барои чӣ падар бо сад чӯб хӯрдан дам назаду ба як чӯбе, ки писарашро заданд, тоқат карда натавонист?



2. Аз мазмуни ҳикоят ба чӣ ҳулоса омадан мумкин аст? Фарзанд бо падари худ бояд чӣ гуна муносибат дошта бошад?

1. Андешаҳоятонро оид ба тарзи муносибати худ бо падаратон баён бикунед.

2. Маънои калимаи “ҳоким”-ро шарҳ диҳед.

Бигӯед, ки он ба қадом гурӯҳи калимаҳо дохил мешавад ва барои чӣ?



## 16. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ ПАРЧАМИ ТОЦИКИСТОН





Эй Парчами умед, то парфишон туй,  
Дар осмони баҳт рангинкамон туй,  
Сурхии ту, ҳаққо, сурхии рӯ бувад,  
Рӯсурхии абад з-ин обрӯ бувад.

Ранги сафеди ту баҳти сафеди мост,  
Роҳи сафеди мо, рамзи умеди мост,  
Мо бо ту меравем то қуллаи мурод,  
Моро чу раҳнамо ҳафт ахтари ту бод!

Эй Парчами умед, эй сабз чун чаман,  
Аз ранги сабзи туст сарсабзии Ватан,  
Аз файзи сояат сарсабзтар шавем,  
Чун боғҳои мулк пур аз самар шавем.

Эй Парчами умед, эй ном, эй нишон,  
Дар осмони баҳт кардат кӣ парфишон?!  
Бигзор, номи ў монад дар ин ҷаҳон  
Мисли ту раҳнамо, мисли ту ҷовидон!

*Низом Қосим*



1. Парчами Тоҷикистон аз ҷанд ранг иборат аст?  
Ранги сурхи Парчам чиро мефаҳмонад?  
Ранги сафед чиро ифода мекунад?  
Ранги сабз – чӣ?
2. Парчами Тоҷикистонро дар осмон кӣ парфишон кард? Шоир муайян намудани парфишонкунандай Парчамро ба ҳуди хонандада ҳавола кардааст, ў кист?
3. Ҳафт ахтар (ситора) дар банди ҷандуми шеър сабт шудааст?

## МУСТАҲКАМКУНИЙ ИСМҲОИ ҲАМГУН

1. Ба ҷуфти расмҳо нигоҳ карда, калимаҳоро аз ҷиҳати маъно муқоиса намоед. Гӯед, ки ҷаро Анор (номи духтарақ) бо ҳарфи қалон ва анор (номи мева) бо ҳарфи хурд сар шудааст.



Анор



анор

**2. Машқи 126.** Матни зерро рӯйнавис кунед. Бигӯед, ки ҷаро дар аввали номи одамон ҳарфи қалон навишта мешавад.

Озода, Таҳмина, Дилбар, Ҳидоят, Ҳадиса ва Наргис бо баҳои аъло меҳонанд. Дугонаҳо дар корҳои беруназ-синфии мактаб фаъолона ширкат мекунанд. Онҳо дар корҳои хона ёрӣ мерасонанд.

**3. Машқи 127.** Аз рӯйи расмҳои боло ҷумлаҳо тартиб дихед ва онҳоро нависед.



## 17. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

## 18. ДАР БОРАИ ИСМ ИНҲОРО БОЯД ДОНЕД

1. Ислам ва саволҳои “кӣ?” (киҳо?) ва “ҷӣ?” (ҷиҳо?).
2. Исломҳои хос
3. Ҳарфи қалон дар аввали исломҳои хос
4. Исломҳои танҳо ва ҷамъ
5. Исломҳои ҳаммаъно, гуногунмаъно ва муқобилмаъно.

## V. ФЕЛЬ. БАРҚ ВА АҲАММИЯТИ ОН ДАР РЎЗГОРИ МО



Аз рўйи расмҳо асбобҳои барқиро номбар биқунед.

Бигўед, ки ҳар яки он дар рўзгори мо чӣ гуна аҳаммият дорад.

## 19. НЕРУГОҲХОИ БАРҚИ ОБИИ ТОҶИКИСТОН



Соли 1931 дар ҷумҳурӣ аввалин неругоҳи барқи обии Варзоби Боло, баъдтар силсиланеругоҳҳои барқи обии Варзоб – 2, Варзоб – 3, дар рӯди Варзоб, Қайроқкум дар дарёи Сири вилояти Суғд, Сарбанд, Шаршара, Норак, Бойғозӣ, Сангтӯда – 1, Сангтӯда–2, ва Роғун дар рӯди Вахш сохта шудаанд.

Ба туфайли дўстию яқдигарфаҳмӣ, ҳалқҳои гунонгунмиллати ҷаҳон дар бунёди соҳтмони азими неругоҳҳои барқи обии Норак, Бойғозӣ, Сангтӯда ва Роғун бародарвор саҳм гузаштаанд ва мегузоранд.

Неругоҳҳои барқи обии Норак ва Роғун (баъди пурра ба кор даромадан) яке аз неругоҳҳои калонтарини Осиёи Марказӣ ба шумор мераванд.

Байни неругоҳҳо, неругоҳи барқи обии аз ҳама ҷавон дар ҷумҳурӣ НБО-и Роғун ба шумор меравад. Алҳол 2 агрегати неругоҳи мазкур ба аҳолии кишвар қувваи барқ медиҳанд, соҳтмони агрегатҳои бокимондааш давом дорад.




- Чаро неругоҳи барқи обӣ мегӯем?
- Дар шаҳр (ноҳия, маҳалла)-атон ягон неругоҳи хурди барқи обӣ ҳаст?

## САВОЛГУЗОРӢ БА ҲАРАКАТУ АМАЛҲО




- Аз рӯйи расмҳои зер ҳаракату амали шахс ва ашёро баён намоед ва савол гузоред.



Кабӯтарон...  
(Чӣ кор мекунанд?)



Назира...  
(Чӣ кор мекунад?)



Офтоб...  
(Чӣ кор кард?)



Офтоб...  
(Чӣ кор кард?)

- Машқи 128.** Матни зеринро нависед. Аз рӯйи саволҳо амал ва ҳолати ашёро муайян бикунед.

Сайёраи мо Замин ном дорад. Замин аввал ба монанди баҳри тафсон ҷӯш мезад (ҷӣ кор мекард?). Баъдтар сатҳи болои Замин хунук шуд (ҷӣ шуд?). Қабатҳои хокӣ ба вучуд омаданд (ҷӣ кор карданд?).



Баҳри Норак мешавад лабрезтар,  
Мавҷояш ҳар тараф сар мезананд.  
Кӯҳсорон пой дар оби кабуд  
Домани гулзори худ бармезананд.

Кӯҳсори Нор базм ороста,  
Баҳрро бо дасти сангин дошта,  
Гӯйӣ, меҳоҳад, ки як қулташ кунад  
Мисли шаҳҷоме ба сар бардошта.



Баҳр не, гүё зи ними осмон  
Порае афтода байни құхсор.  
Нур мекезад шаб аз домони ү,  
Баҳри Норак – обрүйи рұзгор!

*Рахмат Назрі*



1. Маңной дасты сангиро фаҳмонед.
2. Дарси гузаштаро ба хотир оварда, бигүед, ки барқ аз чӣ ҳосил мешавад.
- 3. Машқи 129.** Банди аввали шеърро нависед.
4. Дар расм чихо тасвир ёфтаанд?
5. Манзараи писандидаатонро шифохӣ тасвир намоед.

## МАШҚХОИ САВОЛГУЗОРӢ БА АМАЛҲО



- 1. Машқи 130.** Аз рӯйи савол ҳаракату амали одамон ва ашёро муайян кунед. Ҷумлаҳои зеринро берун аз қавс нависед.

Ҳаво (**чӣ шуд?**) гарм шуд. Дар дашту сахро гиёҳҳо (**чӣ кор карданд?**) сабзиданд. Гӯсфандон дар чарогоҳ (**чӣ кор мекунанд?**) мечаранд. Ҷӯпонон рамаро ба лаби об (**чӣ кор мекунанд?**) мебаранд.

- 2. Машқи 131.** Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ гузашта, матнро нависед. Ба амалҳо савол гузоред.

Галабон галаро ба сӯйи теппа .... Аспе пешпо ... ва ба болои тойча .... Мо ба ҷойи воқеа .... Тойча дар чуқурии байни ду санг .... Бинобар ин, ба вай ҳеч осеб ....

## 21. БАРҚ АЗ КУЧО ПАЙДО МЕШАВАД?



Олимон омӯзиши барқро аз асри XVII оғоз кардаанд. Аввалин қашғкунандаи барқ донишманди илми физика

Алессандро Волта мебошад. Аз ҳамин сабаб, ифодаи воҳиди шиддати қувваи барқро ба номи ў – “V” гузаштаанд.

Мутахассисон қувваи барқро аз об, сўзишворӣ, бод, нурҳои офтоб, атом ҳосил мекунанд. Дар чумхурии мо истеҳсоли барқ асосан аз об ба даст меояд.

Дар минтақаҳои кӯҳсор одамон аз ҳисоби оби ҷорӣ истгоҳҳои хурди барқи обӣ сохта, неруи барқ истеҳсол мекунанд.



*Пеш аз истифодаи асбобҳои барқӣ, дастуралро бодиқкат ҳонед.*

- *Ба симҳои луч даст ё пой расонидан қатъиян манъ аст.*
- *Дар мавзее, ки сими барқ қанда шуда, ба замин афтида бошад, аз ҷои бехавф боэҳтиёт гузаред.*



1. Мавзӯи имрӯзаро бо аҳли ҳонаводаатон баррасӣ биқунед.
2. Қоидаҳои истифодаи асбобҳои барқиро ҳатман риоя биқунед.

## ТАЪРИФИ ФЕЪЛ

**3. Машқи 132.** Матни зерро рӯйнавис қунед. Бигӯед, ки дар матн қадом қалимаҳо амал, ҳолат ва ҳаракатро мефаҳмонанд.

Осмонро абрҳо пӯшониданд. Борон борид. Дар саҳро ҳар гуна гиёҳҳо рӯйидаанд. Ҳамсинфон баъди борон ба саёҳат баромаданд. Одил саройид. Духтарон рақсу бозӣ карданд. Онҳо бегоҳ ба хона хурсанд баргаштанд. Саёҳати имрӯза хуб гузашт.



*Калимаҳое, ки амал, ҳолат ва ҳаракати одамон ё ашёро мефаҳмонанд, феъл номида мешаванд:*

*амал: пӯшониданд, ...*

*ҳолат: рӯйидаанд, ...*

*ҳаракат: баромаданд, ...*



Харчанд, ки оташ аст,  
Аз зодагони об аст.  
Аз пайи кори мардум.  
Хамвора дар шитоб аст. **[О О О]**

*Азими Ҳаким*



**Машқи 133.** Чистонро нависед ва ҷавобашро ёбед.

## 22. АҲАММИЯТИ БАРҚ



Барқ дар рӯзгори мо аҳаммияти беандоза дорад. Барқ рӯшнӣ, гармӣ ва сардӣ медиҳад. Ба воситаи неруи барқ мо дар зимистон хонаҳоро гарм ва дар тобистон салқин мекунем.

Бо неруи барқ корхонаҳо ба кор медароянд ва маҳсулот мебароранд. Дар фасли зимистон дехқонон дар гармхонаҳо киштукор мекунанд ва дастархони моро пур аз сабзавоти тару тоза мегардонанд.

Бинобар ин, истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ, вазифаи ҳар як шаҳрванд аст.



1. Барқ дар рӯзгори мо чӣ аҳаммият дорад? Барқ набошад, чӣ вазъият рӯй медиҳад?
2. Дар оилаи шумо баркро чӣ гуна истифода мебаранд?
3. Истифодаи истрофкоронаи барқ ба хонавода чӣ зарар меорад?

## САВОЛҲОИ ФЕЪЛ



1. **Машқи 134.** Сарҳати дуюми матни «Аҳаммияти барқ»-ро нависед ва ба феълҳо савол гузоред.
  2. Матни зеринро хонда, ба амал, ҳолат ва ҳаракатҳо савол гузоред.
- Дар фасли тирамоҳ ангур, анчир, анор, себҳои тирамоҳӣ мепазанд. Бачаҳо дар мевачинӣ ба калонсолон ёрӣ мерасонанд. Дехқонон дар гармхона зироатҳои

полизӣ: помидор, бодиинг, ҳандалак, тарбузу харбуза мекоранд.

Дар ин фасли сол ҳаво салқин мешавад ва зуд-зуд борон меборад.



*Амал, ҳолат ва ҳаракатҳои мепазанд, ёрӣ мерасонанд, мекоранд, салқин мешавад ва меборад феъл мебошанд.*

*Ба “феъл саволҳои” чӣ кор мекунанд?, “чӣ” кор кард?, “чӣ” шуд? гузошта мешаванд.*



**Машки 135.** Ба ҷойи нуқтаҳо феълҳои мувоғиқ гузошта, матнро нависед.

Чархбол босуръат .... Ногоҳ аз пеш туман .... Мо дар қабати абрҳо .... Абрҳо .... Акнун офтоби дураҳшон ҷашмро ....

### **Калимаҳо барои истифода:**

мондем, пароканда шуданд, мепарид, хира мекард, баромад.

## **23. САРФАИ ҚУВВАИ БАРҚ**



Обанборҳо асосан аз ҳисоби пириҳҳо бо об пур мешаванд. Пириҳҳо дар зимистон об намешаванд. Дар натиҷа, дар обанборҳо об кам шуда, неругоҳҳои барқи обӣ бо иқтидори пурра кор карда наметавонанд. Аз ин ҷиҳат, неруи барқ кам мешавад.

Бинобар ин, об ва қувваи барқро тамоми сол сарфа-корона истифода бурдан лозим аст. Ҳар яки мо бояд фурӯзонакҳоро дар хонаву мактаб бехуда наафрӯзем. Яке аз воситаҳои сарфай қувваи барқ истифодаи фурӯзонакҳои кам-масраф мебошад.





1. Обанбор аз ҳисоби чихо пур мешавад?
2. Чаро дар зимистон неруи барқ кам мегардад?

## ЗАМОНҲОИ ФЕЪЛ



**Машки 136.** Ҷумлаҳои зеринро навишта, аз рӯйи савол замон, (вақт)-и ичрои амал ва ҳаракатҳоро муайян кунед.



1. Гулчехра аз мактаб омад (Чӣ кор кард?).
2. Қосим китоб меҳонад (Чӣ кор меқунад?).
3. Муаллими мо пагоҳ ба шаҳри Хучанд меравад (Чӣ кор меқунад?).

•Дар ҷумлаи якум ҳаракати Гулчехра қадом замонро мефаҳфонад?

•Дар ҷумлаи дуюм ҳаракати Қосим дар қадом замон аст?

•Дар ҷумлаи сеюм ҳаракати муаллим қадом замонро ифода меқунад? Аз рӯйи қадом калима фаҳмидед, ки ҳаракати муаллим замони ояндаро мефаҳмонад.



**Феъл се замон дорад:** замони гузашта, ҳозира ва оянда.  
 омад – замони гузаштаи феъл;  
 меҳонад – замони ҳозираи феъл;  
 (пагоҳ) меравад – замони ояндаи феъл.



## ҚАДРИ НОН

Марде дар биёбон роҳро гум кард. Аз ҳӯрданӣ чизе надошт ва саҳт гурусна монд. Ногоҳ ҳамёни пуре ёфт. Мард пиндошт, ки дар он гандуми бирён аст. Ӯ ҳамёнро кушода дид, ки пур аз зар буд. Мард ғамгин шуд.

Пас маълум мешавад, ки нон аз ҳама чизи дунё гаронбаҳотар аст.



1. Дар бораи қадру қимати нон боз чӣ медонед, баён бикунед.
- 2. Машқи 137.** Аз матни боло феълҳоро нависед. Савол гузоред ва ба замони ҳозира ё гузашта тааллук доштани феълҳоро муайян бикунед.

## 24. НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБИИ САНГТӮДА



Неругоҳҳои барқи обии Сангтӯда-1 ва Сангтӯда-2 дар байни силсиланеругоҳҳои дарёи Вахш 5-уму 6-ум ба шумор мераванд. Тавоноии иқтидори НБО-и Сангтӯда-1 ба 670 мегаватт ва НБО-и Сангтӯда-2 ба 220 мегаватт дар як соат баробар аст.

НБО-и Сангтӯда-1 соли 2009 ва Сангтӯда-2 соли 2014 пурра ба истифода дода шудаанд.

**1 мегаватт** баробари 1000 киловатт мебошад.



1. Сарҳати охири матни болоро рӯйнавис кунед.
- 2. Машқи 138.** Аз рӯйи мазмуни расм ва матн дар бораи неругоҳи барқи обии Сангтӯда иншои хурд нависед.
- 3. Машқи 139.** Бо феълҳои менависад, мепарад, дид, давид як ё чумла нависед. Бо ёрии савол замонҳои феълро муайян бикунед.
- 4. Машқи 140.** Ба ҷойи нуқтаҳо феъл гузашта, матни зерро рӯйнавис кунед.

Фирдавс бист ниҳоли себу анор . . . . Баъди се сол дарахтон . . . . Фирдавс ба падару модараш як қуттӣ себу ду қуттӣ анор армуғон .... Онҳо аз ин рафтори писарашон.

**Калимаҳо барои истифода:** овард, ҳосил доданд, шинонида буд, хурсанд шудаанд.

## 25. НЕРУГОХИ БАРҚИ ОБИИ НОРАК



Соҳтмони неругоҳи барқи обии Норак соли 1961 оғоз ёфта, соли 1972 агрегати якум ва соли 1979 агрегати охирини он пурра ба кор дароварда шуданд.

НБО-и Норак аз 9 агрегат иборат буда, бо тавонони иқтидори пурра 3000 мегаватт дар як соат қувваи барқ медиҳад.



Обанбори он, ки дар натиҷаи бастани пеши рӯди Вахш пайдо шудааст, аз саргаҳи дарғот ба масофаи тақрибан 70 километр тӯл мекашад. Баландии сарбанди НБО-и Норак 300 метр буда, дарозиаш ба 714 метр баробар аст.



Аз рӯйи матну расм ва дидаву шунидаатон дар бораи неругоҳи барқи обии “Норак” фикри худро баён кунед.

## СЕ ЗАМОНИ ФЕЪЛ ВА САВОЛҲОИ ОН

2. Ба саволҳои зерин ҷавоб нависед:

- Расул чӣ кор мекунад?
- Ҳавопаймо пагоҳ чӣ кор мекунад?
- Ҳаво чӣ гуна мешавад?
- Гуландом чӣ кор кард?
- Ҳаво чӣ шуд?

**Калимаҳо барои истифода:**

месарояд, пагоҳ парвоз мекунад, абрнок мешавад, рақсид, хунук шуд.



*Замони ҳозира ва ояндаи феъл ба саволҳои чӣ кор мекунад? ва “чӣ мешавад?” ҷавоб медиҳад.*

*Замони гузаштаи феъл ба саволҳои “чӣ кор кард?” ва “чӣ шуд?” ҷавоб медиҳад.*



**Машқи 141.** Бо истифодаи феълҳои зерин як чумла тартиб дихед.  
Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед:  
мепазад, мерӯбад, шукуфтанд, сар шуд, баромад, пагоҳ  
меоянд, маъқул шуд, доранд.

## 26. МАШҚИ ИМЛОИ «Ъ» ДАР КАЛИМА ТҮДАИ НУР



Эй ки дорӣ мөхри афзун, ҷаҳди афзунро бубин,  
Богу роги гулфишони кӯҳу ҳомунро\* бубин.  
Дидай пурнури фардо – НОБ-и Рогунро-ро бубин,  
Бар сари боло нигаҳ кун, рӯйи гулгунро бубин!

Бин, равон аз Санѓтӯда тӯдаи нури варо,  
Чун кӯҳистонаш сари болову манзури\* варо,  
То ба домони уфуқҳо\* шаҳраҳи дури варо,  
Номи пурвозаи дар даҳр\* машҳури варо!

*Низом Қосим*

ҳомун – сахро

домани уфуқ – канори осмон

манзур – намоён

даҳр – дунё, ҷаҳон



1. Маънои калимаҳои **афзун, тӯда, уфуқ, нурро** шарҳ дихед.

**2. Машқи 142.** Банди дуюми шеърро рӯйнавис кунед. Ба зери калимаҳои ифодакунандаи номи ашё хат кашед.



**Машқи 143.** Калимаҳои зеринро нависед ва имлои онҳоро дар хотир гиред.

Восеъ, ҷамъ, мавқеъ, машъал, ваъда, маълум, маъқул,  
инъом, маърака, лаъл, нафъ, меъда, шамъ, чуръат, таъин,  
таълим, шурӯъ, шуъба, санъат, Муъмин, фаъол,  
мавзӯъ.



**Машки 144.** Матни зеринро нависед. Ба зери ҳаракатҳои мард хат кашед. Савол гузашта, се замони феълро муайян кунед. Баъди ҳар як чумла саволҳоро дар дохили қавс нависед.

Марде хона харид. Ӯ хонаро таъмир мекард. Вай де-ворҳои афтидаро мебардошт, сӯроҳҳоро маҳкам мекард. Баногоҳ он мард аз зери девор ганче ёфт. Мард хост ганкро ба соҳиби аввалии хона диҳад.

## 27. МАШҚИ ҲИЧСОСОЗӢ НЕРУГОҲИ БАРҚИ ОБИИ РОҒУН



Соҳтмони НБО-и Роғун соли 1976 оғоз ёфта буд. Бо сабабҳои гуногун соҳтмони ин неругоҳи азим қатъ гардид.

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди соҳтмони НБО-и Роғун соли 2008 аз нав оғоз ёфт.



16-уми ноябри соли 2018 агрегати якум ва 9-уми сентябри соли 2019 агрегати дуюми НБО-и Роғун ба кор дароварда шуданд.

Пешбинӣ шудааст, ки баъди анҷоми соҳтмон 6 агрегати НБО-и Роғун бо иқтидори 3600 мегаватт дар як соат қувваи барқ тавлид ҳоҳад кард.

Баландии сарбанди НБО-и Роғун 335 метр ба нақша гирифта шудааст.

Алҳол соҳтмони НБО-и Роғун давом дорад.



**Машки 145.** Аз рӯи мазмун расми соҳтмони азими НБО-и Роғун ишони хурд (эссе) нависед.

## БЕ ЯҚДИГАР НАМЕФУРӮШАМ!



Арабе шутур гум карда буд. Ў савганд хўрд, ки чун шутурро биёбад, ба як дирҳам бифурӯшад. Чун шутурро биёфт, аз савганд пушаймон шуд ва гурбаро дар гардани шутур овехт ва бонг мезад:

– Кист, ки бихарад шутурро ба як дирҳам ва гурба ба сад дирҳам? Аммо бе як дигар намефурӯшам.

Шахсе ба он чой бирасиду гуфт:

– Чӣ арzon буд ин шутур, агар ин қилода (овеза) ба гардан намедошт.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

**Машки 146.** Калимаҳои **араб**, **биёбад**, **яқдигар**, **як**, **шахсро ҳичдо-ҳичдо** нависед. Бигӯед, ки барои чӣ калимаҳои **биёбад** ва **яқдигар** аз се ҳичдо иборатанд.

## 28. КОРИ АМАЛӢ БО ТЕСТ СУБҲИ РОҒУН



Субҳи дамида гулгун –  
Субҳи сафои Роғун.  
Дилро намуда мафтун  
Обу ҳавои Роғун.

Сурхоби зӯри майдон  
Гардида моту ҳайрон,  
Қоил ба зӯри инсон,  
Шод аз нидои Роғун.

Хуршед – лаълии зар,  
Аз қулла мекашад сар.  
Гирад бағал чу модар  
Сар то ба пойи Роғун.

Мардони кордида  
Аз ҳар тараф расида,  
Тарҳи наве қашида  
Баҳри бинои Роғун.

*Сайқал*



1. Шаҳри Рогун дар кадом миңтақаи чумхурӣ воқеъ аст?
2. Ҳоло дар Рогун кадом иншооти бузургро месозанд?



Баъди анҷоми соҳтмони НБО дар Рогун чӣ бунёд мегарданد? (Ҷавобҳои дурустро дар дафтар нависед).

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| – ӯлӯл      | – неругоҳи барқи бодӣ   |
| – наҳр      | – неругоҳи барқи офтобӣ |
| – баҳр      | – неругоҳи барқи обӣ    |
| – саёҳатгоҳ | – неругоҳи барқи атомӣ  |
| – обанбор   | – неругоҳи барқи ҳавоӣ  |



1. Аз матни шеър банди охирро рӯйнавис намоед.
2. Шеърро аз ёд кунед.

## 29. САВОЛГУЗОРӢ БА ФЕЉХО ДУ ҲАМСУҲБАТ



Ду мӯйсафед сухбат мекарданд. Яке омӯзгори мактаб, дигаре коргари одӣ.

Мӯйсафеди коргар гуфт:

– Рост гуфтаанд, ки зиндагӣ рӯз аз рӯз бадтар мешавад, ки беҳтар не.

Муаллим дехаи Кибилро нишон доду аз гузашта ҳикоят кард:

– Солҳои пеш дар роҳи Кибил як чордевори вайронавоқеъ буд. Шабҳо, ҳангоми аз назди он чордевор гузаштан, дар дили роҳгузарон тарсу ваҳм пайдо мешуд. Ҳамон чордевори вайронаро обод карда, анбор соҳтанд. Чароғи барқӣ набуд. Ҳонаҳоро ҷароғи карасинӣ каме равшан мекарду халос.



Омӯзгор дар бораи мушкилиҳои давраи пеш чӣ гуна далел овард?



1. Андешаҳои худро дар бораи ҳаёти гузашта ва имрӯзаи одамон баён намоед.

**2. Машки 147.** Сархати охирини матни «Ду ҳамсухбат»-ро нависед. Ба зери феълҳо хат кашед ва савол гузоред.

**3. Машки 148.** Ҳангоми хониши калимаҳои ҳар се сутун ба талаф-фузи овози ҳарфҳои э ва е эътибор дихед. Гӯед, ки барои чӣ дар калимаҳои сутуни якуму дуюм ҳарфҳои э ва е яковоза (э), дар сутуни сеюм ҳарфи е дувоза (йэ) талаффуз мешавад. Калимаҳоро нависед.

э	е	е (йе)
боэҳтиёт	дег	моҳие
боэътибор	абрешим	дехае
симэлак	галбер	биное
боэътимод	беэътибор	охуе

## 30. МАШҚҲОИ САВОЛГУЗОРӢ БА ФЕЪЛҲО ДУ ҲАМСУҲБАТ (давоми ҳикоя)



Ҳамсухбаташ ба сухани омӯзгор бовар накард.

– Чӣ, бовар намекунӣ? – гуфт омӯзгор. – Хайр, панҷоҳ сол пеш ба ту мегуфтанд, ки пеши дарёи Вахшро мебанданд, неругоҳи барқи обӣ месозанд. Он қувваи барқ дода, тамоми ҷароғҳои хирасӯзро аз байн мебарад. Оинаи ҷаҳоннамо пайдо мешавад. Ҳамон вақт бовар мекардӣ?

– Не, бовар намекардам, – гуфт мӯйсафеди коргар.

Муаллим гуфт:

– Ана, дидӣ, қиссаҳои пешина ва оянда ба назари кас чун афсона менамоянд, аммо амалишавии он гуфтаҳои хаёлиро ману ту дар амал дидем. Ҳатто, худат дар соҳтмони неругоҳи барқи обии “Норак” ҳамчун коргари пешқадам саҳм гузоштӣ. Магар ҳамаи ин беҳшавии зиндагӣ нест? Пас, зиндагӣ рӯз аз рӯз беҳтар мешудааст. Инсоният ҳамеша рӯ ба беҳбудӣ меорад.

Мүйсафеди коргар ба андеша фурӯ рафт ва гуфтаҳои муаллимро тасдиқ кард.

*Хайрулло Раҳимов*



1. Омӯзгор беҳшавии зиндагии мардумро бо қадом мисолҳо фахмонд?
2. Шумо ба ҷойи муаллим мебудед, чӣ ҷавоб медодед?
3. Ҷароғҳои хирасӯз ҷӣ гуна ҷароғанд? Онҳо ҷӣ тавр фурӯзон мешаванд? Ҷароғҳои барқӣ–ҷӣ?
4. «Оинаи ҷаҳоннамо» гуфта, чиро мефаҳмад?



Дар нақши ду ҳамсӯҳбат бозӣ биқунед.



- 1. Машқӣ 149.** Сарҳати якуми матни болоро нависед. Ба феълҳо савол гузоред.
- 2. Машқӣ 150.** Ҷавоби чистонро ёфта, бо матнаш нависед.



Меояд аз роҳи дур,  
Қад-қади сим орад нур. о о о о



## 31. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

### 32. ИСМУ ФЕЪЛ – АСОСИ ҶУМЛА ГУРГ ВА ХАРГӮШ



Гурги гурӯснае дар саҳро ҳӯрданӣ мечуст. Ҳаргӯшеро дид, ки дар сояе хуфта аст. Гург оҳиста-оҳиста ба ҷониби ӯ қадам гузоштан гирифт. Ҳаргӯш аз омадани гург огоҳ шуда, хост фирор намояд. Гург сари роҳи ӯро гирифт.

Ҳаргӯш зориу тавалло карда гуфт:

– Медонам, ки саҳт гурӯсна мондай. Ман бо ин ҷуссаи заиф аз як луқма зиёд нестам. Аз ҳӯрданӣ ман ҷӣ фо-

ида? Дар ин наздикӣ рӯбоҳи фарбеҳе ҳаст. Агар бихоҳӣ, ман бо ҳилае ӯро ба дастат месупорам.

Гург ба суханҳои харгӯш бовар кард. Онҳо роҳи хонаи рӯбоҳро пеш гирифтанд. Дар он наздикӣ рӯбоҳе буд, ки дар фиребгарӣ ҳамто надошт. Харгӯш гургро назди дар гузошта, худ ба хонаи рӯбоҳ даромад ва пурсупос кард. Рӯбоҳ низ ҷавоби салом дода гуфт:

– Ҳуш омадӣ. Ба қучо меравӣ? Биё, биншин.

Биё, ки медиҳамат бар ду дида ҷо, биншин!



1. Бигӯед, ки харгӯш бо қадомроҳ ҳудро аз ҷанголи гург ҳалос карданӣ шуд.
2. Аз матн ҷумлаэро ёфта ҳонед, ки хислати рӯбоҳро нишон мебидҳад.
3. Рӯбоҳ баъди пурсупос ба харгӯш чӣ ҷавоб дод? Ҷавоби Рӯбоҳро аз матн ёфта нависед.
4. **Машқи 151.** Аз матн танҳо феълҳоро нависед. Савол гузошта, замони иҷрои амалро муайян бикунед.
5. **Машқи 152.** Ба ҷойи нуқтаҳо исмҳои мувоғиқ гузошта, ҷумлаҳоро нависед. Ба феълҳо савол гузоред.
  1. .... мепарад.
  2. .... шино мекунад.
  3. .... абрнок мешавад.
  4. .... мешинонад.



### 33. КОР АЗ РӮИ ҒАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

#### 34. ҲИЛАИ РӮБОХ



Харгӯш ба рӯбоҳ гуфт:

– Ба назди шумо меҳмони азизе омадааст. Агар иҷозат дижед, наздатон дарояд.

Рӯбоҳ розӣ шуд.

Баъд, харгӯш назди гург омад ва ба маслиҳат розӣ шудани рӯбоҳро ба ӯ ҳабар дод.

Рӯбоҳ аз рӯйи эҳтиёт дар миёни хонаи худ ҷоҳи чуқу-  
ре канд, рӯйи онро бо ҳасу ҳошок пӯшонида буд.

Рӯбоҳ чун ҳаргӯшро ба берун гусел кард, худ ба сари  
ҷоҳ омад ва дар рӯйи он ҳасу ҳошокро ҷунон ботартиб  
гузошт, ки ҷоҳ натобад. Пас дар як кунчи хона пинҳон  
шуда, фарёд кард:

– Эй меҳмонони гиромӣ, марҳамат дароед!

Ҳаргӯшу гург ба хонаи торик даромаданд. Қадам ба  
болои ҳошок ниҳода буданд, ки ҳар ду ба ҷоҳ афтоданд.  
Гург гумон кард, ки ин ҳилаи ҳаргӯш аст, зуд ӯро ҳӯрд.

Ин масал далели он аст, ки бо мардуми доно ҳила ба  
кор намеояд.

*Ҳусайн Волзи Кошифӣ*



1. Рӯбоҳ қадом ҳиларо ба кор бурд? Дар масал боз қадом хислатҳои рӯбоҳ зикр ёфтаанд?
2. Ҳилаи қадоме аз онҳо – ҳаргӯш ё рӯбоҳ ба кор омад?



1. Қисми маслиҳати ҳаргӯшу рӯбоҳро аз матн ҳонед.
2. Аз рӯйи мазмуни масал хислатҳои ҳаргӯш ва рӯбоҳро баён созед.



Ба фикри шумо бо қадом роҳ ҳаргӯш метавонист начот ёбад? Ба  
воситаи сахнача нишон дихед.



**Хулосаи масал дар қадом ҷумла ифода ёфтааст?**

(Ҷавоби дурустро дар дафтар нависед).

- А. Ваъда додӣ, вафо кун.
- Б. Аз шахсе, ки туро фиреб медиҳад, ҳушёр бош!
- В. Зӯри бехуда миён мешиканад.
- Г. Бо мардуми доно ҳила ба кор намеояд.

## VI. ФЕЪЛ. ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ



### 35. МУҲИТИ ЗИСТ ВА ҲИФЗИ ОН



Мо ба обу ҳаво, манзилу макон ва ҷойҳои хуби истироҳат эҳтиёҷ дорем. Ҳамаи инҳоро **муҳити зист** меноманд.

Ба ҳар кучо партофтани партовҳо сабаби олудагии обу ҳаво, макони зиндагӣ мегардад. Нобуд кардани ҷангал ва ҳайвоноту наботот ба ҳусни табиат, муҳити зист ва ба худи мо зарар мерасонад.

Дар натиҷаи нӯшиданӣ оби олуда меъдаю рӯдаи инсон ё ҳайвон ба беморӣ гирифтор мешавад.

Олуда шудани ҳаво боиси пайдоиши бемориҳои гуногуни шуш ва роҳи нафас мегардад.

Агар хок захролуд шавад, инсону ҷонварон ва рустаниҳо нобуд мешаванд.

Муҳофизати табиат ва зебоиҳои муҳити зист вазифаи ҳамагон, аз ҷумла мо, – хонандагон, низ мебошад.

Мо бояд муҳити синф, мактаб, хона ва атрофи ҳудро ҳамеша тозаву озода нигоҳ дорем. Дар ҳавливу гирду атрофи он ниҳолҳои сояфкану мевадиҳанд шинонем.



1. Муҳити зист чист?
2. Истифодаи оби олуда одамро ба ҷӣ ҳол гирифтор мекунад?

3. Олудашавии ҳаво ба мухит чӣ таъсир мерасонад?
4. Агар хок захролуд шавад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?



1. Ҳар ду расми болоро муқоиса кунед ва ба саволҳои зерин ҷавоб дихед:
  - Барои чӣ мо бояд мухити зистро муҳофизат намуда, онро тозаю озода нигоҳ дорем?
  - Барои ҳифз ва тозагии мухити зист шумо чӣ корҳо карда метавонед?

## ФАРҚИ СЕ ЗАМОНИ ФЕЪЛ АЗ РӮЙИ САВОЛҲО

2. **Машқи 153.** Сарҳатҳои 1-ум ва 2-юми матни “Муҳофизати мухити зист”-ро навишта, ба зери феълҳо ҳат кашед. Бо ёрии савол муайян бикунед, ки ин феълҳо қадом замонро мефаҳмонанд.
3. **Машқи 154.** Матни зеринро рӯйнавис кунед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян намоед.

Галабон галаро ба сӯйи теппа мебарад. Ногоҳ аспе пешпо ҳӯрд ва ба болои тойча афтод. Мо ба ҷойи воқеа омадем. Тойча дар ҷуқурҷаи байни ду санг руст шуда буд. Бинобар ин, ба вай ҳеч воқеа рӯй надод.

## 36. ФЕЪЛИ ЗАМОНИ ГУЗАШТА ДАРВЕШ ВА КОСАИ АСАЛ



Дарвеше аз назди бозоре мегузашт. Ҳалвогаре ӯро илтимос кард, ки замоне бар дари дуконаш қарор гирад. Марди дарвеш он ҷо нишастанд ва ҳалвогар як косаи пурни асалро пеши дарвеш ниҳод. Магасҳо якбора ба косаи асал фурӯ рехтанд. Баъзе ба канори коса ва гурӯҳе дар миёни коса нишастанд.

Марди ҳалвогар дид, ки ҳуҷуми магасҳо аз ҳад гузаштагаст. Ӯ бодбезакро бичунбонид. Магасҳо, ки бар канори коса буданд, парида рафтанд. Пойи магасҳои миёнҷои

коса ба асал фурӯ монда буд. Онҳо чун хостанд бипаранд, парҳояшон низ ба асал часпид ва ҳалок шуданд.

*Хусайн Вузи Кошифӣ*



1. Яке аз сабабҳои пайдо шудани беморӣ магас (паша) мебошад. Магасҳо микробро бо қадом восита паҳн мекунанд, дар дафтар нависед.

2. Аз дарсҳои гузашта «Қиссаи хирс ва дехқон»-ро ба хотир оварда, ба саволҳои зер ҷавоб гардонед:


а) Оё хирс барои аз рӯйи дехқон пеш кардани магасҳо кори дуруст кард?

б) Агар дар рӯйи дастархон магаси зиёде нишаста бошад, шумо чӣ кор мекунед?

в) Барои аз микроб ҳифз кардани худ шумо боз аз қадом воситаҳо истифода мебаред?



Кор дар гурӯҳҳо. Бигӯед, ки магасҳои паридарафта ва ҳалокшуда рафтору кирдори чӣ гуна одамонро мефаҳмонанд. Мувофиқи хонаҳои холии нақша хulosai ҳудро дар дафтар навишта, шарҳ дихед.



**1. Маҳқи 155.** Сарҳати охири матни болоро нависед. Ба феълҳо савол гузашта, танҳо ба зери феълҳои замони гузашта ҳат кашед.

**2. Маҳқи 156.** Феълҳои сарҳатти аввали матни «Дарвеш ва косаи асал»-ро нависед. Аз рӯйи саволҳои замонҳои феълро муайян кунед.

## 37. ҲИФЗИ ОБИ ТОЗА



Оби тоза барои нӯшидан ва шустани сарулиbos за-pur ast. Манбаи асосии оби тоза барфу пиряхҳо мебо-shанд. Вале баъзан одамон ба қадри оби тоза намера-sанд. Онҳо ҳар гуна партовҳоро аз корхонаҳои саноатӣ, bemorxonaҳо, fермаҳои chorvodorӣ ва binoҳои istiqo-matiй ба об mepartоянд. Dar naticha, оби тоза олуда meshavad. Az нӯшидани оби олуда одамон, ҳайвонон ва парандаҳо ба bemoriҳои gunogun гирифтор mешаванд.

Mo, – хонандагон kӯшиш mekunem, ki ба оби тоза chize напартоем, оби нопок nanӯshem, bo он dastu rӯj нашӯem.

Ҳар як шахс вазифадор ast, ki обҳои maҳalli zisti худро тоза нигоҳ dorad.



1. Ob dar ҳаёти инсон va тамоми mavҷudoti zinda чӣ aҳammият дорад?
2. Charo dar fasli tobiston obi darёҳо ziёd mешавад?

## ФЕЪЛИ ЗАМОНИ ҲОЗИРА



**1. Маҳқи 157.** Du sарҳатти oхири матни “Муҳофизати оби то-за”-ро nависед. Ba feъlҳо savol guzored. Bigӯed, ki feъlҳо kадom замонро mefaҳmonand.

**2. Маҳқи 158.** Az sарҳati яқумi matni “Муҳофizati оби тоза” feъlҳoro nависed. Savol gузoшta va замонҳои feъlро muайян biкунед.

**3. Маҳқи 159.** Ba choyi нuktaҳо feъlҳоi замони ҳозира gузoшta, matnro nависed.

Шамсия хона .... Ҷаъfar об ... Modar libos .... Padar az kor ... Maҳbuba vazifai xonagiro ... Bobo niҳolҳoro ...

**Калимаҳо барои istifoda:**

meşӯяд, merӯbad, ichro mekunad, meorad, meparvaraad, meояд.

## 38. ЗИРА ВА ГУРОЗ



Табиат зира ва гурозро бо ҳам пайвастааст. Гуроз (хуки ваҳшӣ) бештар решай зира меҳӯрад. Ба назар чунин менамояд, ки гуроз зираро аз бехаш нобуд мекунад. Вале ин тавр нест. Решаҳои зира зери хок то 15–20 сантиметр панча мезананд. Сатҳи болои замин дар зери суми ҳайвоноти гуногун саҳт шуда, ба инкишофу ҳосили зира ҳалал мерасонад. Гуроз хоки атрофи зираро шудгор карда, як қисми решаҳояшро меҳӯрад.



Баҳорон аз решаҳои боқимонда буттаҳои сершоҳи зира месабзанд ва ҳосили фаровон мебанданд. Ҳӯшаҳои ин зираҳо калон ва донаҳояшон пурра мешаванд. Гуроз дар вақти кофтукови решай зира бо хоки нарми пошҳурда тухмии рустаниро мепӯшонад, ки ин барои сабзиши буттаҳои нави зира ёрӣ мерасонад.



1. Дар бораи зира ва гуроз чӣ медонед?
2. Чаро гуроз бештар решай зира меҳӯрад?
3. Гуроз барои сабзиши зира чӣ тавр фоида ва заар мерасонад?

## МАШҚИ ЗАМОНҲОИ ФЕЪЛ



- 1. Машқи 160.** Сарҳати аввали матнро нависед. Савол гузошта, ба ҳадом замон тааллук доштани феълҳоро гӯед.
2. Маънои чумлаи «Табиат зира ва гурозро бо ҳам пайвастааст»-ро фахмонед.
- 3. Машқи 161.** Матни зерро рӯйнавис кунед. Калимаҳои ҳамсадоҳои такрор ва «ъ»-дорро ба ҳиссаҳо чудо карда, нависед.

## ЗИРА

Зира рустаний худрӯй буда, моҳҳои май, июн гул ме-кунад. Он таъми болаззат ва бӯйи хуш дорад. Зирачой ҳамчун доруи иштиҳоовар ва қувватдиҳандай меъда ис-тифода мешавад.

### 39. ҲИФЗИ ҲАВОИ ТОЗА



Ҳавои тоза барои ҳаёти одамон ва тамоми ҷонварону рустаниҳо зарур аст. Бе ҳаво ҳаёт нест.

Корхонаҳои саноатӣ ва ҳар гуна воситаҳои нақлиёт дуду чанги зиёде хориҷ мекунанд. Дар натиҷаи ин, ҳаво заҳролуд мешавад. Ҳавои заҳролуд ба саломатии одамон ва ҳайвоноту рустаниҳо заарар мерасонад ва онҳоро ба ҳар гуна бемориҳо гирифтор мекунад.

Як воситай тоза нигоҳ доштани ҳаво боғдорӣ ва зиро-аткорӣ аст. Дараҳтон, рустаниҳо ҳаворо тоза мекунанд.

Бачаҳои азиз, ҳар қадоматон кӯшиш кунед, ки дар мавсими баҳор дар назди ҳавлиҳои худ, мактаб ва деха-атон ниҳол шинонед.



1. Ҳаво дар ҳаёти инсон ва дигар мавҷудоти зинда чӣ нақшे дорад?
2. Сабаби олудашавии ҳаво чист?
3. Аз ҳавои заҳролуд одамон ба қадом беморӣ гирифтор меша-ванд?
4. Қадом воситаҳои тоза нигоҳ доштани ҳаво дар матн нишон дода шудааст?
5. Дараҳтон, гулҳо ва рустаниҳо ҳаворо чӣ тавр тоза мекунанд? Чаро дар таги дараҳтони ҷорҷарӣ ва ҷонор намешинанду наме-хобанд?
6. Шумо барои ҳифзи тозагии ҳавои муҳити зист чӣ корҳо анҷом дода метавонед?

## МУАЙЯН КАРДАНИ ЗАМОНИ ФЕЛЬ



**Машки 162.** Аз рўйи мазмуни сархати охири матни “Хифзи ҳавои тоза” дар бораи ниҳолшинонӣ иншо нависед. Савол гузошта, замони феълҳои иншоатонро муайян бикунед.

### 40. ФЕЛЬҲОИ ЗАМОНИ ҲОЗИРА ВА ОЯНДА.



#### ХИФЗИ ЗАМИН АЗ СЕЛ

Сел аз боридани борони бошиддат ва жола ба вучуд меояд. Оби сел заминҳои киштро аз кор мебарорад ва ба сабзиши зироат заар мерасонад. Сел биноҳои истиқоматии дар назди селроҳабударо шуста мебарад.

Барои муҳофизати замин аз оғатҳои селоб одамон дар лаби ҷархӣ рустаниҳои буттагӣ ва дараҳт мешинонанд. Решаи дараҳтон заминро аз шуста бурдани сел ва вайроншавӣ нигоҳ медорад. Барои он ки сел зарари зиёд нарасонад, роҳҳои селгузар месозанд.



1. Заарҳои сел ва роҳҳои пешгирии онро бигӯед.

**2. Машки 163.** Сарҳатти аввалини матни “Муҳофизати замин аз сел”-ро нависед. Ба зери феълҳо хат кашед ва савол гузоред. Муайян кунед, ки ин феълҳо кадом замонро мефаҳмонанд.

**3. Машки 164.** Феълҳои сарҳати дуюмро нависед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед. Феълҳои матни боло замони ояндаро низ мефаҳмонанд.



1. Ҷумлаи зерро аз матн ёфта, онро пурра карда нависед.

Решаҳои дараҳтон заминро аз ... ва ... нигоҳ медоранд.

2. Оби сел аз кор мебарорад.

#### ДАРАИ КАМАРОБ



Ноҳияи Раҷштро манзараи дараи Камароб зеб медиҳад.

Дар ду тарафи дара дехаҳои Санғималикӣ, Шулмак, Рӯбоз, Каврак, Ҳоҷаалӣ, Яшм, Шоҳинҷара, Шингилич, Тӯда ва

Сорбог воқеанд. Аз миёнчойи дара дарёи Сорбог чорист. Оби дарё софу хунук буда, дар он гулмоҳӣ зиёд аст.

Шоири маҳбуб Боқӣ Раҳимзода дар деҳаи Сорбог таваллуд ёфтааст. Ҳоло ҷамоати Камароб ба номи ӯ гузошта шудааст.

 **1. Машқи 165.** Матни болоро рӯйнавис кунед. Ба зери исмҳои хос хат кашед.

2. Таърифи исмҳои хосро бигӯед.

## 41. ҲИФЗИ МАҲАЛЛИ ЗИСТ

 Баъзе одамон ба тозагӣ риоя намекунанд. Онҳо ба қӯчаҳои маҳалли зисти худ ҳасрӯба мепартоянд. Партовҳо сабаби бемориҳои сирояткунанда мешаванд. Бӯйи онҳо ҳаворо бадбӯй, заминро заҳролуд мекунад ва ба зебу зинати муҳити атроф ҳалал мерасонад.

Буридани дараҳтони сабз, шикори ҳайвонот ба ҳусни табиати маҳалли зист таъсири бад мерасонад.

Бачаҳои азиз, партовҳоро дар ҷойҳои маҳсус партоед, ниҳолҳои сабзро нашиканед ва набуред. Барои парандҳо лона созед, обу дон дихед, дараҳт парвариш кунед.

 1. Одатҳои бадеро, ки боиси олуда гардидан мухити зист мегарданд, номбар кунед.

2. Роҳҳои муҳофизати маҳалли зистро баён намоед.

## АЛОМАТИ ВЕРГУЛ ДАР ОХИРИ ФЕЉХО

3. Ҷумлаҳои зеринро хонед. Ба ҳаракатҳо савол гузоред. Гӯед, ки ҳар як ҳаракат бо қадом аломат ҷудо карда шудааст.

- Ситора мешӯяд, мерӯбад, медӯзад, мепазад.
- Мор ҳазид, печид, газид, ҳӯрд, гурехт.
- Шафтолу сурх мешавад, мепазад, мерезад, мулоим мешавад.

## ЧЕМПИОН



Чанд муддат аст, ки бачаҳои ҳавлӣ маро масхараомез “Шодӣ-чемпион” мегӯянд. Гумон меқунед, ки дар ягон мусобиқа ғолиб омадаам? Не! Не! Ба лақабгирии ман воқеае сабаб шуд.

Як шаби зимистон телевизор тамошо мекардам, ки бибиҷонам гуфтанд:

– Паҳлавони бибӣ, давон сатили хасрӯбаро ҳолӣ карда биё.

– Баъдтар. Ҳозир кинои нав сар мешавад, – баҳона кардам ман.

– То саршавии кино понздаҳ дақиқа вақт ҳаст. Баҳузур сатила ҳолӣ карда, омадан мумкин.

Ноилоч аз ҷо ҳеста, ҷомаамро пӯшидам. Аз ошҳона сатилро гирифта, аз ошёнаи чорум фуромада, шитобон сӯйи кӯча давидам. Ҳавои кӯча сарду торик буд. Ба атроф нигаристам, ки касе нест. “Шарт аст, ки дар ин бевақтӣ то партовӯттӣ равам? Кӣ мефаҳмад, ки ин кори ман?” – гуфтам дар дил ва сатилро зуд дар бехи ҷонори рӯйи ҳавлӣ ҷаппа карда, аз роҳам баргаштам.

– Ин қадар зуд омадӣ? – ҳайрон шуд бибиҷонам, маро дар роҳрав дид.

– Дар давидан ман чемпиони синфам! – бо фахр ҷавоб додам ман.

Субҳи рӯзи дигар бори аввал бибиҷонам маро бо қаҳр бедор кард. “Паҳлавони бибӣ, қуввату ҷони бибӣ” нагуфт”, балки бо киноя “Шодӣ -чемпион” зуд ҳеста, ба пушти дар нигоҳ қун”, – гуфт.

Гумон кардам, ки ягон нафар аз ҷӯраҳоям омадааст. Дарро қушода, дар ҳайрат мондам, зеро дар паси дар хасрӯбаи дишаб партофтаам паҳну парешон меҳобид.

– Ин кори кӣ бошад? – оташин шудам ман. –Шояд ин кори писари фарроши ҳавлиамон – Рустам аст? Охир ўаз кучо фаҳмид, ки ин хасрӯбай хонаи мост? Чашмам ба лифофаи қуҳнаи номаи амакам афтоду дамам ба дарун зад.

**Машки 166.** Аз матни боло феълҳои замони гузаштаро нависед. Ҳангоми навишт дар байни феълҳо гузоштани вергулро фаромӯш накунед.

## 42. ИМЛОИ ИСМҲОИ ХОС ДЕҲАИ МО



Туғмазор яке аз деҳаҳои хушманзара мебошад. Атрофи деҳаро кӯҳи Чилдуҳтарон, дараҳои Полез, Хушкак, Олуча, Туғ ва Хуч зеб медиҳанд. Дар ин мавзеъҳо навъҳои гуногуни гиёҳҳо мерӯянд.

Дар миёначои деҳаи Туғмазор мактаб ҳаст. Аз канори деҳа рӯди Вахш ҷорист. Дар болотари деҳа аз дили кӯҳи сангин ҷашмаи Бибизубайда фаввора мезанад. Оби ҷашма ҳусусияти шифой дорад. Ин об ба бемории қабудсулфа дармон мебахшад ва барои ҳазми ҳӯрок ғоидаовар аст.

Дар деҳаи Туғмазор гармхона ҳам ҳаст. Дар фасли зимистон аҳолии шаҳри Норак ва атрофи он бо помидору бодиринги тару тоза таъмин карда мешавад.

*Абдулло Алӣ*



1. Аввали номи деҳа, кӯҳ, дара, дарё ва ҷашма бо қадом шакли ҳарф сар шудааст? Барои чӣ?

2. Қалимаи “зодгоҳ”-ро боз бо қадом қалимаҳо иваз кардан мумкин аст?



1. Қалимаҳои Чилдуҳтарон, қабудсулфа, ғоидаоварро дар нақша нишон дихед.

2. Қалимаи ғоидаовар панҷ ҳичо дорад. Барои чӣ? Қалимаро ба ҳичоҳо чудо кунед.

3. Дар бораи манзараи зодгоҳатон ҷанд сухан бигӯед.

**4. Машқи 167.** Аз сархати якуми матни «Деҳаи мо» исмҳои хосро нависед.

### ЗОДРҰЗ

Хамсинфон дар хонаи Ҳадиса ҷамъ омаданд. Вай имрӯз нуҳсола шуд.

Модари Ҳадиса рӯйи дастархонро бо таомҳои болазат ва меваҳои гуногун оро дод.

Хамсинфон баъди табрику муборакбодии Ҳадиса шеър хонданд, суруданд, рақсиданд.

**1. Машқи 168.** Матни зеринро нависед. Ба ҳаракати одамон савол гузоред.

2. Бигүед, ки дар чумлаи охир пас аз ҳар як ҳаракати одамон чӣ гуна аломат гузашта шудааст.

## 43. ХАЁЛҲОИ ШИРИН



Замоне, дар канори шаҳре, як пиразани бекасу бенавое зиндагӣ мекард. Пиразани бечора аз пагоҳ то бегоҳ ҷарҳи мересид ва аз ҳисоби заҳматаш як бурда нон меёфт ва бо азобу машаққат рӯз мегузаронд. Дар ҳавлии ў як дарахти санҷид буд. Ҳамин ки ҳаво андаке гарм мешуд, пиразан ҷарҳу дукашро бардошта, зери дарахти санҷид ҷо мегирифт. Ў дар сари ҷарҳу дукаш ғарқи хаёлҳои ширин мешуд:

– Имсол ҳосили санҷидро мечинам, ба бозор мебарам, мефурӯшаму бо пулаш орду биринҷ мехарам, ғами зимиёнро меҳӯрам, ба худ куртаю ҷомаи нав медӯзам. Аз сари ҳосил ба ҳаққу ҳамсояҳо як табақӣ санҷид медиҳам: бигузор, бачаҳои ҳамсоя ҳам хӯрда, шодӣ кунанд.



1. Аз матни чумлаэро ёбед, ки саховатмандии пиразанро нишон медиҳад.

## МАШҚХО ОИД БА ЗАМОНҲОИ ФЕЪЛ

**2. Машқи 169.** Аз матни боло феълҳоро нависед. Савол гузошта, замонҳои феълро бигӯед.

3. Муайян кунед, ки чаро феълҳои сарҳати охирини ин матн замони ояндаро мефаҳмонанд.

**4. Машқи 170.** Ҷуфти калимаҳои зеринро бо талаффузи овозҳои у ва ў бихонед.

бур – бӯр  
сум – сӯм

гул – гӯл  
хурд – хӯрд

бикуш – бикӯш  
пул – пӯл



Дар нақши бобою набера бозӣ бикунед.

## 44. МАШҚХОИ АМАЛИИ ФЕЪЛ ДЕКАБР



Омад моҳи декабр  
Бо зимистон якбора,  
Дар тан либоси барфин,  
Тугмаҳояш – яхпора.

Аз тан бадар кардаанд  
Чомаи зарринашон,  
Чомаи нукрарангे  
Пӯшидаанд дараҳтон.

Арчаи сабз аз кӯҳсор  
Ба водӣ мефурояд,  
Дар Соли нав назди мо  
Меҳмон шуда меояд,

Дар атрофаш бачаҳо  
Таронаҳон мерақсанд,  
Падарҳову модарҳо  
Аз кори онҳо – хурсанд.  
*Мирсаид Миршакар*



**1. Машқи 171.** Бигӯед, ки шоир қадом нишонаҳои зимистонро васф кардааст. Аз рӯйи мазмуни шеър фикри худро доир ба зимистон баён бикунед ва ҷумлаҳои хурд нависед. Ба зери феълҳои ҳикояи навиштаатон ҳат бикашед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед.

2. Бандҳои дилҳоҳи шеърро аз ёд намоед.

## ЁРӢ



Ману Маҳина ҳамроҳ мерафтем. Пиразане аз рӯбарӯ меомад. Ӯ дар ҳар ду даст бор дошт. Ҳамин ки ба ҳам наздик шудем, пиразан истод ва борашро ба замин гузошт.

Мо бори ӯро бардошта, то хонааш бурдем. Пиразан хурсанд шуд ва моро дуoi нек кард.



- 1. Машқи 172.** Матни болоро нависед.
- Бигӯед, ки пиразан ва Маҳинаю ҳамроҳаш ба як сӯй ҳаракат мекарданд.
- Ба феълҳо савол гузошта, замони ичрои амалро муайян намоед. Дар нақши Маҳина, ҳамроҳаш ва пиразан бозӣ кунед.



## 45 – 46. ҶАНГАЛ – МАНБАИ ҲАВОИ ТОЗА



Бештари сарзамини Тоҷикистонро кӯҳ, теппа, дарё ва ҷангалзор ташкил медиҳанд. Як қисми кӯҳҳоро ҷангалҳо пӯшондаанд. Дар ҷангал арча, заранг, писта, бодом, чормағз, зелол ва навъҳои дигари дараҳтону рустаниҳои гуногун месабзанд. Ҷангал манзараи табииати кӯҳистонро зебу зинат медиҳад ва ҳавои атрофро тоза мекунад.

Дар кӯҳҳо гиёҳҳои шифобаҳаш: кокутӣ, ҷамилақ, пудина, ҷойкаҷак, газна ва монанди инҳо фаровонанд. Аз гиёҳҳо ҳар гуна дору тайёр мекунанд.

Мо вазифадорем, ки ҷангал ва гиёҳҳои диёри худро муҳофизат намоем.



- Сарзамини Тоҷикистонро бештар чиҳо ташкил медиҳанд?
- Дар ҷойи зисти шумо қадом ҳели гиёҳҳо ва дараҳтон мерӯянд?

## МАВҚЕИ ФЕЪЛ ДАР ҶУМЛА

**Машқи 173.** Ба ҷойи нуқтаҳои матни зерин феъл гузошта, ҷумлаҳоро пурра карда нависед. Замони ичрои амал ва ҳаракатҳоро муайян бикунед.

## ДАР ЗИМИСТОН

Ахрор ба Назира гуфт:

– Зимистон ҳам ...

Назира ҷавоб дод:

– Бале, маълум аст, ки пагоҳ барф ... . Ҳаво ... .

Одамон либосҳои зимистона ...

Ахрор пурсид:

– Аҳволи ҳайвонҳои ваҳшӣ ... ?

Назира ҷавоб дод:

– Дар зимистон ҳоли гурги бехона ... .

### Калимаҳо барои истифода:

мепӯшанд, хунук мешавад, фаро расид, меборад, бад мешавад, чӣ мешавад.



*Феълҳо бештар дар охири ҷумла меоянд.*



Сӯҳбати ду ҳамсинфро дар бораи дигар ҳайвонот ва парандагон давом дихед.

## ШИРИНБИЯ



Ширинбияро бех, бия, ширинбех, сус, бехи зард ва сускаҳ низ мегӯянд.

Ширинбия пояи росту мустаҳками сершоха, гули сафедча, бунафш ё гулобӣ дорад.

Абӯалӣ ибни Сино қиёми решай ширинбияро барои муолиҷаи заҳм, шошадон, гурда, дикқи нафас, рафъи табларза, найҷаҳои шуш ва воситай балғарон истифода мебурд.

Ширинбияро, инчунин, барои табобати роҳи нафас, бемориҳои асаб, кабудсулфа, сили шуш, заҳми меъдаю рӯдаи дувоздаҳангушта ва зардаҷӯш истифода мекунанд.



1. Хосияти шифобаҳшии ширинбияро бигӯед.

2. **Машки 174.** Матни “Ширинбия”-ро рӯйнавис кунед. Ба исм, сифат ва феълҳо савол гузоред.

## 47 – 48. ЗИМИСТОН ЧИСТ?



Рӯзҳои охирини фасли тирамоҳ буд. Баргҳои дараҳтон бо андак вазиши шамол тӯда-тӯда ба замин мерехтанд.

Бузи кӯҳӣ, ки дар зери дараҳтон барги хазон меҳӯрд, ба фил гуфт:

- Зимистон ҳам наздик шуда истодааст.
- Фил: «–Зимистон»-аш чист? – хартумашро бардошта ба маймун гуфт.
- Ман чӣ донам, ки зимистон чист? – гуфт маймун.
- Ту ҳам намедонӣ, ки зимистон чист? – пойҳои дарози қоқашро ба замин зада, аз заррофай гардандароз пурсид Бузи кӯҳӣ.

Заррофа, ки баргҳои тару тозаро бо иштиҳои том меҳӯрд, сар бардошта гуфт:

- Ман ин хел ҳайвонро надидаам...
- Оҳ, кунdfaҳмҳо, наход, ки зимистонро надонед?! Ҳайрон шуд бузи кӯҳӣ ва ба хирс рӯй овард.
- Ку, хирспаҳлавон, ин чо биё, чӣ будани зимистонро ба инҳо фаҳмон.
- Зимистон як шабест, ки то рӯз барф меборад, ҳаво хунук мешавад, ҳамаи гиёҳу рустаниҳо зери барф мемонанд, – фуррос зад хирс.

– Ӯҳ-ҳӯй, агар ҳамаи алафу гиёҳҳо ва баргҳои дараҳтон зери барф монанд, мо чӣ меҳӯрда бошем?! – Ҳайрон шуданд филу заррофа ва маймун.

Бузи кӯҳӣ ба хирс нигоҳ карда гуфт:

- Ту, ки тамоми зимистон хоб мекунӣ, зимистон дар назарат як шаб менамояд. Ҳол он ки зимистон се моҳи пурра, як фасли сол аст! ...



1. Дар матн сухан дар бораи кадом ҳайвонҳо меравад?
2. Воқеа кай рӯй додааст?
3. Воқеа дар кучо рӯй додааст?
4. Чаро маймун, фил ва заррофа дар бораи зимистон чизе намедонанд?



Дар нақши ҳайвонҳо бозӣ бикунед.

## КОР ДАР ГУРӮҲҲО, АЗ РӮЙИ ДИАГРАММА БО ТЕСТ



Кори гурӯҳӣ: **Кадом гурӯҳ зудтар?**

- Сол аз чанд фасл иборат аст?
- Ҳар фасл аз чанд моҳ иборат аст?
- Моҳ аз чанд ҳафтаю чанд рӯз иборат аст?
- Дар як ҳафта чанд рӯз ҳаст?
- Сол аз чанд моҳу чанд рӯз иборат аст?
- Кадом моҳҳо рӯзҳои зиёд доранд, кадомаш камтар. Рӯзҳои кадом моҳ аз дигар моҳҳо кам аст?
- Моҳҳоро номбар кунед. Аз тақвими сол истифода карда, номи моҳҳоро аз рӯйи тартиб нависед.



**Машки 175.** Сарҳатҳои 1-ум ва 2-юми аввали матни «Зимистон чист?»-ро нависед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед.



Чаро маймун, фил ва заррофа дар бораи зимистон чизеро намедонанд? Аз ҷавобҳои зерин: дурусташро интихоб кунед.

- А. Онҳо дар кишварҳои гарм зиндагӣ мекунанд.
- Б. Буз ба онҳо фаҳмонда натавонист.
- В. Маймун, фил ва заррофа фаҳмидан нахостанд.
- Г. Онҳо дар боти ҳайвонот зиндагӣ мекарданд.

## 49. БА КҮҲСОРИ ТОЧИК



Салом, эй кўҳсори Тоҷикистон,  
Диёри пурсафои хубрӯён!  
Ғазалхон омадам монанди булбул  
Ба боғат парзанон бар дидани гул.  
Баландӣ он қадар дар қадду қомат,  
Ки ҳатто «Боми дунё» гашта номат.  
Сарат аз барф гарчанде сафед аст,  
Дилат, аммо ҷавону пурумед аст.  
Ҳамеша сабзу ҳуррам домани ту,  
Тароватбахш боғу гулшани ту,  
Дарунии синаат чун Панҷи пурҷӯш,  
Танатро лолаҳо бинмуда гулпӯш...

Мирзо Турсынзода



1. Боми дунёро чӣ тавр мефаҳмедин?
2. Дарёи Панҷ дар қадом минтақаи Тоҷикистон аст?



1. Маъноҳои калимаи Панҷро шарҳ дигед.
2. Дарёҳои калонтарини Тоҷикистонро номбар кунед.
3. Шаш мисраи охирини шеърро бори дигар хонед. Бигӯед, ки оё, Тоҷикистон **сар**, **дил**, **доман**, **тан** дорад?
4. Дар бораи пешравии Тоҷикистони имрӯза фикри худро баён биқунед.
5. **Машки 176.** Чор сатри охирини шеърро навишта, ба калимаҳои **доман**, **боғ**, **гулшан** ва **лола** савол гузоред.

## АЛОМАТИ ВЕРГУЛ ДАР ОХИРИ ИСМҲО



1. Ба саволҳои зерин ҷавоб гардонда, ҷумлаҳоро ба таври пурра на-  
висед. Бигӯед, ки ҳар як исм бо қадом аломат чудо карда шудааст.  
Гӯсфанд, буз, гов, асп (ҷӣ кор мекунанд?) ... .  
Булбул, саъва, кабқ, бедона (ҷӣ кор мекунанд?) ... .  
Бед, сафедор, чинор, арча (ҷӣ кор мекунанд?) ... .

**2. Машқи 177.** Аз матни шеъри “Ба құхсори точик” исмұоро на висед ва ба ҳар яки он савол гузоред. Ҳангоми навишт байни қалимаҳо гузоштани вергүлро фаромұш накунед.

**Намуна:** Исл – құхсор, диёр, булбул, ...


## 50. ЗАРАРИ ТАМОКУ



Дар дуди тамоку моддаҳои захрноки зиёде ҳастанд. Онҳо ҳам ҳаворо захролуд мекунанд, ҳам ба узвҳои нафаскашии инсон зарар мерасонанд. Дуди тамоку пеши роҳи узвҳои нафаскашай, аз чумла рагҳои шуш, гулұ ва сурхнайро мебандад, хунро захролуд мегардонад.

Захри тамоку ба асаб таъсири бад мерасонад, одамро фаромұшхотир мекунад. Пас аз кашидани тамоку одам худашро бад ҳис мекунад. Аз таъсири захри тамоку дилу гурда ба беморй гирифттор мешаванд.

Бачаҳои азиз! Ба ин гуна одатҳои бад ҳеч гоҳ майл накунед!



- Тамоку ба саломатии инсон чӣ заарарҳо мерасонад?
  - Ба шахсоне, ки ба ин одати бад гирифтранд, чӣ маслиҳат медиҳед?
  - Оё дуди тамоку ба одамони гирду атроф ҳам зарар мерасонад?
  - Аз расм узвҳои дарунии одамро номбар кунед ва нишон дихед.
- 2. Машқи 178.** Сархати дуюми матнро навишта, ба зери феълҳо хат кашед.



## ФЕЪЛҲОИ ҲАММАЪНО

- Чуфти феълҳоро аз ҷиҳати маъно муқоиса кунед ва савол гузоред.

парид, чаҳид, хез зад,  
медавад, метозад,  
дод, супорид,  
ичро мекунад, ичро менамояд.

**4. Машки 179.** Бо калимаҳои машқи боло чумла тартиб дихед ва нависед.

**Намуна:**

Асп аз болои чӯй парид.  
Асп аз болои чӯй чаҳид.  
Асп аз болои чӯй хез зад.

5. Чумлаҳои болоро бихонед ва аз ҷиҳати маъно муқоиса бикунед. Дар ин чумлаҳо феълҳо дигар шудаанд, аммо маъно-чӣ? Пас калимаҳои **парид, чаҳид, хез зад** аз ҷиҳати маъно якхелаанд.



*Баъзе феълҳо дар чумла ҳаммаъно мешаванд.*



**Машки 180.** Аз матни “Зарари тамоку” феълҳои ҳаммаъни олуда мекунанд, зарар мерасонанд, мебандадро, ки ба мазмуни чумла халал намерасонанд, нависед.

**Намуна:** заҳролуд мекунад, олуда менамояд, ...

## 51. ПУШАЙМОНИИ БЕМОР



Беморе аз ҳастагии асаб ва фаромӯшҳотирӣ шикоят мекард. Духтур акси мағзи сари беморро ташхис намуд. Ўдид, ки чанд ҷойи мағзи сари бемор сиёҳ шудааст.

Профессор аз bemor пурсид:

– Ту ҳар рӯз чӣ мегӯрӣ?

Бемор ба дуҳтур гуфт, ки рӯзе се пиёла қаҳваи талҳ менӯшад ва ду қуттӣ тамоку мекашад. Бемор акси мағзи сари худро дид, ба гиря даромад. Ўқасам хӯрд, ки дигар қаҳва, нӯшокиҳои масткунанда наменӯшад ва тамоку намекашад.



Дар нақши дұхтур ва бемор бозӣ кунед.



1. Аз мазмұни матн хulosы бароред.

**2. Машқи 181.** Аз матни “Пушаймонии бемор” феълҳоро ба гурӯҳҳо чудо карда, аз рӯйи намунаи зерин нависед. Гузоштани аломати вергүлро хангоми навишт фаромӯш нақунед.

Замони гузашта: шикоят мекард, ташхис намуд, ...

Замони ҳозира ва оянда: меҳӯрӣ, менӯшад, ...

## САВОЛГУЗОРӢ БА ФЕЪЛҲОИ ҲАММАӢНО



**Машқи 182.** Аз матни «Пушаймонии бемор» феълҳои ҳаммаӣнойи ташхис намуд, дид, менӯшад, тамоку мекашад, ба гиря даромад, ва қасам хӯрдро нависед ва хulosы бароред.



*Ба феълҳои ҳаммаӣно саволи якхела гузошта мешавад.*



**Машқи 183.** Ба ҷойи нуктаҳо феълҳои мувоғиқ гузошта, матни зеринро нависед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед.

Шаҳраки моро биноҳои баландошёна зебу зинат... . Аз миёнҷои шаҳрак оби зулоли дарёча.... . Дар атрофи хонаҳо майдончаҳои варзишии қӯдакона ва манзараҳои зебо... . Ҷӣ хуш ... шаҳраки мо! Мо муҳити атрофи маҳалли зисти худро тозаю озода.... .

## 52. . ҶОЙИ ФЕЪЛ ДАР ҶУМЛА

### ЗИМИСТОН



Ҳавои сард омад, ҷӯй ях баст,  
Фарози \* кӯхҳоро абр пӯшид.  
Шамоли тунд аз машриқ\* хурӯшид\*,  
Ба рӯйи бому дарҳо барф биншаст.

Ба чойи рӯзҳои гарму тафсон  
Зимистон шуд, зимистон шуд, зимистон!

Ба рӯйи теппаҳо шодон бароем,  
Ки рӯйи барфи нав ҳар сӯй тозем.  
Ки ҷо-ҷо ҳайкале аз барф созем,  
Зи нав васфи зимистонро сароем:

Ба чойи рӯзҳои гарму тафсон  
Зимистон шуд, зимистон шуд, зимистон!

Кучо дорем мо парвои сармо,  
Биборад барф акнун ҳар қадар ҳам?  
Ба зери барф монад бому дар ҳам,  
Набошад интиҳо\* шодии моро:

Ба чойи рӯзҳои гарму тафсон  
Зимистон шуд, зимистон шуд, зимистон!

*Убайд Раҷаб*

фароз – баландӣ

машриқ – шарқ, тарафи офтоббаро

хурӯшид – вазид

интиҳо – охир



1. Бигӯед, ки дар шеър қадом аломатҳои зимистон баён шудаанд.
2. Аз рӯйи мазмуни шеъри «Зимистон» ҳикоячаи иборат аз 4–5 ҷумла тартиб дихед. Бо ёрии савол муайян кунед, ки феълҳо қадом замонро мефаҳмонанд.



- Машки 184.** 3. Ба чойи савол феълҳои мувоғиқ гузошта, матни зеринро нависед:

Одаму хирс бо ҳам (ҷӣ кор карданد?). Боре одам, хирсро ба меҳмонӣ (ҷӣ кор кард?). Хирс (ҷӣ кор кард?). Рӯзи дигар

одам ба хабаргирии хирс (чӣ кор кард?). Хирс дӯсташро бо чехраи кушод (чӣ кор кард?).



## 53. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

### 54. ФЕ҃ЛҲОИ ЗИДМА҃НГО



1. Ҷуфти феълҳоро аз ҷиҳати маъно муқоиса кунед ва савол гузоред.

хонд, нахонд,	хандид, гирист,
мешиносад, намешиносад,	омад, рафт,
бедор шуд, бедор нашуд	нишаст, хест.

2. Аз ҷуфти феълҳои машқи боло истифода карда, ҷумла созед ва онро нависед.

**Намуна:**

Ҳайдар китоб хонд. Ақбар китоб нахонд.

3. Ҷумлаҳоро аз ҷиҳати маъно муқоиса кунед. Дар ҷумлаи якум амал ичро шуд, дар ҷумлаи дуюм амал ичро нашуд. Пас калимаи *нахонди* ҷумлаи дуюм аз ҷиҳати маъно муқобили (зидди) калимаи *хонди* ҷумлаи якум аст.



*Баъзе феълҳо зидмаъноанд. Ба феълҳои зидмаъно саволҳои якхела гузошта мешавад. “Чӣ кор кард?” – хонд, нахонд*

### ҲАМАРО ДАР БАР КАРДААМ



- Султон Маҳмуд дар зимистони сахт ба Талҳак гуфт:
- Бо ин ҷомаи беастар дар ин сармо чӣ мекунӣ, ки ман бо ин ҳамаи либос меларзам.

Талҳак гуфт:

- Эй подшоҳ, ту низ монанди ман бикиун, то ки наларзӣ!

Султон Маҳмуд гуфт:

– Магар ту чӣ кардай?

Гуфт:

– Ҳар чӣ либос доштам, ҳамаро пӯшидаам.

*Убайди Зоконӣ*



1. Оё Талҳак либоси зиёд дошт?

2. Шумо ба ҷойи Султон Маҳмуд мебудед, чӣ гуна рафтор ме-кардед?



Дар нақшҳои Султон Маҳмуд ва Талҳак бозӣ кунед. Мувофиқи мазмуни латифа метавонед гуфтугӯро давом дихед.



**1. Машки 185.** Феълҳои зидмаъни калимаҳои зеринро нависед: навишт, баромад, меравад, хандид, равон меқунад, машғул шуд, меҳӯрад, медавад.

**Намуна:**

навишт, нанавишт,      баромад, фуромад,...

**2. Машки 186.** Аз феълҳои машқи боло истифода карда, чумлаҳо тартиб дихед ва нависед.

**Намуна:**

Ҷаббор ба болои кӯҳ баромад.

Ҷаббор аз кӯҳ фуромад.



## 55. КОР АЗ РӮЙИ ҒАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 56. ДАР БОРАИ ФЕЪЛ ИНҲОРО БОЯД ДОНЕД:

1. Феъл ва саволҳои он.

2. Замонҳои феъл: **гузашта, ҳозира, оянда.**

3. Феълҳои **ҳаммаъно, зидмъино** ва фарқи онҳо.

## ЧОРЯКИ З VII. СИФАТ. ДАЛЕРЙ ВА ҚАҲРАМОНӢ



Аз рӯи мазмуни расм фикрҳои худро баён кунед.

### 1. ТАЪРИФИ СИФАТ СЕБАК



Себаки сурхи сероб  
Ширин асту хӯрданбоб.  
Себак хеле хушрӯй аст,  
Хушмазаву хушбӯй аст.  
Рангу бӯяш гулмонанд,  
Шириниаш мисли қанд.



1. Бигӯед, ки себ чӣ хел ранг, маза, намуд ва бӯй дорад.
2. **Машки 187.** Шеъри «Себак»-ро рӯйнавис ва аз ёд кунед.
3. Дар расми зерин чиҳо тасвир шудаанд? Аз рӯи расмҳо ба аломати ҳар як ашё ва писарак савол гузоред.

			
Садбарги чӣ хел?	Ангури чӣ хел?	Товуси чӣ хел?	Чӣ гуна гӯсфанд?



*Калимаҳое, ки ранг, бӯй, маза, зебоӣ ва дигар хусусияту аломатҳои шахсу ашёро мефаҳмонанд, сифат номида мешаванд.*



Дунафарӣ намуду ранги либос ва дигар аломатҳои зоҳирӣ якдигарро муқоиса карда, бигӯед:

Аброр, куртаат чӣ гуна аст? –...  
 Назира, куртаи ту чӣ гуна? –...  
 Аброр, мӯйҳоят чӣ хел аст? –...  
 Назира, мӯйҳои ту чӣ хел? –...

## FOЗ



Фоз аввалҳо парандай ваҳшӣ буд. Барои гӯшти хушлаззат ва пари мулоимаш одамон ғозро ром карданд. Ҳоло навъҳои гуногуни ғоз: сафед, ало, хокиранг ва сурх мавҷуданд.



1. Калимаҳои “ром” ва “ваҳшӣ”-ро шарҳ дихед.

**2. Машки 188.** Матнро рӯйнавис кунед ва ба зери аломатҳои ғоз хат кашед.

## 2. ДАЛЕРИЮ ҚАҲРАМОНӢ



Одамони далеру қаҳрамон шахсони чусту чолок, но-тарс, часур ва бақувватанд.

Далерон аз корҳои душвор наметарсанд. Онҳо барои муҳофизати Ватан ва ҳаёти осоиштаи ҳамдиёронашон мубориза мебаранд. Қаҳрамонон намегузоранд, ки душман пойи нопокашро ба замини Ватанамон гузорад. Онҳо Ватани худро аз ҳар гуна хавфу хатар чун гавҳар-ки чашм ҳифз менамоянд.

Яке аз чунин шахсони далеру, донишманд ва бо-фарҳанги миллати тоҷик Исмоили Сомонӣ буд.

Исмоили Сомонӣ ба соҳти давлатдории гузаштагон пайравӣ карда, дар Бухоро даҳ девон (вазорат) таъсис дод, ки бо ёрии онҳо мулкро идора мекард. Бо сарварии ӯ низоми хуби давлатдорӣ ба роҳ монда шуд.

Исмоил ба забони модарии худ – забони тоҷикӣ меҳри зиёд дошт. Аз ин рӯ, коргузории давлатиро бо забони тоҷикӣ ҷорӣ кард.



Боре мардум аз Исмоил рухсат хостанд, ки девори гирду атрофи шаҳри Бухороро таъмир кунанд. Исмоил мардумро аз ин кори душвору пурхарҷ озод карда гуфт: “То зиндаам, девори Бухоро ман бошам”.

(Аз “Донишнома”)



1. Исмоили Сомонӣ чӣ гуна хислатҳо дошт?
2. Ӯ мардуми Бухороро аз қадом кори душвор озод кард?
3. Барои чӣ Исмоили Сомониро асосгузори давлати тоҷикон мегӯянд?

## КОР АЗ РҮЙИ ТЕСТ



Исмоили Сомонӣ мардумро аз қадом кори душвор озод кард? (Чавоби дурусткро дар дафтар нависед):

- а) аз андозупорӣ; в) аз шаҳрсозӣ;  
б) аз соҳтани девори гирди шаҳр; г) аз тиҷорат.

### **3. ДАР ТАЛОШИ ҲИФЗИ РИЗҚИ МАРДУМ**



Тобистон ҳаво гарм буд. Дар ғаллазори нохияи Дангара сӯхтор ба амал омад. Ғаллазор сӯхта, хокистар мешуд. Талбаку Холмурод барои пеши алангаи оташро гирифтан ҷаҳду талош доштанд. Ногаҳон боди тунде вазида, онҳоро дар миёни дуд ва оташи сӯзон гирифт. Талбаку Холмурод аз шиддати тафси ҳаво ва дуду оташ бехуш шуда афтоданд.

Вақте ки Талбакро аз замин бардоштанд, ў ба ҳушомада гуфт:

— Аввал Холмуродро халос кунед.

Баъди ду рӯзи ин воқеа Талбак Лолаев ҳалок шуд.

Дӯсти ӯ – Холмурод Муҳиддинов дар яке аз беморхонаҳои шаҳри Душанбе шифо ёфт.

Пас аз чанд рӯзи сӯхтор, мутахассисон муайян карданд, ки Талбак ва рафиқони вай 350 гектар ғаллазорро аз сӯхтану нобудшавӣ муҳофизат кардаанд.

Талбак Лолаев бо мардонагиу чолокиаш ба дигарон дарси шучоату далерй омӯхт.



1. Дар галлазори ноҳияи Дангара чӣ ҳодиса ба амал омад?
  2. Ба ҳар дӯст чӣ воеа рӯй дод?
  3. Агар шумо мебудед, чӣ кор мекардед?
  4. Чаро мардум номи Талбак Лолаевро бо некӣ ёд мекунанд?

## САВОЛҲОИ СИФАТ



- 1. Машки 189.** Ду чумлаи зеринро нависед.
2. Калимаҳои ифодакунандай аломати ашёро бо саволгузорӣ муайян кунед.
- Офтоби дурахшон аз паси кӯҳҳои баланд баромад.  
Бинои мактаби мо дарвозаи оҳанин дорад.

Савол:

1. **Чӣ хел** офтоб?
2. **Чӣ хел** кӯҳҳо?
3. **Чӣ гуна** дарвоза?

Чавоб:

1. Офтоби **дурахшон**.
2. Кӯҳҳои **баланд**.
3. Дарвозаи **оҳанин**.



*Калимаҳои дурахшон, баланд ва оҳанин сифатанд. Сифат ба саволҳои “чӣ хел?”, “чӣ гуна?” қадом? ҷавоб мешавад.*



- Машки 190.** Шеърро нависед. Хусусиятҳои қабкро номбар кунед. Ба зери сифатҳо ҳат бикашед.

Нӯлаки сурхаш – зебо,  
Болу параш – қаҳрабо.  
Ҷонвараки хушхиром,  
Ҷонвараки хушнамо.

*Нуъмон Розик*



## 4. ПИСАРИ ШИНОВАР

Писаре дар канори дарёча машғули шино буд. Мавчи об ўро бурд ва наздик буд, гарқ шавад. Писар бо нолаву фарёд ёрӣ хост. Роҳгузаре омаду гуфт:

– Эй писари шӯҳу бебок, модоме ки шиноварӣ наметавонистай, чаро дар ин дарёча оббозӣ кардӣ?

Писарак, ки наздик ба ҳалокат расида буд, аз миёни об фарёд карда гуфт:

– Бародар, лутфан, аввал маро аз ғарқ шудан начот бидех, баъд аз он сарзаниш биқун!

Насихат бидуни кумак бефоида аст!

1. Қаҳрамонони ҳикоя киҳоянд?
2. Фикри қадоме аз қаҳрамонони ҳикоя ба шумо писанд омад? Чаро?
3. Агар шумо ба ҷойи роҳгузар мебудед, чӣ кор мекардед? Шиноварӣ карда натавонед-ҷӣ?



**1. Машки 191.** Сарҳати аввали матни болоро нависед ва ба зери феълҳо хат бикашед.



2. «Насихат бидуни кумак бефоида аст!»-ро шарҳ дихед. Бигӯед, ки ба қиҳо ҷӣ гуна ёрӣ расонидаед.
3. Калимаҳои **роҳгузар**, **шиноварӣ** ва **начотро** дар нақша нишон дихед. Бигӯед, ки дар калимаи **шиноварӣ** чанд садонок ва дар калимаи **начот** чанд ҳамсадо ҳаст.

## МУАЙЯН КАРДАНИ СИФАТ БО ЁРИИ САВОЛ

**4. Машки 192.** Аз матни зерин танҳо сифатҳоро навишта, саволи мувофиқ гузоред.

Ҳавои сард ба ҷисми заифу бемадори Наср таъсири бад расонд. Ӯ аз бемории вазнин дилтангу нороҳат мешуд. Имрӯз ҳаво нағз шуд. Дар мизоҳи Наср аломати ҳушҳолӣ пайдо гашт. Акнун вай ба наздикони худ муомилаи хуб мекард.

*Муҳаммад Газзолӣ*

**5. Машки 193.** Матни зеринро рӯйнавис биқунед. Ба сифатҳо савол гузоред. Ҳосиятҳои шифоии тахачро номбар биқунед.

## ТАХАЧ

Тахач гиёҳест бисёрсола. Аз 50 то 125 см қад мекашад. Пояи рости сершохча, барги сегӯша, гули заъфарон дорад. Моҳҳои июн–сентябр гул карда, август–сентябр тухм мебандад.

Абұалій ибни Сино тахачро барои табобати зардпарвин, чигар, чашму гүш, талхадон, зуком, ҳазми ғизо, оромии асаб, гурда тавсия додааст.

## 5. СОЛИМ ВА ФОНИМ



Ду рафиқ буданд: яке Солим, дигаре Фоним. Онҳо ҳамроҳ сафар мекарданد. Рұзе гузорашон ба домани күхе афтод, ки қуллааш ба бурчи фалак мерасид\*. Дар пойи он күх чашмаи мусаффое буд.

Ду рафиқ дар канори ҳавз санги сафеде диданд, ки бо хатти сабз бар вай навиштаанд: "Эй мусофир, чун ба ин манзил расидій, бидон, мо барои меҳмон беҳтарин нуқл\* тайёр кардаем. Вале шарт он аст, ки пой бар ин чашма бинех ва худро ба канор бияндоз. Шери аз санг тарошидаро ба пушт бардошта, беист бо як давидан худро болои күх бирасон. Чун ин роҳ тамом шуд, ба мақсад мерасій".

**қуллаи күх ба бурчи фалак расида** – қуллаи хеле баланди күх.  
**нуқл** – газак, яъне чизи аз шириń, намакӣ, туршӣ тайёр кардашуда



1. Воқеа дар кучо рўй дод?
2. Ҳангоми сафар Солиму Фоним чиро мушохида карданд?



1. Навиштаоти рўйи санги сафедро аз матн бурро ва ифоданок хонед ва нависед. Феълҳоро номбар кунед.
2. Аз мазмуни кадом чумла хатарнокии шартро пай бурдан мумкин аст?
3. Маънои «... қуллаи күх ба бурчи фалак мерасид»-ро бо ёрии омӯзгор шарҳ дихед.

## САВОЛГУЗОРЙ БА СИФАТ



**Машки 194.** Матни зеринро нависед. Ба сифатҳо савол гузоред.

### БОБУНА

Бобуна пояи рости сершоха, гули  
хурди сафеду зард дорад.

Чойи бобунаро барои муолиҷаи зах-  
ми меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта,  
табобати чигар, талха ва бемориҳои  
чашм истифода мебаранд.



Бо мақсади муҳофизати ин гиёҳи шифобаҳш ҳангоми  
чамъоварӣ онро решакан накунед.

**2. Машки 195.** Ба ҷойи нуқтаҳо саволи мувоғиқ гузошта, матнро  
рӯйнавис бикунед.

Модарам нони (...) гарм пухт. Бародарам аз боғ ангу-  
ри (...) сиёҳ овард. Падарам аз бозор харбузай (...) калон  
харид. Ангури (...) бомаза ва харбузай (...) ширинро бо  
нони (...) гарм хӯрдем.

### 6. СОЛИМ ВА ФОНИМ (давоми ҳикоя)



Баъд аз хондани ин хат Фоним ба Солим гуфт:

– Эй бародар, биё, ба ин майдони мубориза дароем.

Солим ҷавоб дод:

– Эй ёри азиз, баробари хондани ин хат, ки нависан-  
дааш маълум нест, ба чунин хатари азим пой ниҳодан  
хубӣ надорад. Ҳеч оқил дониста заҳр намехӯрад.

Фоним гуфт:

– Эй рафиқи мушғиқ, марди хақиқӣ то расидан ба  
қуллаи мурод аз роҳи талаб барнагардад.

Солим гуфт:

– Дар рохе, ки поён надорад, қадам задан аз тариқи хирадмандӣ дур менамояд. Ман дар ин кор бо ту шарик намешавам ва туро низ аз ин кор манъ меқунам.

1. Далерии Фонимро аз матн ёфта хонед.

**2. Машиқи 196.** Ҷавоби Солимро аз матни боло нависед.



1. Рафтори кадоме аз ин дӯстон ба шумо писанд омад?

2. Дар ин вазъият шумо чӣ кор мекардед?



1. Аз рӯйи мазмуни матн ба ин қисм сарлавҳа гузоред.

2. Ба гуфтогу рафтори симоҳои ҳикоя баҳо дихед.

## ҲИЧО

3. Дар бораи ҳичо ва аз сатр ба сатри дигар гузаронидани ҳиссаи калима чиҳо медонед, бигӯед.

**4. Машиқи 197.** Калимаҳои зеринро ба ҳичо чудо карда, аз рӯйи намунаи пешниҳодгардида нависед:

Фоним, қулла, мусаффо, қӯҳ, мусофир, сабз, тайёр, хирадмандӣ, манфиат, шер, санг, бузург, тилисм, нависанда, маълум, даст, поӣ, даромад, манъ.

**Намуна:**

Калимаҳои якҳичой: қӯҳ, ....

Калимаҳои духиҷой: Фо–ним, ....

Калимаҳои сеҳиҷодор: ... му–саф–фо,...

Калимаҳои ҷорҳичодор: .... хи–рад–ман–дӣ,...



«А»–ю «Б» дар шоҳи дарахт.

«А» парид, «Б» шикаст,

Чӣ монд дар шоҳи дарахт?





**Машки 198.** Калимаҳои зеринро ба ҳичо чудо карда, нависед.  
Дар ҳичои чандум омадани ҳарфи ҳамсадои «ъ»-ро бигӯед.  
Мұтабар, маърӯза, эътибор, истеъдод, маълумот, аълочӣ, истеъмол, мұтадил, таъйин, фаъол.

**Намуна:** Муъ–та–бар, ...

## 7. СОЛИМ ВА ФОНИМ ( давоми хикоя)



Фоним гүфт:

– Аз баҳри ин сухан даргузар, ки ман бо қавли касе аз сафари худ барнамегардам.

Солим донист, ки Фоним дар кори худ якрав аст, борашро бардошт ва бо рафиқаш видоъ карду\* рӯй ба роҳ овард.

Фоним аз баҳри чон гузашта, бо азми устувор\* қадам дар чашма ниҳод. Ҳарчанд он чашма ҷойи хатарнок буд, аммо Фоним дилро бакувват гирифта, бо шиноварӣ ба он соҳил расид. Каме нафас рост карда, шери сангиро ба пушт кашид. Шери сангин вазнин буд. Фоним бо ҳазор гуна заҳмату азобҳо бо як давидан худро ба сари қӯҳ расонд.

Дар он тарафи қӯҳ, шаҳри бузурге дид, ки ҳавои хушу фазои дилкаш дошт. Фоним ба шаҳр назар мекард. Ноғоҳ аз он шери сангин овози сахте баромад. Он садо ба шаҳр расид. Мардум аз ҳар тараф берун омаданд ва сўйи қӯҳ давиданд.

Чамеи аъёну ашроф\* расида, Фонимро салом доданду ўро ба асп савор карда, ба ҷониби шаҳр бурданд. Сару танашро бо собуну гулоб шуста, ҷомаҳои шоҳона пӯшонданд ва подшоҳии он кишварро ба ихтиёраш супурданд.

*Ҳусайн Вуизи Кошифӣ*

**гирдоби бало** – чойи хатарнок

**азми устувор** – азми қавй, азму иродай мустаҳкам

**аъёну ашроф** – бузургон, сардорон



1. Аз рўйи мазмунни матни ҳикоя хислатҳои Солим ва Фонимро муқоиса кунед ва ба рафтори онҳо баҳо дихед.
2. Далерии Фонимро аз матн хонед.
3. Мувофиқи мазмунни матн ба ҳамин қисми ҳикоя сарлавҳа фикр кунед.
- 4. Машқи 199.** Сархати чоруми матнро рўйнавис карда, ба сифатҳо савол гузоред.

## 8. МАШҚҲОИ САВОЛГУЗОРӢ БА СИФАТҲО ДӮСТ



Дӯст дар қатори калимаҳои **азиз, меҳрубон, рафиқ, ба-родар** меистад. Дӯст хушхабар аст. Аз қадами дӯст хона ҳусни дигар мегирад, шодӣ меафзояд. Баробари дидани дӯст, суханони пур аз меҳру муҳаббат аз дил мегузараҷ: “Хуш омадӣ, эй дӯсти ҷонӣ, қадамат – точи сар, болои дида”.

*Муҳаммад Лутфуллозода*



1. Шумо чӣ гуна шахсро дӯсти худ мешуморед?
2. Калимаи дӯстро бо қадом калимаҳо иваз кардан мумкин аст?



1. Аз матн ҷумлаи писандидаи худро интихоб карда, онро нависед.
2. Монанди намунаи зерин сифатҳои дӯстро номбар карда, онҳоро нависед.  
Дӯст одами (ҷӣ гуна?) нек, хушмуомила, ..... , ...., .... аст.
3. Зарбулмасалро рўйнавис ва аз ёд кунед.

**Дӯсти ҷонӣ бош, на дӯсти нонию забонӣ.**

**3. Машқи 200.** Дар бораи хислатҳои беҳтарини дӯсти худ ҳикоя нависед. Ҳикояро ин тавр оғоз кунед:

Дӯсти ман ... ном дорад. Вай .....

**3. Машқи 201.** Матни зериро нависед. Нишонаҳои филро номбар кунед. Ба зери сифатҳо хат кашед ва савол гузоред.

## ФИЛ

Фил ҳайвони калончусса аст. Вай дар мамлакатҳои гарм зиндагӣ мекунад.

Фил пойҳои ғафс, гӯшҳои калон, чашмони хурд, хартуми дароз, думи кӯтоҳи борик дорад.

## 9. КОР АЗ РӮЙИ РАСМ ЧАВОНМАРДИИ КИРМОНШОХ



Кирмоншоҳ меҳмондор буд. Ҳар кӣ ба шаҳри ў меомад, аз дастархони пурнозу неъмати шоҳ нон меҳӯрд.

Рӯзе шоҳ Азизуддавла лашкар кашид ва қасди гирифтани вилояти Кирмон кард. Лашкари Кирмон нисбат ба лашкари душман камқувват буд. Душман ба қалъа даромад. Ҳар рӯз байни лашкарҳои Азизуддавла ва Кирмоншоҳ ҷангӣ саҳт мерафт. Ҳар шаб Кирмоншоҳ ба лашкари Азизуддавла ба қадри кифоят таом мефиристод. Азизуддавла аз ин саховатманди Кирмоншоҳ дар ҳайрат монд. Ў пайгом фиристод, ки рӯз ҷанг кардану шаб нон додан, чӣ маънӣ дорад? Кирмоншоҳ



чавоб фиристод, ки чанг кардан нишонаи мардонагист ва нон додан вазифаи мардумист\*. Он лашкариёни ту, агарчи душмананд, аммо ғарибу мусофиранд ва дар мулки мананд. Агар онҳо дар манзили ман нони худ ҳӯранд, ин нишонаи бемуруватист\*.

Азизуддавла бигирист ва гуфт: “Бо касе, ки дорои чунин муруват аст, чанг кардан бемуруватист”. Азизуддавла лашкар бозгардонид ва минбаъд Кирмоншоҳу ҳалқи ӯро озор надод.

*Ҳусайн Вузи Кошифӣ*

**мардумӣ** – одамгарӣ

**бемуруватӣ** – бехимматӣ, ноҷавонмардӣ



1. Кирмоншоҳ пас аз ҷангҳои рӯзона бо душмани худ чӣ гуна муносибат мекард?
2. Азизуддавла аз ҳимматбаландии Кирмоншоҳ чӣ ҳулоса баровард?
1. Саволу ҷавоби Азизуддавла ва Кирмоншоҳро аз матн бихонед.
2. Кирдори қадоме аз шоҳон писанди шумост?
3. Ба рафтори Азизуддавла баҳо дихед.
4. Аз рӯйи расми боло иншои хурд нависед.
- 5. Машки 202.** Матни зеринро нависед. Сифатҳоро ба воситаи саволгузорӣ муайян кунед.



## НУРИ НОДИР



Духтарчаи рӯйборики сурхпӯш, ки Зебӣ ном дорад, ба сӯйи Норак меомад. Зебӣ бо оби соғи хунуки дара рӯяшро шуст. Аз болотари дара қабки хушнавое меҳонд. Зебӣ ба хониши ин парандай дилрабо лаҳзае гӯш андоҳт. Баъд ӯ бо хотири хуш ва табъи болида роҳашро давом дода, ба назди акааш – Нодир рафт.

*Хайрулло Раҳимов*

## 10. ШОҲИ САХОВАТМАНД

Ба маликзодае аз падар ганчи фаровоне мерос монд. Маликзода дasti саховат баркушод ва сарват ба лашкарӯ мардум бидод.



Яке аз наздикини шоҳ чунин маслиҳат дод:

– Эй маликзода, ҳамаи ин симу зарро падарат барои ҳоҷате мондааст. Даст аз ин амал баркаш, ки воқеаҳо дар пешанд ва душманон аз пас.

Ин сухан ба маликзода хуш наомад, ӯро гуфт:

– Маро Ҳудованд подшоҳи ин мамлакат гардонд, то бихӯраму бибахшам. Ман на посбонам, ки молу сарватро нигоҳ дорам.

Қорун ҳалок шуд, ки чиҳил хона ғанҷ дошт,

Нӯшервон намурд, ки номи наку гузошт.

*Саъдии Шерозӣ*



1. Оё рафтори маликзода ба шумо писанд омад?
2. Маслиҳати он шаҳс дуруст буд ё не?
3. Саъдӣ Нӯшервонро зиндаю Қорунро мурда меҳисобад. Ҳол он ки ҳар ду мурдаанд. Барои чӣ?

## МАШҚҲОИ ЛУҒАТОМӮЗӢ



**1. Машқи 203.** Матни зеринро нависед ва рӯйнавис кунед, ба зери калимаҳои ё, я, ю-дор хат кашед.

Миралӣ хатро меҳонду хурсанд мешуд. Ӯ ҳоҳаронашро фарёд кард:

– Дилангез, ҳой Нурия, кучоед?

Дилангез ва Нурия аз хона баромаданд. Нодира ҳам омад. Миралӣ ба Нодира гуфт:

– Раъною Зебо ҳам ҳоло меоянд.

Ана, ин хатро гиреду якҷоя бихонед.

2. Бигүед, ки барои чӣ дар аввали номи одамон ҳарфи калон на-вишта шудаааст.

3. Файр аз номи одамон боз номи чиҳо бо ҳарфи калон сар мешавад, номбар кунед.

**4. Машқи 204.** Аз матни «Шохи саховатманд» • исмҳои ҳаммаънои подшоҳ, ганҷ, лашқар, посбон, мол-ро бинависед.

• феълҳои зидмаънои мерос монд, бидод, хуш наомад, бихӯрам, бубахшамро бинависед.

**Намуна:** мерос монд, мерос намонд, ...

## 11. САЪВА ВА ФИЛ



Дар як замону як макон дарахти бузурге месабзид. Дар шохи ин дарахт саъвае лона дошт. Саъва ҳар сол дар лонааш тухм мегузошт.

Филе омада, тани худро ба танаи он дарахт мемолид ва тухмҳои саъваро аз лонааш ба замин меафтонду мешикаст. Саъваи бечора худро ба ҳар тараф мезаду мегирист. Саъва худ ба худ гуфт, ки ин душмани пурзӯро ба воситай ҳила нест бояд кард.

Саъва дӯсте дошт. Ӯро мурғи дарознӯл мегуфтанд. Саъва назди мурғ рафту дарду алами худро гуфт:

– Филе бар ман ситамгарӣ мекунад. Ҳилае ба кор бару тадбире бисоз ва аз фил интиқоми маро бигир.

Мурғ гуфт:

– Аз фил интиқом гирифтан душвор аст. Зӯри ман на-мерасад. Ман занбӯр ном дӯсте дорам, доност. Бо ӯ маслиҳат бикунам.

Пас онҳо ба назди занбӯр рафтанд ва аҳволро баён намуданд.

Занбӯр чун ин қисса шунид, гуфт:

– Маро дӯстест, сардори лашқари ғуқон. Ин қиссаро ба ӯ фаҳмондан лозим.



- Чаро фил тани худро ба танаи дараҳт мемолид?
- Саъва барои аз фил қасос гирифтан ба кӣ муроҷиат кард?
- Мурғи дарознӯл ба дӯсташ – саъва чӣ маслиҳат дод?



- Машқи 205.** Аз матни боло аломатҳои дараҳт, саъва, душман, ва мурғро муайян кунед ва нависед.
- Машқи 206.** Сарҳати якуму дуюми матнро навишта, замонҳои феълро муайян биқунед. Бигӯед, ки феъли нест **бояд кард** кадом замонро мефаҳмонад?
- Бо ёрии омӯзгор маънои калимаҳои **тан** ва **тана**-ро шарҳ дихед. Бигӯед, ки дараҳт тан дорад ё тана?
- Машқи 207.** Аз матни “**Саъва ва фил**” ҳаммаънои калимаҳои **байза, шоҳ, дӯст, интиком, сардорро** нависед.

## 12. АҲАММИЯТИ САВОЛ ДАР СИФАТ САЪВА ВА ФИЛ (давоми афсона)



Баъд саъва, занбӯр ва мурғи дарознӯл – ҳар сеяшон, ба назди ғук рафтанд, ахволро баён намуданд ва аз ӯ мадад хостанд.

Ғук аз шикасти тухмҳои саъва афсӯс хӯрду гуфт:

– Хотирчамъ бошед. Бо ҳила кӯҳро ҳамвор кардан мумкин. Барои нест кардани фил ҳилае ба кор мебарам. Он ҳила ин аст, ки занбӯр наздики гӯши фил равад ва ӯро бо овози худ маст кунад. Ҳамин ки фил маст мешавад, мурғи дарознӯл бо нӯли дарози худ ҳар ду ҷашми ӯро биканад. Баъди ҷанд рӯз, ки фил ташна мемонад, ман ба пеши ӯ меояму овоз мебарорам. Фил овози маро мешунавад. Вай ба худ мегӯяд, ки ғук дар ҷое зиндагӣ мекунад, ки дар он ҷо об ҳаст. Ӯ аз қафои ман меояд. Ман ӯро ба ҷое мебарам, ки овозашро касе намешунавад ва дигар заарааш ба касе нарасад.

Пас онҳо ҳамчунон карданд.

*Мазмун az Муҳаммад Авғии Бухороӣ*



1. Фил тухмҳои саъваро қасдан афтонда мешикаст ё тасодуфан?
2. Агар фил ин гуноҳро тасодуфан мекарда бошад, магар кўр карда қуштани он аз рўйи адолат аст?
3. Кадом қаҳрамони афсона ба шумо писанд омад?
4. Аз мазмуни ин афсона ба чӣ хулоса омадан мумкин аст?



Дар нақши саъва, фил, мурғ, занбӯр ва ғук саҳнача созед ва на-моиш дихед.



- 2. Машқи 208.** Машқи зеринро рўйнавис кунед. Ба зери сифатҳо хат кашед. Хосияти шифоии загирро ёдовар шавед.

## ЗАФИР

Загир пояи сершоҳ, барги нештаршакл, гули нилгун, сафед ва гулобӣ дорад.

Абӯалӣ ибни Сино донаи загирро барои табобати рӯда, сӯзок, захми гурда тавсия намудааст.

Истеъмоли донаи загир бо асал сулфаро бартараф мекунад.

Дар тиб аз донаи загир доруи линетол тайёр менамоянд.

## 13. НАҚЛИ ХАТТИЙ ДАР МАВЗӮИ «САЪВА ВА ФИЛ»



Аз рўийи нақшай зерин нақли хаттий нависед:

1. Тухмҳои саъваро шикастани фил.
2. Аз мурғи дарознӯл мадад пурсидани саъва.
3. Назди занбӯр рафтани саъваю мурғ.
4. Маслиҳати ғук.
5. Нобуд шудани фил.
6. Хулоса.

## 14. МАЗДАКИ БОМДОД



Маздак – писари Бомдод марди часур, доно ва ҳушманд буд. Ўорзу дошт, ки одамонро баробару бародар бинад: яке дорову дигаре нодору камбағал набошад.

Маздак тарафдоронашро ба шўриш даъват кард. Шоҳи Эрон – Қубоди Аввал низ тарафи Маздакро гирифт. Инро фахмида, сарватмандон Қубоди Аввалро ба зиндан партофтанд. Қубоди аввал аз Маздак имдод хост. Маздак душманони Қубодро пароканда намуда, точу тахти шоҳиро ба ў баргардонд.

Рӯзе Қубод ба Маздак гуфт:

– Ман дигар ба одамони камбагал ёрӣ дода наметавонам, чунки сарватмандон маро бад диданд.

Маздак гуфт:

– Қубод, ту дурӯя шудӣ, аз дасти ту дигар некӣ намеояд.

Аз ин ҷавоб Қубод саҳт ранҷид. Вай ба писараш Хусрав фармуд, ки Маздакро ба дор оvezад.

Хусрав амри падарашро ичро кард.

Номи Маздаки Бомдод дар таърихи ҳалқи мо чун муборизи роҳи бародариву баробарӣ ҷовидон монд.

*Ҳазрат Сабоҳӣ*



1. Маздак чӣ гуна орзу дошт?
2. Чаро Қубод Маздакро маслиҳатгари худ таъйин кард?
3. Барои чӣ Маздак Қубодро дурӯя номид? Оё шумо метавонед барои исбот ё рад кардани ин фикр аз матн далел биёред?
4. Шоҳ аз Маздак чӣ гумон бурд?



*Маздак марди ҷасур буд.*

### АЛОҚАИ СИФАТ БО ИСМ



3. Ба сифатҳои зерин исмҳои мувоғиқ ёбед ва онҳоро алоқаманд карда нависед:

Соф, оҳанин, хушк, мулоим, форам, фарбех, тоза, ширин, баланд, зебо.

**Намуна:** Ҳавои соф, дарвозаи оҳанин,...



**Сифат бо исм алоқаманд мешавад.**



1. Аз рӯйи матн хислатҳои Маздак ва Қубодро муайян кунед.
2. **Машки 209.** Аз матни “Маздаки Бомдод” истифода карда, ба чойи нуқтаҳои зерин сифат гузошта, исму сифатҳои бо ҳам алоқамандро нависед.

Марди ... , тахту точи ... , одамони ... , муборизи ....



## 15. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 16. ЗАРРИНА



Замони пеш дар миёни мардуми тоҷик занҳо мавқеи баланд доштанд. Яке аз ҳамин гуна занҳои далеру нотарс Заррина буд. Заррина дар асптозӣ, шамшерзанӣ ва тирандозӣ аз ҷавонмардон камӣ надошт.

Баъди вафоти шоҳ, точи шоҳиро ба сари Заррина меnihанд. Ӯро ба ҷойи падар ба таҳти шоҳӣ мешинонанд. Шоҳдухтари далеру нотарс то охири умр ҳалқи худро дар сулҳу амонӣ нигоҳ медорад.

Боре ба мамлакати ӯ душман ҳучум мекунад. Зарринаи далер либоси ҷангӣ пӯшида, ба аспи бодпо савор мешавад. Ӯ пешопеши лашкар ҷониби душман метозад. Лашкари шоҳдухтар аз далерию қаҳрамонии подшоҳ рӯҳбаланд шуда, ба душмани гаддор ҳучум мекунад ва пирӯз мешавад.

Дар замони ҳукмронии Заррина мулк ободу мардум шоду хотирашон ҷамъ буд. Ҳама ӯро дӯст медоштанд ва иззату эҳтиром мекарданд.



1. Мавқеи занҳо дар замони пеш чӣ гуна буд?
2. Мардум аз чӣ сабаб Зарринаро иззату эҳтиром мекарданд?



**1. Машқи 210.** Сифатҳои Зарринаро нависед.

## МАШҚҲОИ ИСМ, ФЕЪЛ ВА СИФАТ

**2. Машқи 211.** Ҷумлаҳои зеринро навишта, ба ёрии савол исм, сифат ва феълро муайян кунед.

Зарринаи далер диёри худро аз душманон ҳимоя мекунад.

Душманони Заррина ба мақсад намерасанд.

Заррина ба аспи сафеди бодпо савор мешавад.

**3. Машқи 212.** Бо истифодаи матни “Заррина” ба ҷойи нуқтаҳо сифат гузоред, бо исм алокаманд кунед ва нависед.

Мавқеи ..., занҳои ..., точи ..., шоҳдуҳтари ..., шаҳрҳои ..., либоси ... .

**5. Машқи 213.** Матни зерро рӯйнавис намуда, ба зери исмҳо як хат ва феълҳо ду хат кашед.

Мошин қад-қади дарёи Варзоб меравад. Дар ду тарафи дарё дехаҳои Навобод, Даҳана, Ҳушёрий ва Зидех воқеанд. Аз пеши роҳ қӯҳи баланде мебарояд. Болои ҳамин қӯҳро Ағбаи Анзоб меноманд.

## 17. САВОЛГУЗОРӢ БА ИСМУ СИФАТҲО ЯҶҚУБИ ЛАЙС



ЯҶҚУБИ Лайс дар охири асли нуҳум умр ба сар бурдааст. Вай мисгари одӣ буд.

ЯҶҚУБИ Лайс меҳост диёри худро аз душман муҳофизат кунад. Бо ин мақсад ӯ чанд дастай ихтиёриёнро муттаҳид соҳт ва ҷониби Систон (Афғонистон) лашкар кашид.

Вақте ки сарбозон ба шаҳр расиданд, мардум онҳоро бо хурсандӣ пешвоз гирифт. Аз ҳар ҷониб нидоҳои шодӣ ба гӯш мерасид:

– Хуш омадӣ, Яъқуб! Ту дӯсти мо ҳастӣ, мо бо туем!  
– Амр бидех, Яъқуб! Мо мунтазири амри ту ҳастем!  
Соли 861 сарбозони Яъқуби Лайс дар Систон ғалаба  
карданд.



1. Асри нух қадом солҳоро дар бар мегирад?
2. Барои ба даст овардани ғалаба Яъқуб чӣ корро анҷом дод?
3. Мардум Яъқуб ва сарбозони ӯро чӣ тавр пешвоз гирифтанд?



**3. Машқи 214.** Сарҳатҳои якуму дуюми матни «Яъқуби Лайс»-ро нависед. Ба зери феълҳо хат кашед.

## КУНЧИД



Кунцид дорои пояи рости сершоху барг буда, баргаш гирд, гули сафеду гулобӣ, тухмаш дарозрӯяи сурхтоби зард, қаҳваранг ё сиёҳ дорад.

Равғани кунцидро барои муолиҷаи заҳму сӯхтаи пӯст, дарди гӯшу бинӣ, заҳми рӯдаю меъда ва қасалиҳои ҷигар истифода мебаранд.

Ҳӯрдани донаҳои кунцид позаҳри неши қаждуму мор мебошад.

Марҳами барги кунцид барои бартараф кардани варрам ва паст шудани фишори ҷашм муғифд аст.

1. Хосияти шифобахшии кунцидро бигӯед.
2. Ба исму сифатҳои матн савол гузошта, ҳар қадоми онро муводиқи саволҳо нависед. Пас аз ҳар як қалима гузоштани вергулро фаромӯш накунед.

### Намуна:

Чӣ? – кунцид, поя,....

Чӣ гуна? – рост, сершоха,...

Чӣ хел? – сафед, гулобӣ,...

## 18. ЯЪҚУБИ ЛАЙС (давоми хикоя)



Яъқуби Лайс тарафдори камбагалон буд. Ў ҳамчун шахси накукору меҳрубон ном баровард. Дар Нишопур дехқонону асилзодагони тоҷик сафи лашкари Яъқубро зиёд карданд.

Яъқуби Лайс роҳи Бағдодро пеш гирифт. Дар Бағдод миёни душманону лашкари Яъқуб ҷанги саҳт ба амал омад. Душманон ӯро шикаст доданд. Яъқуб ба Нишопур баргашт, ҳанӯз ҳам пуркуват буд. Душманон низ инро ҳис мекарданд. Яъқуб ҳудро ҳокими Ҳуросону Мовароуннаҳр эълон кард.

Давлате, ки ӯ бунёд кард, **Саффориён** ном гирифт. Яъқуби Лайс ва бародара什 Амри Лайси Саффорӣ то соли 900-ум давлатдорӣ карданд.

Замони ҳокимияти онҳо замони эҳёи забони тоҷикон ва анъанаҳои асили мардумӣ буд.

*Ҳазрат Сабоҳӣ*



1. Чаро Яъқуби Лайс ҳамчун шахси накукор ном баровард?
2. Давлати бунёдкардаи Яъқуб бо қадом ном машҳур гардид?
3. Дар давраи давлатдории Саффориён чиҳо эҳё шуданд?

## ИСМҲОИ ХОС ВА АЛОҚАИ ИСМ БО СИФАТ



1. Аз матни аввал номи одамон, баъд номи кишварҳо, шаҳрҳо, давлатҳоро нависед.
2. Дар бораи исми хос маълумот дихед.
3. **Машқи 215.** Матни зеринро нависед. Ба исм, сифат ва феълҳо савол гузоред. Ба зери исмҳои бо сифат алоқаманд ҳат кашед.

## ГАШНИЗ

Гашнiz пои рости сершоҳа, барги пармонанд, гули хурди гулобӣ ё сафед, тухми гирди зардча дорад.

Дар тибби мардумӣ гашниизро ҳамчун доруи иштиҳо-овар, арақовар, хунбанд истифода мекунанд. Гашнiz барои меъдаю рӯда ва дил муфид аст ва ба ҳазми физо ва рафъи дарди сар кумак мерасонад.

Гашниҷро дар баъзе лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ кашнич меноманд.

## 19. ҚАҲРАМОНИ ХАЛ҆ҚИ ТО҆ЦИК – ТЕМУРМАЛИК



Дар аввалҳои асри сездаҳ лашкари мӯғул бо сардории Чингизхон ба хоки Хучанд ҳучум кард. Мардуми Хучанд бо сардории Темурмалик ба ҳимояи Ватани худ барҳост...

Темурмалик наздик омадани чингизиёнро шунида, шаш киштии ҷангиро ба сафар тайёр кард. Аз он шаш киштӣ дар канори дарёи Сир душманро тирборон на-муданд.

Шабона Темурмалик якбора ба лашкаргоҳи душман ҳучум овард. Ҷанговарон аввал посбононро ва баъд лашкаргоҳро зеру забар карданд.

Чингизиён баъди аз оби дарё гузаштан, ба тарафи Хучанд ҳаракат карданд ва ҳамаи ободиҳоро сӯзонда, пеш мерафтанд...

Фочиаи таслими шаҳри Хучанд ва қатли ом шудани аҳолии он барои Темурмалик як мусибати пурзӯри ногаҳонӣ шуд ...



1. Дар асри сездаҳ лашкари мӯғул ба кучо ворид шуд?
2. Темурмалик барои ҳимояи ватани худ чӣ корҳо кард?
3. Темурмалик ба чингизиён чӣ гуна зарбаҳо мезад?
4. Дар охир бо хучандиён чӣ фочиа рӯй дод?

## АЛОҚАИ ИСМУ СИФАТ

**1. Маңқи 216.** Аз матни боло исму сифатҳои алоқамандро на-вишта, ба ҳар яки он савол гузоред.

**2. Маңқи 217.** Матни зеринро рўйнавис бикунед. Бо роҳи савол-гузорӣ исму сифатҳои алоқамандро муайян кунед.

Хосияти фоиданокии испандро бигӯед.

## ИСПАНД

Испандро ҳазориспанд ва сипанд низ мегӯянд. Пояи буттаи испанд рости сершоҳ, гулҳои калони зард ё са-фед, меваи гирдаи сертуҳм дорад.

Истеъмоли донаҳои испанд бо равғани кунцид ва асал ба бемории нафастангӣ, сулфаи хушку тар дармон мебахшад.

Дуди испанд микробҳои зукомро бартараф мекунад.

## 20. ҚАҲРАМОНИ ҲАЛҚИ ТОЧИК – ТЕМУРМАЛИК



Баъд аз фочиаи Хуҷанд, Темурмалик бори дигар ба муқобили душман лашкар кашид.

Ӯ дид, ки қувваҳо нобаробар аст. Чун муғулон наз-дик расиданд, Темурмалик ба майдони ҷанг даромад. Ӯ чингизиёнро сар мезад, даст мебурид, по мешикаст.

Шабона Темурмалик ба қароргоҳи худ омада дид, ки на бору буна мондаасту на асбу одам...

Дар охир, муғулон Темурмаликро дастгир карда, ба қатл расонданд.

Дар ҳамин вақт ҷавоне ба Темурмалик наздик шуда дид, ки ӯ ғалтидаву дастай табарzin ҳанӯз дар дасташ. Ҷавон табарzinро гирифта, ҷандин муғулро аз по аф-тонд ва худаш ҳам ба болои мурдаи Темурмалик афтид.

Ин чавон писари Темурмалик буд, ки аз пайи чустүчүйи падараш баромада буд.

Хучандиён ҳангоми гүрөнидани падару писар аз миёнбанди Темурмалик халтачае ёфтанд. Дар вай як каф хок ва як порча коғази хатнок буд. Хатро хонда диданд, ки дар он чунин навишта шуда буд:

“Эй он, ки мурдаи ман ба дастат меафтад, агар нек-хоҳу ватандўст бошӣ, маро бо ин як каф хок гүрон, ки ёдгори Ватани азизи ман аст.”

*Садриддин Айнӣ*



1. Баъди фочиаи Хучанд Темурмалик чӣ кор кард?
2. Дар лаҳзаҳои охирини ҳаёти қаҳрамон ба наздаш кӣ омад?
3. Ҳангоми гүрөнидани падару писар аз миёнбанди Темурмалик чӣ ёфтанд ва дар он чӣ навишта шуда буд?

## МАШҚХОИ АЛОҚАИ ИСМ БО СИФАТ



- 1. Машқи 218.** Матни зеринро рӯйнавис кунед. Сифатҳои алоқамандро муайян кунед ва ба зерашон хат кашед.

Зимистони қаҳратун фаро расид. Барфи дурахшон борид. Оби равони ҷӯй ях баст. Аммо лочин бо болҳои тавонойи худ парвоз мекунад. Бум бо болҳои кӯҳнаю рехтааш парида наметавонад. Дар зимиston ҳоли буми бечора бад мешавад.

2. Мавзӯъҳои гузаштаро ба хотир оварда, бигӯед, ки дар зимиston ҳоли боз қадом ҳайвон бад мешавад.

- 3. Машқи 219.** Матни зеринро навишта, ба зери исму сифатҳои бо ҳам алоқаманд хат кашед.

Лаклак парандай калончусса аст. Вай нӯл ва пойи дароз дорад. Лаклак аз ҷӯби майдага ва хасу ҳошок лона гузошта, ҷӯча мебарорад.



## 21. КОР АЗ РЎЙИ РАСМ САДА – МУЖДАИ НАВРЎЗ



Иди Сада нахустин муждаи Наврӯз дониста мешавад. Номи Сада аз шумораи 100 гирифта шудааст. Арабҳо онро **сазак** номидаанд.

Абӯрайҳони Берунӣ дар китоби «Ат-тафҳим» сабаби **Сада** номгузорӣ шудани ҷашни мазкурро ба микдори рӯзҳои боқимонда то иди Наврӯз, 50 шабу 50 рӯз, во-баста медонад.

Иди Сада таърихи панҷазорсола дорад. Аввалин подшоҳе, ки иди Садаро ҷашн гирифтааст, Ҳушанг ме-бошад.

Сада чун идҳои Наврӯзу Мехргон яке аз ҷашнҳои қадими мардуми мо мебошад. Иди Сада аз қадим ботантана, бо шодиу хурсандӣ, гулҳанафрӯзӣ, рақсу тарона ва оростани дастарҳони пурнозу неъмат ҷашн гирифта мешуд.



Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо лутфи истиқлол иди Сада аз нав эҳё гардид. Он ҳамасола 30-юми январ ҷашн гирифта мешавад.

– Ҷашни Сада муборак, дӯстони азиз!



1. Абӯрайҳони Берунӣ Сада-ро чӣ тавр шарҳ додааст?
2. Маънои Сада чист?
3. Мардуми мо аз қадим Садаро чӣ гуна ҷашн мегирифт?

4. Ҳоло дар чумхурӣ иди Сада кай ва чӣ гуна ҷашн гирифта мешавад?

**2. Машқи 220.** Аз рӯйи расм дар бораи ҷашни Сада иншои хурд бинависед.

## 22. ШӮРИШИ ВОСЕ҆



Восеъ дар хирманҷои деҳа хирман мекӯфт. Мансабдорони беки Балҷувон омада, аз ӯ чор танга андоз талаб карданд. Восеъ пул надошт. Вале онҳо ӯро маҷбур карданд, ки андозро супорад. Восеи далер ба мансабдорон ҳамла карда, онҳоро аз асп афтонду худ ба тарафи деҳаи Судара гурехт. Ин оғози шӯриши Восеъ буд.

Восеъ аз деҳаҳои Судараю Шӯробдара мардуми бечораро ба шӯриш даъват кард. Мардуми ҷабрдидаи ин деҳаҳо ӯро дастгирӣ карданд. Дере нагузашта, адади шӯришгарон ба шашсад кас расид.

Восеъро бо роҳи ҷангӣ танбатан ҷазо дода натавонистанд. Оқибат, ӯро бо фиребу найранг дастгир карда, ба қалъаи Балҷувон бурда, зиндон карданд.

*Aҳорор Мухторов*



1. Мансабдорон аз Восеъ чӣ талаб карданд?

2. Восеъ ҷаро ба мансабдорон дарафтод?



Сабаби шӯриши Восеъ дар чист? Ҷавоби дурустӣ дар дафтар нависед.

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| а) аз андозсупорӣ озод шавад;      | г) зӯри худро нишон дихад; |
| б) бой шавад;                      | ғ) ӯро таъриф қунанд;      |
| в) дар байни мардум машхур гардад; | д) беки Балҷувон шавад.    |

## ИМЛОИ ҲАРФИ «Ъ» ДАР КАЛИМА



1. Муқоиса биқунед. Гүед, ки чаро дар калимаи **Восеъ** ҳарфи «ъ» навишта мешавад, vale дар ибораи **Восеи далер** не.



*Ҳарфи «ъ» дар байни ду садонок навишта намешавад.*

*Мавқеъ— мавқеи ҳарфи ъ, Восеъ – Восею Далер*



2. Муқоиса биқунед. Дар калимаи **шамъ** ҳарфи «ъ» навишта мешавад, дар **шамъи фурӯзон** -чӣ?



*Ҳарфи «ъ» дар байни ҳарфҳои ҳамсадою садонок на-  
вишта намешавад.*

*Мисол: ҷамъ— амали ҷамъу тарҳ; ӯ навъ— орди навъи оли*



**3. Машки 221.** Аз калимаю ибораҳои боло истифода карда, ҷумла созед.



## 23. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

### 24. ҲАСАНШАҲРИЁР



Ҳасаншаҳрёر ном шахсе ба вилояти Хурсон омад. Дар шаҳр овоза паҳн шуд, ки ин шаҳс аз бун ба болои манораи мадрасаи Гавҳаршодбегим мебарояд. Шоҳ –Хусайн Мирзо бо ҷамъи писарон, амирону вазирон ва мардум барои тамошо дар назди ин манора ҷамъ омаданд.

Ҳасаншаҳриёр чор меки оҳанин дошт. Ӯ мекхоро бо навбат дар девори манора кӯфта, то ба болои манора расид. Ҳасаншаҳриёр ба нӯги чӯби болои манора баромад. Пас Ӯ камоне бар даст гирифт ва ба ҳар тараф тир андохт. Инро дида, доду фигони халқ баромад.

Тасодуфан, ҳамон рӯз шамоли саҳт вазид, ки дарахтонро аз бех бармеканд. Шоҳ бетоқат шуд ва гуфт:

– Он марди ҷоҳилро бигӯед, ки зуд фурояд.

Ин амри подшоҳро ба ӯ расонданд.

Чун Ҳасаншаҳриёр фуромад, подшоҳ аспе бо зинулачом, сару пойи муносиб ва маблаги даҳ ҳазор танга ба вай инъом фармуд.

Халқи тамошобин ҳам он миқдор ба вай инъом карданд, ки ҳадду ҳисоб надошт.

*Зайнiddin Восифӣ*



1. Ҳасаншаҳриёр чӣ тавр ба болои манора баромад?
2. Барои ҷӣ подшоҳ ва халқи тамошобин ба Ҳасаншаҳриёр инъом карданд?



1. Исмҳои ҳаммаъни фифон, ҷоҳил, инъом, ампро нависед.

## АЛОҚАИ ИСМУ СИФАТ ДАР НУТҚ

- 2. Машқи 222.** Сархати дуюми ҳикояи Ҳасаншаҳрёро нависед ва ба зери исму сифати алоқаманд хат кашед.
- 3. Машқи 223.** Аз сархатти якуми ҳикоя исмҳои хосро нависед ва савол гузоред.
- 4. Машқи 224.** Матни зеринро рӯйнавис биқунед. Ба зери исму сифати алоқаманд хат кашед.

## БУНАФША

Бунафша гиёҳест, ки барги дилмонанд ё гурдашакли думчанок дорад. Ранги гули бунафша зард ва сафед аст. Ҷойи бунафша роҳи нафасу гулуро тоза меқунад.





## 25. КОР АЗ РЎЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 26. КӮЛОБ



Лашкари Абдуллохон бо сардории писараши – Абдумуъминсултон Кӯлобро муҳосира кард. Кӯлобиҳо чил шабонарӯз шаҳри худро мардонавор муҳофизат намуданд. Душман дар ин ҷанг мағлуб шуд.

Абдуллохон ба ғазаб омада, аз нав лашкар ҷамъ намуда, сўйи Кӯлоб ба ҷанг равона кард. Дар ин ҷанги нобаробар душманон бештари аҳолии Кӯлобро кушта, қалъяю деворҳои шаҳрро ба хок яксон карданд. Кӯлоб се сол дар дасти душманон монд. Баъди се сол мардуми баору номуси Кӯлоб бо сарварии Муҳаммад Замонмирзо ба муборизаи сахт бархост. Ин дафъа душманон шикаст ҳӯрданд ...



1. Сабаби ба ғазаб омадани Абдуллохон дар чист?
2. Бо сарварии кӣ Кӯлоб аз дасти душманон гирифта шуд?
3. Дар минтақаи Кӯлоб қадом ёдгориҳои таъриҳӣ ҷойгиранд?

**1. Машқи 225.** Сарҳати дуюми матни болоро навишта, зери сифатҳо ҳат кашед.

### ФЕЪЛҲОИ ҲАММАҶНО

**2. Машқи 226.** Аввал феълҳои сутуни якум ва баъдан аз сутуни дуюм феълҳои ҳаммаҷнояшро интиҳоб карда, нависед.

муҳосира карда, муҳофизат намуданд, мағлуб шуд, равона кард, бархост, мубориза бурдааст, фармон медиҳад, рӯ ба беҳбудӣ ниҳод,	ҳимоя карданд, шикаст ҳӯрд, иҳота намуд, амр мекунад, тараққӣ кард, фиристод, хест, ҷанг кардааст,
---	--

**Намуна:** Вокеъ аст – ҷойгир аст;...

## VIII. СИФАТ. ЧЕХРАҲОИ МОНДАГОР

### 27. МАШҚҲОИ АЛОҚАИ СИФАТ ДАР НУТҚ БУЗУРГОНИ МИЛЛАТ



Дар асри даҳум шаҳрҳои калонтарини Осиёи Миёна – Бухоро, Самарқанд ва Хучанд марказҳои бузурги илму фарҳанг гардида буданд.

Осори мұтабари насри точикӣ, бузургтарин ёдгориҳои санъати меъморӣ ва амалий дар Бухоро ва Самарқанд оварида шудаанд.

Дар кишварамон чеҳраҳои шинохтаи миллат умр ба сар бурдаанд. Онҳо дар соҳаи илму адаб ва қасбу ҳунар бо асарҳои безаволи худ хизмати шоиста намуда, машҳури ҷаҳониён гаштаанд. Аз ҷумла Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Камолиддини Беҳзод, Борбад, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Faфуров, Мирзо Турсунзода ва дигарон дар ҷаҳон номҳои шинохташуда ба ҳисоб меравад.

Саъдӣ дар васфи одамони бузург гуфтааст:

Зиндаю ҷовид монд ҳар кӣ накуном зист,  
К-аз ақибаш зикри хайр зинда қунад номро.



1. Шаҳрҳои калонтарини Осиёи Миёна кадомҳоянд?
2. Бухорою Самарқанд аз қадом ҷиҳат шаҳри пешрафта ҳисоб меёфтанду мейбанд?
3. Мардуми тоҷик аз қадом ҷиҳат шаҳри фарҳанг шуд?
4. Қӯчаи маҳалли зист ва мактабатон ба номи кӣ гузошта шудааст? Ҷаро?
5. Дар матни боло қадом чеҳраҳои шинохтаи миллати тоҷик номбар шудаанд?

**1. Машқи 227.** Панди Саъдиро навишта, аз ёд қунед.

## МАШҚХОИ ИСМУ СИФАТҲОИ АЛОҚАМАНД



**2. Машки 228.** Аз матни «Бузургони миллат» исмҳои хос ва исму сифатҳои алоқамандро нависед. Ба исму сифатҳо савол гузоред.

### ЧОЙКАҲАК



Буттаи чойкаҳак пояи рости сершох, барги дарозрӯяи гирд, гули зарди зебо дорад.

Аз қадим чойкаҳакро доруи 99 беморӣ номидаанд. Доруи аз чойкаҳак тайёршударо барои бемориҳои зуком, дарди гӯш ва гулу, сили шуш ва сангӣ талҳадон истифода мебаранд.

Абуалӣ ибни Сино чойкаҳакро барои муолиҷаи бемории саратони ҷигар (гепатит), меъда ва заҳмҳои гуногун ба кор бурдааст.



1. Хосияти шифобаҳши чойкаҳакро бигӯед.

**2. Машки 229.** Матни “Чойкаҳак”-ро рӯйнавис кунед. Ба исму сифатҳои алоқаманд савол гузоред.

### 28. РӯДАКӢ



Дар деҳаи Панҷрӯди водии Зарафшон шоири номдори тоҷик Абуабдулоҳи Рӯдакӣ ба дунё омад. Падараш ба Ҷаъфари хурдсол шеъру достонҳо меҳонду қиссаҳо нақл мекард.

Ҷаъфари хурдсол овози дилкаше ҳам дошт. Ҳар гоҳ Ҷаъфар чанг менавоҳт ва ё месароид, ҳама хурду калон ва пиру ҷавон ба гирди ӯ ҷамъ меомаданд. Онҳо аз шунидани созу овози ӯ лаззат мебурданд.



Бузургони илму фарҳанг Рӯдакиро ба Бухоро даъват карданд. Рӯдакӣ ба пойтахти мамлакат омада, пояи баланди шеъри тоҷикро асос гузошт. Аз ин чост, ки ҳамзамононаш\* Абуабдуллоҳи Рӯдакиро устоди устодон ва пешвои шеъри тоҷикӣ ном бурдаанд.



1. Чаро ҳама Рӯдакиро устоди устодон ва пешвои шоирон номиданд ва меноманд?

## КОР АЗ РӮЙИ ЛУГАТ

2. Калимаҳои хурду **калон** ва **пиру** **чавон** ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд? Чаро?

**1. Машқи 230.** Аз матни “Рӯдакӣ” исмҳои хос ва ибораҳои исму сифатро нависед ва савол гузоред.

**3. Машқи 231.** Матни шеърро навишта аз ёд кунед.

Суруди Рӯдакӣ умре ҷавон аст,  
Барои ҳар макону ҳар замон аст.  
Агарчи кӯчааш хурд аст дар шаҳр,  
Ба рӯйи даҳр\* роҳаш бекарон\* аст.

*Гулназар Келдӣ*

даҳр – дунё, ҷаҳон  
бекарон – беканор, бепоён

3. Ҳаммаъни калимаҳои **ҷавон**, **макон**, **замон**, **дунё**, **бепоён**-ро нависед.

## 29. АБУАЛӢ ИБНИ СИНО



Абуалӣ ибни Сино яке аз донишмандони бузурги ҷаҳон мебошад. Ибни Сино фарзанди ҳалқи тоҷик буда, ҳазор сол пеш аз замони мо зиндагӣ ва эҷод кардааст.

Ибни Сино дар пеши худ мақсад мегузорад, ки тамоми китобҳои илми тиб, адабиёт, риёзӣ ва ғайраро омӯзад.

Боре амири Бухоро – Нуҳ ибни Аҳмади Сомонӣ бемор мешавад. Дарди ӯро табибони дарбори амир дармон карда наметавонанд. Ба амир мерасонанд, ки дар шаҳрамон як табиби нав пайдо шудааст.

Ибни Синоро ба қаср мебаранд. Ӯ подшоҳро табобат мекунад. Подшоҳ ба ақлу дониши ҷавони ҳаждаҳсола қоил шуда, мегӯяд: «Ту табиби хуб будай. Дарди маро шифо бахшидӣ. Акнун бигӯ, ки аз ман чӣ меҳоҳӣ?»

Абуалӣ ибни Сино аз амир ҳоҳиш мекунад, ки иҷозат дихад, ӯ дар китобхона кор кунад, китоб бихонад.

Ибни Сино, махсусан дар соҳаи тиб, шуҳрати зиёд пайдо кард. Вай илочи тамоми дардҳоро мейфт.



1. Абӯали ибни Сино ба омӯзиши илм чӣ гуна муносибат дошт?
2. Ибни Сино подшоҳро табобат карда, аз ӯ чӣ хост?
3. Ибни Сино махсусан дар қадом соҳа шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст?

## МУСТАҲКАМКУНИИ ФЕЪЛ, ИСМ, СИФАТ



**3. Машқи 232.** Аз матни «Абӯалӣ ибни Сино» сарҳатҳои дуюму панҷумро рӯйнавис кунед. Ба зери феълҳо хат кашед. Савол гузашта, се замони феълро муайян кунед.

## БАҲОНА



Шахсе барои анҷоми коре аз дӯсташ асп талабид. Соҳиби асп гуфт:

– Бо ҷону дил медодам, аммо аспам сиёҳ аст.

Он шахс гуфт:



– Магар аспи сиёхро савор шудан мумкин нест?  
Соҳиби асп гуфт:  
– Асп додан нахостам, ҳамин қадар баҳона бас аст.

Убайди Зоконӣ



**2. Маҳқи 233.** Калимаҳои ҳаммаъни дӯст, шахс, ва муқобили маъни сиёҳ, талабид, гуфт, дорамро нависед.



Дар нақши шахсу соҳиби асп бозӣ кунед.



Абуалӣ ибни Сино ду барраро дар ду оғил ҷой дода, барояшон шароити якхела муҳайё кард. Фарқ дар он буд, ки дар пеши оғили якум расмеро бо тасвири сабзаю майсазор, офтоби дураҳшон ва барра гузошт. Дар пеши оғили дуюм тасвири гургеро гузошт, ки дар паси панҷара туъмааш (барра)-ро меҳӯрад.

**Натиҷаи кор:** Барраи оғили якум бақувват, фарбех ва хушҳол калон мешавад, вале барраи оғили дуюм рӯз то рӯз заифу логар мегардад.



Дар гурӯҳҳо андешаҳои худро дар бораи тарзи зиндағии ду барра баён биқунед.

**Гурӯҳи якум.** Сабаби бақувват шудани барраи оғили якумро бигӯед.

**Гурӯҳи дуюм.** Сабаби заифу логар шудани барраи оғили дуюмро фаҳмонед.



**1. Маҳқи 234.** Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ гузоред ва чумлаҳоро нависед.

- Абуали ибни Сино ду барраро дар ду .... ҷой дод.
- Дар пеши барраи оғили якум расмеро бо .... овезон кард.

- Дар пеши барраи оғили дуюм расмеро бо .... овезон кард.
- Баррачаи оғили яқум .... калон шуд.
- Баррачаи оғили дуюм рӯз то рӯз .... .



## Паҳрибаи Абӯалий ибни Сино

### БАНДАКИ ИЗОФӢ (-И)



Ҳарфи «и» исмро бо сифат алоқаманд мекунад.  
Ҳарфи «и» **бандахи изофӣ** номида мешавад.



Лолаю Шараф алоқаи байни исму сифатро мефаҳмонанд.

**Лола:** – Ин чист?

**Шараф:** – Гул (исм).

**Лола:** – Чӣ хел гул?

**Шараф:** – Сурх (сифат).

**Лола:** – Калимаҳои гул ва **сурх**-ро дар алоқамандӣ талаффуз кунед.

**Шараф:** – Гули сурх.

**Лола:** – Ислом бо сифат алоқаманд шуд.

**Шараф:** – Дар байни калимаҳои гул ва **сурх** қадом ҳарф илова шуд?

**Лола:** – Ҳарфи «и»: гули сурх.



**1. Машки 235.** Исму сифатҳои бо ҳам алоқаманди зеринро нависед. Ба исму сифатҳо, ки бо воситаи бандаки изофии «и» алоқаманд шудаанд, монанди Лолаю Шараф ба ҳамдигар саволу ҷавоб кунед.

Одами богайрат, булбули хушхон, дарахти сершоҳ, ҳавои соҳ, девори баланд, бачаи боақл, модари ғамхор, падари бузургвор.

### 31. ТАБИБИ ДОНО ВА ТАБИБИ НОДОН



Марди бедонишу бетачрибае даъвои табибӣ дошт. Табиби дигаре низ буд, ки донишу тачрибаи хуб дошт ва дардмандонро муолиҷа мекард. Аммо ҷашмаш хира шуда буд.

Малики шаҳр духтари зебое дошт. Рӯзе духтар бемор шуд. Малик табиби доноро барои муолиҷаи духтараш даъват кард.

Табиб гуфт:

– Муолиҷаи ин беморӣ ба доруе мӯяссар шавад, ки онро «маҳрон» номанд.

Пурсиданд:

– Эй табиб, он доруро аз кучо пайдо кунем.

Гуфт:

– Ман дар шарбатхонаи малик қадре аз ин дору дида будам. Ҳоло, азбаски ҷашмам хира аст, аз ёфтани он очизам.

Табиби нодон инро шунида гуфт:

– Шинохтани он дору кори ман аст.

Ӯ дар шарбатхона аз пайи ёфтани дору шуд. Он ҷо чунин қуттиҳои дору бисёр буданд. Табиби нодон яке аз қуттиҳоро гирифт. Дар он қуттӣ қадре заҳри қушандae буд. Табиб он қуттиро қушода, заҳрро бо доруҳои дигар биёмехт ва ба духтар дод. Духтари малик доруро ҷашиду ҷон дод.

Малик фармуд, ки бақияи доруро ба табиби нодон ҳӯронанд. Табиби нодон ночор аз доруи худ бихӯрду бимурд.

Ҳар кӣ дар қасби худ саҳлангорӣ кунад, файзу баракат наёбад ва рӯзи нек набинад.

*Ҳусайн Вонзи Кошифӣ*



1. Табиби доно ба бемор қадом доруро фармуд?
2. Барои дарёфт кардани дору табиб чӣ маслиҳат дод?
3. Табиби нодон барои ёфтани дору чӣ кор кард?
4. Аз мазмуни ин ҳикоя ба чӣ ҳулоса омадед?



**Машқи 236.** Аз матни «Табиби доно ва табиби нодон» исму сифатҳои алоқамандро нависед. Бигӯед, ки исму сифатҳо ба воситай чӣ алоқаманд шудаанд.



Дар нақши табибон, малик ва духтари малики шаҳр бозӣ кунед.



**Машқи 237.** Матни зеринро нависед ва ба зери калимаҳои ифодакунандаи аломати ашё (сифат) хат кашед. Хосияти шифоии камолро бигӯед.

## КАМОЛ

Камол решай ғафс, баргҳои нарм ва гулҳои зард дорад. Камолро барои табобати дарди меъда ва дил истифода мебаранд. Шираи камол ранги зардча дошта, барои муолиҷаи санги гурда фоиданок аст.

## 32. СЕ ХАРГӮШ



Се харгӯшаки донояк – Барфак, Гамбусак ва Зардак буданд. Онҳо аз ҳавои хунук метарсиданд. Барфак ба худ хонаи сангин соҳт. Гамбусак аз хасу хошок хонача соҳт. Зардак хонаи таҳтагин соҳт.



1. Ба фикри шумо, кадоме аз ин харгӯшакҳо донотар будааст? Чаро?
2. Матнро нависед. Исму сифатҳои алоқамандро ёбед ва ба калимаҳо савол гузоред.
3. Аз рӯйи мазмуни расм афсонаро давом дихед.



## ИМЛОИ БАНДАКИ ИЗОФИИ «-И»

**2. Машки 238** Исму сифатҳои зеринро ба воситай бандаки изофии «и» алоқаманд карда нависед.

Хона... равшан, духтар... боинтизом, заминҳо... ва-сеъ, муаллим... донишманд, хонандагон... пешқадам, бодом... шириндона, ҳаво... салқин, булбул... хушхон, модар... ғамхор.



*Дар алоқамандии исму сифат, бандаки изофии –и бо исмҳо ҳамроҳ навишта мешавад.*



**1. Машки 239.** Сифатҳои мувофиқро интихоб карда, ба воситай бандаки изофӣ ба исмҳо алоқаманд кунед ва нависед.

### Исмҳо:

танӯр  
тovus  
rӯboҳ  
moҳӣ

### Сифатҳо:

заррин  
тафсон  
маккор  
нақшин

**Намуна:** танӯри тафсон.

2. Ба исмҳо ва аломату сифати онҳо савол гузоред. Бигӯед, ки бандаки изофии «-и» -ро дар охири кадом гурӯҳи калимаҳо навиштед.



## ПУДИНА

Пудинаи даштӣ баргҳои мулоим, нозук ва бӯйи хуш дорад. Агар пудинаро бо асал ва намак бихӯранд, кирми меъда ва рӯдаҳоро мерезонад.



1. Хосиятҳои шифоии пудинаро бигӯед.

**2. Машки 240.** Матни “Пудина”-ро рӯйнавис кунед. Ба исму сифатҳои алоқаманд савол гузоред.

3. Бигӯед, дар алоқаи исму сифат, бандаки изофии «и» дар охири кадом ҳиссаи нутқ навишта шудааст?

## 33. ФИРДАВСЙ

Абулқосими Фирдавсй дар асли даҳ зиндагӣ кардааст. Асли безаволи ў – «Шоҳнома» 60 ҳазор байтро дар бар гирифта, дар он таърихи чандинҳазорсолаи мардуми тоҷик навишта шудааст.

«Шоҳнома» дар бораи одамони далеру часур, ҳалқпарвару ватандӯст ҳикоят меқунад.

Фирдавсй дар асараш подшоҳони беадолату худпаратро зери тозиёнаи танқид гирифтааст.



### ЧАНД ҲИКОЯ АЗ «ШОҲНОМА»

#### МУБОҲИСА

Фирдавсй ба шаҳри Фазнӣ, назди султон Маҳмуд омад. Аз шаҳрҳои дуру наздик шоирон ба Фазнӣ ҷамъ меомаданд. Бозори шеър авҷ мегирифт. Шоирон дар бораи пешравии илму фарҳанг (баҳс) мекарданд. Боре Мутаввайӣ, ки ҳуд араб буд, бо Фирдавсй дар бораи бартарии забонҳои арабию форсӣ баҳс намуданд.

### СИФАТҲОИ ҲАММАӢН



**1. Машки 241.** Ҳаммаӣни сифатҳои зеринро нависед ва савол гузоред.

**Намуна:**

мехрубон – ғамхор,...	маккор –
тафсон –	хунук –
дураҳшон –	хароб –
зебо –	нарм –

2. Бигӯед, ки ин ҷуфтни сифатҳо аз ҷиҳати маъно чӣ фарқ доранд.



*Баъзе сифатҳо ҳаммаъно мешаванд. Ба сифатҳои ҳаммаъно саволи якхела гузошта мешавад.*

### 1. Машқи 242. Аз матни “Фирдавсӣ”:

- ибораҳои исму сифатҳоро рӯйнавис кунед;
- ҳаммаънои сифатҳои **далер, халқпарвар, беадолат, худпастро** нависед.

## ТЕЗГҮЯК



Шокиру Зокир –  
Ҷӯраи Нодир,  
Тоҳири Қодир –  
Ҷӯраи Зокир  
Зокири Тоҳир –

Ҷӯраи Шокир.  
Нодири Қодир –  
Ҷӯраи Тоҳир  
Канӣ, гӯед – чӣ,  
Кӣ – ҷӯраи кӣ?

*Мавҷуда Ҳакимова*

## 34. НАҚЛИ ХАТТИ

### 35. МУБОҲИСА

**(давоми нақл)**



Мутавваъӣ аз Фирдавсӣ пурсид:

- Шумо арабиро хуб медонед, чаро шеърҳои арабӣ намегӯед.

Фирдавсӣ ҷавоб дод:

- Мехоҳам, шеърҳои маро ҳамватаёнам, ки забони арабиро намедонанд, бихонанду бифаҳманд. Барои шумо забони арабии худатон хуш аст, барои ман забони модарии худам. Забони форсии дарӣ аз арабӣ ҳеч камӣ надорад. Инро Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Абӯшукури Балҳӣ ва дигар шоирони бузурги форсизабон исбот кардаанд. Нихоят, «Шоҳнома»-и банди ҳам далели ин даъвост.

*Сотим Улугзода*



1. Мутаввай аз Фирдавсӣ чӣ пурсиҷ?
2. Фирдавсӣ чӣ ҷаъоб дод?
3. Фирдавсӣ бартарии забони тоҷикиро дар чӣ мебинад?
4. Забони форсӣ чӣ гуна забон аст?
5. Оё таҳқири забонҳои дигар аз рӯйи одоб аст?
6. Сабаби бо забони тоҷикӣ шеър гуфтани Фирдавсӣ чист?
7. Забони тоҷикӣ дар замонҳои қадим чӣ ном дошт?
8. Забони форсии дариро қадом шоирони бузург машҳур кардаанд?

## СИФАТҲОИ МУҶОБИЛМАЊНО



**1. Маҳқи 243.** Ба саволҳои зерин ҷаъоб нависед. Ба сифатҳо са-вол гузоред.

- Оҳан саҳт аст, пахта-чӣ?
- Асал ширин аст, шираи камол -чӣ?
- Зимистон хунук мешавад, тобистон -чӣ?
- Кӯҳ баланд аст, теппа -чӣ?
- Рӯз равшан аст, шаб - чӣ?

**2. Маҳқи 244.** Сифатҳои ҳар як ҷумлаи болоро муқоиса биқунед. Бигӯед, ки ҷуфти сифатҳо аз ҷиҳати маъно аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд. Ба сифатҳои гуногунмањно чӣ гуна савол гузашта мешавад?

**Мисол:**

саҳт-мулоим	хунук-гарм	сафед-сиёҳ
ширин-талҳ	баланд-паст	равшан-торик



*Баъзе сифатҳо аз ҷиҳати маъно муқобили якдигаранд.  
Ба сифатҳои муқобилмањно саволи якхела гузашта мешавад.*



**3. Маҳқи 245.** Аз матни зерин, сифатҳои муқобилмањнои **дарозрӯя, сиёҳтоб, тунд, хушбӯро** нависед.

## КОКУТӢ

Кокутӣ барги дарозрӯя ва сабзи сиёҳтоб дорад. Мазааш тунд ва хушбӯ, гулаш кабуд аст.

Кокутӣ гиёҳи иштиҳоовар буда, ба бемории шуш, меъда, чигар ва рӯдаҳо шифо мебахшад.



## 36. ЗАҲҲОК



Шоҳ Мардос шахси саховатманду нақукор, аммо писари ў – Захҳок ҷавони бодӣ ва сангдил буд.

Аҳримани фитнаангез, як пагоҳ ба назди Захҳок омад ва бо забони нарму овози форам гуфт:

– Подшоҳӣ ба ту мезебад. Агар хоҳӣ, метавонӣ падарратро аз миён бардорӣ ва дар таҳти шоҳӣ худат бишнӣ.

Бо шунидани ин сухан дар дили Захҳоки мансабталаб хоҳиши шоҳ шудан пайдо шуд.

Захҳок пурсид:

– Подшоҳро чӣ тавр аз миён мебардорам?

Аҳриман гуфт:

– Чораи ин дар дасти ман аст.

Мардос боғи дилкушое дошт. Ў ҳар бомдод танҳо ба он боғ даромада, сайр мекард. Деви бадсиришт шабона дар боғ ба сари роҳи подшоҳ ҷоҳе канда, даҳони онро ҳаспӯш кард.

Саҳар Мардос чун ба боғ даромад, ногаҳон ба он чоҳ ғалтида, ҳалок шуд.

Захҳок ба таҳти подшоҳӣ нишастан.

*Аз достонҳои “Шоҳнома”*



1. Аҳриман ба Захҳок чӣ маслиҳат дод?
2. Дар дили Захҳоки мансабталаб чӣ гуна хоҳиш пайдо шуд?
3. Сабабгори ҳалоки Мардос кист?



1. Сифатҳои Мардос ва писари ў – Захҳокро муқоиса намуда, ба онҳо баҳо дихед.

## МАШҚХОИ АМАЛИИ СИФАТ



Захҳок, фитнаангез,  
мансадталаф, бадсириниҳ

**2. Машқи 246.** Аз ҳикояи Захҳок исмҳои **мард, забон, овоз, падар, боғ, ва дев**-ро бо сифатҳояшон нависед. Ба зери бандаки изофи «и» хат кашед.

Намуна:

марди саховатманд, ...



Гуфтугӯйи байни Захҳоку Ахриманро аз матн хонед ва дар нақши онҳо бозӣ кунед.

## 37. КОР БО ФАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

### 38. ФИРЕБИ АҲРИМАН



Ахриман назди Захҳок омад ва гуфт:

– Ман пазандаи моҳирам, таомҳои шоҳона мепазам.  
Захҳок вайро ошпази хоси худ таъйин кард.

Ахриман рӯзи дигар хӯроке аз кабку тазарв ҷӯҷакабобу барракабоб пухта, назди шоҳ овард. Захҳок хурсанд шуда, ба пазанда гуфт:

– Аз ман ҳар чӣ ҳоҳӣ, бихоҳ!

Ахриман гуфт:

– Эй подшоҳ, ягона орзуи ман ин аст, ки аз ду китфи ту бибӯсам.

Захҳок иҷозат дод, Ахриман ҳар ду китфи ўро бибӯсид.

Аз ду китфи шоҳ ду мор рӯйид. Захҳок фармон дод, ки морҳоро аз бех бурида партоянд. Морҳоро буриданд,

лекин ҳамон дам боз ду мори дигар баромад. Табибони донишманд моронро нест карда натавонистанд.

Ахриман худро ба сурати табиби доное дароварда, назди Заххок омад ва гуфт:

– Буриданы морон фоида надорад. Барои он ки морон ба ту зараре нарасонанд, бифармой, ки ҳар рӯз аз мағзи сари ду кас ҳӯрок пухта, ба онҳо ҳӯронанд. Шояд морон оқибат аз ин тарзи нигоҳубин бимиранд.

*Аз достонҳои “Шоҳнома”*



1. Ахриман барои ба мақсад расидан, кадом тадбирро ба кор бурд?
2. Бо Заххок чӣ ҳодиса рӯй дод?
3. Ахриман ба Заххок чӣ маслиҳат дод?
4. Ахриман чӣ меҳост?

## ВАЗИФАИ БАНДАКИ ИЗОФӢ



**1. Машқи 247.** Аз матни “Фиреби Ахриман” исмҳоро бо сифатҳояшон нависед. Гӯед, ки бандаки изофии –и чӣ вазифаро ичро кардааст.



**Машқи 248.** Аз сутуни дуюми ҷадвали зер, сифатҳои мувофиқро интихоб карда, ба воситай бандаки изофии «–и» исмро бо сифат алоқаманд намоед.

Исмҳо	сифатҳо
пазанда	шоҳона
таомҳо	моҳир
ошпаз	доно
табиб	хос

## 39. ХОБ ДИДАНИ ЗАҲХОК



Шаб Заххоки ситамгар хоб дид, ки паҳлавоне бо ӯ мечангад. Донишмандон таъбири хоби Заххокро маълум намуданд, вале аз гуфтани он тарсиданд.

Зирак ном донишманди ростгүй ва нотарс ба Заххок рүйирост гуфт:

— Таъбири хобат ин аст, ки подшохият дер давом намекунад. Фаридун ном паҳлавони чавоне аз насли шоҳони Эрон ба дунё меояд. Ўқалон мешавад, туро ҳалок мегардонад ва соҳиби таҳту тоҷ мешавад.

Заххок аз шунидани гуфтори Зирак беҳуш шуд ва аз таҳт афтид. Чун ба ҳуш омад, фармон дод, ки Зиракро ҷазо диҳанд. Вале Зираки доно кайҳо рафта буд. Ўро ҳарчанд ҷустанд, наёфтанд. Вай аз шаҳр берун баромада, пинҳон шуда буд. Аз ҳамон рӯз Заххок ба воҳима афтод.

*Аз достонҳои “Шоҳнома”*



1. Зирак таъбири хоби Заххокро чӣ гуна шарҳ дод?
2. Аз чӣ сабаб Заххок ба воҳима афтод?
3. Ба фикри шумо, Заххок баъди шунидани ин ҳабар чӣ кор мекунад?

## АҲАММИЯТИ «-И» БАРОИ АЛОҚАИ ИСМУ СИФАТ

**Машки 249.** Аз матни боло исмро бо сифатҳояшон нависед. Бигӯед, ки исму сифат ба воситаи чӣ алоқаманд гардидаанд?

**Намуна:**

Захҳоки ситамгар,...



таъбир, рўйирост, ростгүй,

## ҚОҚУ



Қоқу барги дарозу нӯғтез дорад. Шираи қоқу барои муолиҷаи ҷашму, ҷигар ва баргу решааш барои табобати бемориҳои санги гурда, талҳадон ва меъдаю рӯда истифода мешавад.





- Хосиятҳои шифобахши қоқуро бигүед.
- Аз нақшай матни “Газна” истифода намуда, дар хона хосиятҳои давоии қоқуро дар расм ба воситай пайконҳо нишон дихед.
- Машки 250.** Матни “Қоку”-ро рӯйнавис бикунед. Бигүед, ки бандаки изофии «–и» барои алоқаи исму сифат чӣ аҳаммият дорад?

## 40. ҶАНГИ ФАРИДУН БО ЗАҲХОК



Аз Фаронак ном зани покдил писаре ба дунё омад. Номи ўро Фаридун гузоштанд.

Навкарони Захҳок ба ҷустуҷӯйи Фаридун баромаданд. Отибину Фаронак барои ҳалосии ҷони фарзандашон Фаридун ба кӯҳи Албурз гурехтанд.


Фаридун дар Албурзкӯҳ ҷавони қоматбаланд, зӯрманд ва диловар шуд. Модар ба вай аз дasti Захҳоки золим қушта шудани падарашро фаҳмонд. Нафрати Фаридун ба Захҳок зиёд шуд.

Рӯзе Фаридун гурзи говсарро\* гирифта, ба сӯйи таҳти Захҳок равон шуд.

Чун ба наздики шаҳр расид, ба қаср даромад. Паҳлавони часур ҳама ҷойи қасрро кофт, лекин Захҳокро наёфт. Шоҳ гурехта буд...

Мардуми шаҳр дар майдонҳо гулхан\* афрӯхта, ҷашни зафар\* барпо карданд. Ин хабар ба Захҳок расид.

Захҳок бо лашкари зиёде ба муқобили Фаридун ба ҷанг омад...



Дар ҹанг Фаридун бо гурзи گовсар Захҳокро зада, афтонд. Морони Захҳок аз тарс ба китфонаш фурӯ рафтанд. Фаридун дар танаи кӯҳ меҳҳои оҳанин зада, аз ду дасти Захҳок ба меҳҳо овехт.

Чанг ба ғоидай Фаридун анҷом ёфт.

*Аз достонҳои “Шоҳнома”*

**гурзи گовсар** – як навъ афзори ҹангии дастадори вазнин, ки ба сурати сари گов соҳта мешуд

**гулхан** – оташ

**зафар** – ғалаба



1. Чаро падару модар Фаридуно ба кӯхи Албурз гурезонданд?
2. Дар синни навҷавонӣ ба Фаридун қадом сир ошкор шуд?
3. Фаридун дар назди худ чӣ мақсад гузошт?
4. Барои чӣ дар ҹанг мардуми шаҳр тарафдори Фаридун шуд?
5. Оқибати бадкорӣ ба чӣ анҷом ёфт?

**2. Машқи 251.** Аз матни “Чангӣ Фаридун бо Захҳок” исму сифатҳои алоқамандро нависед.

**Намуна:**

Зани покдил, ...

**3. Машқи 252.** Муқобилмаъни сифатҳои қоматбаланд, зӯрманд, порсо, часур, вазниро нависед.

## 41. ҶАНГИ РУСТАМ БО ФИЛИ САФЕД



Рустам дар хонааш хуфта буд. Ӯро шӯру ғавғои ногаҳонӣ бедор кард.

Фили сафеди ҹангии Зол занцирашро канда, ҳар кӣ ва ҳар чизи пешомадаро, бо ҳартумаш зада меафтонд.

Рустам аз чой ҷаҳид, гурзи гаронро гирифта, дарвозаи оҳанқӯби саройро бо гурзаш зада, берун баромад. Рустам далерона ба назди фил рафт. Фили дамон\* хартуми балоангезашро баланд карда, ҳамлавар шуд.

Инак, ҳамин замон Рустамро бо хартумаш мепечонад ва мебардораду ба замин мезанад. Хизматгорон тарсиданд. Садои баланде бархост, ки: «Гурез! Гурез!». Лекин Рустам аз ҷояш начунбид. Чун фил ба назди вай расид, бо гурз ба сараш зад. Фил ларзид ва ғалтид.

*Аз достонҳои “Шоҳнома”*

дамон – даҳшатнок, саҳт ҳамлакунанда

1. Аз матн рафтори Рустаму хизматгоронро муқоиса қунед.

## МАШҚҲОИ АМАЛИИ ФЕЪЛ ВА СИФАТ

**2. Машқи 253.** Сарҳати охири матни “Ҷанги Рустам бо фили сафед”-ро нависед. Ба зери феълҳо хат бикашед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян қунед.

**3. Машқи 254.** Муқобилмаъни сифатҳои зеринро нависед ва савол гузоред.

рост –	ғафс –	хунук –
оҳиста –	сершира –	хушк –
ваҳшӣ –	бақувват –	равшан



Рустам аз ҷой ҷаҳид.

**4. Машқи 255.** Матни зеринро нависед. Бигӯед, ки бандаки изофи кадом вазифаро ичро кардааст.

## ЧАМИЛАК

Чамилак гиёхи кўҳӣ мебошад. Баргаш бўйи хуш дорад. Чамилак дорои гули сафеди сурхчатоб аст. Ин гиёхи худрӯй дар заминҳои офтобрӯя месабзад.

Чамилакро дар об ҷӯшонида бинӯшанд, санги хичакро майда карда, мерезонад.

Хосияти шифоии чамилакро бигӯед.


## 42. УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС



Унсурулмаолии Кайковус дар асри ёздаҳ зиндагӣ кардааст. Асари машҳури ў «Қобуснома» буда, онро ба писараш – Гелоншоҳ бахшидааст.

Дар китоб мавзӯъҳои тарбияи фарзанд, панду насиҳат, накуқорию ҷавонмардӣ ва илму адаб фаровонанд.

Унсурулмаолии Кайковус дар бораи қоидай меҳмонӣ ва таомхӯрӣ ба писараш насиҳат кардааст.



## ҚОИДАИ МЕҲМОНИЙ

Эй писар, меҳмонро, хоҳ дўст бошаду хоҳ бегона, иззату икром бикун. Агар айёми мева бошад, пеш аз таом меваҳои тару хушк пеш биёр, то бихӯрад.

То меҳмон як бору ду бор бишин нагӯяд, манишин. Вақте нишастӣ, бо вай суҳбат оро, нон бихӯру хоксор бош. Агар меҳмон дар синну сол бузургтар бошад, нишастан мумкин нест.

Чун ба меҳмонӣ равӣ, гурусна марав ва сер низ марав, то нон битавонӣ хӯрдан, ки мизбон\* наранҷад. Он

қадар бисёр низ махӯр, ки зишт\* бошад. Ба нону косаи мардум айб магир, соҳибхонаро изо мадеҳ. Аз дастархон чизе бо худ мабар, ки хорист.

## ТАРТИБИ ТАОМХӮРӢ



Таом бошитоб махӯр. Ба сари хон бо мардумон сухбат накун, дар луқмай мардумон манигар.

Агар пеши ту хӯрданӣ бошаду пеши дигарон набошад, аз пеши худ ба пеши дигарон бигузор.

Ба сари хон туршрӯй мабош.

мизбон – соҳиби хона

зишт – бад



1. Қоидаҳои меҳмонию меҳмондорӣ ва тартиби таомхӯриро дар хотир нигоҳ доред ва риоя кунед.
2. Боз қадом қоидаи меҳмондорӣ ва одоби таом хӯрданро медонед, хаттӣ нависед.
3. **Машки 256.** Матни болоро нависед. Савол гузошта, замони феълро муайян кунед.


## 43. МАШҚҲОИ ЛУГАТОМӮЗӢ

### АБДУРАҲМОНӢ ҶОМӢ



Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1414 дар шаҳри Ҷоми Хурросон ба дунё омадааст. ӽ барои таҳсили илм ба Ҳирот рафта, забону адабиёт, таърих ва фалсафа меомӯзад, яке аз донишмандон ва шоирони маъруфу маҳбуб мегардад.

Дар давоми умри бобракати худ Ҷомӣ асарҳои бисёре навиштааст. «Баҳористон», «Хирадномаи Искандарӣ», «Саломон ва



Абсол» аз чумлаи онҳоянд. Хусусан, дар китоби «Баҳористон» ҳикояҳои шавқовар хеле зиёданд.

Дар бораи хоксорӣ ва донишмандии Абдураҳмони Ҷомӣ шоири маҳбуби мо Мирзо Турсунзода дар сӯхбате гуфтааст:

– Мо бояд одамгарӣ, дастархондорӣ, хоксорӣ ва фурӯтаниро аз ҳазрати Абдураҳмони Ҷомӣ биомӯзем.



1. Абдураҳмони Ҷомӣ дар қадом аср умр ба сар бурдааст? Соли ба дунё омадани Ҷомиро ба аср баргардонед.
2. Асарҳои Абдураҳмони Ҷомиро номбар кунед.
3. Ақидаи Мирзо Турсунзодаро дар бораи хоксирию донишмандии Абдураҳмони Ҷомӣ аз ёд кунед.
4. Одамони хоксору номдори ҷойи зисти худро бигӯед.

## НОМА



Донишманде ба яке аз дӯстони содиқ нома менавишт. Шахсе ба гӯшиаш ҷашм навиштаи вайро меҳонд. Барои донишманд навиштан душвор омад. Ў навишт, ки агар дар паҳлуи ман дузде намебуд ва навиштаи маро намехонд, ҳамаи асрори худамро менавиштам.

Он шахс гуфт:

– Валлоҳ, ки, эй Мавлоно, ман номаи туро нахондаам.

Гуфт:

– Эй нодон, пас инро, ки мегӯйӣ, аз кучо мегӯйӣ?!  
*Абдураҳмони Ҷомӣ*



1. Сирри шахси дар паҳлуи донишмандбуда чӣ тавр ошкор шуд, бигӯед.

**2. Маҳқи 257.** Аз матн қалимаҳоеро, ки ба саволҳои “кӣ?” ва “киҳо?” ҷавоб мешаванд, нависед.



Дар нақши донишманд ва шахс бозӣ кунед.

## 46. КАЖДУМ ВА САНГПУШТ



Каждуме бо нияти бад ба сафар баромад. Ногох ба лаби оби паҳновар расид. Сангпуштеро бар вай раҳм омад, бар пушташ савор кард ва худро дар об андохт. Ҳангоми шино ба гӯши сангпушт садои неши каждум, ки ба пушти вай мезад, расид.

Сангпушт пурсид:

– Ин садои чист?

Каждум ҷавоб дод:

– Ин садои неши ман аст, ки бар пушти ту мезанам.

Ҳарчанд медонам, ки бар он таъсире намерасад, аммо одати худро наметавонам гузошт.

Сангпушт ба об фурӯ рафт, каждумро мавчи об бурд.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*



1. Сангпушт ба каждум чӣ некӣ кард?
2. Каждум нисбат ба сангпушт рафтори дуруст кард?



1. Маънои зарбулмасали “Чоҳкан зери чоҳ”-ро бо мазмуни ин ҳикоя муқоиса кунед.

## ИСМУ ФЕЪЛ – АСОСИ ЧУМЛА

**2. Машқи 258.** Ба исмҳои сутуни якум аз сутуни дуюм калимаҳои ифодакунандай ҳаракати ҳар яки онро аз матни “Каждум ва сангпушт” мувофиқан интихоб кунед, чумла созед ва нависед.

Каждум Сангпушт	сафар кард, омад, расид, фурӯ монд, савор кард, ниход, расид, мезанад, медонам, намерасад, наметавонам гузошт, фурӯ рафт, даррабуд, бурд.
--------------------	---

## **Намуна:**

Каждум сафар кард. ...

Сангпушт омад. ...

## **РОСТ МЕГҮЙЙ, АММО ...**



Шутуре ва дарозгӯше ҳамроҳ мерафтанд. Онҳо ба лаби ҷӯйи калоне расиданд. Аввал шутур ба об даромад. Чун ба миёни ҷӯй расид, об то шиками вай баромад. Шутур дарозгӯшро садо зад:

– Даро, ки об аз шикам боло нест.

Дарозгӯш гуфт:

– Рост мегүйй, аммо аз шикам то шикам фарқ аст. Обе, ки ба шиками ту наздик аст, аз пушти ман хоҳад гузашт.



*Абдурраҳмони Ҷомӣ*



1. Латифагӯйиро машқ кунед.
2. Номҳои ҳаммаънои **дарозгӯш** ва **шутурро** гӯед.

## **47. ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ТОЧИКИСТОН**



23-юми феврал рӯзи ташкилёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон аст. Дар ин рӯз, афсарону аскарон – муҳофизони мо, либоси идона пӯшида, дар кӯчаҳо қадам мезананд. Собиқадорони ҷанг ба наврасон – муҳофизони ояндаи Ватани азизамон, дар бораи корнамоиҳои падару бобоён нақл меқунанд.



Имрӯзҳо бародарони мо дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ соғдилона хизмат қарда, кишварамонро аз душманони дохилию берунӣ муҳофизат менамоянд.

Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ташкилёбӣ танҳо як мақсад доранд: муҳофизати сарзамини Тоҷикистон. Мо бо тамоми ҳалқҳо дӯстона зиндагӣ қардан меҳоҳем. Ҷумҳурии мо такягоҳи сулҳ ва вахдат аст.



1. Тоҷикистониён рӯзи ташкилёбии Қувваҳои Мусаллаҳро чӣ тавр ҷашн мегиранд?
3. Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон чӣ мақсад доранд?



- 1. Маҳқи 259.** Сарҳати оҳири матнро рӯйнавис карда, аз рӯйи мазмуни ҷумлаҳо замони феълро муайян кунед.

## МАШҚҲОИ АМАЛИИ СИФАТ

- 2. Маҳқи 260.** Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувоғиқ гузошта, матни зеринро нависед.

## ОФТОБИ ОЛАМТОБ

– Ассалом, эй Офтоби ...! – Фарзандони ... ба оғӯш гир! Мо туро ёд кардем, ба нури ... ту ташнаем. Қувваи ... пурзӯр кун ва аз фазои ... моро ба паҳлуи худ қаш.

*Абдумалик Баҳорӣ*

**Калимаҳо барои истифода:** беохир, мусофиратро, оламтоб, ҷонбахш, ҷозибаатро.

- 3. Маҳқи 261.** Ба саволҳои зерин ба тарзи ҳаттӣ ҷавоб нависед.  
**Намуна:**

- Гули чӣ хел? – Гули хушбӯй, сурҳ, зебо...
- Бинои чӣ гуна? – ....,
- Қадом духтар? – ....,

## 48 – 49. «ДУ» -И БОБОЯМ



Дар умрам бори аввал баҳои “2”гирифтам, саҳт алам кард.

Бобоям аз ҳоли ман боҳабар шуда, тасаллӣ дод:

– Ин қадар ғам нахӯр, ҷони бобо. Кӯшиш кун, ки ин бор баҳои «5» гирий. Ман ҳам дар вақташ як бор баҳои «2» гирифта будам.

– Кай, бобоҷон?

– Дар аскарӣ хизмат ме-кардам. Дар майдони машқ танки мо аз ҳама пеш мерафт. Ногоҳ дар сари роҳ ҷашнам ба гӯсфанде афтод, ки ду барра зойидааст. Амр додам, ки танкро ба доманаи кӯҳ ронанд. Ҷӯпонро огоҳ кардем, ки гӯсфандро бо ду барраи навзод аз сари роҳ рафта гирад.



Сардор сабаби дер омадани моро фаҳмида гуфт:

– Шумо бар хилофи низомнома рафтор кардед! Баҳоятон – «ду».

Бегоҳӣ сардор ба ман гуфт: «Дар ичрои фармон баҳои «2» гирифта бошед ҳам, баҳои одамгариатон «5». Гӯсфанду барраҳоро дар саҳро имшаб гург мекӯрд».

– Аҷоиб, баҳои кор дую баҳои рафтор панҷ мешуда-аст, – ҳайрон шудам ман.

– Тамоми саҳву ғалатҳо аз бадии рафтор аст. Рафтор аъло бошад, кор аъло мешавад, – гуфт бобоям.

*Абдумалик Баҳорӣ*



1. Баҳои «2» ва «5»-и гирифтаи боборо фаҳмонед.
2. «Рафтор аъло бошад, кор аъло мешавад»-ро шарҳ дихед.

## АЗ САТР БА САТРГУЗАРОНИИ КАЛИМА

**3. Машқи 262.** Тарзи дурусти аз сатр ба сатри дигар гузаронидани ҳиссаи калимаҳои **барра, тасаллӣ, миннатдор, ачиоб, аълоро** дар дафтар навишта, нишон дихед.



Оё калимаҳои духиҷодори **алам, дафъа, огоҳ** аз сатр ба сатр гузаронда мешаванд? Чаро не?




1. Дар калимаҳои **танк, гӯсфанд, даҳмарда** овозҳои садоноку ҳамсадоро муайян намуда, фарқи овозу ҳарфро гӯед.

**2. Машқи 263.** Мисли дарсхои қаблӣ аз рӯйи нақша мактубнависиро машқ кунед.

Муроҷиат (ба кӣ?)	Ассалом, бародари азиз, Комилҷон!
Мақсад.	<p>Рӯзи ҷашни Артиши миллӣ наздиқ аст. Мо имрӯз дар мактаб бо афсарон ва собиқдорони ҷанг воҳӯрӣ гузаронидем. Онҳо ба мо нақлҳои ачиоб карданд.</p> <p>Акаҷон, шуморо бо рӯзи Артиши миллӣ табриқ гуфта, бароятон саломатӣ орзу дорам.</p>
Ҷамъбаст	Бо эҳтиром, бародаратон Камолҷон.

**3. Машқи 264.** Калимаҳои **одамгарӣ, ҳайрон, ғалатҳо** ва **аскариро** ҳичо-ҳичо нависед.



## 50 – 51. САДРИДДИН АЙНӢ

Садриддин Айнӣ 15-уми апрели соли 1878 дар деҳаи Соктареи ноҳияи Фиждувони вилояти Бухоро ба дунё омодааст.

Ӯ аз қӯдакӣ ба хондан шавқи зиёд дошт.

Садриддин Айнӣ бо асарҳояш: «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Ғуломон», «Дохунда», «Марги судхӯр», «Ёддоштҳо» машҳури олам гаштааст.

Соли 1997 ба Садриддин Айнӣ аввалин унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд.

Адиби машҳури туркман Бердӣ Карбобоев дар бораи устод Садриддин Айнӣ гуфтааст:

“Симои Айни маҳбуб ҳамеша дар пеши назари ман аст. Садриддин Айнӣ бо нафаси гарми асарҳои худ наслҳои ҷавони моро тарбия мекунад. Айнӣ на танҳо падар ва устоди адабиёти тоҷик, балки падар ва устоди адабиёти ҳалқҳои тамоми Осиёи Миёна мебошад. Ташаккури самимӣ ба ҳалқи тоҷик, ки ба дунё ҷунин соҳибистеъоди тавоно додааст!”.



1. Давраи мактабхонии Садриддини хурдсолро аз ҳикояи «Мактаби кӯҳна» ба хотир биёред ва нақл кунед.
2. Асарҳои устод Айнӣ – «Таҳзиб-ус-сибён», «Мактаби кӯҳна». ва «Одина»-ро бихонед.



1. Садриддин Айнӣ бо қадом асарҳояш машҳур гардид?
2. Сурат ва ҳайкали Садриддин Айниро дар рӯйи чиҳо ва дар кучо дидаед?

**Машқи 265.** Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувоғиқ гузошта, матни зерро нависед. (Барои интиҳоби қалимаҳои лозим аз матни “Садриддин Айнӣ” истифода баред).

Садриддини ... ба ҳондан шавқи зиёд дошт. Симои Айни маҳбуб ҳамеша дар пеши назари ман аст. Ташаккури ... ба ҳалқи тоҷик, ки ба дунё ҷунин истеъоди ... додааст!

## МАКТАБ

Аз файзи Яздон хон аст мактаб,  
Бар лаъли ирфон кон аст мактаб.

Бе чон часадро қадре набошад,  
Чисм аст инсон, чон аст мактаб.

Аз мактаб ояд осоиши дил,  
Марғуби дилҳо з-он аст мактаб.

Бемактабонро набвад ҳаёте,  
Об аст мактаб, нон аст мактаб.

Саъд\* аст мактаб, хайр аст мактаб,  
Иzz\* аст мактаб, шон аст мактаб.

Дар ҷашми биниш нур аст дониш,  
Дар ҷисми дониш ҷон аст мактаб.

**Саъд** – саодат, некбахтӣ.

**Иzz** – иззату эҳтиром.

## 52 – 53. МАКТУБИ МУҲАММАДФАРИД

### БА БАРОДАРАШ ҲАСАН



Камина\* саломат буда, ба сояи меҳрубонии падар ва  
меҳрубонии дилсӯзонаи модар ва ба ёрмандии шумо,  
бародари бузургворам, ба таҳсил машғул ҳастам.

Шумо хизмат карда, заҳмат кашида, пул пайдо меку-  
нед. Ман аз он пул ҳарҷ карда, осуда дар шаҳр истиқо-

мат дорам. Аз ин сабаб, аз Шумо миннатдорам. Иллоҳо, ҳамеша саломат бошед!

Ассалому алайкум. Бародаратон Фарид.

### камина-ман



- Барои чӣ дар матни мактуб калимаи “Шумо” дар байни ҷумла бо ҳарфи қалон сар шудааст?
- Ба ҷойи “Ассалому алайкум”, ки дар охири матн омадааст, боз ҷиҳо гуфтан мумкин аст?

### МАШҚИ МАКТУБНАВИСӢ



- Акнун ҷанде аз ҳикояҳои ҷолибои китоби таълимию тарбияии «Таҳзиб-ус-сибён»-и Садриддин Айнӣ ҳонда, мактубнависро машқ мекунем.

#### Намуна:

Салом, Раҳимҷон.

Ман як ҳодисаро ба Шумо нақл мекунам. Тобистон ба деҳа омадем. Дар деҳа ману рафиқонам ба оббозӣ рафтем. Дар лаби об занбӯри бисёр буд. Як ҷӯраам занбӯрҳоро озор дод. Занбӯрҳо моро газиданд. Сару рӯямон варам кард. Мо давида, ба хона омадем. Бибиам ба рӯямон бо пахта намакоб молид. Варам гашт.

*Бо эҳтиром, Рустам.*

**2. Машқи 267.** Монанди намунаи боло мустақилона мактуб на-  
висед.



камина, бузургвор, шаҳр,  
миннатдор, саломат бошед!



**1. Машқи 268.** Пандро рӯйнавис кунед. Ба исмҳои **дono** ва **нодон** савол гузошта, маъни онҳоро шарҳ дихед.

Зи доноён бимонад ёдгорӣ,  
Вале нодон кашад сад ранҷу хорӣ.

*Алишоҳи Рогиби Самарқандӣ*

**2. Машқи 269.** Ба ҷойи нуқтаҳо исмҳои хос гузошта, матни зерро нависед.

... талабаи фаъол ва аълоҷӣ аст. ... дар таътили тирамоҳӣ ба саёҳати шаҳрӣ ... мераванд. ... шеърҳои ... аз ёд кардаанд. Омӯзгор ... аз дониши шогирдон қаноатманд аст.

**Калимаҳо барои истифода:**

Қосиму Далер, Шокирзода, Сухроб, Самарқанд, Яхӯ ва Юсуф, Мавҷуда Ҳакимоваро.

**3. Машқи 270.** Матнро рӯйнавис намуда, ба ҳаракатҳои Комилҷон савол гузоред.

### ПОСБОНИ САРҲАД

Аскари қаторӣ, Комилҷон сарҳадро посбонӣ мекард. Вай ба атроф хушёrona назар меандоҳт. Ба Комилҷон аспаш Раҳш ва сагаш Ҳушӯр ёрӣ мерасонданд. Боре Комилҷон ҷо-сусеро дастгир кард.

## 54 – 55. ҶАВОБИ МАКТУБИ МУҲАММАДФАРИД АЗ ҲАСАН



Бародари ба ҷон баробар, Муҳаммадфариd!  
Худованди Карим Шуморо дар роҳи таҳсили илм со-  
битқадам дорад.

Мактубе, ки ба номи ман фиристода будед, расид ва он сабаби хурсандии ман гардид...

Машғулиятам дехқонист, ки адо менамоям. Имсол ме-ваҳои саридарахтӣ хеле хуб аст. Зардолуҳоро хушконида,

чамъ кардем. Ҳосили токҳо низ бад нест. Умед аст, ки хеле мавиз шавад. Пахта ҳам хуб нашъунамо дорад. Агар Ҳудованд аз оғат нигоҳ дорад, хеле ҳосил ҳоҳад дод.

Боқӣ, бо муҳаббати тамом салом мефиристам.

Бародаратон, Ҳасан.



1. Аз матни боло исмҳои хосро нависед.
2. Аз калимаи **ассалому алайкум, дӯст, азиз меҳрубон, хайр, то дидан** истифода карда, ба яқдигар мактуб нависед.

## ИМЛОИ ИСМҲОИ ХОС

**3. Машқи 271.** Матни зеринро нависед. Бигӯед, ки дар аввали ном (лақаб)-и паранда, ҳайвонҳо ва шаҳр чӣ гуна шакли ҳарф навиштед.

## ПӮЛОНДЧАНГОЛ

Падарам аз Панҷакент як уқоб овард. Мо ба уқоб Пӯлодчангол ном гузоштем. Пӯлодчангол файр аз ман боз ду ошнои дигар ҳам дошт. Ошнои якумаш гурбаи Мошӣ ва дуюмаш саги ман – Тозӣ буд. Пӯлодчангол гоҳ бо Мошӣ ва гоҳе бо Тозӣ бозӣ мекард.

**4. Машқи 272.** Матни зеринро нависед. Ба зери исмҳои хос ҳат кашед. Бигӯед, ки дар аввали номи чумхурӣ, ноҳияҳо, шаҳр, водӣ чӣ гуна шакли ҳарф навиштед.

## АНГУР

Ангур меваи фоиданок аст. Токи ангур дар Тоҷикистон, маҳсусан дар ноҳияҳои Истаравшан, Исфара, Конибодом, Ҳисор ва шаҳри Турсунзода парвариш карда мешавад. Дар водии Ҳисор ангурҳои навъи тоифӣ, шибирғонӣ, дили кафтар, ҳусайнӣ, чиллагӣ ширин ва хуштаъманд.

## 56. АЛИИ ҲАМАДОНӢ



Мир Сайид Алӣ дар шаҳри Ҳамадони Эрон ба дунё омадааст.

Ӯ дар синни 65-солагӣ ҳамроҳи хешу ақрабо ва наздикини худ аз таъқиби Амир Темури Ланг гурехт. Ӯ чанд муддат дар маҳаллаҳои Алишоҳ ва Ҷӯбаки Хатлонзамин истиқомат кардааст.

Файласуф Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар синни 72-солагӣ аз дунё гузашт. Алии Ҳамадонӣ васият намудааст, ки Ӯро дар мулки Хатлон ба хок супоранд, чунки дuxтараш Моҳихурросон, домодаш Ҳоча Исҳоқи Хатлонӣ бо набераҳояш дар ҳамин ҷо зиндагӣ доштанд. Бо гузашти айём дар ин макон аҳли оилаи Алии Ҳамадонӣ ва хешони ӯ низ оромгоҳи абадӣ ёфтаанд.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ донишманд ва адаб буд. Ин пири роҳи ҳақиқат зиёда аз сад асари худро ба инкишофи илмҳои замонааш бахшидааст.

Бо ташаббуси Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон мақбараи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ободу зебо гардидааст.



1. Барои чӣ Алии Ҳамадонӣ дар айёми пирӣ ҳаёти худро дур аз ватан гузарондааст?



1. Сабаби дар Кӯлоб ба хок супоридани Алии Ҳамадониро бигӯед.

2. Аз рӯйи расм фикратонро дар бораи бинои мақбараи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ баён кунед.

**3. Маҳқи 273.** Аз матни «Алии Ҳамадонӣ» исмҳои хосро нависед. Бигӯед, ки ҳар як исми хос номи кӣ ё чиро мефаҳмонад.



дунябўй, таъқид, файласур,  
мурдат, Чўдак, Алишоҳ

**Машқи 274.** Ибораҳои зеринро нависед, ба аломат ва хусусияти ҳар як исм савол гузоред.

Офтоби дурахшон, гарм, сўзон, оламтоб.  
Оби гарм, хунук, соф, ширин, талҳ, шўр.  
Бузи фарбех, хароб, кўҳӣ, хонагӣ.



## 57. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

## 58. РАССОМ БЕҲЗОД ВА АЛИШЕРИ НАВОЙ



Рассом Камолиддини Беҳзод 550 сол пеш зиндагӣ кардааст. Дар расмҳои Беҳзод манзараҳои дилрабои табиат, гулу сабзазор, майдонҳои кишт, боғу қасрҳо тасвир шудаанд.

Камолиддини Беҳзодро шоири бузурги ўзбек Алишер Навоӣ эҳтиром мекард. Навоӣ ба қадри хунари ўмерасид.

Боре Беҳзод сурате кашида, ба назди Алишери Навоӣ омад. Дар расм боғчай зебо бо дарахтони гуногун тасвир ёфта буд. Мир Алишер дар он боғ бар асои худ такя зада меистод. Ин тасвир ба Алишер писанд омад.

Мавлоно Фасехуддин ин тасвирро дид, чунин гуфт:

– Ман чун ин гулҳои шукуфтари дидам, хостам, ки даст дароз кунам ва гуле аз гулбун\* чудо карда, ба дастори\* худ халонам...

**гулбун** – буттаи гули садбарг  
**дастор** – салла



1. Муайян кунед, ки Беҳзод дар асри чандум зиндагӣ кардааст.
2. Кадом расми тасвиркардаи Беҳзод бинандагонро дар ҳайрат гузошт? Он расмро шифоҳӣ тасвир кунед.
3. Аз матн ҷумлаэро ёбед, ки ҳунари волои Беҳзодро инъикос менамоянд.
4. Аз рӯйи мазмуни матн, дар хона расми он боғчаро тасвир кунед.

## СИРПИЁЗ



Пиёзакбехи сир тухмшакл буда, бо пӯсти тунуки сафед ва бунафш пӯшида шудааст.

Сир баргҳои паҳни ҳамвори дарози нӯѓтез, гулҳои сафеди нилуфарӣ дорад. Сир гиёҳи шифобахш аст.

Абӯалӣ ибни Сино сирро барои табобати сулфа, дардҳои дандон, рону камар даво фармудааст.

Сирро ҳамчунин барои табобати бемориҳои дил ва рагҳои хунгард, иллатҳои асад, шушу кирмҳои меъдаю рӯда, сустии хотира, диққи нафас, дарди гулу, чигар, захмҳои бадан ва пӯст истифода мекунанд.

1. Хосияти шифоии сирро бигӯед.
- 2. Машқи 275.** Матни болоро рӯйнавис кунед. Ба зери сифатҳое, ки ба як исм алоқаманд шудаанд, хат кашед.
3. Бигӯед, ки бандаки изофи «–и» кадом вазифаро ичро кардааст.

## 59 – 60. БОРБАД ВА ХУСРАВШОҲ



Рӯзе сароянда ва навозандай машҳури замони қадим, Борбад ба даргоҳи Хусрав равон шуд.

Саркаш аз омадани Борбад бохабар шуда, ба дарбони шоҳ чанде дираму динор доду гуфт:

– Ромишгаре дар назди дар аст. Ў меҳоҳад чойи маро бигирад. Вай набояд назди Хусравшоҳ дарояд.

Дарбон Борбадро назди шоҳ даромадан намонд. Рӯзе Борбад сару либоси идона пӯшида, барбаташро гирифта, ба чорбоги шоҳ омад.

Хусрав бо надимонаш ба боғ даромад ва дар ҷашнгоҳ нишасти. Ромишгарони дарбор ҳозир шуданд, базм ва созу наво оғоз ёфт.



Чун шаб шуд, ромишгарон хомӯш гардианд. Ногоҳ аз ҷое навои барбату овози суруд баромад. Созу суруд ҷунон форам буд, ки шоҳу надимонаш бо завқ гӯш меандоҳтанд. Навозандаю сароянда Борбад буд, ки оҳангро худаш эҷод кардааст.

Шоҳ фармуд, ки сарояндаро пайдо кунанд.

– Ман ўро меҳтари ромишгарони дарбор мекунам ва домонашро пур аз дурру гавҳар месозам. Борбад ин овози шоҳро шунида, аз шоҳи дарахти сарв фуромад ва дар назди ў ҳозир шуд.

– Ту кистӣ? – пурсид шоҳ.  
– Борбади ромишгарам, – ҷавоб дод. Борбад ва сабаби ба чорбоги шоҳ омаданашро ба Хусравшоҳ гуфт.

Шоҳ, навозанда ва сарояндаи хушваз Борбадро сардори ромишгарони дарбор таъйин кард.

**ромишгар** – навозанда ва овозхон  
**мехтар** – калонтар; одами бузург



1. Барои чӣ Хусравшоҳ Борбадро ба назди худ даъват кард?
2. Шоҳ ба сарояндаи хушвожӣ чӣ ваъда дод?



1. Аз матни Борбад ва Хусравшоҳ сарҳати сеюмро нависед.
  2. Гуфтугӯйи **Борбаду Хусравшоҳро** ду нафарӣ аз матн ҳонед.
  3. Дар нақши Хусравшоҳ, Борбад ва Саркаш бозӣ кунед.
- 4. Машқи 276.** Мазмуни пандро бо мазмуни ҳикояча муқоиса қунед ва нависед.

Хислате нест аз ҳасад бадтар,  
Марди ҳосид бувад зи бад бадтар.  
*Камолиддини Биной*

- 5. Машқи 277.** Аз матни боло исму сифаҳои бо ҳам алоқамандро бинависед.



1. *Саволҳои сифат* – “чӣ хел?,” “чӣ гуна?,” “кадом?”
2. *Алоқаи сифат* бо исм.
3. *Бандаки изофиӣ* – и ва вазифаи он.
4. *Имлои бандаки изофиӣ*.
5. *Сифатҳои ҳаммаъно* ва муқобилмаъно.

## **IX. ПЕШОЯНДХО. РОҲҲОИ ТОЧИКИСТОН. АЛЛА ГЎЯД МОДАРАМ. НАВРӮЗИ АҶАМ**



1. Аз рўйи мазмуни расмҳо нақл кунед.
2. Навъҳои гуногуни нақлиётро номбар намоед. Вазифаҳои ҳар яки онҳоро баён кунед.

### **63 – 64. РОҲ ВА АҲАММИЯТИ ОН ДАР ЗИНДАГӢ**



Роҳҳои оҳан, автомобилгард, баҳрӣ ва ҳавоӣ дар ҳаёти инсон аҳаммияти беандоза доранд.

Роҳҳои мошингарди Душанбе – Хучанд, Ош – Хоруғ, Душанбе – Хоруғ ва роҳи оҳани Тирмиз – Душанбе солҳои 1930 – 1940 сохта шудаанд. Дар натиҷа, рафтую-мади одамон хеле осон гардид.

Роҳи ҳавоии Душанбе – Тошканд соли 1924 күшода шуда буд. Аз ҳамон давра Тоҷикистон ба мамлакати дорои шоҳроҳи автомобилгарду роҳҳои оҳану ҳавоӣ табдил ёфт.

Якуми майи соли 1955 троллейбуси аввалин барои мусоғиркашонӣ дар шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ кардааст.

Тоҷирон ба воситаи нақлиёти гуногун, бо роҳҳои автомобилгард, оҳан ва ҳавоӣ ба мамлакатҳои хориҷи кишвар сафар карда, чумҳуриамонро ба маводди озуқа, пӯшокӣ,

бинокорӣ ва дигар ашёи зарурии ниёзи мардум таъмин менамоянд.



1. Солҳои 1930 – 1940 дар Тоҷикистон қадом роҳҳо сохта шуд?
2. Роҳи ҳавоӣ дар Тоҷикистон кай қушода шуд?
3. Оё дар Тоҷикистон роҳи баҳрӣ ҳаст?

## КАЛИМАҲОИ БА, АЗ, ДАР, ТО



**Машки 278.** Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои зарурӣ гузошта, ҷумлаҳои зеринро нависед.

- Яъқуб ... корҳои падараш ёрӣ мерасонад.
- Зуҳро ... падараш пурсид.
- Тоҳирӯ Зуҳро ... озмун ҷойи аввалро соҳиб шуданд.
- Масофаи роҳ ... Душанбе ... Рофун 100 километр аст.



Бо истифодаи машқи боло дар нақши Шарафу Лола бозӣ қунед.

Шарафу Лола бо ҳамдигар сӯҳбат мекунанд.

**Шараф:** – Дар ҷумлаи якум ба ҷойи нуқтаҳо қадом қалимаро илова кардӣ?

**Лола:** – Дар ҷумлаи якум қалимаи “ба”-ро илова кардам.

**Шараф:** – Дар ҷумлаи дуюм – чӣ?

**Лола:** – Дар ҷумлаи дуюм қалимаи “аз”-ро илова кардам.

**Шараф:** – Дар ҷумлаи сеюм қадом қалима илова шуд?

**Лола:** – Дар ин ҷумла қалимаи “дар” илова шуд.

**Шараф:** – Дар ҷумлаи чорум – чӣ?

**Лола:** – Дар ҷумлаи чорум қалимаҳои “аз”, “то”-ро илова кардам.



*Калимаҳои ба, аз, дар, то пешоянд мебошанд:*

*Ба ту гуфтам. Аз мактаб омадем.*

*Дар хона нишаствам.*

*То бозор пиёда рафтам.*



**Машқи 279.** Матни зеринро нависед. Ба зери пешояндо хат кашед.

Ман то дари гармоба танҳо мерафтам. Дар роҳ аз пешам Зафар баромад. Ману Зафар ба гармоба даромадем. Баъди аз гармоба баромадан, мо дар даҳлез нишастем.

## 65. ШОҲРОҲХОИ ТОЧИКИСТОН



Баъди ба истиқлол расидан Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол ободу зебо мегардад.

Солҳои охир дар кишвар шоҳроҳҳои автомобилгарди Душанбе–Боҳтар–Қӯлоб – Ҳоруғ – Қулма–Қароқурум ва Душанбе – Бӯстон – Ҷанак, роҳҳои оҳани Боҳтар–Қӯлоб соҳта, ба истифода дода шуданд.

Ба мақсади наздик кардани масофаи минтақаҳо ва беҳтар намудани хизматрасонӣ нақбҳои Истиқлол, Шаҳристон, Дӯстӣ, Ҳатлон, Озодӣ хизмат меқунанд.

Роҳҳо барои беҳбуди зиндагии мардум аҳаммияти беандоза дошта, иқтисодиёти ҷумҳуриро баланд мебардоранд.



1. Шоҳроҳҳои автомобилгард, роҳҳои оҳан ва ҳавоӣ дар зиндагӣ чӣ аҳаммият доранд?
2. Шоҳроҳ чист?

## ПЕШОЯНДХОИ БА, АЗ, ДАР, ТО

**Машки 280.** Сархати якуму дуюми матни “Шоҳроҳҳои Тоҷикистон”-ро нависед, ба зери пешояндҳо хат кашед. Исмҳои хосро номбар кунед. Бигӯед, ки ин исмҳо чиро мефаҳмонанд.

## АҶАБ ШАҲРИ ДИЛОРОЙ, ДУШАНБЕ



...Ба гирдат ҳалқа баста кӯҳсорон,  
Туро гардида ҳомиҷу нигаҳбон.  
Ҳамеша то ки бошӣ сабзу хуррам,  
Зи дил ҷорӣ намуда ҷашмасорон...

*Боқӣ Раҳимзода*



1. Мавкеи чойгиршавии маҳалли зисти худро гӯед.
2. Пораи шеъри болоро нависед ва ба зери пешояндҳо хат кашед. Бигӯед, ки пешоянди “зи” ба ҷойи қадом пешоянд омадааст.

## 66. ГУЗАРЕД, РОҲ КУШОДА!



Чароғаки рангини раҳнаморо ҳамаи мо медонем. Вай дар ҷорроҳа овезон аст. Ҷашмони гуногунрангаш бо навбат шуълапошӣ мекунанд:

### СУРҲ! ЗАРД! САБЗ!

Чароғаки сурҳи он аломати ҳатарро мефаҳмонад: «**Исто!**»

Чароғаки зард даргирад, мегӯяд, ки **«Дикқат! Ба гузаштан тайёр бошед!»**

Чароғаки сабз аз паси вай мегӯяд: **«Роҳ қушида. Гузаред!»**



Афсонаи «Ду бузича» -ро, ки дар дарси санъат ва меҳнати синфи якум гузашта будед, ба хотир биёред. Бигӯед, ки ҷаро бузичаҳо дар об ғарӯ шуданд.

Акнун биёед, дар нақши бузичаҳо аввал бе чароғаки роҳнамо, баъд бо чароғак бозӣ мекунем.

- Дар ду тарафи роҳи пул (қӯпрук) чароғаки роҳнамо нест;
- Дар ду тарафи роҳи қӯпрук чароғаки роҳнамо ҳаст;
- Андешаи шумо доир ба ин ду вазъият чист?
- Расми ду бузичаро дар ҳолати аз пул гузаштан бо риояи рангҳои сабзу сурхӣ чароғак дар дарси санъат ва меҳнат ё дар хона тасвир кунед.



Се додар дар сари роҳ,  
Шавед аз онҳо огоҳ.



Матни зеринро бе пешоянд хонед. Маънои чумлаҳо фаҳмост? Ба-рои фаҳмо шудани маънои чумла пешояндҳо лозиманд.

## ҚАДРИ НОН

Марде ... биёбон роҳро гум кард. Ў ... ҳӯрданӣ чизе надошт. Ногоҳ он мард ҳамёни пур ... чизе ёфт. Ў пиндошт, ки ... он гандуми бирён аст. Вале ҳамён пур ... зар буд. Мард ғамгин шуд. Пас нон ... ҳама чизи дунё гаронтар будааст.

- Хулосаи шумо дар бораи пешояндҳо.



*Пешояндҳо дар чумла қалимаҳоро бо ҳам алоқаманд мекунанд. Мисол: Марде дар биёбон роҳро гум кард.*

**Машқи 281.** Пешоянд гузошта, матни зеринро рӯйнавис кунед.

## ДАРЁИ ВАХШ

... қуллаи қӯҳҳои Помир, Зарафшон, Олой обҳои соғ ҷорӣ мешаванд. Оби дарёи Вахш ... қӯҳҳои Помир

меояд. Дарёи Вахш яке ... рӯдҳои машҳури Тоҷикистон ... шумор меравад. Оби дарёи Вахш ... дарёи Панҷ мезад.

## 67. МОДАР



Модар! Ҷӣ сухани зебою азиз ва дилнишин аст! Модар фарзандро бо азобу машаққатҳои зиёд ба воя мерасонад. Шаб то рӯз ва рӯз то бегоҳ дар сари гаҳвора нишаста, фарзандро навозиш мекунад. Мехри ӯ хуршедро мемонад, ки ба тамоми олам нур мепошад.

Ӯ ба монанди боғбонест, боғбони моҳир ва ғамҳори фарзандон.

Модар бо як даст гаҳвора ва бо дasti дигар сайёрапо такон медиҳад. Модар ҷашмаи ҷовидони ҳаёт аст.



1. Хизматҳои модарро дар тарбияи фарзанд баён кунед.
2. Ҳар яки шумо азобу машаққати модаратонро пешӣ назар биёред. Бигӯед, ки модар додару ҳоҳараконатонро ҷӣ гуна нигоҳбин менамояд.

## МАВҶЕИ ПЕШОЯНДХО

**3. Маҳқи 282.** Сарҳати аввали матни “Модар”-ро нависед ва ба зери пешояндҳо хат қашед.



## ОИЛАИ МО

Падарам ... мактаб кор мекунад. Ҳоҳарам – Гулҷеҳра ... қӯдакистон меравад. Модарам ... қӯдакистон қӯдаконро ... бегоҳ нигоҳбин мекунад ва таълим медиҳад. Ман ... хона ... корҳои модарам ёрӣ мерасонам.



1. Ҳар як чумларо аввал бе пешоянд, баъд бо пешоянд хонед. Маънии чумлаҳоро муқоиса кунед.



### *Пешояндҳо дар ҷумла пеш аз исм меоянд.*

**2. Машқи 283.** Ба ҷойи нуқтаҳо пешоянд гузошта, матни зеринро рӯйнавис биқунед.

Бачае ... наҳр оббозӣ мекард. Ногоҳ ӯ ... об гарқ шуд. Дӯсташ ... болои ҳарсанге менишаст. Ӯ ин воқеаро ... ҷашми худ медиҳ. Вай дарҳол ҳудро ... об андоҳт ва ҷӯраашро ... гарқшавӣ начот дод.

## 68. ТУҲФА БА МОДАР



Омӯзгори синфи сеюм ба шогирдонаш супориш дод, ки бахшида ба Рӯзи Модар дар дарси фанни «Санъат ва меҳнат» барои модарашон тухфай идона тайёр кунанд.

Дар рӯзи ид Афзалҷон ба модараш лиффофаero дароз намуда, гуфт: «Модарҷон, Шуморо ба муносибати идатон табрик мекунам!»

Модар лиффофаро кушода, дар он расми қабӯтарро дид. Дар минқори қабӯтар гули садбарги сурх тасвир ёфта, дар зери расм шеъри зерин сабт шуда буд:

Бигзор, шуъла пошад      Сулҳу амонӣ бошад  
Хурshed дар сари мо!      Дар хонаву дари мо.

Модар шеъри эҷодкардаи фарзандашро хонд. Ӯ Афзалҷонро дӯстдорӣ кард. Дар ҷашмони модар ашки шодӣ пайдо шуд.

*Хайрулло Раҳимов*



1. Рамзи кабӯтарро аз матни шеър ёбед.
2. Дар ин рӯз, боз киро табрик мекунед, бигӯед.
3. Аз мушоҳида дар бораи заҳмати модаратон дар тарбияи фарзанд, ақидаҳои худро баён кунед.

## МАШҚИ НАВИШТАНИ ТАБРИКНОМА



4. Бахшида ба Рӯзи Модар ҳамдигарро аввал ба таври шифоҳӣ, ва баъд хаттӣ табрик кунед. Тартиб ва мазмuni табрикномаро бо ҳам муҳокима бикунед. Барои модаратон табрикнома омода созед.

Намунаи матни табрикнома:

- Муроҷиат (Модарҷони азиз!)
- Мақсад (Шуморо бо фарорасии Рӯзи Модар табрик мегӯям. Ҳамеша сиҳату саломат бошед!)
- Ҷамъбаст (Бо орзуҳои нек, Олимҷон)

**Офтоб гармӣ дораду модар – меҳр.**



1. Мазмuni зарбулмасалро шарҳ дода, хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандаи гармии **офтобу меҳри модарро** дар диаграмма нিশон дихед.



## 69. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

### 70. НАСИҲАТИ МОДАР



Модарам мегуфт доим вақти хоб:  
«Хоб кун, албатта, бо паҳлуи рост!  
Бар ҳама коре, ки ният мекунӣ,  
Сар бикун бо қувваи бозуи\* рост.

Нонро доим ба дasti рост гир,  
Пӯш аввал остини ростро,

Гар бубандй ахд\*, дасти рост дех,  
Дасти чап не хайр дорад, не бақо\*»...

Баъд фаҳмидам, муроди модарам  
З-ин насиҳатҳош дигар будааст:  
Бо чунин панду насиҳатҳо ба ман  
Ростиро тарбият бинмудааст.

*Лоиқ Шералий*

бозу – даст,  
ахд – шарт, қавл

бақо – устуворӣ



Модар ва бибиатон ба шумо чӣ гуна насиҳат мекунанд? Дуна-  
фарӣ ба якдигар саволу ҷавоб кунед.



1. Мақсади бо дасти рост ичро кардани корҳо чӣ будааст?

## ИМЛОИ ПЕШОЯНДХО

**2. Машқи 284.** Ба ҷойи нуқтаҳо пешоянҷҳои зарурӣ гузошта,  
матни зеринро нависед.

Ман ... саги шикорӣ ... лаби қӯл мегузоштам. Саг якбо-  
ра ... буттазор давид. ... ҳамин вақт ... даруни буттазор  
як мурғобӣ ... бачаҳояш баромад. Ман сагро ... назди  
худ фарёд кардам, то ки... мурғобичаҳо ҳамла накунад.



1. Пешоянҷҳои интихобкардаатон (**бо, ба, аз, дар, то**) пеш аз ка-  
лимаҳо омада, чӣ тарз навишта шудаанд?



*Пешоянҷҳо дар ҷумла аз қалимаҳо ҷудо навишта  
мешаванд.*



**Машқи 285.** Ба чойи нүктахо пешояндҳои мувофиқ гузашта, зарбулмасалҳоро нависед ва шарҳ дихед.

1. ... танбал корфармо, панд шунав.
2. ... гунчишк тарсӣ, арзан накор!
3. Чоҳканро ҷоҳ ... пеш аст.
4. Давидани гӯсола ... қаҳдон.



## 71. КОР БО ФАЛАТҲОИ ИМЛОӢ БАҲОР ОМАД!

### 72. ГАРМӢ АЗ ҚУЧО МЕОЯД?



Дар гурӯҳҳо ба саволи “Гармӣ аз қучо меояд?” ҷавоб гардонед. Ҷавобҳоро дар варақ нависед. Баъди хондан, онҳоро бо мазмуни матн муқоиса кунед.

Дар нақши Шараф ва Лола бозӣ кунед.



**Шараф:** – Гармӣ аз қучо меояд?

**Лола:** – Аз офтоб!

**Шараф:** – Пас ҳар қадар боло бароӣ, ҳаво гармтар мешавад?

**Лола:** – Не! Ҳар қадар боло бароӣ, ҳаво хунуктар мешавад!

**Таҷриба:** Нури офтоб аз шишаи тиреза гузашта, ба фарши хона афтодааст. Даст ба шиша баред. Шиша хунук аст. Акнун кафи худро ба фарш гузоред. Фарш гарм аст! Ҷаро шишаи тиреза мисли фарш гарм нест? Охир, нури офтоб аввал ба шиша расид? Ин ҷо чӣ сир аст?

## АСРОР (СИР)

**Лола:** – Таҷриба кардӣ? Фаҳмидӣ?

**Шараф:** – Фаҳмидам.

**Лола:** – Шарҳ дех!

**Шараф:** – Нури офтоб аввал аз шишаи тиреза мегузарад, лекин аввал фарш гарм мешавад, чунки шиша нури офтобро «хӯрда» наметавонад. Аммо фарш нурро баҳузур «хӯрда» сер мешавад. Офтоб аввал он ҷоеро гарм мекунад, ки нураш ба он расида истад. Дар ҳаво низ мисли шиша нури офтоб намеистад. Барои ҳамин, аввал замин метафсад.

**Лола:** – Бале! Агар ҳаво метафсид, мо аз ҳавои сӯзон нафас мекашидем. Он гоҳ биниямон месӯҳту поямон хунук меҳӯрд!

**Шараф:**

– Боз як мисол биёр, Лола!

**Мисол:** Вақте ҳаво дар водӣ хеле гарм аст, дар домани кӯҳ шамолаки форам мевазад.

Ба болои кӯҳ баромадан хоҳӣ, ҳатман ҷомаатро пӯш.



Ҷавоби гурӯҳатонро ба мазмуни матн муқоиса карда, шарҳ дихед.



1. Дар ҷумлаи охири матн ... “ҷомаатро пӯш” ишора ба чист?
  2. Шумо ягон маротиба ба монанди Шараф таҷриба гузаронида будед?
  3. Чаро ҳар қадар боло бароӣ, ҳаво салқин мешавад?
  4. Аз таҷрибагузаронии Шараф шумо ба чӣ хулоса омадед?
- 5. Машқи 286.** Матни таҷрибаро рӯйнавис намоед. Савол гузошта, замонҳои феълро муайян кунед.

### 73. ЧАРО БОРОН МЕБОРАД?



Ба саволҳои “Чаро борон меборад?” “Гармӣ кучо мегравад?” “Жола чист?” ҷавоб гардонед. Ҷавобҳоро дар варақ нависед. Баъди хониш, ҷавобҳоро бо мазмуни матн муқоиса кунед.



Дар нақши Шараф ва Лола бозӣ кунед.

**Шараф:** – Борон гарм аст ё сард?

**Лола:** – Борон гарм аст, баҳусус, борони баҳор форам мешавад!

**Шараф:** – Пас чаро поён меояд? Охир, гарм аст!

**Лола:** – Бодиққат гӯш дех, вагарна намефаҳмӣ.

**Шараф:** – Гӯшам ба ту!

**Лола:** – Об буғ мешавад. Буғ боло меравад. Боло хунук аст. Буғ абр мешавад. Баъд онҳо ба яқдигар часпида, саққоча мешаванд. Саққочаҳо, албатта, вазнинанд. Онҳо ба поён меафтанд. Ҳар қадар поён фуроянд, ҳамон қадар ба гармӣ дучор меоянд. Дар ними роҳ об мешаванд. Ҳамин об борон аст!

**Шараф:** – Гармӣ кучо меравад?

**Лола:** – Боло меравад!

**Шараф:** – Барои чӣ?

**Лола:** – Барои он ки гармӣ сабук асту хунуқӣ вазнин!

**Мисол:** Дуд гарм аст. Аз ин сабаб, боло меравад. Буғ низ гарм аст, боло меравад. Ба болои печкаи тафсон дастатро нигоҳ дорӣ, месӯзад, ба таги печка даст дарорӣ, каме тоқат мекунӣ, зеро гармӣ боло меравад. Барф хунук аст, поён меояд.



Ҷавоби гурӯҳи худро бо мазмуни матн муқоиса карда, шарҳ дихед.



1. Буғ вазнин аст ё об?
2. Жола аз яху барф чӣ фарқ дорад?
3. Барои чӣ жола на дар фасли зимистон, балки дар баҳор меборад?
4. Барои табиат ва ҳаёти инсон қадоми инҳо муфиданд? Барф ё жола? Чаро?



Обу ҳаворо мушоҳида карда, 3 – 4 чумла нависед.

## 74. МАРҲАБО, НАВРӮЗ!



Наврӯз таърихи беш аз шашҳазорсола дорад. Расму суннатҳои наврӯзӣ аз давраҳои қадим барои ояндаҳо ёдгор мондаанд.

Наврӯз дар гузашта ба таври маҳсус ҷаши гирифта мешиуд. Наврӯз сари Соли Нави тоҷикон аст. Дар Соли Нав таомҳои идона мепухтанд. Таомҳои наврӯзӣ аз шир, биринҷ, гандум, гӯшти мурғ ва моҳӣ тайёр карда мешуданд. Одамон рӯйи дастархонро бо “ҳафтшин” оро медоданд чизҳое, ки номашон бо овозу ҳарф «ш» оғоз меёбанд шир, ширчой, ширбириńč, шакар, шакароб, шафттолу, шарбат.

Баъди ҷорӣ шудани дини Ислом гузаштагони мо боз “ҳафтсин”-ро илова карданд. Онҳо рӯйи дастархонро бо чизҳое, ки номашон бо овозу ҳарфи “с” оғоз меёбанд, оро медоданд, ки инҳоянд: себ, сабзӣ, санҷид, суманак, сир, сирко, сипанд (испанд). Дар Соли Нав мардум барои аҳли хонаводаашон файзу баракат, тани сиҳат, сулҳу осоиш орзу мекарданд.

### МОҲ



Моҳ дар гирди сайёраи Замин ҳар моҳ як маротиба давр мезанад. Он шабона ба сайёраи Замин равшани медиҳад, вале Моҳ аз худ равшани ҷудо намекунад. Моҳ ба монанди оина акси равшани сайёраи Офтобро шабона ба сайёраи Замин медиҳад.



1. Моҳ дар чанд рӯз гирди сайёраи Замин як маротиба давр мезанад?

2. Моҳ ба Замин равшанӣ медиҳад, вале аз худ равшанӣ чудо на-  
мекунад? Чаро?

**Таҷриба:** Акси равшани офтоб ё ҷароғро ба фарши  
хона ба воситаи оина нишон дихед.



**1. Матни 287.** Матни “Моҳ”-ро нависед. Ба исмҳо савол гузоред.

**Машқи 288.** Номи ҷизҳое, ки дар ҷаҳни Наврӯз рӯйи дастархон-  
ро оро медиҳанд, аз рӯйи намунаи зерин дар дафтар нависед.

Ҳафтшин	Ҳафтсин
шир,...	себ,...



## 75. ИНШО ДАР МАВЗӮИ «БАҲОР – МАВСИМИ КОР»

### 76. МАРҲАБО, НАВРӮЗ! (давоми хикоя)



Пайдоиши Наврӯз ба подшоҳ Ҷамшед нисбат дода мешавад. Ҷамшед сайри ҷаҳон мекард. Рӯзе ў фармон дод, ки таҳти шоҳӣ тайёр намоянд. Онро дар ҷойи баландтарин дар баробари нури офтоб гузоштанд. Шоҳ дар сар тоҷи шоҳӣ бар таҳт нишаст. Тобиши офтоб якҷо бо нури гавҳарҳои тоҷ равшани офтобро ду маротиба зиёд кард. Мардум шод шуданд ва он рӯзро **Рӯзи Нав** эълон намуданд.

Ҳоло, дар замони мо бо фарорасии Наврӯз одамон бо либосҳои тоза ба сайргашт мебароянд. Дар ҷаҳнгоҳ қабкбозӣ, гуштигирӣ ва дигар навъҳои варзиш бар-по мегарданд, садои мусиқӣ ба гӯш мерасад.

Бигузор, ин ҷаҳни қадимаву ҳамешаҷавон барои мардуми мо бахту саодат, ҳамдигарфахмӣ, рӯзгори нек ва сулҳу салоҳ биорад.

*Rӯzī Aҳmad*



1. Чаро Наврӯзро ба Ҷамшедшоҳ нисбат додаанд?
2. Дар замони мо мардум Наврӯзро чӣ тарз пешвоз мегиранд? Ба ин қисми матни сарлавҳа фикр кунед.
3. Дар маҳалла (деха, нохия)-и шумо одамон Наврӯзро чӣ гуна ҷаши мегиранд?
4. Яке аз рамзҳои паҳншудаи Наврӯз қадом аст?



**Машки 289.** Дар мавзӯи “Ҷашни Наврӯзӣ” дар хона ҳикояи хурд нависед.

## ҶАШНИ НАВРӯЗ



Дар Наврӯзи дилафрӯз аъзои оила саҳарии барвақт аз хоб меҳезанд. Ҳурдсолон ба қалонсолон салом меморанд. Онҳо якдигарро бо оғози Соли Нав табрик меморанд. Одамон ба сари дастарҳони пурнозу неъмати солинавӣ ҷамъ меоянд ва аз таомҳои болаззат меҳӯранд.



1. Калимаҳои хурдон ва қалонсолон барои чӣ сифат нею исманд?
2. Чаро Наврӯзро Соли Нав мегӯянд?
3. Дар ҷумлаи охири матн, ба як исм ҷанд сифат алоқаманд шудааст?
4. Наврӯз чӣ маъно дорад?



**Машки 290.** Матни болоро рӯйнавис қунед. Исму сифатҳо чӣ тавр алоқаманд шудаанд?



## 77. КОР АЗ РӮЙИ ҒАЛАТҲОИ ИМЛОЙ

## 78. ДАР БОРАИ ПЕШОЯНДХО

### БОЯД ДОНИСТ!



1. Калимаҳои **ба, аз, дар, то** пешоянд мебошанд.
2. Таърифи пешояндҳо.
3. Пешояндҳо ва истифодаи онҳо дар ҷумла ва матн.
4. Имло ва вазифаи пешояндҳо.

## ЧОРЯКИ 4

### Х. ЧУМЛА. ОЛАМИ ПАРАНДАГОН ВА НАБОТОТ



Аз рўйи расм парандаҳоро номбар кунед. Кадоме аз онҳо парандай хонагӣ ва қадомаш саҳроист? Ҷаро?

#### 1. ПАРАНДАГОН ЗЕБУ ЗИНАТИ ТАБИАТАНД



Дар ҷангали соҳили кӯлу дарё ва бешазорҳои Тоҷикистон парандагони гуногун зиндагӣ мекунанд.

Парандаҳои **саҳройӣ**: уқоб, гунчишк, кабӯтар, мурғи даштӣ, мусича, зофу майнаҳо дар бешазор, дашт ва баландкӯҳҳо ҳаёт мегузаронанд.

Парандагони **хонагӣ**: мурғ, мурғобӣ, ғоз, товус ва гайра дар ҳавлиҳо зиндагӣ мекунанд.

Парандаҳо табиатро зебу зинат медиҳанд.

Бинобар ин, ба ҳар яки мо зарур аст, ки парандагонро муҳофизат карда, барои кафтар, майна мусича, гунчишк ва дигар парандагон лона созем ва обу дон дихем.



1. Парандаҳои хонагиро номбар кунед. Кадоме аз ин парандагон дар хонаи шумо зиндагӣ мекунанд?
2. Парандаи дӯстдоштаатонро номбар кунед Бигӯед, ки вай хонагист ё саҳройӣ.
3. Қадом парандаҳои саҳроиро метавонед номбар кунед.



1. Кадом паранда сухангӯ аст?
2. Парандаҳо ба одамон ва табиат чӣ фоида мерасонанд?
3. Оё парандай зараррасон ҳам ҳаст?

## ТАШКИЛ ЁФТАНИ ЧУМЛА

**1. Машқи 291.** Парандаҳоро ба ду гурӯҳ (саҳрой ва хонагӣ) чудо карда нависед.

2. Гурӯҳи калимаҳои ҳар ду сутуни поёнро муқоиса кунед ва ба саволҳои зер ҷавоб дихед:

**Калимаҳои ҷудогона:**

борон, аз, сабзиданд,  
баъд, гиёҳҳо

**Калимаҳои алоқаманд:**

Баъди борон тирукамон  
баромад.

- Калимаҳои ҳар ду сутунро пайиҳам номбар кунед.
- Дар сутуни якум кадом гурӯҳи калимаҳо ҷумларо ташкил додаанд?
- Гурӯҳи калимаҳои сутуни дуюм – чӣ?
- Барои чӣ дар сутуни дуюм гурӯҳи калимаҳо ҷумларо ташкил додаанд? (Калимаҳо дар ҷумла бо ҳам алоқаманд шуданд.)



*Гурӯҳи калимаҳои алоқаманд ҷумларо ташкил медиҳанд.*



**2. Машқи 292.** Аз матни “Парандагон зебу зинати табиатанд” сарҳатти чорумро рӯйнавис кунед ва ба саволҳои зерин ҷавоб дихед:

- Дар пораи матни навиштаaton ҷанд ҷумла ҳаст?
- Ҷумлаи якум аз ҷанд калима иборат аст?

## 2. ТОВУС



Товус дар олами парандагон дар зебоӣ беҳамтост. Гузаштагон вайро **мурғи биҳишт** номидаанд. Товус пару боли нақшини худро кушода, худнамоӣ мекунад.



Ватани аслии товус бешазорони Ҳиндустон аст. Вайро барои зебоияш хонагӣ қардаанд. Файр аз товуси рангин-нақш хели сафедашро низ ба вуҷуд овардаанд, ки ҳамчунин зебост.

Дар боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе чанд ҷуфт товуси рангинпарубол ва сафед нигаҳдорӣ мешавад. Онҳо ҳар сол 5–6 ҷӯча мебароранд. Баъди андак қалонтар шудан товусҷӯчаҳоро ба истироҳатгоҳдо мефиристанд, ки боғу бӯстони он ҷойҳоро низ бо зинати худ шукӯҳ бахшанд.

*Ислом Абдусаломов*



1. Чаро товусро **мурғи биҳишт** номидаанд?
2. Дар боғи ҳайвоноти Душанбе қадом хелҳои товус мавҷуданд?



1. Аз матни “Товус” сарҳати аввалро нависед. Бигӯед, ки чанд ҷумла навиштед.
2. Парандай зеботарини маҳалли зисти худро ном бибаред.

## МАШҚХОИ ҶУМЛАСОЗӢ



**Машқи 293.** Калимаҳои зеринро ботартиб гузошта, ҷумла созед ва онҳоро нависед.

Бобои Ҳасан, кард, боғи қалон, бунёд.

Боғбон, ба вуҷуд, навъҳои хуби меваро, бо усули пайвандкунӣ, овардааст.



**Машқи 294.** Ба ҷои нуқтаҳо пешоянд гузошта, матни зеринро нависед. Бигӯед, ки пешояндҳо қадом вазифаро ичро кардаанд.

## ЧӢ МЕХОБӢ?

Рӯзе .... ғурури ҷавонӣ тез роҳ гашта будам. Шабона .... доманаи теппае хобидам.

Пирмарди заиф ... наздам омада гуфт: – Чӣ мекобӣ?

Гуфтам: – Чӣ навъ равам, ки қуввати рафтан намондааст.

Гуфт: – Ин нашунидай, ки оқилон гуфтаанд:  
«Рафтану нишастан бех, ки давидану ... пой мондан».

*Саъдии Шерозӣ*

### 3. БУЛБУЛ



Булбул минқори борик, думу болҳои қӯтоҳак, чашмони сиёҳтоб дорад. Вай парандай хеле чусту чолок мебошад. Макони булбул гӯшаҳои сабзу хуррам аст. Дар рӯйи олам даҳнавъи булбул маълум аст. Чор хелаш: **шоҳбулбул, чаманбулбул, андалеб ва ҳазордастон** дар Тоҷикистон вомехӯранд.



**Шоҳбулбул**ро соҳили дарёчаҳои қӯҳиу дараҳтзорон писанд аст.

Макони **чаманбулбул** баландкӯҳҳои арҷазор ва нишебиҳои чашмасор мебошад.

**Андалеб** дар гардан нақше дорад. Вай лонаашро дар буттазор месозад.

Таҳтапушти **ҳазордастон** хокистарранг буда, дар гулюяш нақши сафед дорад. Ҳазордастон баландкӯҳҳои сабзу хуррами камдараҳтро дӯст медорад.

Онҳо ба Тоҷикистон баҳорон меоянд ва аввали тирамоҳ барои зимиstonгузаронӣ ба дигар ҷойҳо парида мешраванд.

*Ислом Абдусаломов*



1. Кадом хелҳои булбулро медонед?
2. Чаро одамон булбулро дӯст медоранд?

3. Чаро булбулон дар тирамоҳ кӯч мебанданд?
4. Дар хонаи шумо қадом навъи паранда ҳаст ва онро чӣ тавр нигоҳбин мекунед?
5. Дар қафас нигоҳ доштани парандаро меписандед? Чаро не?

## МАШҚИ ТАҲЛИЛИ ОВОЗИИ КАЛИМА



1. Калимаҳои **чаманбулбул, зимистонгузаронӣ, ҳазордастонро** дар нақша нишон дода, тартиби ҷойгиршавӣ ва ҷойи ҳар як овозро дар калима муайян кунед.

**3. Машқи 295.** Сарҳати аввали матни “Булбул”-ро рӯйнавис карда, исму сифатҳои бо ҳам алоқамандро муайян кунед. Нақши чумлаи якуми ҳамин сарҳатро кашед ва гӯед, ки калимаи “**болҳо**” дар ҷойи ҷандум аст.



Пайдарҳамии дурусти матнро муайян кунед ( Дар сутуни аввал мувофиқи пайдарҳамии фикр рақам гузоред.)

	Ҳазордастон хокистарранг аст.
	Макони чаманбулбул баландкӯҳҳои арҷазор мебошад.
	Андалеб дар гардан нақше дорад.
	Шоҳбулбулро соҳили дарёчаҳо писанд аст.

## 4. КАБҮТАР



Дар дунё қариб 300 хели кабӯтар мавҷуд аст. Дар Тоҷикистон 4 хели он вомехӯрад. Онҳоро ғовқабӯтар, кабӯтари нақшин, кабӯтари кӯҳӣ ва кабӯтари ало мегӯянд.



**Говқабӯтар** дар минтаҳаҳои марказии Тоҷикистон бештар паҳн шудааст. Вай моҳи май меояду моҳи сентябр меравад.

**Кабӯтари нақшин** ба гайр аз Помир дар ҳамаи қаторкӯҳҳои кишвари мо дучор меояд. Вай парандай муқимист.

**Кабӯтари кӯҳиро** аз рӯйи тасмачаи сафеди думаш аз ҳамчинсонаш фарқ кардан осонтар аст. Маконаш кӯҳҳои баланд мебошад.

**Кабӯтари ало** бештар дар Помир зиндагӣ мекунад. Кабӯтарон парандагони тезпарвоз буда, бисёр нозу-канд. Тоҷикон кабӯтарро кафтар низ меноманд. Ка-бӯтар рамзи сулҳ аст.

*Ислом Абдусаломов*

## ЧОЙИ КАЛИМА ДАР ҶУМЛА

**2. Машки 296.** Сарҳати охири матни ”Кабӯтар“-ро нависед. Ҷумлаи якумро дар нақша нишон дихед. Калимаҳои ҷумларо аз рӯйи тартиб номбар намоед. Муайян кунед, ки дар ин ҷумла калимаи “дар” дар ҷои чандум меистад. Бигӯед, ки ин калима маъно дорад? Ҷаро не?

2. Кабӯтар рамзи чиро ифода мекунад?

**3. Машки 297.** Аз матни “**Кабӯтар**” исму сифатҳои бо ҳам алоқамандро нависед.

**2. Машки 298.** Матни зеринро рӯйнавис биунед.

Вазир ду шамшерро интихоб кард.

Амир амр кард:

– Акнун ин ҳар ду шамшерро дар як гилоф ҷо кунед.

Вазир гуфт:

– Эй амир, ду шамшер дар як гилоф ҷо намешавад.



Ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, ҳар гурӯҳ муколама ( гуфтугӯ)-ро давом дихед. Мақсади амир аз амри ӯ чист? Бо ёрии омӯзгор ақидаи худро баён кунед.



Бигӯед, ки **калимаҳои “ва” “амр”** аз ҷиҳати маъно чӣ фарқ до-ранд?

## 5. ХИЁБОНИ РЎДАКӢ



Хиёбони Рӯдакӣ яке аз кӯчаҳои васеъ ва зебои шаҳри Душанбе ба шумор меравад. Хиёбонро ҳайкали боҳашамати Исмоили Сомонӣ, Коҳи Ваҳдат, биноҳои Қасри миллат, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон, Ҳукумати шаҳри Душанбе ва ғайра зеб медиҳанд.

Бинои донишгоҳҳо, муассисаҳои илмию фарҳангӣ ва хизматию майшӣ асосан дар ду канори хиёбони Рӯдакӣ ҷойгиранд. Аз ҷумла, Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, кинотеатри Ватан, марказҳои савдои зиёде аз ҷумлаи онҳоянд.



1. Кадом ҳайкал, меҳмонхона, биноҳои боҳашамат хиёбони марказии шаҳри Душанbero зебу зинат медиҳанд?
2. Дар Душанбе кадом муассисаҳои таҳсилоти олий фаъолият доранд?
3. Ояндаи пойтаҳти кишварамонро шумо чӣ гуна тасаввур мекунед?



Дар гурӯҳҳо ба саволҳои зерин ҷавоб дихед:

- Ба муассисаҳои илмию фарҳангӣ ҷиҳо доҳил мешаванд?
- Ба муассисаҳои хизматию майшӣ – чӣ?
- Ғайр аз ҷавобҳои дарматнбуда боз чиро илова карда метавонед? – Боғи истироҳат,...

## МАШҚИ ЭҶЛОННАВИСӢ



1. Дар матни эҷлон сабаб ва мақсади гузаронидани чорабинӣ бояд дарҷ ёбад.

**Намуна:**

## ЭЪЛОН!

Пагоҳ, 5-уми апрели соли 2021, дар толори мактаб байни хонандагони синфҳои 3 “А” ва 3 “Б” озмуни “Хушнависи беҳтарин” баргузор мегардад.

Озмун аз соати 10:00 то соати 12:00 давом мекунад.

Фолибони озмун бо мукофот сарфароз мегарданд.

1. Аз рӯйи намунаи боло мустақилона эълон нависед.

**2. Машқи 299.** Аз матни “Хиёбони Рӯдакӣ” исмҳои хосро бинависед.

## 6. ДУШАНБЕ



Кӯҳҳои дарози пайваста  
Мисли занцир пешу пас баста.  
Дар миёнҷост шаҳри навобод,  
Шаҳри навзоди оҳанинбунёд,  
Соҳтмону заводу фабрику роҳ,  
Соҳтмонҳои ҷою манзилгоҳ.  
Як тараф мактабу тамошоҷост,  
Боғу сирку театрӯ киност.  
Боғи хуштарҳу хурраму гулзор  
Бӯстонест холӣ аз хасу хор.  
Мешиносӣ, қадом боғ аст ин?  
Боғ, Шарқро ҷароғ аст ин!  
Боғи илм асту меҳнати озод  
Шаҳри Душанбе – шаҳри навобод!

*Абдусалом Дехотӣ*



1. Дар бораи манзараҳои зебои шаҳри Душанбе таассуроти худро баён қунед.
- 2. Машқи 300.** Аз матни шеър исму сифатҳои алоқамандро нависед.
- 3. Машқи 301.** Чор сатри аввали матни шеърро рӯйнавис ва аз ёд қунед.

## МАШҚИ НАВИШТАНИ АРИЗА

1. Аризаро ба номи директори мактаби худ навишта, мақсадро баён намоед.

**Намуна:**

Ба директори муассисай таҳсилоти  
миёнаи умумии № 46-уми ш. Душанбе  
муҳтарам Ҳалимзода Ф.  
аз хонандай синфи 3 “А”

*Субҳони Муродулло*

Ариза

Бо арзи эҳтиром аз Шумо хоҳиш мекунам, ки барои  
дамгирӣ дар истироҳатгоҳи “Парасту” ба ман роҳҳат  
диҳед.

/ Имзо/

28 майи соли 2021

5. Аз рӯйи намунаи боло мустақилона ариза нависед.



**3. Машқи 302.** Ба ҷойи нуқтаҳои доҳили қавс саволҳои мувоғиқ  
гузошта, матни зеринро нависед. Замон феълро муайян кунед.

Сочҳои гулобиранг моҳи апрел аз Ҳиндустон (...) пари-  
да меоянд. Онҳо дар Тоҷикистон (...) бача мебароранд.  
Сочҳо моҳи сентябр боз ба ватани худ (...) бармегарданд.

## 7 – 8. МАРО КУЧО МЕКАШӢ?



Рӯзе занбӯре бо мӯрча воҳӯрд. Мӯрча дона мекашид.

Занбӯр гуфт:

- Эй, мӯрчай заҳматкаш! Ту ба ман ҳамроҳ шавӣ,  
рӯзи нек мебинӣ.
- Занбӯри баднафс инро гуфту парида рафт ва дар  
дӯкони гӯшт болои гӯштпорае нишаст. Қассоб бо кор-  
ди тез занбӯрро дуним кард.

Мұрча часади нимчони занбұрро мекашид. Занбұр дар ҳолати өнкәнің гуфт:

– Маро күчо мекашай?

Мұрча гуфт:

– Ҳар кій аз баднафсій ба күчое, ки хоҳад нишинад, оқибат чое мебарандаш, ки худ намехоҳад.



1. Занбұр ба мұрча чай маслихат дод?
2. Фарқи хислатхой мұрча аз занбұр дар чист?
3. Оқибати баднафсій занбұрро ба кадом ҳолат гирифтор кард?



1. Маънои калимаи заҳматкашро шарҳ диҳед.
- 2. Машки 303.** Се сарҳатти аввали матнро нависед. Ба зери исму сифатхой алоқаманд хат кашед



Ҷавоби мұрчаро ба саволи “Маро күчо мекашай? Бол ҳамсуҳбаттон баррасай карда, хулосаатонро гүед.

## ЧОЙИ ФЕҮЛ ДАР ЧУМЛА



**Машки 304.** Ба чойи нүктаҳо калимаи зарурый гузошта, чумлахору пурра карда нависед. Чойи феүлхоро дар чумла муйян кунед.

Раъно духтари боадаб ва доно ... . Ӯ пагоҳии барвақт аз хоб ... . Пас аз ноништа китобу дафтархояшро гирифта, ... . Раъно ба талабагони қағомонда ... . Муаллим, падару модар Раъноро ... .

## МҰРЧАЕ ДОНА ЁФТ



Мұрчае дона ёфт,  
Аз таги дўлона ёфт.  
Шод шуду хона бурд,  
Дона сари шона бурд.  
– Оча, мана, дона! – гуфт, –

Донаи идона! – гуфт.  
Рӯяки очаш шукуфт,  
Гарм бибўсиду гуфт:  
– Шукр, калонак шудӣ,  
Донакашонак шудӣ.  
*Юсуфҷон Аҳмадзода*



1. Дар сатри аввал чанд калима ҳаст?
2. Дар сатри дуюм– чӣ?
3. Аз матни шеър ҷойи феълҳоро дар ҷумла муайян кунед.

## МӮРИ БОРКАШ



Мӯреро диданд, ки малахи аз худ даҳ баробар вазнинро ба зӯрӣ бардошта мебурд. Дар тааҷҷуб монда, гуфтанд:

– Ин мӯрро бубинед, ки бо ин хурдӣ бореро бо ин вазнинӣ чӣ гуна мекашад!

Мӯр, чун ин сухан бишунид, бихандиду гуфт:

– Мардон, борро бо қуввати ҷавонмардӣ ва бозуи ҳамият\* кашанд, на ба қуввати тан ва ғафсии бадан.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

### бозуи ҳамият – бо зӯрии гайрат

1. Аз мазмуни ин ҳикоят ҳулоса бароред.
2. Мазмуни ҳикоятро бо мазмуни ҳикояи “Маро кучо мекашӣ?” муқоиса кунед.
- 3. Маҳқи 305.** Ҳикоятро нависед. Ба зери феълҳо ҳат кашед. Ҷойи феълро дар ҷумла муайян кунед.
- 4. Маҳқи 306.** Панди зеринро нависед. Мазмуни пандро бо мазмуни ҳикоя муқоиса кунед.

Маёзор мӯре, ки донакаш аст,  
Ки ҷон дораду ҷони ширин ҳуш аст.

*Абулқосим Фирдавсӣ*

## 9. ТАЪРИФИ ЧУМЛА

### МУРГИ САҲАРХЕЗИ МАН



Хурӯси тоҷдори мо,  
Дар дех номдори мо.  
Саҳар чу шуд, занад дод,  
Гурба хезад ба фарёд:  
– Кӣ аз хоб бедорам кард?  
Кӣ он бехоби бедард?  
Хоби саг ҳам мепарад  
Норизо ҳар сӯ давад:  
– Ин хурӯс не, бало ин,  
Бало бар сари мо ин.  
Ба дастам гар бияфтад,  
Аҳволашро кунам бад.

Валекин Бобосаркор  
Бо меҳрубонӣ ҳар бор  
Мегӯяд: – Сурудат хон,  
Мурғи далери даврон!  
Тоҷдори гулрези ман,  
Мурғи саҳархези ман.  
Хабар кун одамонро,  
Шуд вақти кори саҳро.  
Ҳар кас саҳар бихезад,  
Дард аз танаш гурезад.  
Афзун шавад мадораш,  
Авҷу барори кораш.

*Аъзам Сидқӣ*



1. Аз ҷеғи хурӯс қадом ҳайвонҳо норозианд?
2. Бобосаркор бо меҳрубонӣ ба мурғ чӣ мегӯяд?



1. Бигӯед, ки аввали ҳар як сатри шеър ба қадом шакле ҳарф навишта шудааст.
2. **Машқи 307.** Чор сатри охири матни шеърро нависед.

## ТАЪРИФИ ЧУМЛА



- Баҳор ...
- Деҳқонон ба саҳро ...
- Кор дар саҳро ...



1. Дар навиштаҳои боло фикр ба охир расидааст ё не?
2. Чӣ тавр фаҳмидед, ки фикр ба охир нарасидааст?



Чумла фикри баохиррасидаро ифода мекунад.



**Машки 308.** Ба چойи нүктахо феълҳои зарурӣ гузошта, чумлаҳои болоро пурра карда, хонед ва нависед.

## МАРО МАТАРСОН



Саги гуруснае дид, ки ноне гелон-гелон сӯйи сахро равон шуд. Саг аз дунболи нон рафт ва гуфт:

– Эй қуввати тан ва эй хӯроки чон, ба кучо меравӣ?

Нон гуфт:

– Дар ин биёбон бо гурӯҳе аз палангон ошнӣ дорам, ба зиёрати онҳо меравам.

Саг гуфт:

– Маро матарсон, ки агар ба коми наҳанг ва даҳони шер равӣ ҳам, ман дар қафои туям.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*



1. Нон барои халосии худ чӣ тадбир чуст?
2. Ҷавоби сагро фаҳмонед.
3. Аз матн феълҳои замони ҳозираро нависед.

## 10. АЛОМАТҲОИ НҮҚТА, САВОЛ ВА ХИТОБ

### БАҲОР



Баҳор, боз омадӣ?

Биё!

Марҳабо!

Биё, ман акнун душмани ту наям.

Баҳор, маро бубахш! ...

Солҳои сол сабзаҳои навхезат ба рӯҳи пажмурдаи ман озуқа надоданд. ...

Инсоф кун! Магар ман гунаҳкор будам? – Ҳеч! Ту ҳам не! Ҳазорон бор не! Гунаҳкор дигарон буданд, дигарон!

*Ҳаким Карим*



1. Дар матни боло чанд ҷумла ҳаст?
2. Дар охири ҷумлаҳо қадом аломат гузашта шудааст?




**1. Машки 309.** Аз матни боло ҷумлаҳо, ки дар охирашон аломатҳои нуқта (.), савол (?) ва хитоб (!) гузашта шудаанд, нависед. Мувофиқи аломатҳо, ҳангоми хониши ҷумлаҳо ба талаффузи овоз риоя кунед.

## ХУШОМАД



Хитоб (!) ба Савол (?) гуфт:

– Ҳар ҷо, ки ту бошӣ, он ҷо дуқат шуда, хушомад мегӯйӣ.



Савол ҷавоб дод:

– Ба ҳар ҳол, мисли ту рост истода, ба  мардум дӯғу пӯписа намезанам...



## 11 – 12. ФАРОШТУРУК – ДӮСТИ ИНСОН

Аз Фароштурук пурсиданд:

– Эй парандай хурдак, дидем, ки ту дар даҳонат қатрае обро гирифта, ба рӯйи оташ мерехтӣ. Бигӯ, ки ба он як қатра оби даҳони худ, ҳамон оташи бузургро чӣ тавр ҳомӯш карданӣ будӣ?

Фароштурук гуфт:

– Ман меҳостам, ки ба шумо некӣ қунам ва шуморо аз марг начот диҳам.

Ин суханони Фароштурук ба мо хуш омад ва дар ҳақки Фароштурук дуoi нек карда гуфтем:

– Бигзор, ҳамеша макони ту дар хонаи одамон қарор бигирад. Лонаи хурдаки туро доимо инсон нигаҳбон бошад!

Аз ин рӯ, фароштурукҳо дӯсти инсонанд. Ҳамеша дари хонаи одамон барои фароштурук боз аст. Одамон фароштурукро узви хонадони худ меҳисобанд.



1. Чаро аз байнни парандаҳо танҳо фароштурук дар хонаи одамон лона месозад?
2. Дар хонаи қадоме аз шумо фароштурук лона дорад? Шумо ба фароштурук чӣ ғуна муносибат меқунед?

## АЗ ҶУМЛА ҶУДО КАРДАНИ КАЛИМА



**1. Маҳқи 310.** Ҷумлаи охирро дар нақша нишон диҳед. Тартиби ҷойгиршавии калимаҳоро дар ҷумла муайян қунед.

## ПАРАСТУ



- |  |  |
|--|--|
| – Парастуяки доно,<br>Омадай аз кучо?        | – Дар мулки мо мемонӣ,<br>Ё омадай ба меҳмонӣ? |
| – Аз раҳи дур омадам,<br>Аз пайи нур омадам. | – Ин ҷо маро маскан аст,<br>Хонаю ҷои ман аст. |

*Анварбеки Абӯнаср*



- 1. Машки 311.** Шеърро нависед ва аз ёд кунед.
- Мазмуни шеърро бо мазмуни матни “Фароштурук–дўсти инсон” муқоиса кунед.
- Калимаҳои ҳаммаънои “фароштурук”-ро нависед. Барои ёрӣ ба калонсолон муроҷиат кунед.

## 13. АГАР МАЙЛИ ПАРВОЗ ДОРӢ ... .



Инсон дар сайёраи Замин зиндагӣ мекунад ва онро ободу зебо мегардонад. Аз қаъри он нафту газ, тиллою нуқра ва дигар сарватҳои фоиданокро мегирад. Боз меҳоҳад ба кайҳон парвоз карда, аз асрораш боҳабар шавад.

Кайҳон маънии тартибот ва зебоиро дорад. Бубин, ки осмони пурситора чӣ хел зебост. Нахустин одаме, ки Замини моро аз кайҳон бидид, Юрий Гагарин буд. Ин воқеа субҳи 12-уми апрели соли як ҳазору нуҳсаду шасту як ба вуқӯъ омад. Ин рӯзро чун **Рӯзи кайҳоннавардон** ҷаши мегиранд ...

Роҳи кайҳон танҳо барои одамони аз ҳама солим қӯшода мешавад. Аз ин рӯ, варзиш беҳтарин мададгори ҳамаи кайҳоннавардони оянда аст.



- Замин аз дигар сайёраҳо бо чӣ хусусияташ фарқ мекунад?
- Кайҳон чист ва кайҳоннавард кист?
- Барои кайҳоннавард шудан, чӣ кор кардан лозим?
- Кадоме аз шумо майли кайҳоннавард шудан доред?

## КОР АЗ РӮИИ МАТН



- 1. Машки 312.** Сарҳатти дуюми матнро нависед.
- Ба саволҳои зер ҷавоб дихед.
  - Чанд чумла навиштед?
  - Чумлаи дуюм аз чанд калима иборат аст?

- “Пурситора” кадом ҳиссаи нутқ аст? Онро аз матн ёфта, муайян кунед, ки бо кадом калима алоқаманд шудааст ва ба воситай чӣ?
- Бандаки изофи “–и” бо кадом калима якҷоя навишта шудааст?

**3. Машқи 313.** Ҷавоби ҳар як саволи зерро аз матни «Агар майли парвоз дорӣ» ёфта, саволу ҷавобҳоро мувофики нақшай пешниҳодшуда ( \_\_\_\_ ?, \_\_\_\_ .) нависед.

- Инсон дар кучо зиндагӣ меқунад?
- “Кайҳон” чӣ маъно дорад?
- Нахустин кайҳоннавард кӣ буд?
- Роҳи кайҳон барои киҳо кушода аст?



1. Кайҳоннавардон бо кадом мақсад ба сайёраи Моҳ парвоз меқунанд? Андешаи худро баён намоед.

**2. Машқи 314** Сарҳати охири матнро рӯйнавис кунед.

## 14. ФАРҚИ БАЙНИ КАЛИМА АЗ ҶУМЛА

### ГУРБА ВА АККА



Рӯзе миёни ёрон  
Гурба ман-маниҳо кард,  
Парронда оби даҳон  
Худро мадҳу сано\* кард:

...Ба худ надорам ҳамто\*,  
То кунун дар давидан\*.  
– Бехуда, – гуфт Акка, –  
Ҳамроҳи ту медавам.

Он ки ҳавояш баланд,  
Он ки ба лоф\* побанд,  
Монандие надорад  
Ба гурбаи худписанд?

Гурбаи кӯтаҳандеш  
Гуфто: – Марҳамат, давем.  
Аён мешавад, голиб  
Кадоми мо мешавем.

Парҳои бози Акка  
Аз ёди ӯ баромад...  
Танҳо бидид, аз ӯ пеш  
Акка ба марра омад.

*Убайд Раҷаб*

**мадху сано** – таърифу тавсиф  
**ҳамто** – баробар, ҳамчинс  
**лоф** – худтаърифкуни бардурӯғ ва бечо  
**акка** – як навъ паранда, ки онро “гулба” низ меноманд.



1. Гурба дар кадом навъи варзиш худро таъриф кард?
2. Гурбай кӯтаҳандеш чиро аз хотир бароварда буд?
3. Оқибати худситой ба чӣ оварда расонд?
4. Аз мазмуни банди охири шеър ба чӣ хулоса омадед?



1. Калимаҳои ду сатри охири шеърро аз рӯйи тартиб номбар биқунед?
2. Фарқи байни калима ва ҷумларо гӯед.
- 3. Машқи 315.** Дар аввали номи (лақаб)-и ҳайвонҳо чӣ тӯна ҳарф навишта мешавад? Барои чӣ?

## 15 – 16. МАШҚИ КАЛИМАСОЗӢ ЗОГИ АЛО ВА СУГУР



Замоне зоги алою сугур бо ҳам ҷӯра буданд. Ҷӯраҳо боре аҳд кардан, ки зимистонро якҷоя мегузаронанд.

- Ман ҷормағзу бодом ҷамъ мекунам! – гуфт Зоги ало.
- Ман чукрию ровшак ҷамъ мекунам! – гуфт Сугур.

Зоги ало боғ ба боғ парида, ҷормағзу бодом оварду сугур чукрию рошак ғундошт. Дере нагузашта, ҷӯраҳо дар таги замин анбори озуқа бино карданд.

- Як рӯз зоги ало ёди додаронаш карду ба сугур гуфт:
- Ҷӯраҷон, ман рафта додаронамро биёрам.
  - Бисёр хуб мешавад, – ҷавоб дод сугур.

Зоги ало хурсанд шуда парида рафт. Аммо сугур аз ҷавоби додааш пушаймон шуд: «Агар мо бисёр шавем, – аз дил гузаронд вай, – ҳӯрок камӣ мекунад».

Сугур дари лонаашро аз дарун бо хок маҳкам кард.

Дере нагузашта, зоги ало ҳамроҳи додаронаш парида омада, болои ҳамон манзил «қар-қар» қарданд. Аммо Суғур худро ошкор накард. Ӯ ба хоб рафта буд ва то аввали баҳор бедор нашуд.

Аз ҳамон вақт дўстии зоги алою сугур қатъ гардид.

*Муҳаммад Субҳон*




1. Зоги ало ва сугур чӣ аҳд бастанд?
2. Чаро сугур аз ҷавоби додааш пушаймон шуд?
3. Мазмуни афсона дар бораи чӣ гуна одам аст?



**Машки 316.** Аз матни боло се сарҳати аввалро нависед.



Аз ҳарфҳои пароканда калима созед. Бо ин калимаҳо чумла созед ва нависед.



## ЗАНГӮЛА



Ман як зогча харидам. Мо ба зогча обу дона додем.  
Зогча қалон шуд.

Бачаҳо ду зангӯлачаро ба ду пойи зогча бастанд. Мо ба вай Зангӯла ном гузоштем.

Зангӯла ду ошнои дигар ҳам дошт. Якеи он гурбай  
Моший буд, дигаре саги ҳавлиамон Абчир. Зангӯла бо  
Мошиву Абчир бозӣ мекард.

*Рахим Ҷалил*



1. Ҳикояча аз чанд чумла иборат аст?
2. Дар чумлаи дуюм чанд калима ҳаст?
3. Калимаҳои чумлаи сеюмро аз рӯйи тартиб номбар кунед.

4. Дар аввали номи (лақаб)-и ҳайвонҳо чӣ гуна шакли ҳарф на-вишта мешавад. Номи зогча, гурба ва сагро нависед ва бо онҳо чумла тартиб дихед.

## 17 – 18. ОВОЗУ ҲАРФ ВА ҲИҶОЮ КАЛИМА СЕ БАРОДАР



Як падару се писар ҳамроҳ зиндагӣ мекарданд. Писарҳо яке паси ҳам калон мешуданд.

Падарашон ба онҳо гуфт:

– Писарҳоям, акнун ҳунар омӯзед. Кадоме аз шумо устои моҳир шавед, ман хонаро ба ҳамон тухфа мекунам.

Бародарон ба саёҳат баромаданд, ҳунар омӯхтанд ва ба хона баргаштанд.

Падар гуфт:

– Ҳӯш, ягон ҳунар омӯхтед?

– Ман, – гуфт писари хурдӣ, – сартароширо омӯхтам.

Писари миёна гуфт: – Ман наълзаниро омӯхтам.

– Ман бошам, – гуфт писари калонӣ, – шамшербозиро омӯхтам.

Дар ин вақт аз биёбон як ҳарғӯш давида мегузашт.

Писари хурдӣ, аз паси ҳарғӯш давид. Ба ҳарғӯш расиду пашми ду чаккаи вайро тарошид.

Ҳамин лаҳза аз роҳ як фойтун гузашта рафт.

Писари миёна аз паси фойтун давид. Дар айни тохта истодани асп, аз суми вай ҳар ҷор наълашро қашида, ҳамон замон наълҳоро гашта қӯфт.

Дар ҳамин вақт борон борид. Писари калонӣ шамшерашро ба болои сараш чунон тез ҷарх мезонанд, ки ба рӯйи чомааш як чакра борон намеафтид.

Инро дида, падар гуфт:  
—Хар сеи шумо хунармандони бомаҳорат шудед.  
Биёед, ҳар се якчоя зиндагӣ кунед.  
Писарон ҳам қабул карданд ва аз ҳамон замон якчоя  
аҳлона зиндагӣ мекунанд.

*Бародарон Гrimm*



1. Падар ба писаронаш чӣ маслиҳат дод?
2. Писарон хунарҳои омӯхтаашонро чӣ тавр намоиш доданд?  
Хунари кадоме аз бародарон ба шумо писанд омад?



**Машки 317.** Пандҳои зеринро нависед ва онҳоро аз ёд кунед.

1. Ҳеч ганче беҳ аз ҳунар нест.

*Үнсурулмаолии Кайковус*

Ҳунар омӯз, к-аз ҳунармандӣ  
Даркушой кунӣ, на дарбандӣ.

*Низомии Ганҷавӣ*

3. Дар ҳунар кӯш, ки зар чизе нест,  
Ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

4. Қимати мард на ба симу зар аст,  
Қимати мард ба қадри ҳунар аст.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*



## 19. НАҚЛИ ХАТТИ АЗ РӮЙИ МАВЗӮИ «СЕ БАРОДАР»

### 20. МУФТҲӮР



Падари Анварҷон якчанд оила занбӯри асал дорад.  
Вай ҳар вақт қуттиро кушода, аз назар мегузаронаду  
 занбӯрҳои қалон-қалони фарбехашро мепартояд.

Боре Анварчон аз падараш пурсид:

–Дада, барои чӣ ин занбӯрҳоро чинда мепартоед?

–Чунки онҳо муфтиҳӯр, – ҷавоб дод падар.

–Дада, муфтиҳӯраш – чӣ?

–Муфтиҳӯраш ҳамин, ки кор накарда меҳӯрад.

Занбӯрҳои майда, ба ҷойҳои дуродур рафта, гарду шарбати гулҳоро бо худ оварда, хоначаҳояшонро пур мекунанд. Ин фарбехҳо аз хонаашон набаромада, муфтиҳӯрӣ мекунанд. Онҳо ба ҷойи фоида зарар меоранд.

Ана, ин коргарҳояш бақувват. Ҳар чӣ қадар кор кунанд, саломатиашон ҳамон андоза нағз шудан мегирад.

Анварчон як ба дасту бозунонаш нигоҳ карду аз падараш пурсид:

–Дада, ман чӣ кор кунам?

–Аз модарат пурс, ҳар коре фармояд, ичро биқун, – ҷавоб дод падар.

## ЧУМЛАҲОИ ХАБАРӢ, САВОЛӢ ВА АМРИ



**1. Машқи 318.** 1. Ҳангоми хондани ҳар як чумлаи зер муводики аломатҳо ба таллаffузи овоз риоя кунед. Чумлаҳоро нависед.

- Дирӯз баъди борон тирукамон баромад. (Хабар)
- Манижа, пагоҳ падарат аз Самарқанд меояд? (Савол)
- Лоиқ, ба дарё нигар! (Амр).

2. Ба саволҳои зерин ҷавоб гардонед:

- Дар охири чумлаи якум овоз чӣ тавр талаffуз мешавад.
- Дар охири чумлаи дуюм – чӣ?
- Дар охири чумлаи сеюм овоз бояд бо қадом оҳанг талаffуз шавад.



Чумлаҳо аз рӯйи оҳанги таллафуз хабарӣ, саволӣ ва амрӣ мешаванд.



- 1. Машқи 319.** Аз матни “Муфтахӯр” чумлаҳои саволию хабариро нависед.
  2. Дар вақти хондани чумлаҳои зерин мувофиқи аломатҳо ба оҳанги талафуз риоя кунед ва нависед.
    - Хидоят бо хати зебо навиштааст.
    - Хидоят хушҳат навиштааст?
    - Хидоят, хушҳат навис!



## 21. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОӢ

### 22. ҲАРФИ КАЛОН ДАР АВВАЛИ САТРИ ШЕҶР АСАЛКАШИ СЕРКОР



Фасли баҳорон расад,  
Сабзаю гулҳо дамад.  
Занбӯр дараш кушояд,  
Ба сайри гул барояд.

Аз гул ба гул мехезад,  
Бӯйи гулро мебезад.  
Аз сахар то вақти шом,  
Мехнат кунад беором.

Аз чиркинӣ мекоҳад,  
Бӯйи бад намехоҳад.  
Атри гулро мечашад,  
Хушбӯ асал мекашад.

Ин асалкаши серкор  
Ҳар вақт ба мо мададгор.  
Вай табиби олам аст,  
Дармонбахши одам аст.

*Аъзам Сидқӣ*



1. Занбӯри асал чиро намехоҳад?
2. Дар бораи занбӯри асал чӣ медонед?
3. Занбӯр асалро аз чихо ҳосил мекунад?
4. Асал барои табобати кадом касалҳо фоида дорад?



1. Зарбулмасали “Асал—доруи касал”-ро бо мазмуни банди охири шеър дар муқоиса фаҳмонед.

2. Бигүед, ки чаро шоир ба шеъри худ “Асалкаши серкор” ном гузаштааст.

**3. Машқи 320.** Банди аввали шеърро нависед. Бигүед, ки дар аввали ҳар сатри шеър кадом шакли ҳарфро истифода бурдед.



*Дар аввали ҳар сатри шеър ҳарфи калон навишта мешавад.*

## БОЙЧЕЧАК



– Ноинсофхо! Ҳамин саҳар гулаке рўйид, ҳамонро ҳам кандаанд. Чӣ бераҳме? – ба гӯш расид овози дардолуде.

– Ту кистӣ? – пурсид писарак бо тарс.

– Ба зери поят нигар, писар! Ман Заминам!

Модари ҳама мавҷудоти оламам. Гули бойчечак (зардак) ҳам фарзанди ман буд. Мехостам, ки вай нашъуна-мо карда, тухм бандад. Афсӯс, ки онро ҳам канданд.



1. Ба оҳанги хониши чумлаҳои амрию саволӣ риоя қунед.

**2. Машқи 321.** Аз матн аввал чумлаҳои амриӣ, ва баъд саволиро нависед.

## 23. ЧУМЛАИ ХАБАРИ

### ГУЛНОРА



Гулнора ба ошхона даромад. Ўаз ҷевон тахтacha гирифт ва пиёз реза кард. Гулнора дар ҳӯрокпазӣ ба мода-раш ёрӣ мерасонад.



**Машқи 322.** Матни гулнора-ро нависед ва ба саволҳои зер ҷавоб дихед.

- Дар чумлаи аввал чӣ ҳабар дода шуд?
- Дар чумлаи дуюм чӣ ҳабар дода мешавад?
- Дар чумлаи сеюм – чӣ ?

- Дар охири ин чумлаҳо кадом аломат гузашта шудааст?
- Ҷумлаи хабариро дар нақша нишон медиҳем:  
!\_\_\_\_\_.



*Дар ҷумлаи хабарӣ доир ба ягон воқеа ҳабар дода мешавад. Дар охири ҷумлаи хабарӣ аломати нуқта (.) мегузорем.*



Хурдакак холи сиёҳ,  
Туро медорад аз роҳ.

[ооооо]



**1. Машқи 323.** Матни чистонро нависед. Ҷавоби онро аз рӯйи нақша ёбед.



Калимаву таркибҳои сутунҳои чапу ростро тавре гузоред, ки зарбулмасал ҳосил шавад.

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| A. Мехнат кунӣ, | 1) шараф аст.               |
| Б. Мехнат       | 2) роҳат муюссар намешавад. |
| В. Бе меҳнат    | 3) роҳат мебинӣ.            |

## 24. ОФТОБ ВА ТИРУКАМОН



Рӯзе пас аз борон офтоб аз таги абрҳо баромад. Тирукамон пайдо шуд. Бачаҳо тирукамонро бо завқ тамошо карданд. Он бисёр ҳам зебову диданист.

Тирукамон бо зебоии худ мағрур шуда, худашро таъриф кардан гирифт.

Тирукамон гуфт:

– Ман аз Офтоб ҳам зеботарам.

Офтоб инро шунида гуфт:

– Ту зебой, ин дуруст аст. Лекин ман набошам, ту аз құчо пайдо мешавй?

Тирукамон ба гап-хой Офтоб хандиду худашро таъриф кардан гирифт. Офтоб қаҳр карду дар паси абрұқо пинхон гардид.



Тирукамон ҳам худ аз худ нест шуд.



1. Кадоме аз шумо тирукамонро дидәед, дар борааш маълумот диҳед.
2. Рангҳои тирукамонро номбар кунед.

**Тачриба:** Рӯ ба рӯйи офтоб истода, дар шуои он оби рехта-истодаро мушохида кунед, тирукамонро мебинед.



1. Дар тачриба чиро мушохида кардед?
2. Тирукамон кадом вақт пайдо мешавад?
3. Таърифи рангикамон ба чӣ ҳолат оварда расонд?



**1. Машки 324.** Ҳаммаъни калимаи “тирукамон”-ро нависед.



Бихоҳам, осмон монад ба одам,  
Замини гулфишон монад ба одам.  
Бихоҳам, аз ҳама тиру камонҳо  
Фақат тирукамон монад ба одам.

*Гулназар*



1. Бигүед, ки шоир чиро меҳоҳад.
2. Фарқи тиру камон аз тирукамонро шарҳ диҳед.
3. Рубоиро навишта, аз ёд кунед.

## 25. НҮШЕРВОНИ ОДИЛ ВА ПИРИ БОГДОР



Нүшервони Одил ба сафар баромад. Ү пирамардеро дид, ки чормағз мекошт.

Нүшервон бозистод ва ба пирамард гуфт:

– Эй пир, магар ту аз дөхқонй хабар надорй? Шунидай, ки дарахти чормағз баъди ҳашт-даҳ сол мева медиҳад? Ту аз ин дарахт чӣ фоида хоҳӣ дид?

Пир гуфт:

– Шоҳо, дигарон коштанду мо хӯрдем. Мо бикорем, дигарон хӯранд.

Ин ҷавоби пир ба Нүшервон хуш омад ва гуфт:

– Зех\*!

Ҳар вақт Нүшервон ба касе «зеҳ» гуфта, таҳсину оғарин мекард, ҳазинадораш ҳамон одамро як ҳазор ашрафӣ\* медод. Чун пир пулро гирифт, ҳандиду гуфт:

– Шоҳо, шумо гуфтед, ки дарахт баъди ҳашт-даҳ сол мева хоҳад дод. Ҳол он ки аз шарофати адли шумо ин дарахт ҳамин соат мева дод.

Нүшервон боз гуфт:

– Зех!

Ҳазинадор ҳазор ашрафии дигар дод.

Пир боз гуфт:

– Ҳар дарахте соле як бор мева медиҳад. Ин дарахти ман дар як замон ду бор мева дод.

Нүшервон хандон шуду гуфт:

– Зех!

Ҳазинадораш як ҳазор ашрафии дигар дод ва гуфт:

– Биронед, ки ин пирамард ҳазинаи моро холӣ хоҳад кард.

*Зайниддин Маҳмуди Восифӣ*

**зөх** – нидои тахсин, офарин  
**ашрафӣ** – пули тилло



1. Симоҳои ҳикоя киҳоянд?
2. Кадоме аз шумо ниҳол шинондаед ва бо кадом мақсад?
3. Пирамард ба саволи Нӯшервон чӣ ҷавоб дод?
4. Дар як муддат ду-се бор ҳосил додани дараҳтро чӣ тавр ме-фаҳмад? Шарҳ дихед.
5. Дараҳти ҷормағз ба пирамард ҷанд ҳазор ашрафӣ ғоида овард?

## МАВҶЕИ АЛОМАТИ НУҚТА ДАР ҶУМЛА



- 1. Машки 325.** Охири ҷумлаҳоро муайян намуда, гӯед, ки матн аз ҷанд ҷумла иборат аст. Матнро рӯйнавис карда, дар охири ҷумлаҳо аломати нуқта гузоред.

## ОЛИМЧОН

Падару модар ба кор рафтанд Олимҷон дар хона танҳо монд ӯ ба мактаб рафт Олимҷон ба саволҳои омӯзгор пурра ҷавоб дод. Омӯзгор ба ӯ баҳои аъло гузошт.

## 26. КУЧО РАФТИ, АНВАРЧОН?



- Кучо рафтӣ, Анварҷон?
- Саҳро рафтам, модарҷон.
- Ҷаро рафтӣ, Анварҷон?
- Қаҳ овардам, модарҷон.
- Қаҳ чӣ лозим, Анварҷон?
- Ба ғов дижам, модарҷон.

- Гови ало шавад сер,
- Намонад аз саҳро дер.
- Хурма шавад пури шир,
- Маска кунему панир.
- Қӣ меҳӯрад, Анварҷон?
- Ману шумо, модарҷон.

*Убайд Раҷаб*



Дар нақши модару Анварҷон бозӣ кунед. Ҳангоми саволу ҷавоб ба оҳанги пурсиши модар риоя намоед.

## ЧУМЛАИ САВОЛӢ



Фаридун, ту дар синфи чандум мешонӣ?  
Шаҳло, чаро дугонаатро пешвоз нагирифтӣ?  
Ту кай аз мактаб омадӣ?



1. Дар чумлаи якум чӣ пурсида мешавад? Дар чумлаҳои сеюм -ҷӣ?
2. Дар охирин ин чумлаҳо кадом аломат гузашта шудааст?
1. Чумлаи саволиро дар нақша нишон медиҳем.



**2. Машқи 326.** Чумлаҳои болору рӯйнавис кунед.



*Чумлаи саволӣ пурсииро ифода мекунад. Дар охирин  
чумлаи саволӣ аломати савол (?) гузашта мешавад.*



- 1. Машқи 327.** Аз шаш мисраи аввали шеър танҳо чумлаҳои саволиро нависед.
- 2. Машқи 328.** Матнро нависед, ба зери ибораи исму сифат хат кашед ва савол гузоред.

Дар баҳорон теппаҳои пасту баланди атрофи дехаи мо сабзу хуррам мегарданд. Дараҳтони сарсабз, гулҳои рангоранг ба деха ҳусни нав мебахшанд. Аз ҳар кӯҳу дара обҳои софи чашмаҳо ҷориянд.

## ДОС ВА БОЛҒА



- Рӯзе досу болға ба ҳам воҳӯрданд.
- Ту кистӣ? – пурсидааст дос.
  - Маро магар нашинохтӣ? Охир, туро ман сохтаам, – гуфтааст болға.
  - Ин тавр бошад, биё, ҷӯра мешавем,
  - таклиф кардааст дос ба болға.





1. Ба тарзи хониши چумлаҳои саволӣ эътибор дихед.
3. Фикратонро дар бораи дӯстии досу болға баён кунед.

## 27. САВОЛУ ҶАВОБ



- Дасти дӯсту дасти душман чӣ гуна аст?
- Дасти дӯст диҳандаю саховатманд, дасти душман гирандаю хасисманд.
- Суҳбати дӯсту душман чӣ гуна аст?
- Суҳбати дӯст гарму ширин, суҳбати душман хунуку гамгин.
- Дидори дӯсту душман?
- Парвардигор, ҳаргиз набинӣ дидори душман. Сер шавӣ аз дидори дӯст, зоро бузургвор Рӯдакӣ фармудааст:  
Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон,  
Бартар аз дидори рӯйи дӯстон.

*Муҳаммад Лутфуллоҳозода*



1. Саволу ҷавобҳоро дар хотир нигоҳ доред.
2. **Машқи 329.** Аз матни “Саволу ҷавоб” қалимаҳои муқобил-маъноро нависед ва савол ғузоред.

**Намуна:**

Дӯст – душман, ...

## МАШҚИ ХОНИШИ ЧУМЛАҲОИ САВОЛИЮ ҲАБАРИ



2. **Машқи 330.** Зарбулмасалу мақолҳои зеринро шарҳ дихед, на- висед ва аз ёд кунед. Ба зери ҳарфҳои садоноки зарбулмасали ав- вал хат кашед.

- Дараҳт аз реша қувват мегирад, одам аз дӯстӣ.
- Кӯҳ бо қуллаи баландаш машҳур, одам бо хирадаш.
- Шутур оҳиста гардад ҳам, дур мебарад.

Чумла созед ва нависед.



**1. Машқи 331.** Аз калимаҳои пароканда ҷумлаи саволӣ созед ва онҳоро нависед.

- Саъдӣ, Самад, гуфт, чӣ, ба
- Наомад, ба дарс Шаҳло, чӣ, барои
- Гирифт, кӣ, панҷ, баҳои

## 28. НИШОНАИ УМР



Бобои Ҳасан дар кӯҳу пуштаҳои беоб боғи калон бунёд кард, то ки барои фарзандон аз худ нишонае ба ёдгор бимонад. Ба бобои Ҳасан аз талу теппаҳои зодгоҳаш – Сарикамар як миқдор замин ҷудо карданд. Ӯ кори хайрро аз шинонидани себҳои худрӯй оғоз кард.

Боғбон бо усули пайвандкунӣ адади дараҳтони ме-вадорро ҳар сол зиёд кард. Ӯ, ҳатто дар ниҳоли бодом шохчай олуболу ва дар дӯлона навдаи мурӯдро кунда-пайванд кард ва навъҳои хуби олуболу ва мурӯдро ба вучуд овард.

Бобои Ҳасан зиёда аз чил сол машғули ниҳолшинонӣ буд. Ҳамдиёрон ӯро «Ҳасани Пайвандгар» меномиданд.

*Ҳусейн Мирзоев*



- Бобои Ҳасан бо кадом мақсад касби ниҳолпарвариро интиҳоб кард?
- Барои ба вучуд овардани навъҳои беҳтарини меваҳо бобои Ҳасан аз кадом восита истифода мебурд?
- Барои чӣ ба бобои Ҳасан таҳаллуси «Пайвандгар» гузоштаанд?
- Шумо кадом навъҳои пайвандкуниро медонед ё дидаед?
- Оё дар ҳавлии назди хона ё боғи мактабатон ниҳол шинонидаед?

## МАВҚЕИ АЛОМАТИ САВОЛ



Дар охири ҳар як чумлаи саволҳои зери матни “Нишонаи умр” чӣ гуна аломат гузошта шудааст? Барои чӣ? Аз рӯйи ин саволҳо дунафарӣ бо ҳамдигар саволу ҷавоб кунед. Яке савол медиҳад (чумлаи саволӣ), дигаре аз рӯйи мазмуни матн ҷавоб мегардонад (чумлаи хабарӣ).

**3. Машқи 332.** Аз рӯйи нақша ҷиҳатҳои умумӣ ва фарқунандай дараҳтонро нависед.

**Намуна:**

Умумӣ – об меҳӯранд, месабзанд, ...


Фарқунанда –

Мевадор:

Себ, ...

Бемева:

сафедор, ...



## 29. ТАВБАИ ҶАВОН



Сайёде моҳӣ мегирифт. Рӯзе як моҳии қалоне ба дом афтод.

Сайёд моҳиро ба бозор мебурд. Ҷавоне аз пеш баромад ва гуфт:

– Ин моҳиро ба ман мефурӯшӣ?

Сайёд гуфт:

– Не, намефурӯшам.

Ҷавон дар қаҳр шуд ва бо ҷӯб ба пушти сайёд зад. Ӯ моҳиро гирифту пул надод.

Занаш моҳиро бирён кард ва пеши ҷавон овард. Ӯ даст дароз кард, то бихӯрад. Моҳӣ даҳон кушод ва ангушти ҷавонро газид. Ҷавон назди пизишк (табиб) омад.

Пизишк ангуштро бурид. Китф ба дард омаду ҷавон бекарор шуд...

Чавон сўйи биёбон рафт. Ў дар зери дарахте нишаст ва хобид. Дар хоб касе ба ў гуфт: «Эй мискин! То кай дasti худро бибурий? Бирав, онеро, ки ранчондӣ, хурсанд бикун!»

Чавон бедор шуд. Андеша кард, ба ёдаш омад ва гуфт:  
– Ман он моҳиро ба зўрӣ гирифтам ва моҳӣ маро газид.  
Чавон ба шаҳр баргашт ва сайёдро ёфт. Ў пеши пойи сайёд афтод ва чизе, ки дошт, ба ў дод. Сайёд хушнуд шуд. Дарҳол дард бимонд. Рӯзи дигар Худо ба вай раҳм кард, дасташ мисли пештара шуд.



1. Аз рафтори бадаш чавон ба кадом азоб гирифтор шуд?
2. Барои чӣ дasti чавон мисли пештара шуд? Оё бовар доред, ки ҳамин тавр мешавад?
3. Аз мазмуни ҳикоят чӣ хулоса баровардан мумкин?
4. Дар кадом ҳолат инсон тавба мекунад?

## САДОНOK ВА ҲАМСАДО

5. Дар калимаҳои **биёбон дуо, сайёд, моҳӣ** овозҳои садонокро номбар кунед. Овозҳои ҳамсадо кадомҳоянд?

**2. Машқи 333.** Сархати охири матни “**Тавбаи чавон**”-ро рӯйнавис кунед. Ба зери феълҳо хат кашед. Савол гузашта, замонҳои феълро муайян намоед.

## 30. МАШҚИ ЧУМЛАҲОИ САВОЛИЮ ҲАБАРИ

### ОДАМ ДАР ЗЕРИ БАРФ



Содикҷон барои ҳезум харсавор ба ҷангал рафт. Шамоли саҳт сар шуд, роҳро барф пӯшонд. Содикҷон роҳашро гум кард ва ба тарафи дигар равон шуд.

Содиқчон хунук хұрда, аз хар ба рұйи барфи баланд афтод. Ұ дар зери барф монд. Хар сохибашро наёфт ва рост ба ҳавлі омад. Содиқчон набуд. Инро дида, падару модар ва чанд кас ба кофтукови Содиқчон баромаданд. Вале ұро наёфта, баргаштанд.

Рұзи дигар як шикорчій бо сагаш ба ғангал рафт. Саги ҳүшёру зирек ногақон як қойро бүй карду бо пойҳои бақувваташ барфро кофтан гирифт. Шикорчій дид, ки саг бо пойҳояш барфро мекобад ва аз он қо бүг мебарояд. Ұ дид, ки дар چүқур қызыңыз ғана ҳүшрұяқ афтида, бехуш хобидааст.

Шикорчій аз асп фуромада, ғана бехушро аз چүқур қызыңыз баровард. Ұ бадани Содиқчонро бо барф молиш дод, ғана ба ҳуш омад.

Саг дар атроғи сохибаш ва ғана давр зада, дум мечун-бонд, мебүйид ва бо пойҳои сафедаш бозай мекард.

Шикорчій Содиқчонро ба ҳавлиашон овард.

Падару модари Содиқчон ба шикорчій миннатдорй баён карданд.



1. Ба Содиқчон чи ғана рұй дод?
2. Ұ чи тавр ёфт шуд?
3. Оё ба одамони маҳаллаи шумо ғанын ғана рұй додааст?
4. Барои ба ин гуна ҳолатқо дучор нашудан чи ғора андешидан мумкин?

## 31. АРЧА



Дарахти арча ҳамесасабзи дарозумр аст. Аз ҳамин сабаб, одамон дар иди Соли Нав арчаро ҳамчун рамзи умри ғовидонай болып көзіңізде оро медиҳанд.

Чұби сурхчатоб, сахту чилодор, хүшбұю хушнамуди арча намепұсад. Арча сарвати табиати мост. Барги арча гүштро аз вайроншавы нигоҳ медорад. Дар он чое, ки арчазор аст, борону сел заминро намешұяд, зеро решаҳои арча васеъ паҳн мешаванд.

Арча дар сад сол то шаш метр дароз мешавад. Мо бояд ин дарахти ҳамешасабзро ҳифз биқунем.



1. Чаро дар иди Соли Нав одамон барои ороиш дарахти арчаро интихоб мекунанд?
2. Барғдои арча барои чй лозиманд?
3. Агар шумо барои ниҳолшинонй арча наёбед, ба чойи он кадом дарахтро интихоб мекунед?



**Машки 334.** Исмҳои сархати сеюми матни «Арча»-ро нависед.

## ЧУМЛАЙ АМРЙ



- Поянда бод сулҳ дар тамоми чаҳон!
- Нест бод ҹанг!
- Ҳалим, аз ҷоят ҳез!
- Дар ҳондан пешқадам бош!



1. Дар чумлаи якум гүянда таманной худро хитобан ифода кардааст, ки сулҳ дар тамоми чаҳон поянда бошад.
2. Дар чумлаи дуюм хитоб карда мешавад, ки дар чаҳон ҹанг на бошад.
3. Дар чумлаи сеюм амр карда мешавад, ки Ҳалим аз ҷояш ҳезад.
4. Дар чумлаи чорум гуфта мешавад, ки Ҳалим дар ҳондан пешқадам бошад.
5. Дар охири ин чумлаҳо аломати хитоб гузошта шудааст.
6. Чумлаи хитобиро дар нақша нишон медиҳем: |\_\_\_\_\_| !

**7. Машки 335.** Чумлаҳои болоро нависед.



*Дар ҷумлаи амрӣ фикр бо эҳсосоти баланд хитобан ифода мейёбад. Дар охири ҷумлаи амрӣ аломати хитоб (!) гузошта мешавад.*



**Машки 336.** Пандро рӯйнавис ва аз ёд намоед. Ҳангоми хониш дар охири ҳар мисраъ овозро баландтар талаффуз кунед.

Куввати некӣ надорӣ, бад макун!

Бар вучуди ҳуд ситам бехад макун!

*Фаридулдини Аттор*

## 32. ЗАРДОЛУ



Хусусияти давоии зардолу аз замонҳои қадим маълум аст. Аз мағзи талҳи зардолу равған тайёр мекунанд.

Дарахти зардолу танаи сахт, пӯстлоҳи дағал, чӯби вазнину лағжонаки яллақосӣ дорад.

Ватани зардолу аслан Чин аст. Аҷдоди мо онро чор ҳазор сол инҷониб парвариш карда, даҳҳо хели навашро ба вучуд овардаанд. **Хелҳои ахорӣ, бобоӣ, офтобоӣ, маҳтобоӣ, руҳи ҷонон, қандак, ҷавпазак, ҳасақ, кошифӣ, ғулингӣ, ҳурмой** ва бисёр дигар аз ҳамин қабил мебошанд.

Дар ҳама ҷо зардолуи Исфараю Конибодом, Хучанду Маҷтоҳ ва Айнию Панҷакентро таъриф мекунанд. Обу замин ва боду ҳавои ин мавзеъҳо ба зардолупарварӣ мувофиқ аст.

Ниҳоли зардолу зуд ба воя мерасад ва баъди се-чор сол мева медиҳад. Дарахти зардолу то сад сол умр ме-бинад.

*И момназар Қудратов*



1. Хелҳои зардолуро номбар кунед.
2. Гӯед, ки дар маҳалли зисти шумо қадом хелҳои зардолу мерӯянд.



1. Аз зардолу чиҳо тайёр мекунанд?
2. Зардолухои беҳтарин дар кадом минтаҳаҳои чумхуриамон мерӯянд?
3. Ҳоло дар водиҳо зардолу ғӯра гирифтаасту дар ноҳияҳои наздиқӯҳӣ нав муғча мекушояд. Сабаби ин дар чист?

## МАВҶЕИ АЛОМАТИ ХИТОБ ВА САВОЛ ДАР ҶУМЛА МАЙДАЯКУ ПУРХӮР



Ногоҳ Майдаяк чӯрааш – Пурхӯрро дида, гуфт:  
 – Ӯй, Пурхӯр! – гуштӣ мегирий?  
 Пурхӯр ҷавоб дод:  
 – Вақт надорам.  
 Майдаяк гуфт:  
 – Тарсидӣ?  
 Пурхӯр бо қаҳр гуфт:  
 – Ҳой, Майдаяк, дониста гап зан! Чунон дар гуштӣ занам, ки то соли дигар аз ёдат набарояд!...

*Пӯлод Толис*



1. Ҳангоми хониш ба оҳанги чумлаҳои амрӣ риоя кунед. Дар охири чумлаҳои амрӣ кадом аломат гузошта шудааст, бигӯед. Дар охири чумлаҳои саволӣ–чӣ?
- 2. Машқи 337.** Матни болоро рӯйнавис кунед.



### 33 – 34. ГАЗНА

Газна гиёҳи худрӯй аст. Газна пояи росту сершоҳ, баргҳои дандонадор, гули ҳӯшашакл, меваи хурди мудаввар дорад. Агар ба он дастрасонед, дастатон ба сӯзиш медарояд.

Абӯалӣ ибни Сино газнаро барои табобати дарди рон, варамҳои саҳт ва ҷароҳати пӯст кор фармудааст.

Газна рұдаи борикро тоза мекунад, ба халадард ва дарди миён шифо мебахшад. Газна хосияти арақронй ва ҳазмкунандагй дорад.

Газнаро ҳамчунин барои муолиҷаи санги гурда, табларза, газаки шуш ва меъдаю рұда, бемории қанд, зардпарвин истифода мебаранд.

Баргҳои кўфташудаи газнаро ба болои захмҳои чиркдор мебанданд. Меваи газна ба дарди дандон муғид аст. Тухми газна балғамро хориҷ мекунад, Ҳамчунин барои муолиҷаи диққи нафас, сулфа фоидаовар аст.

Шираи газна барои табобати сангҳои гурдаю талхадон дармони хуб аст.

1. Газна дар кучо мерӯяд? Оё газнаро дар заминҳои назди ҳавлӣ парвариш кардан мумкин аст?

2. Газна аз алафи газанда(чоряки якум) чӣ фарқ дорад?

3. Газна ва қисмҳои он ба қадом узвҳои бадани инсон даво мебахшанд?

Хосиятҳои давоии газнаро дар гурӯҳҳо ба воситаи пайконҳо низшон дихед. (Ҳар як гурӯҳ бо варақчаҳои расмдор таъмин карда мешавад).

**Намуна:**

Ширааш барои санги гурда, талхадон; ...



Шохчай  
газна



сулфа
санги гурда
дандон
меъда
талхадон
рұда
шуш

## ФАРҚИ ҶУМЛАИ САВОЛӢ АЗ АМ҆РИ ЗАБОН



- Офтоб, бартар аз гармои ту ҳаст?
- Оре, гармии забон!
- Оташо, муқтадирттар\* аз неруи ту ҳаст?
- Оре, неруи забон!
- Биёбоно, бузургтар аз паҳнои ту ҳаст?
- Оре, паҳнои забон!
- Умри азизо, гиромитаре аз ҳастии ту ҳаст?
- Оре, ҳастии забон!

*Абдурауф Муродӣ*

**муқтадир – боқуват, қодир, тавонойӣ**



1. Аз матни боло тарзи хониши ҷумлаҳои саволию хитобиро машқ кунед. Фарқи ин ду хели ҷумларо фаҳмонед.



*Ҷумлаи саволӣ пурсииро фаҳмонда, ҷавобро талаб меқунад. Ҷумлаи ам҆ри фармоиш, илтимос ва амрро ифода меқунад.*

2. **Машки 338** Аз матни “Забон” дар сутуни якум ҷумлаҳои саволӣ ва дар сутуни дуюм ҷумлаҳои амриро нависед. Ҷумлаҳои навиштаатонро ба таърифи “Фарқи ҷумлаҳои саволӣ аз ам҆ри” муқоиса кунед.

3. **Машки 339.** Ҷумлаҳои зеринро нависед. Дар охири ҳар як ҷумла аломатҳои зарурӣ гузоред.

- Ҷамшед, чаро ба мактаб нарафтӣ
- Ҳез, зуд ба мактаб рав
- Ҳуб, ҳозир меравам

4. **Машки 340.** Аз калимаҳои пароканда ҷумла бисозед ва нависед. Барои ҳалли мушкилот аз матни “Газна” истифода кунед.

- Газна, меваи, дарди, ба, дандон, аст, муфид
- Газна, тухми, меқунад, хорич, балғамро
- Газна, аст, худрӯй, гиёҳи

## 35 – 36. СУЛҲ



Хонаи уммеди дунё, кишварам,  
Кишвари пахновару баҳтоварам,  
З-ин саодат сар ба гардунҳо\* барам,  
Ҳофизи озодии баҳру барам.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

Сулҳ чун хуршеди тобон ҳар сахар  
Мешавад аз кишвари ман чилвагар.  
Ҷумла оламро диҳад ӯ зебу фар\*,  
Нур пошад бар сари навъи башар\*.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

Баҳри олам сулҳ даркор аст, сулҳ,  
Насли одамро нигаҳдор аст, сулҳ,  
Чун шифои ҷони бемор аст, сулҳ,  
Модаронро баҳти бедор аст, сулҳ.

Месароям сулҳро дар сози сулҳ,  
То шавад дунё пур аз овози сулҳ.

*Боқӣ Раҳимзода*

гардун – осмон, фалак  
зебу фар – зебоию равшаниӣ  
навъи башар – инсоният



1. Шеърро ботантана сароед.
2. **Машқи 341.** Шаш мисраи охирро нависед.
3. Кадом паранда рамзи сулҳро мефаҳмонад?

## НУТҚИ МУРАТТАБ

**Машқи 342.** Матни зеринро нависед ва ба саволҳои зери он ҷа-воб гардонед ва хулоса бароред.

## СУЛҲ

Сулҳ боиси табассуми кӯдакон аст. Сулҳ ба монанди офтоби тобон оламро зинат медиҳад. Сулҳ нигаҳдори насли одам мебошад. Сулҳ боиси осоиши дунёст.

**Саволҳо:**

- Дар матни навиштаатон ҳамагӣ чанд ҷумла ҳаст?
- Дар ин 4 ҷумла сухан дар бораи чӣ меравад?
- Дар ҷумлаи якум оид ба сулҳ чӣ гуфта шудааст?
- Дар ҷумлаҳои 2, 3 ва 4 – чӣ?
- Ҷумлаҳо паси якдигар бо ҳам алоқаманд шуда, чиро ташкил додаанд?



*Ҷумлаҳои бо ҳам алоқаманд нутқи мураттаб  
(алоқанок)-ро ташкил медиҳанд.*



**1. Машқи 343.** Панди Абулқосим Лоҳутиро рӯйнавис бикунед ва шарҳ дихед.

Сулҳ дар ҳама дунё лашкар дорад,  
Ҷанг ба ҳама дунё хатар дорад.

2. Калимаи муқобилмаъни сулҳро бигӯед.

## 37. ГУЛАКИ БЕНОМ



Дар як гӯшаи замин гулаке мерӯйид. Миёни сангу гил барои гулак физое набуд. Ба гулак об намерасид...

Дар айни тобистон гулак точгули зебе баровард. Чун шамол ба ин харобазор меомад, бүйи муаттари онро ба дуриҳо мебурд.

Боре пагохӣ Райҳона аз паҳлуи ҳамон харобазор ме-гузашт, ки бүйи хуши гуле ба димогаш расид.

Райҳона ба харобазор даромад ва дар паҳлуи санг гула-ки рахшонро дид. Ӯ дар назди гулак нишааст ва аз пурсид:

- Ту ин чо аз кучо пайдо шудӣ?
- Намедонам, – ҷавоб дод гулак.
- Барои чӣ ту ба дигар гулҳо монанд нестӣ?
- Гулак боз ҷавоб надод.
- Номи ту чист?
- Ба ман ҳеч кас ном нагузоштааст.
- Ту ин чо чӣ ҳел танҳо зиндагӣ мекунӣ?

Гулак боз ҷавоб надод.

Райҳона ҳам шуд ва гулакро бӯсид.

Рӯзи дигар Райҳона ҳамроҳи дугонаҳояш ба хароба-зор пору қашонданд, то ки замин ҳосилхез шаваду Гу-лаки беном нашъунамо ёбад ва аз тухмиҳои он гулҳои зебо зиёд шаванд.

Райҳона тобистони оянда ба дидорбинии гулак рафт. Ӯ дид, ки дигар он чо харобазор нест. Сабзаву гулҳо рӯйидаанд. Болои онҳо шаҳпарақу парандаҳо парвоз мекунанд. Аз гулҳо бӯе меомад, ки монанди бүйи гула-ки беном буд.



1. Барои чӣ ҳикоя “Гулаки беном” номида шудааст? Биёед, ба гулак ном мегузорем.
2. Харобазор чӣ гуна ободу зебо гашт?
3. Кадоме аз шумо гул, ягон хели зироат ё дарахте шинонидаед?



Аз рўйи сухбати байни Райхонаю Гулак (сархати 5-ум) нақшбозӣ кунед. Ҳангоми саволу ҷавоб ба оҳанги ҷумлаҳои саволию ҳабарӣ риоя намоед.



**1. Машқи 344.** Гуфтугӯйи байни Райхонаю гулакро рўйнавис биқунед.

2. Бигӯед, ки пораи матни навиштаатон нутқи алоқанокро ташкил медиҳад.

## 38. САДБАРГИ СУРХ. КОР АЗ РЎЙИ СЛАЙД



Садбарг рустании бисёрсола аст. Буттааш пур аз хор буда, баргҳои паршакл, гули сербарги хушбӯйи сурх ё гулобӣ дорад. Садбарг охирҳои моҳи май гул меқунад.

Гулбаргҳои садбарг чун дору истифода мешаванд. Онҳоро сахаргоҳон чида, дар соя меҳушконанд, то рангу бӯйи худро нигоҳ доранд. Баъди хушкондан онҳоро дар зарфи шишагин ё сафолини даҳонбаста меандозанд.

Дар қадим садбаргро маликаи гулҳо меномиданд. Онро барои табобати ҳар гуна бемориҳо тавсия мена-муданд. Мувофиқи тавсияҳои Абӯалӣ ибни Сино гули садбарг ва равғану оби он барои дарди сар, дарди дан-дон, дарди гулу, зуком, роҳи нафас фоидабахш аст.

Гули садбарг дилро пурқувват мегардонад. Гулоб ба-рои кори солими ҷигару талҳадон, меъдаву рӯда ва асаб доруи хуб аст. Барои тоза кардани пӯсти рӯй ва гардан аз доғҳои гуногун гулоб фоидаовар аст ва заҳми пӯстро муолиҷа меқунад.

*Чаҳон Азонзод*



1. Дар бораи садбарг ва хелҳои он боз чиҳо медонед, номбар қу-нед.



2. Аз адади 100 ва ҳарфҳои а, б, г, р калимае созед, ки номи гул ҳосил шавад.



Хосиятҳои давобаҳши садбаргро дар нақша нишон диҳед.  
Ҳар як гурӯҳ бо варақаҳои расмдор таъмин мегардад.

### Намуна:

Барги гул, равған ва обаш ба дарди сар, ....  
Обаш ба ...



**1. Машқи 345.** Сарҳатти дуюми матнро нависед. Дар ҷумлаҳои навиштаатон ба ҷойи феълҳои *истифода мешаванд, меҳушико-нанд, меандозанд* феълҳои ҳаммаъни онҳоро гузоред, ки маъни ҷумла дигар нашавад.



Бодом аз ҳама дараҳтони мевадор пештар, охири февралу аввали март, гул меқунад. Соле, ки ҳаво хушк ояд, бодом серҳосил мешавад.

Дар ҷумхурии мо панҷ хели бодом месабзад. Инҳо бодомҳои **сиёҳдона, талҳакбодом, сангбодом, бодом-ча, шириндона** мебошанд.

Ба ниҳоли бодоми ҳасак навъи бодомҳои шириндонаро пайванд меқунанд. Бодом 60–100 сол умр мебинад ва соле то 60–80 кило ҳосил медиҳад.

Бодом гулҳои хушрангу назаррабо ва меваи ширину серғизо дорад.

Хосияти давоии бодомро ҳанӯз Абӯалӣ ибни Сино муайян карда буд. Мағзи талҳи бодом ба бемории гурда, чигар ва кушодани рагҳои хунгард шифо мебахшад. Марҳами



аз мағзи куфтаи бодому асал тайёршуда барои захм ва шукуфа давост. Қиёми решай бодом давои дарди сар аст.

Мағзи бодом бештар равғану қанд дорад. Онро дар саноати қаннодӣ фаровон истифода мебаранд.

*И момназар Қудратов*



1. Чаро бодомро муждарасони баҳор мегӯянд?
2. Бодом чанд сол умр мебинад ва ба ҳисоби миёна соле чӣ қадар ҳосил медиҳад?



1. Хелҳои бодомро номбар қунед.
2. Бигӯед, ки дар маҳалли зисти шумо қадом хелҳои бодом мерӯянд.
3. Хосияти давоии бодомро бигӯед.

**4. Машки 346.** Сарҳати панҷуми матни «Бодом»-ро нависед.

## 40. ПАЙДАРПАЙИИ ФИКР ДАР НУҶТИ МУРАТТАБ САВДОГАР ВА ТҮТӢ



Савдогаре тӯтие дошт. Тӯтӣ дар қафаси танг ғамгин буд. Боре савдогар барои хариду фурӯш рафтани шуд. Ӯ аз тӯтӣ пурсид, ки барояш чӣ армуғон биёрад.

– Соҳиби меҳрубон, – гуфт тӯтӣ, – ман армуғон намехоҳам. Танҳо илтимосе дорам. Дар вақти сафар селаи тӯтиҳоро мебинед. Ба яке аз онҳо дар бораи зиндагии ман нақл қунед ва суханонашро ба ман армуғон биёред.

Савдогар ба роҳ баромад. Пас аз чанд рӯз ба ҷангалзоре расид. Дар он ҷо тӯтиҳо зиндагӣ мекарданд. Савдогар ба яке аз тӯтиҳо саломи тӯтиашро расонда, дар бораи зиндагии вай ҳикоя кард. Он тӯтӣ ҳикояи марди савдогарро шунида, ҷон дод.

Савдогар пас аз хариду фурӯши мол ба ватан баргашт. Тӯтӣ дарҳол аз ӯ армуғон пурсон шуд. Мард мушиҳидаҳояшро нақл кард.

Ҳамон замон тӯтӣ дар қафас якбора сар ба зер афтод. Савдогар инро дида, ҳайрону ғамгин шуд. Ӯ тӯтиро ба болои бом партофт. Тӯтии «мурда» якбора чон дароварда, парида рафт.

*Мазмун аз достони Ҷалолиддини Балхӣ*



**Машқи 347.** Аз матн ҷумлаҳои 5, 13, 18, 23, 24-ро бинависед. Бигӯед, ки дар матни хурди навиштаатон пайдарпайии фикр риоя шудааст.



1. Барои чӣ одамон тӯтиро дар қафас нигоҳ медоранд?
2. Сабаби якбора зинда шудани тӯтии «мурда»-ро чӣ тавр мефаҳмад?
3. Оё савдогар кори дуруст кард, ки Ӯ тӯтиро аз қафас озод намуд?
4. Аз қафас озод шудани тӯтӣ рамзи чист?

## 41 – 42. МЕВАЮ САБЗАВОТИ ТОҶИКИСТОН.

### МЕВА



**Нок** меваи хуштаъму серғизо аст. Аз он мураббо, шарбат ва гайра тайёр мекунанд. Таркиби нок аз сафеда, қанд ва витаминҳои Е, С, Р, В ғанӣ мебошад.

Ангур меваи ширина буда, таркиби он витамин ва моддаҳои кимиёвӣ дорад. Ангур аз витаминҳои А, В, D, Р бой аст. Ангур барои аз байн бурдани бемориҳои чашм, асаб, хунукзадагӣ, офтобзадагӣ ёрӣ мерасонад.



Меваэро интихоб бикунед. Расми онро тасвир намуда, дар борааш хаттӣ маълумот диҳед.

**Намуна:**

	Нок сероб, хушхӯр, ширина буда, таркибаш аз витаминҳои Е, С, Р, В ғанӣ аст. ...
--	---

## НАСТАРАН



**Настаран** бо номхой насрин, хуч, хулул маълум аст. Он рустаний хордор мебошад. Пояи сершох, гули сафед ё гулобӣ, меваи тухмшакл ё гирдаи сурх дорад.



Дар меваи настаран витаминҳои С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, РР, К, Е ва намак, қанд, сафеда, равған мавҷуданд.

Обҷӯши меваи хучро барои табобати бемориҳои дил, чигару талҳадон, меъдаю рӯда истифода мекунанд.



1. Хосияти шифобахшии настаранро бигӯед.
2. Аз нақшай матни “Газна” истифода кунед. Хосияти давоии настаранро дар нақша ба воситаи пайконакҳо нишон дихед.
- 3. Машқи 348.** Матни “Настаран”-ро нависед. Ба зери бандаки изофӣ хат кашед. Бигӯед, ки бандаки изофии “-и” чӣ вазифаро ичро кардааст. Ба исму сифатҳои алоқаманд савол гузоред.

## САБЗАВОТ



Истеъмоли сабзавот ҷисмо қавӣ мегардонад. Сабзавот бештар витаминҳои С ва В дорад, ки ба беҳтар шудани саломатӣ ёрӣ мерасонад.

**Пиёз.** Дар ҷаҳон қариб 400 навъи пиёз мавҷуд аст. Ватани пиёз Осиёи Миёна, Эрон ва Афғонистон мебошад. Пиёз аз витаминҳои В ва С ғанӣ аст. Пиёз иштиҳоовар буда, барои хуб ҳазм шудани ғизо ёрӣ мерасонад. Пиёз ҷисми моро солим нигоҳ дошта, хусусияти зиддимикробӣ ва зиддивирусии баданро қавӣ мегардонад.



1. Сабзавотеро интихоб кунед. Расми онро тасвир намуда, дар борааш ба таври хаттӣ маълумот дихед.

## Намуна:

	Барг ва донаҳои сирпиёз витаминҳои А, В, С доранд. ....
---	---

## ЧУКРӢ



**Чукрӣ.** Чукриро ревоч ва реванд низ мегӯянд. Чукрӣ баргҳои паҳни думчадароз дорад.

Дар таркиби ин доругиёҳ кислотаҳои органикӣ, қанд, микроэлементҳои калий, магний, оҳан, йод ва витаминҳои С, А, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>15</sub> мавҷуданд.

Абӯалӣ ибни Сино чукриро барои муолиҷаи диқки нафас, дарди меъдаву рӯда, халадард, чигар, иллати гурдаю хичак фармудааст.

Чукрӣ ба беморони гирифтори фишори баланди хун судбахш аст.



1. Хосияти шифобахши чукриро бигӯед.
2. **Машқи 349.** Матни “Чукрӣ”-ро бинависед. Ба зери исму сифатҳои алоқаманд хат кашед. Бигӯед, ки ба як исм ҷанд сифат алоқаманд шудаанд. Ин алоқаи байни исму сифатҳо ба воситаи чӣ барқарор гардидааст.
3. **Машқи 350.** Ҷумлаҳои 2, 4, 6-уми матни “Пиёз”-ро нависед. Бигӯед, ки дар пораи матни навиштаатон байни се ҷумла алоқамандӣ дида мешавад.

## 43. ВИТАМИНҲО



Витаминҳо ба бадани одам асосан ба воситаи ҳӯрдани ғизо ворид мешаванд. Дар фасли баҳор организми одам камҳаракат мешавад ва барои муҳофизати он витамини зиёд лозим аст. Агар ба организм витамин нарасад, одам ҳаставу афгор мешавад. Бинобар ҳамин

шахс бояд дар фасли баҳор меваю сабзавоти аз витамин ганиро истеъмол қунад.

Дар тиб витаминҳоро бо ҳарфҳои калони лотинӣ ишора мекунанд: А, В, С, D.

**Витамини А** барои қадкашӣ, солимии пӯст ва босира (чашм) зарур аст. Ин витамин дар таркиби сабзӣ, пиёзи сабз, настараан (хуч), помидор, қаланфури булғорӣ зиёд аст.

**Витамини В** системаи асабро оромӣ баҳшида, мӯйи сарро зебо ва мушакҳоро қавӣ мегардонад. Ин витаминро аз сабзавоти ранги сабздошта ёфтани мумкин аст: бодиинг, карам, сабзавоти тарутоза.

**Витамини С** организми инсонро аз микробу вирусҳо муҳофизат мекунад. Ин витамин барои солим нигоҳ доштани дандон низ ёрӣ мерасонад. Ин витамин дар таркиби лимӯ, афлесун, себ, киви ва қаланфур зиёд аст.

- 
1. Витаминҳо дар таркиби чихо зиёданд?
  2. Витамини А барои чӣ зарур аст?
  3. Он дар таркиби кадом меваю сабзавот ҷойгир аст?
  4. Витамини В чӣ фоида дорад?
  5. Он дар таркиби кадом меваю сабзавот мавҷуд аст?
  6. Витамини С чӣ манфиат дорад?
  7. Он дар таркиби кадом меваю сабзавот зиёд мебошад?

**Машки 351.** Сарҳати яқуми матни «Витаминҳо»-ро бинависед.



**1. Машки 352.** Аз рӯйи матни “Витаминҳо” ҷадвали зеринро дар дафтар пур қунед.

Номи витамин	Дар кадом меваю сабзавот ҷойгир аст?	Ба организм чӣ фоида дорад?
A		
B		
C		

## 44. ОМҮЗГОРИ САРБОЗ



Абдуллоро ба сафи Кувваҳои Мусаллаҳ ба хизмат даъват карданд. Хизмат ба анҷом нарасида, Ҷанги Бузурги Ватаний сар шуд. Абдуллоро барои ҳимояи Ватани ализаш ба ҷанг фиристоданд. Қисми ҳарбии онҳо барои мудофиаи шаҳри Одесса равона шуд.

Дар майдони ҷанг Абдуллои Алӣ дар Венгрия ва Чехословакия комёбихо нишон дод. Ӯ бо ҷанд ифтихорнома ва мукофоту медалҳо қадр карда шудааст.

Абдулло дар бораи яке аз лаҳзаҳои фаолияти ҷангии ҳуд нақл кард:

Соати 12-и шаб рӯшинои мушак намудор шуду тиру тӯпҳои артиллерияи душман гулдурросзанон ба болои мо меафтиданд. Мо низ муқобили душман мечангидем. ...

Баъди хомӯшӣ дар наздам аз ҳамяроқон танҳо Козловро дидам. Яъне аз рафиқони ҷангииам мо ду нафар зинда мондему ҳалос.

Ман он шаби даҳшатнокро ҳаргиз фаромӯш намекунам, зеро ҳамяроқони зиёдамро талаф ёфтанд.

Абдуллои Алӣ аз собиқадорони маорифи ҳалқ буд. Ӯ умри бобаракаташро сарфи таълиму тарбияи насли наврас гардонд. Омӯзгор ҳазорон шогирдро забонҳои тоҷикию ҳориҷӣ омӯзондааст.

Ҳалқ номи Абдуллоро ба некӣ ёд мекунад ва хотираашро пос медорад. Ҳоло гимназияи шаҳри Норак ба номи Абдуллои Алӣ гузошта шудааст.



Як лаҳзаи фаъолияти ҷангии сарбози Ватан – Абдуллои Алиро аз матни боло нақл кунед.



Сабаби гӯё дубора таваллуд шудани Абдуллоро дар турӯҳҳо муҳокима карда, ҳар як турӯҳ ақидаи ҳудро бигӯяд.



1. Бигӯед, ки Абдуллои Алӣ пас аз ҷанг дар мактаб аз қадом ғанҳо дарс медод?

## МУСТАҲКАМКУНИИ НУТҚИ МУРАТТАБ

2. **Машки 353.** Аз матн ҷумлаҳои 1, 4, 5, 18-умро бинависед. Бигӯед, ки дар матни хурди навиштаатон пайдарҳамии фикр риоя шудааст? Барои чӣ?
3. Дар ин матн дар бораи қадом фаъолияти омӯзгори сарбоз сӯхан меравад?
4. **Машки 354.** Матни зеринро нависед. Ба оҳанги ҷумлаҳои ҳабарию хитобӣ риоя намоед. Ба зери исмҳои хос ҳат кашед.

Аз ҳар ҷониб ниҳоҳои шодӣ ба гӯш мерасид.

– Хуш омадӣ, Яъқуб!

– Ту дӯсти мо ҳастӣ, мо бо туем!

– Амр дех, Яъқуб! Мо мунтазири амри ту ҳастем!

Сарбозони Яъқуби Лайс дар Систон ғалаба карданд.  
Лашкаркаши бузург рӯҳбаланд шуд.



5. **Машки 355.** Сарҳати охири матни “Омӯзгори сарбоз”-ро нависед. Ба феълҳо савол гузоред.



## 45. ИНШО ДАР МАВЗӮИ «БАҲОРИ ТОҶИКИСТОН»

Дар матни иншо аз қалимаю ибораҳои зерин истифода баред: сабза, баҳор, булбул, лола, бачаҳо, дехқонон, қиштукор, таътили тобистона.

## 46. ШОДИИ МОДАР



Баъди анҷоми ҷанг раиси деҳаи Тутқавул бо ҳолаи Саидмоҳ воҳӯрда гуфт:

– Ҳолаҷон, шуморо бо рӯзи Ғалаба табрик мекунам!  
Ҷанг тамом шуд!

Холаи Сайдмоҳ бо ҳаяҷон гуфт:

– Сад шукур, ҷанг тамом шудааст.

Ҳамин вақт хурду калони деха дар назди радио ҷамъ шуданд. Онҳо ин ҳабари ҳушро бо гӯши ҳуд шунида, мерақсиданд, яқдигарро табрик менамуданд...

Раиси деха мактуби ба модараш навиштаи сарбози Ватан – Абдуллоро ба ҳозирон бо овози баланд хонд:

«... Ин қадар ҳомӯшии ман аз он буд, ки дар вақти ҷанг имконияти ҳатту ҳабар кардан надоштам. Модарҷон, рӯзҳои наздик ба наздатон бармегардам. Бо салом, писаратон – Абдулло».

Холаи Сайдмоҳ зинда будани писарашро дониста, ашки шодӣ мерехт ва мегуфт:

– Писарам, Абдуллоҷон, кучоӣ? Ҷӣ ҳол дорӣ?

... Ҳама холаи Сайдмоҳро муборакбод мекарданд.



1. Рӯзи 9-уми Май қадом ид ҷашн гирифта мешавад, бигӯед.

2. **Машки 356.** Раиси деха ба холаи Сайдмоҳ ҷӣ ҳабари ҳушрасонд? Онро аз матн нависед.

3. **Машки 357.** Мактуби ба модараш навиштаи Абдуллоро бо овози баланд хонед ва рӯйнавис кунед.

## МУСТАҲКАМКУНИИ ҶУМЛАҲОИ САВОЛИЮ АМРИЙ

### МОДАР

Азизу меҳрубонам кист? – Модар!

Фурӯғи дидагонам кист? – Модар!

Забони модарӣ омӯҳт бар ман,

Ҳамеша дар забонам кист? – Модар!

*Абдулло Қодирӣ*



1. Дар вақти хондани шеър ба аломатҳои саволу хитоб ва оҳанги талаффузи калимаҳои «кист?» ва «Модар» диққат дихед. Ҷумлаҳои саволию амриро дар нақша нишон дихед.



2. Чумлаи охири матни “**Шодии модар**”-ро дар нақша нишон дихед. Пайдарҳами калимаҳоро аз рӯйи тартиби ҷойгиршавӣ дар чумла номбар кунед. Бигӯед, ки дар ин чумла фикр ба охир расидааст?

**3. Машки 358.** Шеъри «Модар»-ро бинависед.



## 47. КОР АЗ РӮЙИ ФАЛАТҲОИ ИМЛОӢ

### 48. ВАТАНРО БИНОЗАМ



Ватанро бинозам, маро дар канор  
Чу модар гирифту намуд бахтиёр.

Ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст,  
Ватан боғу ҳам бӯстони ман аст.

Ватан чун маро ин ҷаҳони нав аст,  
Дил аз роҳу фармони ӯ раҳрав аст.

Дило, давраи мо аҷаб давраест,  
Ба таърихи олам ҷунин давра нест...

Чу мо рӯй бар меҳнат овардаем,  
Дар оғӯши ин давра парваридаем.

Ба роҳи Ватан ҷон ғидо мекунем,  
Ватан ҳар чӣ гӯяд, адо мекунем.

*Ҳабиб Юсуфӣ*



**1. Машки 359.** Банди дуюми шеърро бо ёрии омӯзгор ба наср баргардонда, бо як чумла нависед.

## ИСМУ ФЕЛЬ – АСОСИ ЧУМЛА

**Машки 360.** Матни зерро рӯйнавис биунед.

### НЕЬМАТ ҚАРОБОЕВ

Неъмат супориши сардорро ичро мекард. Ногоҳ ӯ шириққоси қулфи милтиқро шунид. Неъмат дид, ки касе ӯро паррондан меҳоҳад. Пеш аз душман Неъмат тир андоҳт. Душман ҳалок гардид.



1. Дар матни боло ҳамагӣ чанд ҷумла ҳаст?
2. Ҷумлаи чорум аз чанд калима иборат мебошад?



1. Тартиби ҷойгиршавии калимаҳои ҷумлаи охирро номбар биунед. Ҷойи ҳар як калимаро дар ҷумла муайян намоед.
2. **Машки 361.** Аз ҳар як ҷумлаи матни боло танҳо исму феълҳоро нависед. Бигӯед, ки дар ҷумлаҳои навиштаатон фикр ба охир расидааст? Пас, исму феъл ҷумларо ташкил медиҳанд.

**Намуна:**

Неъмат ичро мекард. ...

### 49. НОНИ ГАЗИДА



Дар девори хонаи Солеҳабибӣ ноне овезон буд, ки як пораашро касе газидааст. Бибӣ ҳар рӯз нонро гирифта мебӯсид, ба ҷашмонаш мемолиду пок мекард. Ман ин сирро аз Ҳалифабобоям, ки дар вақти ҷанг хаткашон буд, пурсидам ...

**Бобоям гуфт:**

– Он ноне, ки ту мегӯйӣ, барои кампир муқаддас ва азиз аст.

Чанги Бузурги Ватанӣ сар шуд. Солеҳа писари яккаву ягонаашро ба ҷанг гусел кард.

Модар бо ҷашмони пурашк нонеро ба писараш доду гуфт:

– Ҷовидҷонам, аз лаби ин нон бигаз, то ки ризқат шавад, туро ба деҳаат бозгардонда, асои модарат кунад ...

Ҷанг тамом шуд. Аммо аз Ҷовид дарак набуд. Ҳеле сол гузашт, vale ҷиразан ҳоло ҳам аз аскарбачаҳое, ки аз хизмат бармегарданд, мепурсад:

– Писарам, Ҷовидҷони маро надидӣ? Ӯ нагуфт, ки кай бармегардад?

Ҳама барои тасаллои дили модар мегӯянд:

– Бармегардад, албатта, бармегардад!

Ҳар боре ки модар нонро ба даст мегирад, аз вай бӯйи фарзандашро мечӯяд. Ӯ нонро чун фарзандаш мебӯсад ва ба нон арзи дил меқунад.

*Абулқосим Сатторов*



Аз рӯйи мазмуни ҳикоя дар нақши муаллифи ҳикоя, Ҳалифабобо, Солиҳабибӣ ва писари ӯ бозӣ кунед.



**Машки 362.** Аз матн ҷумлаҳои зеринро ҷудо карда нависед. Бигӯед, ки дар матн ҷумлаҳо пайдарпай омадаанд.

Чанги Бузурги Ватанӣ сар шуд. Солеҳа писари яккаву ягонаашро ба ҷанг гусел кард.

Ҷанг тамом шуд. Аммо аз Ҷовид дарак набуд. Модар ҳоло ҳам интизори омадани фарзандаш аст.

## XI. ОЛАМИ ҲАЙВОНОТИ ТОЧИКИСТОН. МАМНУЪГОҲҲО



### 50 – 51. ҲАЙВОНҲОИ ХОНАГӢ ВА ВАҲШӢ



1. **Машқи 363.** Ба расмҳои боло боз номи ҳайвон ва парандаҳои саҳроиу хонагӣ илова намуда нависед.

2. **Машқи 364.** Ба саволҳои зер хаттӣ ҷавоб нависед.

- Чаро ҳайвонҳои хонагӣ меномем?
- Одам аз ҳайвонҳои хонагӣ чӣ манфиат мебинанд?
- Барои чӣ ҳайвонҳои ваҳшӣ меномем?
- Фарқи парандаҳои саҳроӣ аз хонагӣ дар чист?
- Кадом ҳайвонҳо дар об зиндагӣ мекунанд?

### АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ҶУМЛА

3. Машқи саволгузорӣ ба калимаҳо.

• Дар ҷумлаи зерин ба ҳар як калима савол гузоред.  
Падараш барои Фарзона кабки зебо овард.

*Кӯ овард? – падараш.*

*Падараши чӣ кор кард? – овард.*

*Барои кӯ? – барои Фарзона.*

Чүй овард? – кабк.

Чүй гуна кабк? – зебо.

4. Калимаҳои чумлаи болоро дар нақшай чумла нишон дихед ва пайиҳам номбар кунед.

- Агар дар чумла чойи калимаҳоро иваз кунем, ба маъни чумла халал мерасад? (Бале).

- Пас барои алоқамандии калимаҳоро фаҳмидан ба ҳар як калимаи чумла монанди машқи боло савол гузоштан лозим аст.



*Калимаҳо дар чумла бо ҳам алоқаманд мешаванд. Алоқаи калимаҳо дар чумла ба воситаи саволҳо муайян мегардад. И淨ро таҳлили грамматикий меноманд.*

## АЗ ҲАЁТИ ҲАЙВОНҲО



Барои **санҷоб** зимистону тобистон як аст. Вай дар ковокии дараҳтони бешазор хона сохта меҳобад. Зимистон гоҳ-гоҳ аз хонааш баромада, аз шоҳае ба шоҳае ҷастуҳез ва барфбозӣ мекунад.



**Хирс** тобистон ва тирамоҳ серӣ ҳӯрок ҳӯрда, сер мешавад. Зимистон дар ғорҳо ва чуқуриҳо хона сохта меҳобад. Хонаашро барф пахш кунад ҳам, хунук намехӯрад.



**Ҳаргӯш** дар зимистон мӯяшро дигар мекунад. Вай ҳайвони тарсончак аст. Ҳаргӯш дар рӯйи барф тез давида наметавонад. Онро дар ҷойҳои сербарф дошта гирифтан осон аст.



Зимистон ҳоли **гурги** бехона бад мешавад. Вай шабҳои хунук ва дарози зимистон дар қӯҳу дашт ҳӯрок ҷуста, уллос мекашад.



- Шумо кадоме аз ин ҳайвончоро диданд? Дар кучо?
- Ҳайвонҳои хонагӣ зимиstonро чӣ тавр мегузаронанд?



**1. Машқи 365.** Калимаи “харғӯш”-ро ба ҳиссаҳо ҷудо карда нави-сед. Бигӯед, ки номи ҷизҳо пайдо шуд?



**2. Машқи 366.** Ба саволҳои қавс ҷавоб гардонда, ҷумлаҳоро пур-ра карда нависед.

А. (**Кӣ?**) ба мактаб омад.

Ҳаткашон (**ба кучо?**) омад.

Ҳаткашон ба мактаб (**ҷӣ кор кард?**).

Б. (**Кихо?**) то боғи ҳайвонот пиёда рафтанд.

Ҳонандагон (**то кучо**) пиёда рафтанд.

Ҳонандагон то боғи ҳайвонот (**ҷӣ тавр?**) рафтанд.

Ҳонандагон то боғи ҳайвонот пиёда (**ҷӣ кор карданд?**)

**3. Машқи 367.** Бо калимаҳои **фил, шер, паланг, асп, гов, шутур** ҷумлаҳо нависед.

## 52. СУГУР



Сугур дар дашту саҳро, марғзори болои кӯҳ зиндагӣ мекунад. Хонааш 5–6 метр зери замин буда, гарму нарм аст.

Сугур бо пойҳояш решай сершираю серғизои гиёҳчоро канда меҳӯрад. Ҳоби сугурҳо бисёр саҳт аст. Ҳангоми ҳоби зимиstonиашон мурда ё зинда будани онҳоро муайян кардан душвор аст.



Равғани сугур ба бисёр дардҳо давост. Барои ин ҳам сайёдени сугур зиёданд. Аз ин рӯ сугурҳо ҳангоми чаридан бисёр хушёру эҳтиёткоранд. Якero пособон таъйин мекунанд, то вай аз пайдо шудани душман дигаронро

огоҳ намояд. Посбон «кӯҳӣ-кӯҳӣ» гӯён садо мебарорад, яъне «гурезед-гурезед» мегӯяд.

Суғурҳо ба муҳофизати мо муҳтоҷанд, зеро шумора-ашон хеле кам мондааст.



1. Суғур дар куҷо зиндагӣ мекунад?
2. Чаро сайёдони суғур бисёранд?
3. Барои аз сайёдон муҳофизат кардани худ суғурҳо чӣ гуна садо мебароранд?

## МАШҚИ АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ҶУМЛА

**4. Машқи 368.** Калимаҳои зеринро ба ҳамдигар алоқаманд наму-да, ҷумлаҳо созед ва нависед.

- Ҳаво, селаи турнаро, пайдо, дар, шуданд.
  - Парвоз, баланд, турнаҳо, мекарданд.
  - Дили одамонро, кард, сиёҳ, сояи турнаҳо.
5. Ҷумлаи зерро таҳлили грамматикӣ кунед.

- Селаи турнаҳо дар ҳаво пайдо шуданд.

*Чиҳо пайдо шуданд?*

— селаи турнаҳо.

*Селаи турнаҳо чӣ шуданд?*

— пайдо шуданд.

*Дар куҷо?*

— дар ҳаво.

6. Ҷумлаҳои дуюму сеюми машқи болоро мустақилона таҳлил кунед.

## 53. МАШҚИ ТАҲЛИЛИ ҶУМЛА

### РОМ КАРДАНИ АСП



Одамон аспро ҳанӯз дар замонҳои хеле қадим ба худ ром карда буданд, то ки онро ҳамчун ҳайвони саворӣ ва боркаш кор фармоянд.

Аспҳои ёвой (ваҳшӣ) калончусса ва каллакалонанд. Онҳо ёл ва думи дарози сермӯй доранд. Ранги аспҳои ёвой зард ва хокистарӣ мебошад.

Аспҳои ёвой гала-гала чарида мегарданд. Онҳо душмани худро дар масофаи ду-се километр дида, зуд гайб мезананд.

Шикорчиёни аспҳои ёвой аз пушти гала рафта, аз байнин онҳо тойчаҳои хастаю мондашударо бо тӯр мегоранд. Баъд тойчаҳоро ром мекунанд. Асп барои одамон дастёри беминнат аст.

Одамон бо ҳар гуна воситаҳо зотҳои гуногуни аспро ба вучуд оварда, дар фермаҳои асппарварӣ нигоҳубин мекунанд.

Асп ба гурӯҳи ҳайвонҳои нафърасон дохил мешавад.



1. Шикорчиён бо кадом восита аспҳоро ром мекунанд?
2. Асп ба одам боз чӣ гуна манфиат мерасонад?



1. Аломат ва хусусиятҳои аспи ёбоиро бигӯед.



2. Ҷумлаи “Аспҳои ёвой чарида мегарданд”-ро таҳлили грамматикий кунед.

## 54 – 55. ХАЙБАР



Хайбар саги ҳушӯр буд. Вай дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои моро мефаҳмидагӣ шуда монд. Хайбар фахмид, ки хавфи асосӣ дар ин хонадон барои мургон аз тарафи шаголон аст. Бинобар ин, вай ҳамеша дарахтонеро, ки дар онҳо мургон меҳобиданд, посбонӣ мекард.

Айёми баҳорон буд. Зардолуҳо ба шукуфтан сар карда буданд. Саг ҳам қариб яксола шуд. Як сахар падарам

барои намози бомдод ба масҷид рафт. Ман бедор будам. Ногаҳон садои «қоғ» гуфтани мурғонро шунидам. Ҳамин лаҳза садои аз болои бом афтиданӣ як чизи вазнин шунида шуд.

Ман дарҳол аз ҷой ҳеста, ҷомаамро пӯшида, аз хона баромадам. Ҳайбарро садо кардам. Ҷавоб надод. Ба зери дараҳтон рафта, мурғонро аз назар гузаронидам. Як мурғ набуд. Маълум шуд, ки мурғро шағол бурдааст.

Ман ба сӯйи дарича рафта, аз он ҷо ба тарафи берун баромадам. Акнун рӯз ба дамидан сар карда буд ва ҳар ҷиз ба назар равшан менамуд. Ман дуртар аз худ Ҳайбарро дидам. Вай рӯ ба тарафи ҳавлӣ истодааст. Ӯ ҳам маро дида, овози маҳсусе бароварда, гӯё маро ба пеши худ ҷеф мезад. Дар ҷавоб ман ҳам ӯро ба пеши худ ҷеф задам.

Вай як чизро аз замин ба даҳони худ бардошта, пештар омаду он чизро ба замин гузошт ва ба тарафи ман давон омад. Саг ба ман расида, аз доманам газид ва маро пеш кашид. Бо овози маҳсус садо баровард ва домани маро сар дод. Саг боз бо ҳамон ҷобукӣ ба пеши он ҷизе, ки дар замин гузошта буд, рафта истод.

Ман пай бурдам, ки саг мурғро аз ҷанголи шағол раҳонидааст. Аммо бардошта оварданро барои ҳаёташ ҳавғонок мепиндорад. Бинобар ин, маро даъват мекунад, ки худ рафта мурғро гирифта оварам.

Ман ба назди саг рафтам. Дар ҳақиқат, мурғ дар замин меҳобид ва зинда буд. Вайро бардоштам, дар таҳтапушташ, шикамаш ва бозуяш андак-андак заҳми дандени шағол менамуд.

Ман мурғро ба хона овардам, пеш-пеши ман Ҳайбар бозиқунон ва шодиқунон медавид. Вақте ки ба назди мо-

дарам расидем, Хайбар ба замин гел зада, гүё ба гунохи худ узр мегуфт, ҳам барои мурғро халос карда тавонистанаш изҳори шодмонӣ мекард.

*Садриддин Айнӣ*



1. Вазифаи асосии саг аз чӣ иборат буд?
2. Чӣ воқеа рӯй дод?
3. Чаро саг мурғро наовард?
4. Барои чӣ Хайбар ба замин гел мезад?
5. Воқеа кай ва дар кучо рӯй дод?
6. Максади асосии мазмуни ҳикоя аз чӣ иборат аст?

## МАШҚИ НАВИШТАНИ ИНШОИ ХУРД



**1. Машқи 369.** Аз матни “Хайбар ҷумлаҳоро” интихоб карда, ба ҷойи нуқтаҳо қалимаҳои мувофиқ ёфта, нависед.

- А) Хайбар фаҳмид, ки ... асосӣ аз тарафи шағолон аст.

Вай ҳамеша дараhtonро ... мекард.

Ман пай бурдам, ки саг мурғро аз .... шағол раҳонидааст.

- Б) Аёми баҳорон буд, зардолуҳо ба шукуфтан сар карда буданд. Дар баҳорон боз ҷиҳо? .... (бинависед ...)
- Саг мурғро аз ҷанғоли шағол раҳонидааст, аммо бардошта оварданро барои худ ҳавфнок мепиндорад. (Боз барои инсон дар ҳаёт ҷиҳо ҳавфноканд, нависед).

**3. Машқи 370.** Дар бораи ҳайвони дӯстдоштаи худ иншои хурд нависед.

## 56. ҶАЙРАИ АЙЁР\*



Ҷайра ҳайвони на он қадар қалон аст. Бадани ҷайра пур аз ҳорҳои дарози тези ранга мебошад.

Хорхой чайра барои аз душман муҳофизат кардани вай хизмат меқунанд.

Рӯзе як шикорҷӣ аз домани кӯҳе мегузашт. Пеш-пеши ӯ сагаш медавид.

Якбора аз дур ҳайвони хокистарранг намудор шуд. Саг зуд ба тарафи вай давид.

Ҳайвони хокистарранг сагро дида, роҳи гурезро пеш гирифт. Ин чайра буд. Вай бо суръати тез медавид.

Вақте ки саг ба сайдаш наздик шуду барои доштани он даҳонашро калон кушод, чайра дар ҷояш истод.

Саг худро рост ба болои чайра партофт ва аз шиддати дард худро ба қафо қашид. Аммо дер шуда буд. Хорҳо ба бинии вай ҳалида, дар фуки саг оvezон меистоданд. Чайраи айёр фурсатро ғанимат дониста, аз ҷои ҳодиса гурехт.

Чайра бо душманонаш, ана, ҳамин тавр мубориза мебарад.



айёр – ҳилагар, ҳушёр



1. Чаро чайраро «айёр» мегӯянд?
2. Шакли чайра чӣ гуна аст? Рангаш – чӣ?
3. Хорҳои чайра барои чӣ хизмат меқунанд?
5. Саг аз чӣ заҳмдор шуд?
6. Ҳайвонҳои дигар худро чӣ гуна муҳофизат меқунанд?

## КОР АЗ РӮЙИ ДИАГРАММА ХОРАК



Нозим ва Носир аз боғи Абдусалом хорпуштеро дошта, оварданд. Мо ӯро Хорак номидем. Хорак бо

гурбаамон – Мошон ва сагамон – Алопар шинос шуд.  
Онҳо зуд бо яқдигар ҷӯра шуданд.



1. Бигӯед, ки дар аввали номи одамон ва ном (лақаб)-и чонварон кадом шакли ҳарф навишта мешавад.
2. Бигӯед, ки номи одамон ба кадом савол ҷавоб мешавад, лақаби чонварон – чӣ?
3. Фарқ ва умумияти ҷайраю ва хорпуштро дар диаграмма нишон дихед.
4. Матнро нависед.

## 57. ЧИПОР



Боре бобоям сабади пур аз пашмро аз анбор гирифта, болои суфа гузошт ва ба кор сар кард. Море аз сӯрохи девори бари дар хазида берун баромад.

- Бобо, морро бинед, мор! – дод задам ман.
- Чипор аст? – пурсид бобоям.
- Ҳа, чипор, мори калон! – гуфтам ман.
- Ин мори худамон аст, ҷони бобо.

Мор ба тарафи кӯзаи об хазида рафт ва ба кӯза захр рехту баргашт.

Ҳамин вақт ман дар сабад чор тухми дарозаки хокистарранг дида, ба бобоям гуфтам:

- Инҳо тухмҳои ҳамин моранд?
- Бобоям ҷавоб дод:
- Бале, тухмҳои ҳамин мор.

Бобоям тухмҳоро аз байни пашм гирифта, бодикӯат нигоҳ кард ва оҳиста ба ҷояшон гузошт...

Баъд сабади пашмро бурда, ба ҷояш овехта монд.

Аз миён ҷанд дақиқа гузашт. Боз ҳамон мор аз анбор хазида баромад. Бобоям мушоҳидакорона ба вай менигарист. Ман бошам, ҳар як ҳаракати морро бодикӯат ни-

гоҳ мекардам. Мор хазида, ба назди кӯзай об омад. Онро ҳалқавор саҳт печонида гирифту яқбора такон дод. Кӯза чаппа шуда, обаш ба замин реҳт. Бобоям табассум кард ва ин кори морро ба ман маънидод карда гуфт:

Ҳар касе нек мекунад ё бад,  
Неку бад, ҳар чӣ мекунад, ёбад.

*Шодӣ Ҳаниф*



1. Мор чаро оби кӯзаро заҳролуд кард?
2. Аз мазмуни ин ҳикоя ба қадом хулоса омадан мумкин аст?
3. Мағҳуми «ё бад» аз «ёбад» чӣ фарқ дорад?



- 1. Машқи 371.** Аз матни ҳикоя ҷумлаҳои амриро дар сутуни якум ва саволиро дар сутуни дуюм нависед.
2. Ҷумлаи “**Мор ба тарафи кӯзай об ҳазид**”-ро таҳлили грамматикий кунед.
3. Байти хулосавии ҳикояро нависед ва шарҳ бидиҳед.

## 58. РАҲМҲҮРӢ



Ба кӯҳи Мевагул лолачинӣ рафтем. Ногоҳ ҷашмам ба море афтид. Мор дар байни алафҳои зардшуда меҳобид. Мори ало, қалон, сараш гафсу думаш борик. Ҳам шуда бинам, ки ба тани вай сими борике печондагӣ, баданаш хуншор...

Барои симро аз бадани мор ҷудо кардан хеле овора шудам. Нигоҳ кунам, мор ба поям печидааст. Даҳонаш кушодаву ҷизе ба монанди меҳчай нӯгтез намоён...

Ин дам аз паси қулла гурӯҳи бачагон ва омӯзгорон намоён шуданд. Ҳодисаро ба онҳо нақл кардам. Муаллим ҳавотиромез сар то пойи маро нигоҳ кард. «Мор ягон зарар нарасонд?» – пурсид омӯзгор ва гуфт:

– Бачаҳо, наздиктар биёед, ба ман гӯш кунед.

Ин морро қадом як бачаи шӯх азият додааст. Лекин Бахтиёр ба он некӣ қунам гуфта, симро аз баданааш гирифтани шавад, мор ба пойи ӯ печида, заҳр задани шудааст... Хайрият-е, агар мӯзаат намебуд, рӯй додани фалокат аниқ буд!...

Бачаҳо гоҳ ба поям, ки мӯзаи кирзии бародарамро пӯшида будам ва гоҳ ба мор бодиққат нигоҳ мекарданд.

Аз даҳони кушодаи мор забончай дарафшмонандаш намоён буд.

*Маҳкам Пӯлод*



1. Ҳангоми саёҳат Бахтиёр чиро мушоҳида кард?
2. Бахтиёр чӣ меҳост? Ба мор некӣ қунад ё бадӣ?
3. Агар дар пойи Бахтиёр мӯза намебуд, ба вай чӣ ҳодиса рӯй медод?
4. Дар вақти саёҳат аз ҳамроҳон чудо шудан мумкин аст?



Чаро мор ба пойи Бахтиёр печида, ӯро нагазид? Ба некӣ–некӣ, мӯза ё қароҳтӣ?–ро дар гурӯҳҳо муҳокима қунед. Ҳар гурӯҳ доир ба ин масъала ақидаҳои худро баён бикунад.

## ФАРҚИ НУТҚИ МУРАТТАБ АЗ НОМУРАТТАБ



**1. Маҳқи 372.** Ҷумлаҳои 4, 6, 14, 30-юми матнро нависед. Бигӯед, ки оё дар ин чумлаҳои навиштаатон нутқи алоқанокро ташкил медиҳанд?



**1. Маҳқи 373.** Ҷумлаҳои зеринро нависед ва мулоҳиза бикунед, ки оё ин чор ҷумла нутқи алоқанок аст ё не?

1. Падарам ду саги зотӣ овард. Яке Ҳайбар, дигаре Ҳушӯр ном дошт.
2. Буз ба бузғолаҳояш Алӯлак ва Булӯлак ном гузошт.

3. Мошон бачаҳояшро Зардак, Балояк ва Хурдак ном монд.
4. Қашқа гови аҳл ва сершир мебошад.

## 59. АЗ ДАРДИ ШИКАМ МЕНОЛАМ



Марде назди табиб омад ва аз дарди шикам шикоят кард.

Табиб аз вай пурсид: «Имрӯз чӣ хӯрдай?». Марди бемор гуфт: «Нони сӯхта». Табиб ба хизматгорон фармуд, ба ӯ аз ҳамон доруе дихед, ки дидаро равshan бикунад.

Бемор фарёд баркашид:

– Эй табиб! Ман аз дарди шикам менолам. Ту дору ба ҷашми ман мефармой.

Табиб гуфт:

– Мехоҳам, ки ҷашмат равshan шавад ва сиёҳро аз сафед фарқ карда тавонӣ, то дигар нони сӯхта нахӯрӣ.

*Хусайн Вонзи Кошифӣ*



1. Чаро табиб ба ҷойи меъда ҷашми беморро табобат карданӣ шуд?
2. Шумо ҳангоми таомхӯрӣ ба ҷунин ҳолатҳо дучор омадаед?



Дар нақши мард, табиб ва хизматгор саҳнача созед.

## СУХАН ДАР БОРАИ КӢ ВА ЧӢ МЕРАВАД



**Машқи 374.** Матни зеринро нависед. Ба воситаи саволҳо алоқаи калимаҳоро дар ҷумлаҳо муайян бисозед. Бигӯед, ки дар ин ҷумлаҳо сухан дар бораи кӣ ва чӣ меравад.

- Фарангис ба тӯтӣ обу дон медиҳад.
- Тӯтӣ ба Фарангис одат кардааст.
- Тӯтӣ гапҳои Фарангисро такрор мекунад.



Чойи харфҳои калимаи чӯчаро иваз карда, калимаи дигар созед.



**1. Машки 375.** Матнро нависед. Ба саволҳои зери матн ҷавоб гардонед.

Шамоли форам навдаҳои дараhtonro алвонҷ медод. Кабӯтарон аз як шоҳ ба шоҳи дигари дараhtonи сербарг мепариданд. Ориф кабӯтари нақшини худро сардод. Парандаҳо дар осмони нилғун хурсандона парвоз мекарданд.

- Дар ҷумлаи якуму дувум сухан дар бораи чиҳо меравад?
- Дар ҷумлаи севум сухан дар бораи кӣ меравад?
- Дар ҷумлаи ҷорум—ҷӣ?

**5 Машки 376.** Матни зеринро нависед. Ба зери пешояндҳо хаткашед. Ҷумлаи сеюмро таҳлили грамматикий биқунед.

Дар мактаб маҷлис шуд. Муҳаммадалӣ шоду хурсанд ба хона баргашт. Модараш гуфт: «Қисми ҳарбии падар дар қатори аввалинҳо ба Берлин зада даромадааст!»

## 60. ЧОҲКАН ЗЕРИ ЧОХ



Рӯбоҳе гурӯснаву хаста ба сари ҷоҳе расид ва ба зери ҷоҳ нигоҳ кард. Ба назараш дар зери ҷоҳ дунбаи сап-сафеди калон намудор шуд. Рӯбоҳ худро ба ҷоҳ партофт. Сари вай ба санги сафеди калоне зад.

Дар лаби ҷоҳ шағол пайдо шуд.

Рӯбоҳ аз ҷояш хеста фарёд кард:

– Ҳой, ту кистӣ? Чаро намемонӣ, ки як бечора ёфтаашро бемалол бихӯрад?!

– Эй рӯбоҳ, ту он ҷо чӣ кор мекунӣ? – пурсид шағол.

– Магар намебинй? – چавоб дод рӯбоҳ. – Дунба мөхӯрам!

Шагол бо зорӣ гуфт:

– Ба ман ҳам камакак бидеҳ!..

– Хайр, – гуфт рӯбоҳ. – Ин думба ба ҳардуямон мера-сад. Биё, бихӯр!

Шаголи гурусна саросемавор худро ба ҷоҳ андохту сараш ба санг зада, бехуш шуд.

Рӯбоҳ ба ҳоли шагол қаҳ-қаҳ зада хандид. Хандаи ба-ланди ў ба гӯши шер расид.

Шер ба лаби ҷоҳ омад.

Рӯбоҳ шерро дидা гуфт:

– Эй подшоҳи бузург, хайрият, бо пойи худ омадед. Ман барои шумо дар ин ҷоҳ як дунбаи калон пинҳон кардаам.



Шер ба таги ҷоҳ нигоҳ карда, як чизи сафеди дунба-монандро дид ва худро ба ҷоҳ партофт.

Ин дафъа ба рӯбоҳ шодӣ кардан муюссар нашуд.

Шер худро ба болои рӯбоҳ андохта буд. Фурсате на-гузашта, аз рӯбоҳ нишоне намонд.



1. Бо умеди ризку рӯзии муфт Рӯбоҳ ба чи ҳол гирифтор шуд?
2. Шаголи фиребхӯрда-ҷӣ?
3. Шер чӣ кор кард?

4. Чаро ба афсона “Чоҳкан – зери чоҳ” ном гузашта ўшдааст?
5. Аз руйи афсона саҳнча созед?



Дар нақши рӯбоҳ, шағол ва шер аз ниқобҳо истифода баред.

- 1. Машқи 377.** Аз матни афсона ҷумлаҳои саволӣ ва амриро на-висед.

## 61. НАҚЛИ ХАТТИ ДАР МАВЗӮИ «ЧОҲКАН–ЗЕРИ ЧОҲ»



### Нақша:

- Сабаби худро ба ҷоҳ партофтани Рӯбоҳ
- Фиреб ҳӯрдани Шағол
- Амали Шер
- Ҳалокати Рӯбоҳ
- Хулоса

## 62. МАМНУЪГОҲ



Табиат барои инсон неъматҳои пурарзише, аз қабили ҳайвонот ва набототро оғаридааст. Инсон дар тӯли ҳазорсолаҳо аз ин неъматҳо истифода мебарад. Одамон ҳайвонҳоеро, ки пашму пӯсти қиматбаҳо доранд, бераҳмона широр мекунанд. Ҳамчунин, дарахтонро бурида, гиёҳҳои шифобаҳшро решакан мекунанд. Дар натиҷа навъю шумори ин ҳайвоноту наботот торафт кам мешавад.

Барои ҳифз ва зиёд кардани насли ҳайвоноту набототи нодир мамнуъгоҳҳо ташкил карда мешаванд. Номи хелҳои зиёди ҳайвоноту набототро ба “**Китоби сурхи Тоҷикистон**” ворид кардаанд. Шикори чунин ҳайвоноту буридани ин гуна дарахтон манъ аст.

Инсон бояд на фақат хелҳои нодир, балки тамоми ҳайвоноту набототро эҳтиёд ва ҳифз қунад.

1. Наботот чист?
2. «Китоби сурхи Тоҷикистон» ва умуман «Китоби сурх» чӣ гуна китоб аст?
3. Чаро шумораи ҳайвонҳо ва дарахтон кам мешавад?
4. Мамнӯъгоҳҳо барои чӣ лозиманд?
5. Ба фикри шумоғайр аз таъсири инсон боз чӣ сабаби камшавии шумори ҳайвоноту наботот шуда метавонад?



Ҷумлаи “Табиат барои инсон неъматҳо оваридааст”-ро таҳлил қунед.

## РӯБОҲГАЗИДА



Рӯбоҳ шахсеро бигазид. Табиберо биёварданд. Табиб аз он шахс пурсид:

– Чӣ ҷонваре туро газид?

Ӯ гуфт:

– Саге, – шарм дошт, бигӯяд рӯбоҳе.

Чун доругар ба тайёр кардани дору машғул шуд, он шахс гуфт:

– Ҷизе аз доруи рӯбоҳгазида низ бар он ҳамроҳ биқун.

*Убайди Зоконӣ*



- 1. Машқи 378.** Матни “Рӯбоҳгазида”-ро бинависед.
2. Аз матни мазкур бо роҳи саволгузорӣ замонҳои феълро муайян биқунед.



1. Дар ҷумлаи якум дар барои рӯбоҳ чӣ гуфта шудааст?
2. Дар ҷумлаи сеюм дар бораи табиб чӣ гуфта мешавад?



## 63. КОР АЗ РҮЙИ ФАЛАТХОИ ИМЛОЙ

### 64. ДАР БОРАИ ЧУМЛА БОЯДИН ЧИҲОРО БИДОНЕД:



1. Таърифи чумла.
2. Чумлаи хабарӣ ва аломати нуқта.
3. Чумлаи саволӣ ва аломати савол.
4. Чумлаи амрӣ ва аломати хитоб.
5. Алоқаи калимаҳо дар чумла.
6. Таҳлили грамматикии чумла.

## 65 – 66. МАМНУЪГОҲИ «БЕШАИ ПАЛАНГОН» ВА РОМИТ



Дар чумхуриамон мамнӯъгоҳҳои «Бешаи палангон» ва Ромит, Даҷтичум, Сарихосор ва монанди инҳо ташкил шудаанд.

Мамнӯъгоҳи «Бешаи палангон» дар поёноби рӯди Ваҳш, байни ноҳияҳои Дӯстии Шаҳритус ҷойгир аст. Дар ин мамнӯъгоҳ гавазн, ҳарғӯш, ҷайра, шағол, муши обӣ, оҳу, гург, паранда, мор ва моҳиҳо зиндагӣ мекунанд. Аз рустаниҳо санҷид, найшакар ва буттаҳои гуногун мерӯянд.

Дар ҳудуди мамнӯъгоҳ беш аз бист қӯл мавҷуд аст. Дар ин қӯлҳо қариб бист навъи моҳӣ дучор меояд.

Мамнӯъгоҳи Ромит дар қаторкӯҳи Ҳисор, ки ба қаламрави шаҳри Ваҳдат доҳил мешавад, ташкил ёфтааст. Дар ин мамнӯъгоҳ аз наботот: буттаҳои зирқ, настаран, ҷормағз, себ, анор, арча ва гиёҳҳои зиёд мерӯянд; аз ҳашароту ҳайвонот: моҳӣ, мор, хирс, паланг, рӯбоҳ, сияҳгӯш (қашқалдок), гавазн, ҷайра; аз парандаҳо: кабӯ, мурғи ҳилол, бүм, кабӯтар ва монанди инҳо зиндагӣ мекунанд.



1. Мамнуъгоҳҳои Тоҷикистонро номбар биқунед.
  2. Дар бораи мамнуъгоҳҳои “**Бешаи паланғон**” ва **Ромит** нақл биқунед.
- 3. Маҳқи 379.** Сарҳати матни “**Мамнӯъгоҳи Бешаи паланғон**”-ро нависед. Адади ҷумлаҳои навиштаатонро бигӯед.
- 4. Маҳқи 380.** Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ гузошта, матнро нависед.

## ХОНГУЛ

Хонгул ҳайвони ... мебошад. Вай дар тан холҳои .... дорад. Хонгул ҷонвараки ... буда, гӯшташ ... аст. Номи хонгулро ба ... дохил кардаанд.

**Калимаҳо барои истифода:** гулмонанд, ваҳшӣ, базебу ҷусту ҷолок, “Китоби сурх”, ширин.

**5. Маҳқи 381.** Калимаҳои зеринро ба ҳамдигар алоқаманд карда, ҷумлаҳои нависед. Бигӯед, ки оё ин се ҷумла нутқи алоқамандро ташкил додаанд?

- Атрофи мактаб, ниҳол, дар, мо, шинондем.
- Ҳосили хуб, дараҳтони зардолу, имсол, доранд.
- Шарбат ва ғулинг, карданием, тайёр, аз, зардолу, мо.

## АНОР

Анор буттаи сертана буда, то 5 метр қад мекашад. Дар таркиби оби анор қанд ва ҷавҳари лимӯ фаровонанд. Анор ба дарди дил, ҷигар, шушу меъда давост. Пӯсти анор барои муолиҷаи меъдаву рӯда истифода мешавад.



1. Дар таркиби оби анор қадом моддаҳои шифобаҳш мавҷуданд?
2. Анор ба саломатӣ ҷӣ фоида дорад?



**Маҳқи 382.** Матни зеринро нависед. Ҷумлаи охирро дар нақша нишон дихед. Мавқеи ҳар як калимаи маънодорро дар ҷумла муайян ва таҳлил биқунед.

## 67 – 68. ГҮШВОРА (хикоя)



Қарибихои субҳ барф аз боридан монд. Замин ях баст. Мардум ба бозор мерафтанд.

Бачаи тахминан 15–16-солае ба бозоракиҳо ҳамроҳ шуд.

- Ҳа, Рустам, дар ин хунуқӣ кучо меравӣ? – Пурсид пирамарди савора.
- Ба бозор, – гуфт Рустам.
- Ҷӣ мебарӣ?



Рустам ба саволи пирамард ҷавоб надод. Ӯ гӯшвораҳои модари раҳматиашро аз киса баровард. Рустам ана ҳамин гӯшвораҳои модарро ба бозор бурда, ба нон иваз карданист. Илочи дигар нест. Ду рӯз боз Рустам ва ҳоҳараконаш – Ҳабибаю Назираи хурдсол, гуруснаанд.

Бегоҳ Рустам як пора нони ҳушки хаққи худашро ҳам ба ҳоҳараконаш дод. Охир, Рустам акнун марди қалони хона аст. Ҳӯрондану пӯшондани ҳоҳаронаш ба дӯши ӯст.

Рустам гӯшвораҳои модарашибро гирифта, ба бозор рафт. Ҳаридоре рӯ ба рӯйи ӯ бозистод ва гуфт:

- Бача, гӯшвораро мефурӯшӣ?

Ӯ худ ба худ гуфт: «Охир, васияти модарам дигар буд-ку? Не, не, ба гуруснагӣ тоб меорему гӯшвораҳоро намефурӯшам.».

....Рустам гӯшвораҳои модарашибро ба кисааш андоҳт. Он мард ғур-ғурқунон аз назди ӯ гузашта рафт.

Рустам ҳам аз бозор баромад. «Аммо нон ёфтани лозим буд. Бо қадом роҳ?», – фикр кард ӯ. Аз гуруснагӣ сари Рустам чарҳ зад. Ҳоло ҳоҳараконаш аз хоб ҳестагистанд. Онҳо

ҳам гуруснаанд, «нон» мегүянд. Рустам барои онҳо бояд нон ёбад. Нон нест. Бе нон чӣ гуна ба деха баргардад?



1. Рустам бо кадом ният ба бозор рафт?
2. Кадом рафтори Рустам ба шумо писанд омад?
3. Барои чӣ Рустам гӯшвораҳоро нафурӯҳт?
4. Ба фикри шумо модари Рустам чӣ васият карда буд?
5. Агар шумо ба ҷойи Рустам мебудед, чӣ кор мекардед?

## ИСМ. ИСМҲОИ ТАНҲО ВА ҶАМЪ



- 1. Машқи 383.** Сархати охирини ҳикояи «Гӯшвора»-ро нависед. Ба зери исмҳои танҳо ва ҷамъ хат кашед.
- 2. Машқи 384.** Матни зеринро нависед. Ба зери исмҳое, ки ба саволи “Чӣ?” ва “Чихо?” ҷавоб мешаванд, хат кашед.

Фохтаро олучахӯрак, қуку ё чаковак ҳам мегүянд. Фохта дар лонаи парандай дигар тухм мегузорад. Ҷӯчаи фохта зуд паррончак мешавад. Ҷӯчаҳо аз ҳисоби ҳӯроки соҳибони лона рӯз мегузаронанд.



Рустам дар назди бозор ду аспродид, ки аз тӯрбаҳои пур ҷав меҳӯрданд. Ӯ аз сари асп тӯрбаро гирифта, ҷавро зуд ба рӯймолаш холӣ кард. Ҳаммин лаҳза як мард тозиёна дар даст аз рӯ ба рӯяш пайдо шуд. «Каний, сафира, ба ман нигар?». Он мард чанд тозиёна ба сару рӯйи Рустам зад. Хуни ӯ чорӣ шуда, рӯйи барфро лолагун кард. Рустам ба замин афтод.



Бозориҳо ин воқеаро дид, соҳиби аспро сарзаниш карданд. Мард ҳам аз бераҳмиаш хичолат қашид ва рӯймоли ҷавро ба дasti Рустам доду гуфт:

— Гир, сагира, гум шав!

Рустам гӯшвораи модарашибро нафурӯхта, барои ҳоҳраконаш ҳӯрок ёфт. Аммо ӯ дар бозгашт пешпо ҳӯрду ба замин афтод, вале мадори ҳестан надошт....

Рустам нимхез шуда, ба даруни ҷӯй афтод. Аз хунуки тамоми баданаш вичиррос заду ба ҳуш омад. Касе дасти ӯро дошта, аз ҷояш ҳезонд.

Ҳаво торик шуда, барф меборид.

Чароғҳои деха намудор шуданд. Рустам рӯймоли ҷавро ба рӯйи барф гузошта, дар канори роҳ нишасти. Ӯ дигар аз ҷой ҳеста наметавонист. То деха андаке роҳ монд. Он ҷо ҳоҳраконаш ба роҳи ӯ нигаронанд. Рустам аз ҷояш ҳестанӣ шуд, сараш ҷарҳ зад. Чароғҳои деха пеши назари ӯ ҳомӯш шуданд...



1. Соҳиби асп ду хел рафтор кард. Ҳам Рустамро чанд тозиёна зад ва ҳам рӯймоли ҷавро ба ӯ баргардонд. Он қисмҳоро аз матн ҷудо кунед. Бигӯед, ки ҷарҳи соҳиби асп ҷунин рафтор кард.

## ПЕШОЯНДХО

**2. Машки 385.** Сарҳати охири матни “Гӯшвора”-ро нависед. Ба зери пешояндҳо ҳат қашед.

**3. Машки 386.** Насиҳатро нависед ва дар хотир нигоҳ доред. Пешояндҳоро номбар биқунед.

Се ҷизро пешай ҳуд бояд кард: дил ба даст овардан, ба ҳама кас накӯй кардан, дар ободонӣ қӯшидан.

**4. Машки 387.** Ҳикмати зеринро навишта, аз ёд кунед.



Аз ҳарфҳои калимаи **Шӯроб** як сифат, ду исм ва як феъл созед ва нависед.

## 71 – 72. ГӮШВОРА (давоми хикоя)



Зани миёнасоле ба сари қабр расид. Дастархони пури нонро аз сар гирифта, дар наздаш паҳн кард.

Баъд қабрро оғӯш карда, ба нола даромад:

– Рустамчон, хез, нон овардам, нони гарм, нони гандумӣ. Нон дар ҳама ҷо пур шуд. Арзонию фаровонӣ, хез....

Зан – Ҳабиба, ҳоҳари калонии Рустам аст. Ҳар гоҳ гӯшвороҳои модар дар гӯш, дастархони пури нон дар сар, ба сари қабри бародараш – Рустам, ки як вақтҳо аз гуруснагӣ дар даромадгоҳи деха ҷон дода буд, меояду ба ёди ў менолад. Нолай ў дар фазои дашт ба дуродур паҳн мешавад.

*Қароматуллоҳи Мирзо*



- Гуфтаи Рустамро доир ба васияти модар аз қисми аввали хикоя ба хотир биёред. Бигӯед, ки васияти модар ичро шуд ё не.
- Машқи 388.** Аз матни «Гӯшвора» исмҳои алоқаманди сифатро нависед. Ҷумлаи якумро таҳлили грамматикий биқунед.

## АЛОҚАИ ИСМУ СИФАТ. ФЕЪЛ. ТАҲЛИЛИ ГРАММАТИКӢ



- Машқи 389.** Сарҳати охирини матни «Гӯшвора»-ро бинависед.
- Машқи 390.** Матни зеринро нависед. Ба зери феълҳо хат қашед. Ҷумлаи сеюмро таҳлили грамматикий биқунед.
- Аз рӯйи мазмуни хикояи «Гӯшвора» иншо нависед.

## 73 – 74. ДАВЛАТ



Як марди бадавлат буд. Ў се писар дошт.

Рұзе як ҳамсоя ба ҳамсояи дигар гуфт:

– Мо ҳам мисли ҳамин ҳамсоямон заҳмат мекашем, кор мекунем, vale чиң сабаб бошад, ки ў бадавлат асту мо не?

– Инро аз худи “Давлат” пурсидан лозим, – гуфт ҳамсояи дигар.

Ҳамсояхо “давлат”-ро пеши худ даъват карда, аз ў пурсиданд:

– Чаро ту бо ҳамсояи мо дүст ҳастию бо мо не?

Давлат гуфт:

– Шумо меҳоҳед, ки инро бидонед?

Гуфтанд:

– Ҳа, меҳоҳем.

Давлат гуфт:

– Чунин бошад, ман аз хонадони ин марди бадавлат меравам. Бинед, ки чиң мешавад? Баъд “давлат” ба давлатманд гуфт, ки хонадони ўро тарк мекунад.

Давлатманд ҳар се писарашро ба назди худ хонда, бо ҳар яки онҳо алоҳида-алоҳида маслиҳат орост. Ў аввал аз писари калонй пурсид:

– Писарам, “давлат” аз хонадони мо рафтанист. Ту ба ин чиң мегүй?

Писари калонй гуфт:

– Рафтаний бошад, биравад! Барои мо “Тифокӣ” монад, бас аст.

Давлатманд аз писари дуюмаш пурсид.

Писари дуюм гуфт:

– Падар, барои мо Дўстӣ басанда аст. Чун моро “тифокӣ” ва “дўстӣ” ҳаст, ба “давлат” чандон ниёз надорем.

Давлатманд аз писари хурдӣ пурсид:

– Писарам, “давлат” аз хонадони мо рафтан меҳоҳад.

Ту ба ин чӣ мегӯйӣ?

Писари хурдӣ гуфт:

– Рафтани бошад, биравад. Азбазки “тифокӣ”, ва “дӯстӣ” ва “муҳаббат” моро бо ҳам мепайвандад, мо ин қадар ба “давлат” муҳтоҷ неstem.

Падар ба назди “давлат” рафту ҷавоби писаронашро расонд. Давлат гуфт:

– Ҷойи ман ҳамон хонадонест, ки дар он “тифокӣ”, “дӯстӣ” ва “муҳаббат” бошад.

Ҳамсояҳо ин гапро шунида, фаҳмиданд, ки “давлат” дар чӣ ғуна хонадоне мезистааст.

 1. Ҳамсояҳо дар бораи чӣ гуфтугӯ карданд?

2. Онҳо аз “давлат” чӣ пурсиданд?

3. Давлат барои нишон додани сабаби давлатмандӣ чӣ кор кард?



**1. Машқи 391.** Аз матн исму сифатҳои алоқамандро нависед ва савол гузоред.

2. Ҷумлаи “Давлатманд ҳар се писарашро ба назди худ хонд”-ро таҳлили грамматикий биқунед.

## 75 – 76. САФАРИ ПАХТА АЗ САҲРО ТО МАФОЗА

Бежан рӯзе бо куртаи дарида ба хона баргашт. Модараш сабаби даридани куртаашро пурсид. Ӯ дар ҷавоб ҳомӯш буд. Модараш хост, ки ӯро танбех дихад, аммо модаркалони Бежан гуфт:

– Ӯро монед, духтарҷон, худам ба Бежан мефаҳмонам. – Баъд ӯ ба Бежан муроҷиат кард. Бежанҷон, оё

ту медонӣ, ки барои тайёр кардани куртаи ту чӣ қадар заҳмат сарф шудааст?

– Ҳа, падарам кор карда, пул оварданду модарам аз мағоза хариданд.

– Бале, писарам, ин заҳмати падару модарат аст. Аммо роҳи то мағоза расидани куртаатро медонӣ?

– Не.

– Мехоҳӣ, ки бароят бигӯям?

– Бале, – гуфт Бежан.

Модаркалон ҳикоя кард.

– Дар фасли тирамоҳ деҳқонон заминро шудгор ме-кунанд. Дар аввали баҳор пундона мекоранд. Вақте ки бехи ниҳолашро ҷандора нарм мекунанд, об мемо-нанд. Ҳангоми баланд шудани қади ниҳолон сараки онҳоро мечинанд, то шоҳ ронда, ғӯзаҳои зиёд банданд. Барои ғизо додани ниҳоли пахта ба бехи он пору ме-андозанд. Вақте ки пахта мешкуфад, онро мечинанд, аз пундона ҷудо карда ба корхонаҳои ресандагӣ мебаранд. Аз наҳҳои пахта ресмон мересанд ва ресмонро ба корхонаҳои боғандагӣ мефиристанд. Дар он ҷо аз рес-мон матоъ мебоғанд. Баъд матоъ ба корхонаи дӯзандагӣ фиристода шуда, аз он ҳар гуна либос медӯзанд ва ба мағоза мефиристанд, то мо онро ҳарида бипӯшем...

Ана, дидӣ, ҷони бибӣ? Роҳи куртаи ту то мағоза хеле дароз будааст. Бинобар ин, мо бояд ба қадри заҳмати ҳам падару модар ва ҳам шахсоне, ки онро тайёр карда-анд, бирасем.

– Ташаккур, бибичон! Минбаъд ман либосамро то-заю озода нигоҳ медорам.



- Бо кадом мақсад модаркалон дар бораи заҳмати зиёди одамон барои тайёр кардани либос ба набераи худ ҳикоя кард?
- Баъди нақли модаркалон Бежан ба чӣ хулоса омад?
- Шумо – чӣ?

## МАШҚҲО АЗ РӮЙИ ТЕСТ



Чумлаҳои зеринро бихонед ва пайдарпайии онҳоро аз рӯйи матн муайян бикунед. Дар сутуни якуми ҷадвали зер рақам гузоред. (Ҳар як хонанда бо ҷадвал таъмин карда мешавад).

	Дар фасли тирамоҳ ҷеҳқонон заминро шудгор мекунанд.
	Дар аввали баҳор ҷигити пахтаро мекоранд.
	Вақте ки пахта мерӯяд, онро об мемонанд.
	Барои ғизо додани ниҳолҳои пахта ба бехи онҳо пору меандозанд.
	Вақте ки пахта мешукуфад, онро мечинанд ва ба корхонаи ресандагӣ мебаранд.
	Аз наҳҳои пахта ресмон мересанд.
	Аз ресмон матоъ мебофанд.
	Дар корхонаи дӯзандагӣ аз матоъ курта медӯзанд, то мо онро ҳарида бипӯшем.

## КИТОБ



Бар ман сабақ додӣ, китоб,  
Гул дар табақ додӣ, китоб.  
Орзуи ширини маро  
Аз ҳар варак додӣ, китоб ...  
Чун ҷон азиз донам туро,  
Аз каф намемонам туро.  
Бар ман ки мебахшӣ сурур,  
Пайваста меҳонам туро.



*Нуъмон Розик*



1. Аз матни шеър пешояндҳоро номбар кунед. Бигӯед, ки калимаи **бар** ба чойи кадом пешоянд омадааст?
  2. Шеърро аз ёд кунед.
- 3. Машки 392.** Матни зеринро рӯйнавис намуда, ҷумлаи дуюмро таҳлили грамматикий бикунед.

## ДУГОНАҲО

Гулбаҳор каллапӯш медӯхт. Зуҳро ба назди ӯ омад. Дугонаҳо ба саҳро рафтанд. Онҳо ба дехқонон ёрӣ расониданд. Раис аз кори Гулбаҳору Зуҳро хурсанд шуд.

### 77. ЧАРО РАНГИ СОБИРҶОН КАНД?



Соати аввали дарс тамом шуд. Собирҷон ба берун на-баромад. Оқилҷон ҳам дар синф монда, китобчай нави худро меҳонд.

“Агар ҳозир ман кулчаҳоямро бихӯрам, – аз дил гузаронд Собирҷон, – Оқил ҳам ба ман ҳамроҳ мешавад.

Агар ба ӯ надиҳам, “чашмгуруслана” мегӯяд. Ё дигарон ҳам кулча мепурсанду худам сер намешавам.

Дар танаффуси дигар ҳам Собирҷон кулчаашро хӯрда натавонист. Ҳарчанд ӯ номаълум кисаҳояшро аз кулчаю мавиз пур карда, берун баромад, vale ҳамсин-фонаш – Расулу Акбар аз ӯ дур намешуданд. Онҳо ӯро ба бозӣ даъват карданд. Собирҷон розӣ нашуд. Охир, бо шиками гуруслана чӣ хел бозӣ кардан мумкин? Барои гуруслана намондан модараш ба ҷузвони ӯ кулҷаву мавиз андоҳт, ки вақти танаффус бихӯрад...

Хулоса, то охири дарс Собирҷон хеле гуруслана монда, бо рангу рӯйи канда ба хона омад. Аҳволи ӯро модараш дид, ба ташвиш афтод.

- Ҳа писарам, ба ту чӣ шуд? Мабодо касал шудӣ?
- Не, – беҳолона гуфт Собирҷон.

Чашми модар ба лабҳои хушкидаи писарааш афтоду  
аз таги гап пай бурд ва маслиҳатомез гуфт:

– Ин корат нағз не, писарам. Ман кулчаву мавизро  
бисёртар додам, ки бо ҷӯраҳоят бихӯрӣ. Ту бошӣ ...

Бахтиёр Ҷумъаев



1. Дар матн сухан дар бораи киҳо меравад?
2. Симоҳои асосӣ киҳоянд? Симоҳои дуюмдарача-ҷӣ?
3. Чаро модар кори писараашро хуш накард?
4. Модар аз кучо фаҳмид, ки Собирҷон кулчаю мавизашро нахӯрдааст?
5. Агар ба ҷои Собирҷон мебудед, ҷӣ кор мекардед?
6. Ба рафтори Собирҷон ҷӣ баҳо медиҳед?



Матни зеринро навишта, аз рӯйи мазмуни он ақидаи худро дар  
бораи китоб дар гурӯҳҳо муҳокима бикунед.

Эй китоб, эй ҷони ширин дар барам,  
Ман туро аз сидқи дил мепарварам.  
Бе ту ман як раҳрави афсурдаҳол,  
Шаҳсаворам бо ту, чун сарлашкарам.

Абдурауф Муродӣ

## 78. ТОБИСТОН



Китоби дарсиям, маъзур\* медор,  
Туро дар кунчи хона мондам имрӯз.  
Ту ҳам дам гиру ман ҳам баҳра гирам,  
Зи файзи фасли тобистони фирӯз.

Тамоми сол будӣ ҳамраҳи ман,  
Ба монанди рафиқи ғамгусоре.  
Ба ман ҳар гаҳ ки омад мушкилӣ пеш,  
Шитобидӣ ҳамеша баҳри ёрӣ.

Бихондам саросар чун сатрҳоят,  
Ба чашмам рӯйи оламро қушодӣ.  
Агар ман хом будам, пухта карда,  
Калиди илм бар дастам бидодӣ...

Китоби дарсиям, маъзур медор,  
Ки ман бояд китоби нав бихонам.  
Кунун гаштам калон аз ту ба як сол,  
Туро бар додарони худ бимонам.

*Мавҷуда Ҳакимова*

### маъзур – узр



1. Шарҳ бидиҳед, ки хонанда ба китоби дарсиаш чиҳо мегӯяд.
2. **Машқи 393.** Аз рӯйи ҳар як банди шеър ду–се ҷумла нависед.
3. **Машқи 394.** Ҷумлаи “Туро дар кунчи хона мондам имрӯз”-ро таҳлили грамматикий биқунед.



## 79. ИМЛО БО СУПОРИШИ ГРАММАТИКӢ

## 80. ТИРГОН – ҶАШНИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН



Ҷашни Тиргон идомаи мантиқии ҷашинои Мехргон, Сада ва Наврӯз мебошад. Азбаски дар фасли тобистон кишоварзон ҳангоми киштукор дар масъалаи норасоии об ба мушкилот рӯ ба рӯ меоянд, дар талаби борон мешаванд.

Баргузории ҷашинои каду, тарбуз, ангур, асал, ҳарбуза ва ғайраро дар маҷмӯъ иди “Тиргон” номидан бамаврид аст.

Роҳбарияти Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки баргузории ҷаҳони Тиргон, ки барои рушди ҳочагии ҳалқ муҳим аст, таҷлил карда шавад.

1. Тоҷикон қадом идҳои миллиро ҷаҳон мегиранд?
2. Идҳои миллии тоҷикон аз рӯйи қадом аломату ҳусусияташон аз ҳамдигар фарқ мекунанд?
3. Зарурати таҷлили иди “Тиргон” дар чист?
4. Иди Тиргонро дар қадом фасли сол ҷаҳон мегиранд?
5. Дар ҷумҳурии мо боз қадом идҳоро дар фасли тобистон ҷаҳон мегиранд?

## 81. КОР БО ҒАЛАТҲОИ ИМЛОӢ

### 82. БАҲОРИ КӮҲИСТОН

(Тарона)

Омад фасли баҳорон,  
Пурлола шуд кӯҳсорон.  
Мо бо шодӣ давидем,  
Як доман лола чидем.  
Кӣ ҳаст аз лола беҳтар?  
Аз лола беҳтар – модар.  
Ин лолаҳоро хандон  
Гиред аз ман, модарҷон!  
Мо имсол ҳам ҷӯшидем,  
Дар ҳар дарсе кӯшидем.  
Мактаб аз мо розӣ шуд,  
Вақти гашту бозӣ шуд.

*Абулқосим Лоҳумӣ*



Шеърро аз ёд кунед ва сароед.

## ТАЪТИЛИ ТОБИСТОНА



Тобистони кишвари мо зебост. Шумо, шогирдони азиз, як соли таҳсил илму дониш омӯхтед, ҳунар ёд гирифтед, тасвир кардед, суруд хондед. Акнун вақти таътил омадааст. Шумо метавонед дар ин муддати се моҳ дар лаби дарёча дам гиред ва дар корҳои хона ва сахро ба падару модаратон ёрӣ расонед.

Ба шумо, хонандагони азиз, истироҳати хуб, тандурустӣ ва шодиву хурсандӣ орзу меқунем.



1. Аз рӯйи мазмуни расмҳо бо таври шифоҳӣ ҳикоя нависед.
2. Бигӯед, ки таътили тобистонаро чӣ гуна гузарониданӣ ҳастед?

## **МУНДАРИЧА**

### **БОБИ 1.**

Шиносой бо ҳиссаҳои нутқ. Мактаб. Ватан. Забони модарӣ ..... 4-23

### **БОБИ 2.**

Исл. Обҳои шифобахши Тоҷикистон ..... 24-37

### **БОБИ 3.**

Исл. Одоб ва рафтори нек. Иди касбии омӯзгор ..... 38-74

### **БОБИ 4.**

Исл. Эҳтироми падару модар ..... 75-94

### **БОБИ 5.**

Феъл. Барқ ва аҳаммияти он дар рӯзгори мо ..... 95-111

### **БОБИ 6.**

Феъл. Ҳифзи муҳити зист ..... 112-134

### **БОБИ 7.**

Сифат. Далерӣ ва қаҳрамонӣ ..... 135-164

### **БОБИ 8.**

165-201

Сифат. Чехраҳои мондагор .....

### **БОБИ 9.**

Пешояндҳо. Роҳҳои Тоҷикистон. Алла гӯяд модарам.

Наврӯзи Аҷам ..... 202-216

### **БОБИ 10.**

Ҷумла. Олами парандагон ва наботот ..... 217-271

### **БОБИ 11.**

Олами ҳайвоноти Тоҷикистон. Мамнуъгоҳҳо ..... 272-289

**АБДУЛЛОЕВ ИБОДУЛЛО, АБДУЛЛОЕВ ЗАЙНУЛЛО,  
ЧАЛИЛОВА МАВЛУДА**

# **ЗАБОНИ МОДАРИ**

Муҳаррирон

Ч. Ҳошимӣ  
Х. Сангов

Мусаҳхех

М. Саидова

Муҳаррири техникий

Н. Салоҳиддинзода

Тарроҳ

М. Раҷабов

Ба чоп 23.08.2021 иҷозат дода шуд. Андозаи 70x90 1/16

Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ, 19.0

Адади нашр 120000 нусха.

Супориши № 52/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш 50.

Тел.: 222-14-66.

E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Мега-принт”  
чоп шудааст. Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, кӯч. Борбад-36  
Тел.: 44-620-01-80